

**Т.Н. Зиёзода, М.А. Маҳмудзода А.Г. Холиқзода,
З.И. Искандаров, Р.Ш. Сотиволдиев, С.Т. Зиёева,
Н. Муродова, Ф. Лутфонов**

ҲУҚУҚИ ИНСОН

**Китоби дарсӣ барои синфи 11-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

Нашри сеюм

**Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2021**

**ТДУ (УДК 973.167.1
ББК 67.404 + 74. 266.7
Х-90**

Х-90. Т.Н. Зиёзода, М.А. Маҳмудзода, А.Г. Холикзода, З.И. Искандаров, Р.Ш. Сотиволдиев, С.Т. Зиёева, Н. Муродова, [Лутфонов Ф.]
Ҳуқуки инсон. Китоби дарсӣ барои синфи 11-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: «Маориф», 2021. – 208 сах.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоб

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

САРСУХАН

Дар баробари доштани хукуку озодиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мо вазифаҳои шаҳрвандии худро низ дар доираи он хукуку озодиҳо ва вазифаҳое, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо муқаррар кардааст, иҷро менамоем. Зимни иҷрои вазифаҳои шаҳрвандӣ ҷидду ҷаҳд мекунем, ки дар кишвари мо ҳар ҷӣ бештар демократӣ ва заминаҳои шукуфои аниқтарин фароҳам гардида, ҷомеаи демокративу адолатпеша бунёд гардида, Тоҷикистон ба қатори давлатҳои пешқадаму мутамаддини ҷаҳони мусосир ворид шавад. Максади ниҳоии мо ин аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба давлати иҷтимоӣ мубаддал гардад.

Шумо ҳамчун шаҳрванд хукуку озодиҳо ва вазифаҳои хешро хеле ҳуб донед ва аз онҳо самаранок истифода бибаред, то ки ин омилҳо барои ҳар яки шумо барои зиндагии сазовор созгор бошад, дар ҳамин асос, дар тӯли соли қаблии таҳсил дар синфи 10-ум шумо оид ба ҳукуқи инсон силсилаи донишу малакаи муҳим ба даст овардед. Дар ҷараёни омӯзиш хеле ҳуб фахмидед, ки фанни ҳукуқи инсонро барои ҷӣ меомӯзед, он аз қадом унсурҳо иборат буда, ба қадом меъёрҳои ҳукуқӣ така мекунад, аз қадом манбаъҳо сарчашма мегирад, ахлоқ ва ҳукуқи гуманитарӣ бо ҳукуқи инсон ҷӣ робита дорад ва дар маҷмӯъ, онҳо қадом вазифаҳоро иҷро мекунанд. Дар ҷараёни омӯзиш ба бисёр меъёрҳои ҳукуқи миллӣ ва байналмилаӣ шиносоӣ пайдо намудед, ки онҳо дар ҳаёт ва фаъолияти донишандӯзию қасбии оянда барои шумо лозим ҳоҳанд шуд.

Дар қитоби дарсие, ки алҳол дар даст доред, асосан масъалаҳои марбут ба насли сеюми ҳукуқи инсон, яъне ҳукуку озодиҳои дастҷамъӣ (турӯҳӣ) инъикос меёбанд, ки ба онҳо аҳли башар баъди Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ мароқи бештар зоҳир кардааст. Бесабаб нест, ки дар ин қитоб мавзӯъҳои ҳукуқ ба ҳаёт, ҳукуқҳои кӯдакон, ҳукуқҳои занон, ҳукуқҳои шаҳсони имконияташон маҳдуд, ҳукуқҳои ақаллиятҳои миллӣ, муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо, ҳукуқҳои гурезаҳо ва муҳочирони иҷборӣ, ҳукуқи инсон ва ҳукуқи гуманитарӣ, фарҳанги ҳукуқи инсон, ташаккули фарҳанги ҳукуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра ҷой гирифтаанд, ки онҳо дар маҷмӯъ ба зерсарлавҳои фаслҳои “Ҷаҳони имрӯза ва ҳукуқи инсон” ва “Фарҳанги ҳукуқи инсон—асоси рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва устувории давлат” марбут ва ҳамоҳанг мебошанд.

Барои ҳимояи ҳукуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти гуногуни давлатӣ ва ғайриҳукуматии хифзи ҳукуқи инсон фаъолият доранд. Дар қитоби дарсии ҳукуқи инсон барои синфи 11-ум ба ҳукуқи инсон дар ҷаҳони имрӯза, инъикоси фаъолияти созмонҳои байналмилалии хифзи ҳукуқи инсон, созмонҳои гуманитарӣ, инчунин ба фарҳанги ҳукуқии инсон диққати бештар дода шудааст. Ҳамчунин дар бораи созмонҳои байналмилаӣ, пеш аз ҳама СММ ва идораю ташкилотҳои он—Хазинаи кӯдакон, (ЮНИСЕФ), Хазинаи Рушд

ва Манфиати Занон (ЮНИФЕМ), Комиссари СММ оид ба Ҳуқуқи Инсон, Идораи Комиссари Олии СММ оид ба гурезаҳо сухан меравад Созмонҳои дигари байналмилалию минтақавии хифзи ҳуқуқи инсон низ вучуд доранд, ба монанди: Ташкилоти Байналмилалии Мехнат, Созмони Байналмилалии Муҳочират, Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо ва гайра.

Дар ҷараёни омӯзиши ин китоби дарсӣ шумо на танҳо ба фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ барои хифзи ҳуқуқи инсон шинос мешавед, инчунин аз меъёрҳои муҳимтарини ҳуқуқи байналмилалӣ донишу малака ба даст меоваред. Ҷумҳурии Тоҷикистон субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. Аз ин рӯ, барои шумо на танҳо донистани меъёрҳои миллии ҳуқуқи инсон, инчунин донистани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ низ муҳим ва зарур мебошад.

Китоби дарсии мазкур мутобиқи барномаи таълимии соли 2006 таълиф гардида, ба арзишҳои миллию умушибашарии ҳуқуқӣ, гуманистӣ ва ахлоқӣ асос ёфта, барои иҷрои мақсаду вазифаҳои таълимии тарбиявии ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст. Тавре маълум аст, вазифаи аслии муассисаҳо таълиму тарбияи ҳонандагон ва дар ин асос ташаккул додани шахсияти инсон ва шаҳрванд мебошад. Ҷидду ҷаҳди шумо, дар ин ҷода аз тариқи фанни ҳуқуқи инсон самараи хуб ҳоҳад дод, ба шарте ки талабот ба таълими ин фанро иҷро намоед.

Таълими ҳуқуқи инсон фаъолият ва ҳамкории дутарафаи субъектҳои асосии таълиму тарбия—омӯзгор ва ҳонандагонро тақозо дорад. Аз ин рӯ, омӯзгор бояд аз донишҳо доир ба ҳуқуқи инсон, методологияи гуманистӣ, педагогика ва қисмати таркибии он — дидактикаи мусоир (технологияи нави таълим) барҳӯрдор бошад, ки ҷавҳари асосии онро педагогикаи ҳамкорӣ ташкил медиҳад.

Бо дарназардошти ин гуфтаҳо омӯзгор бояд дар фаъолияти педагогии худ бештар аз усулҳои таомулӣ (интерактиви)-и таълим истифода барад. Дар ин замона дар дарсҳо ташкил намудани корҳои гуногуни мустақилонаи маърифатию эҷодии шогирдон аҳаммияти қалон пайдо мекунад.

Таълим ва тарбия аз тариқи фанни ҳуқуқи инсон бояд доимо ва пайваста мазмуну моҳият ва тамоили иҷтимоӣ дошта бошад. Дар сурати риоя шудани ин рисолати фанни ҳуқуқи инсон ҳадафҳои ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқии шогирдон ва шахсияти ҳатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ самаранок иҷро ҳоҳад шуд.

Таваралӣ Зиёзода

ФАСЛИ IV **ЧАҲОНИ ҲОЗИРА ВА ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН**

БОБИ 1 **ЧАҲОНИЙ ШУДАН ВА ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН**

§1. ЧАҲОНИЙ ШУДАН ВА ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

1. МАФҲУМИ ЧАҲОНИЙ ШУДАН. Ҷаҳонӣ шудан хусусияти хоси равандҳои тафайир додани соҳтори иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳамчун маҷмӯӣ иқтисодиёти миллӣ, ки бо системаи тақсимоти байналмилалии меҳнат, муносибатҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ бо ҳам пайваст буда, тавассути вуруд ба бозори ҷаҳонӣ ва иртиботии зичи иқтисодиёт дар заминаи фаромилӣ ва минтақагарои ба амал меояд. Дар ин заминаи иқтисоди ягонаи шабакавии ҷаҳонӣ ташаккул мейбад.

Раванди тадриҷан наздикишавии давлатҳо тӯли тамоми таърихи инсоният ба амал омадааст. Ҳанӯз дар асри XIX муҳаққикон дар бораи фазои ягонаи ҷаҳонӣ навишта буданд. Дар сарҳади байни асрҳои XIX ва XX ҷаҳон дар натиҷаи вусъати тиҷорат ва маблағузориҳо дар миқёси глобалӣ тавассути телефон, дигар васоити алока ба марҳалаи наздикишавии байніҳамдигарӣ ворид гардид. Анҷом ёфтани Ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ ба рушди ҳуқуқи байналмилалӣ ва таъсиси созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мусоидат кард. Дастовардҳои оҳири солҳои 70-уми асри XX дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсия ба рушди ҷаҳонӣ шудан такони наве доданд. Алҳол тавассути телефон, кабелҳои оптикаӣ ё сигналҳои радио ҳаҷми бузурги иттилоотро амалан дар як лаҳза ва фаврӣ ба ҳар як нуктаи кураи Замин интиқол додан мумкин аст. Бино-бар ин ҷаҳонӣ шудан дар худ дар як вақт бисёр равандҳои ҷараёндошта, аз ҷумла интернатсионаликунонии сармоя, тиҷорати байналмилалӣ, ин-кишифи ниҳодҳои пуриқидори байналмилалӣ (чун СММ, Шӯрои Аврупо, Ташкилоти Ӯмумиҷаҳонии Савдо) ва технологияҳои нави алокаро фаро мегирад, ки одамонро ба ҳам наздиқ месозанд. Аммо муносибатҳо ҷиҳати муайянсозии ҷаҳонӣ шудан хеле зиёданд. Масалан, ба андешаи баъзе коршиносон ҷаҳонӣ шудан як навъ марҳалаи сифатан нави рушди тамаддуни ҳозираро мемонад ва хусусияти нисбатан ниҳонӣ дорад, зеро мутамарқазонии захираҳои зеҳнӣ ва технологияҳои навтарин танҳо дар якчанд кишвар – пешоҳангони раванди ҷаҳонишавӣ ба амал меояд.

Навлибералҳо ҷаҳонӣ шуданро ҳамчун раванди аз ҷониби давлатҳо бартарафсозии манғиатҳои маҳдуди ҳудоҳонаи миллӣ ва барқарории «ҷомеаи мамлакатҳои мутамаддин»-е баррасӣ мекунанд, ки натиҷаи ба ҳам воридшавии иқтисодиётҳои миллӣ, интернатсионалишавии молия, пурзӯршавии ширкатҳои фаромилӣ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва гайра мебошанд. Ва метавон мағҳуми миёнаero истифода кард, ки хосиятҳои ғуногуни ин падидаро ба назар мегирад:

Чаҳонӣ шудан на танҳо раванди қонуни таъриҳӣ, инчунин, дар навъи худ раванди мусбатест, ки ба пешрафт ва шукурои инсоният мусоидат мекунад. Аз як ҷониб, вай бояд сулҳу амнияти умумиро таъмин қунад, монеъи паҳншавии силоҳи ҳастай (ядроӣ) биологӣ ва химиявӣ шавад, истифодай оқилонаи сарватҳои табиӣ, муҳити зистро ҳамчун шарти зарурии зинда мондани инсон таъмин созад. Аз ҷониби дигар, вай сабаби бекорӣ, муфлисӣ, афзудани чудоии технологиӣ байни дорону нодорон, ҳукмфармоии корпоратсияҳои фаромилӣ, «бесимо» гаштани инсон ва бисёр оқибатҳои дигар мегардад, ки воқеан ҳам боиси нигаронӣ аст. Бинобар ин дар айни замон ҷомеаи чаҳонӣ кӯшиш мена-мояд ба бисёр ҷиҳатҳои чаҳонӣ шудан назорат барад, то инсоният бо як навъ ҳаракати ба ном зиддиҷаҳонӣ шудан, албатта, бо дарки раванди таъриҳӣ будани чаҳонӣ шудан, ошкоро бар зидди он намебарояд, вале қӯшиш мекунад, ки чаҳонӣ шудан «симои инсонӣ» дошта бошад.

2. ПРОБЛЕМАҲОИ ГЛОБАЛИИ ҶАҲОНИ ИМРӯЗА. Имрӯз инсоният дар рӯ ба рӯйи як қатор проблемаҳои ҷаҳонӣ қарор дорад, ки ҳалли онҳо кори ҳамаи давлатҳои ҷаҳон аст: проблемаҳои амнияти аҳолии қураи Замин, боловавии экстремизм ва терроризм, ҷинояткориҳои фаромилӣ, афзудани таъсири давлатҳои абарқудрат ба мамлакатҳои хурду вобаста, таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшиданӣ ва ғизо, хифзи саломатии аҳолӣ аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, танзими проблемаҳои демографии ҷомеа, хифзи ҳукуқҳои инсон ва гайра.

Ҷаҳон ва амният. Яке аз проблемаҳои муҳимтарин ҳифзи сулҳ ва амният дар сайёра аст. Мусаллаҳшавии дар тӯли тамоми нимаи дуюми аспи XX баамаломада, тавлиди силоҳҳои қатли ом ҷаҳонро басо осебпазиру гайри қобили эътимод гардонд. Ҷавобан ба ин таҳди баамаломада, иттиҳодҳои байналмилалӣ ва минтақавии ҳарбӣ - сиёсӣ доир ба амнияти дастаҷамъона таъсис ёфтанд, қарордодҳо дар бораи маҳдудсозии мусаллаҳшавӣ, қонуни маъни истеҳсол ва паҳн кардани минбаъдаи силоҳи ҳастай таҳия ва қабул гардианд. Мамлакатҳои дорои технологияҳои истеҳсоли силоҳи қатли ом дар бораи тартиби назорат ва истифодай онҳо, аз ҷумла тафтишҳои давра ба давра аз ҷониби коршиносони СММ, ба ифоқа расиданд. Тавре ҳоло мо мебинем, аксари ин қарордодҳо, ҳарчанд ба таври кофӣ набошад ҳам, амал мекунанд. Дар бисёр гӯшаву канори Замин миллионҳо одам, ҳатто бе истифодай силоҳи қатли ом, ба низоъҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ қашида мешаванд, ки оқибатҳои басо ногувор ба бор меоранд. Рӯянда, Сомалий, Судон фақат аз ҷумлаи чунин қишварҳо мебошанд. Байни қарорҳои мусбати ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки бешак, таъсири ҳудро ба таҳқими сулҳу амният дар сайёра мерасонанд, таъсиси Суди Байналмилалии Ҷиноиро қайд қардан ҷоиз аст. Ба салоҳияти ин суд таъқибу ҷазодихӣ барои содир кардани ҷиноятҳои вазнини байналмилалӣ чун геносид, ҷиноятҳои ҳарбӣ ва ҷиноятҳои зидди инсоният содиркараӣ, пеш аз ҳама, сарони давлатҳо ё артиши ҷангкунандаи исёнгар

дохил мешавад. Ин имкон медиҳад, ки чинояткорони байналмилалӣ, гунаҳкори барангехтани ҷангҳо дар сайёра, ки қаблан аз нуфузи байналмилалӣ истифода карда, бечазо мемонданд, ҷазо дода шаванд. То соли 2007 ба Статустси Римии Суди Байналмилалии Чиноятӣ 104 давлат ҳамроҳ шуда, бо ҳамин юрисдиксияи (доираи ҳукукӣ) онро эътироф намуданд. Тоҷикистон низ аз ҷумлаи чунин давлатҳост.

3. ХИФЗИ МУХИТИ ЗИСТ. Проблемаи дигари глобалӣ нигаҳдории муҳити зист дар шакли бехавфи экологӣ мебошад. Инсонӣ яст асрҳои зиёдест, ки табиатро барои эҳтиёҷоти технологию истеҳсолии ҳуд истифода мекунад, вале мутаассифона, на ҳамеша бо он муносабати дурӯст менамояд.

Табиат ба мо ҳама чиз – муҳити зист, ғизо, оби нӯшиданиро медиҳад. Баҳрҳо ва дарёҳо, марғзор ва ҷангалҳо бо олами гуногуни ҳайвоноту наботот дар ихтиёри мо мебошанд. Мо қувваи барқ, нафт, газ, қанданиҳо ва филизоти рангаи гуногунро низ аз табиат мегирим. Ва ҳоло моро лозим меояд иқрор қунем, ки дар натиҷаи муносабати нодуруст ва беҳтиётонаи инсон нисбат ба табиат ба муҳити зист хисороти басо зиёде расонида шудааст. Мушкилоти глобалии экологӣ, ки аллакай инсоният бо онҳо мувоҷеҳ шудааст, ҷун (дигаргуншавии иқлими, вайроншавии қабати озонӣ, олудашавӣ ҳимиявии муҳити зист якҷо бо боронҳои кислотагӣ, биёбоншавии заминҳо, камшавии нерӯи заҳираҳои табии) ва ғайраро танҳо ба таври глобалӣ, яъне бо қӯшишҳои якҷои ҳамаи давлатҳо пурсамар ва муваффақона ҳал кардан мумкин аст.

Тавсифи дигари муҳимтарини ҷаҳонӣ шудан дар соҳаи экология зарурати хиҷзи нерӯи заҳираҳои табиии давлатҳо, дар навбати аввал давлатҳои рӯ ба рушд, ҷиҳати соҳаҳои истиҳроҷии истеҳсолот, маҳсусан, бо истифода ва ҷалби сармояи ҳориҷӣ мебошад. Ин масъала, аз он ҷумла, дар мавриди маблаггузориҳо ба иқтисодиёти мамлакатҳои «сеюм» аз ҷониби корпоратсияҳои фаромилӣ ва соҳибкорони бузурги ҳориҷӣ ба миён омада, ҳадафаш роҳ надодан ба истифодаи горатгаронаи заҳираҳои табиии мамлакатҳои заиф аз тарафи шарикони нисбатан пурӯзввати иқтисодии ҳориҷӣ мебошад.

4. АСРИ XXI – АСРИ ТЕХНОЛОГИҲОИ ИТТИЛООТИЙ. Дар даҳсолаҳои охир иҳтирои радио ва телевизион ва истифодаи онҳо ба-рои пахши васеъмикёси барномаҳо ба суръати пешрафти техникӣ такони наве бахшид. Имрӯз ғояи «ҷаҳони ягона» ва алоқаҳои маснӯй асоси ҷавҳари муносабатро ба проблемаҳои асосии, чи глобалӣ ва чи маҳаллӣ ташкил медиҳанд. Аввалин системаи байналмилалии алоқаи маснӯй – Интелсат (INTELSAT) ҳанӯз соли 1964 фаъол гардид. Аз он вақт то ба имрӯз воситаҳои навтарини алоқа, аз ҷумла васоити телекоммуникатсия, технологияҳои иттилоотӣ ва электроникаи оптикаӣ ба воситаҳои анъанаии аҳбори омма (ВАО) ҳамроҳ шуда, барои ҷамъияти дунё ба одамон воситаҳои зиёди алоқаро (аз телефонҳои мобилий то интернет) тухфа кар-

данд. Ин ҳама ба афродон имкон медиҳад, ки табодули иттилоот намуда, афкори хешро баён кунанд, намоянд, аз дигаргунихои баамаломада сари вакт огоҳ шуда, нуктаи назари хешро нисбат ба онҳо баён созанд.

Комиссияи ЮНЕСКО доир ба фарҳанг ва рушд қайд менамояд, ки технологияҳои нав ба ВАО имкониятҳои номаҳдуд медиҳанд. Ба сабаби осонии нусхабардорӣ ва таҳвили иттилоот ба ҳар як ҳукумат назорати он чӣ, ки одамон ба яқдигар мефиристанд ё аз ҳамдигар мегиранд (дар бораи сензураи онҳо ҳочати сухан гуфтан ҳам нест), ба маротиб душвор шудааст. ВАО-ҳозира низ дар мавриди пахши ахбори навтарин дар бораи фалокатҳои экологӣ ё техногенӣ, таҳмили низоъҳо ва намоиш додани азиятҳои инсон, ки дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон рӯх медиҳанд, рӯхи ҳамраъии умумибашариро пурзӯр мекунанд.

Дар айни замон на ҳамаи мардуми сайёра ба воситаҳои алоқа ва иттилоот дастрасии баробар доранд. Масалан, дар кишварҳои Африқо ба ҳар 1000 нафар одам камтар аз як ҳатти телефонӣ рост меояд. Танҳо дар як ҳуди Токио, телефонҳо назар ба тамоми Африқо хеле зиёд аст. Ва ин фарқи байни мамлакатҳои аз ҷиҳати технологӣ пешрафта ва давлатҳои рӯ ба инкишоф рӯз то рӯз бештар мешавад, ки тарафи дигари раванди ҷаҳонӣ шудан дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ мебошад.

Масъалаи дигари аз нигоҳи ҷаҳонӣ нигаронсоз шудан истифодаи технологияҳои иттилоотӣ аз ҷониби мамлакатҳои аз ҷиҳати индустрӣ рушдкарда барои фароҳам овардани шароити мусоид дар бозори байналмилалӣ мебошад ва ин дар ҳолате, ки мамлакатҳои ҷаҳони сеюм қудрати бо онҳо рақобат кардан надоранд. Бинобар ин, сиёсати иттилоотии ҷаҳон дар доираи муносибатҳои байнидавлатӣ бояд барои ҳифзи адолат хизмат кунад.

5. НИГАҲДОРИИ ТАНДУРУСТИЙ ВА ДЕМОГРАФИЯ – МАСЪАЛАҲОИ ГЛОБАЛИИ ҶАҲОН. Шурӯъ аз солҳои 70-уми асри гузашта иқтисодиёти ҷаҳон ба сабаби ҷаҳонӣ шудан, ки бевосита ё бавосита ба вазъи саломатии одамон таъсир мерасонад, хеле дигаргун шудааст. Баъзе натиҷаҳо боиси дигаргунҳои мусбат шудаанд, масалан, чун паҳн гардиданни донишҳои илмӣ, афзоиши неруҳо бобати муваффақшавӣ ба сатҳи баланди саломатӣ дар тамоми ҷаҳон бо роҳи ҳамкориҳои давлатҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва корпоратсияҳо. Вале ин раванд оқибатҳои манғӣ низ дорад, масалан, либералишавии тиҷорати ҷаҳонӣ ба паҳншавии чунин молу ҳадамоте оварда расонидааст, ки бе танзими кофии давлатӣ, алалхусус, дар мамлакатҳои ҷаҳони сеюм, ба саломатии аҳолӣ таҳдид мекунанд. Чунончи, мувоғики маълумоти Созмони Ӯмумиҷаҳонии Нигаҳдории Тандурустӣ маводи заرارрасон аз ҷумла тамоку бе ҳифзи саломатии аҳолӣ озодона фурӯҳта мешавад.

Мувоғики маълумоти БРСММ ҳар рӯз дар ҷаҳон аз бемориҳо, ки пешгирӣ ва табобати мумкин аст, 30 ҳазор кӯдак, талаф мейбанд. Дар айни замон, 2,5 млрд. ҷамъияти ба воситаҳои мусоири беҳдошт дастрасӣ надоранд. Ҳар сол беш аз 500 ҳазор нафар зан вакти ҳомиладорӣ ё та-

валлуд ба ҳалокат мерасанд. Дар тамоми ҷаҳон беш аз 42 млн. одам аз ВИЧ\СПИД сироят диданд. Бинобар ин, масъалаи нигаҳдории тандурустии аҳолии сайёра, баланд бардоштани стандартҳои хизматрасонии тиббӣ, рафғи фавти кӯдакону модарон, мубориза бар зидди паҳншавии эпидемияҳо, аз ҷумла зуқоми паранда, табларза, вабо ва гайра глобалий гардида, ҳалли «глобалии» ҳудро тақозо мекунанд.

Ба саломатии аҳолӣ дигар проблемаи муҳимми глобалий – проблемаи демографӣ алоқаманд аст. Дар шароити ҳозира афзоиши аҳолӣ ва оқибатҳои он омилҳои ҳалкунандае мегарданд, ки симои ҷаҳонро дар даҳсолаҳои наздик муайян месозанд. Тавре маълум аст, дар сайёра афзоиши босуръати шумораи аҳолӣ мушоҳида мешавад. Дар 100 соли охир ин нишондиҳанда қарib 4 маротиба афзуда, аз 1,65 то 6,06 млрд. Нафар расидааст. Афзоиши босуръати аҳолӣ бо шиддат гирифтани проблемаҳои дигаре, чун ба сетном расидани захираҳои барқарорнашаванди маъданиву ашёи хом, нарасидани ҳӯрокворӣ, фишори беш аз пеш афзояндаи аҳолӣ ба муҳити зист, нобаробариҳо дар рушди иқтисодӣ ва тақсимоти захираҳо ва гайра ҳамзамон ба амал меояд. Дар натиҷаи нобаробарии глобалий ҷоряки инсон маҷбур аст, ки бо 1\5 ҳиссаи маҳсулоти миллии истеҳсолшаванд қаноат кунад. Афзоиши Шумораи умумии ҷамъияти ба туфайли афзоиши аҳолии минтақаҳои (миллатҳои) чудогона, масалан, дар мамлакатҳои Осиё ва Африко ба амал омада, ҳамзамон, дар мамлакатҳои дигар (асосан дар мамлакатҳои аврупой) шумораи аҳолӣ торафт камтар мешавад. Ин мушкилот ба Тоҷикистон низ то андозае таҳдид мекунад. Дар ин самт тарбияи кӯдакони солим басо мухим аст. Бинобар ин, пеш бурдани сиёсати оқилюнаи демографӣ бо истифода аз усулҳои мусоири пешгирии ҳамл ва банақшагирии оила роҳи ягонаи ҳалосӣ аз вазъияти ба амаломада мебошад.

Қарор дар хусуси миқдори кӯдакон дар оиларо ҳамеша худи волидайн қабул мекунанд, вале давлат ба онҳо бо пешниҳоди иттилоот ва ҳадамоти машваратӣ (консультативӣ) метавонад боиси банақшагирии оила ба манфиати ҳама гардад. Кӯшиши Тоҷикистон бобати ҷорисозии барномаи банақшагирии басо саривақтӣ буда, дар тарбияи насли нави солим нақши қалон мебозад.

Дар айни замон, баъзе мамлакатҳо дар чунин марҳалаи рушди демографӣ қарор доранд, ки онро метавон буҳрони демографӣ номид. Мисоли равшани он Федератсияи Русия аст. Дар ин кишвар барӯйхатгирии қаблии аҳолӣ дар соли 1989 муайян соҳт, ки шумораи аҳолӣ дар ин муддат 1,8 млн. нафар кам гашта, тамоюлҳои манфие чун сатҳи пасти таваллуд ва фавти зиёди аҳолӣ ба мушоҳида мерасанд. Ба ин тариқ, алоқамандии демография ва равандҳои муҳочиран дигар ҷиҳати характерноки ҷаҳон дар давраи ҷаҳонӣ шудан мебошад.

Савол ва супорииҳо:

1. *Мағҳуми ҷаҳонӣ шуданро чӣ тавр мефаҳмед?*

Дар бораи таъсири ҷаҳонӣ шудан ба Тоҷикистон чӣ андеша доред?

2. Дар ҷаҳони имрӯза қадом проблемаҳои глобалий вуҷуд доранд?
3. Ҷаҳонӣ шудан дар соҳаи воситаҳои алоқа ва иштилоот дар ҷӣ зуҳур мейбад?
4. Оё ҳифзи тандурустӣ ва танзими афзошии аҳолӣ проблемаҳои глобалий анд?
5. Консепсияи ҳуқуқҳои инсонро дар шароити ҷаҳонӣ шудан фаҳмонед.

§2. ИФРОТГАРӢ ВА МАСЪАЛАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. МАФҲУМИ “ИФРОТГАРӢ”

Дар шакли умумӣ ифротгарӣ пайравӣ ба ақида ва амалҳои чапгарое мебошад, ки меъёрҳо ва қоидаҳои дар ҷомеа мавҷудро қатъян рад мекунад. Ифротгароие, ки дар соҳаи сиёсии ҳаёти давлат ва ҷомеа ба миён меояд, ифротгарои сиёсӣ ва ифротгароие, ки дар соҳаи дин ба миён меояд, ифротгарои динӣ номида мешавад.

Ифротгароӣ падидай аз ҷониби аиҳоси ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар шакли амалҳои воқеан чапгаро инъикосёфтае мебошад, ки ба бенизомӣ, тағирии соҳти конституционӣ дар мамлакат, гасби ҳокимият ва аз они худ кардани ваколатҳои он, барангҳетани низоъи наҷодӣ, миглӣ, иҷтимоӣ ва динӣ даъват мекунад.

(Моддаи 3. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бо эстре-
мизм”)

Аз ҳамин сабаб ифротгарӣ бо дарназардошти таҳаввулоти умумиҷаҳонӣ ва минтақавӣ бояд ҳамчун падидай сиёсӣ ва идеологии ифротӣ дар ҷомеа ва давлат дониста шавад. Агар ифротгароиро ҳамчун гояи шаҳсият, идеологияи ҷомеа ва сиёсати ҳокимият шуморем, пас мумкин аст онро ин тавр муайян намоем: экстремизми сиёсӣ падидай ифротии идеологи ва сиёсиест, ки усули даст ёфтан ба ҳадафҳои худро бо истифода аз амалҳои зӯроварӣ ва террористӣ дар шароити муайян дунбон мекунад.

Зӯроварӣ, зулм, фишороварӣ, таҳқир ва паст задани шаъну ша-
рафи инсон, хусусан гурӯҳҳои дигари этникӣ аз ҷониби ҷомеа ва давлат
мумкин аст эътиrozro ба вуҷуд оварад, ки он метавонад ба ифротгарой
сабзида расад. Ҕй тавре ки ҷараёни таъриҳӣ нишон медиҳад, гояҳо ва
идеологияҳои ифротгарӣ, ҳамчун ҳодисаи сиёсӣ дар ду маврид ба миён
меоянд;

Мавриди аввал. Дар ҳолате, ки дар ҷомеа беадолатӣ вуҷуд дорад
ва қисми муайяни ҷомеа дар назди худ мақсад мегузорад, ки бар зидди
беадолатӣ мубориза барад.

Мавриди дувум. Дар ҳолате, ки барои ҳокимият мубориза бурда мешавад.

Дар мавриди аввал ифротгарӣ дар сатҳи гояю андеша ва идеология ба миён меояд. Дар ин марҳала ифротгарӣ ҳамчун ҳодиса ва кирдор дар доираи қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ сурат мегирад, ки дар ин маврид ҳанӯз бо роҳҳои музокирот ва машварат ба даст овардани ризояти тарафайн имконпазир аст. Дар мавриди дуюм ифротгарӣ аллакай

ба кирдор – шакли муборизаи сиёсӣ ба сурати таъқибот ё ифротгарои сиёсӣ, мубаддал мегардад.

Бо дарназардоши он ки ифротгароӣ дар сатҳи шаҳсият – субъекти сиёсат ва ҳуқуқ ҳам дар гурӯҳҳои ҷамъияти ҳам дар фаъолияти намояндагони ҳокимиюти давлатӣ зуҳур меёбад, ба ду гурӯҳ чудо намудани ифротгарои сиёсӣ ба мақсад мувоғиқ аст: ифротгарои, ки таъқиботи сиёсиро дар сатҳи ҳокимиюти давлатӣ дар назар дорад; ифротгарои сиёсии идеологӣ, ки дар сатҳи ақидаи ифротии гурӯҳӣ қарор дорад.

Ифротгарои таъқиботи сиёсӣ ҳамчун навъи падидан сиёсӣ аз тарафи намояндагони ҳокимиюти давлатӣ ба шикастани ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳсӣ, поймолкуни ҳуқуқ ва манфиатҳои ҷомеа ва ҳалқҳои дигар, паҳн намудани идеологияи адовари наҷодӣ ва миллӣ, ба дастгирии нерӯҳои ифротӣ ва режимҳои диктаторӣ равона карда шудааст. Ин навъи ифротгароӣ дар давраи мавҷудияти ду низоми ҷаҳонӣ, дар давраи “ҷангӣ сард” ба таври фаъолона зуҳур меёфт. Он замон, усулҳои ҳалли мушкилот таҷовуз, табаддулоти ҳарбӣ, исён, муҳосираи ҳарбию иқтисодӣ ва терроризм буданд.

Ифротгароён метавонанд ба музокирот ворид гардида, шарт ба миён гузоранд, ки уҳдадориҳои муайянро ба зимма гиранд, ё роҳҳои мусолиматомези ҳалли масъаларо рад кунанд.

Ифротгарои идеологии сиёсиро мумкин аст ҳамчун шакли радиқалии зуҳуроти миллию этникӣ, динӣ ва ҷинонико иқтисодӣ қабул намуд.

Ифротгарои миллию этникӣ зери идеологияи миллатгаро аз мавқеи манфиат ва ҳуқуқҳои миллӣ ё этникӣ бар зидди сиёсати миллӣ, ҳокимиюти давлатӣ баромад мекунад. Аз ин рӯ, метавонад дар шакли натсизм, фашизм, саҳюнизм ва гайра ба миён ояд.

Ҳамин тарӣк, ифротгароӣ метавонад аз идеологияи гузарои ақаллияти сиёсӣ ва сиёсати таъқи аксарияти сиёсӣ иборат бошад.

2. ИФРОТГАРОИ ДИНӢ ВА ГУРӮҲҲОИ ТУНДРАВ. Дар даҳсолаҳои охир ҷунин ҳодисаҳои ифротгарои бештар доман паҳн мекунанд, ки ба тасаввуроти динӣ алоқаманд мебошанд. Ифротгароӣ дар асоси дин – пайравӣ дар ақида ва амалҳои гузарои динӣ мебошад. Он аз дигар навъҳои ифротгароӣ бо он фарқ мекунад, ки бо роҳи зӯрӣ тағиیر додани соҳти давлатӣ, гасби ҳокимиюти, аз байн бурдани истиқбол ва якпорчагии давлатро ҳадаф қарор медиҳад ва аз таълимот ва рамзҳои диниро ҳамчун омили ба тарафи худ ҷалб намудани одамон ва истифодаи онҳо дар муборизаи оштинопазир истифода мебарад.

Ифротгарои динӣ асосноккунии фаъолияти бо дин рӯйпӯшкардашудае мебошад, ки ба зӯран тағиир додани соҳти давлатӣ ё бо роҳи зӯрӣ гасб намудани ҳокимиюти, ҳалалдор қарданни истиқбол ва якпорчагии давлат, бо ин мақсад ба рангҳатани душмани Ҷаҳонӣ ва бадбинни динӣ равона карда шудааст.

Дар марҳалаи кунунӣ, мафхуми ифротгарои динӣ маъни ва-сеътар қасб кардааст. Зери мафхуми ифротгарои динӣ муқаррароти устувери динӣ ё яке аз навъҳои шуури динии мусоир фахмида мешавад. Дар бораи ифротгарои динӣ ҳамчун ҳодисаи маҳсусе сухан рондан мумкин аст, ки оғози арзи вучуди он ба солҳои 70–80-уми қарни XX рост меояд. Инро мо дар Шарқ дар мисоли ҳаракати “Толибон”, “Ал-Қоида” ва “Хизб-ут-Таҳрир” мушоҳида карда метавонем.

Ифротгарой дар қадом шакле, ки набошад – динӣ ва ё дуняйӣ, онро мо қабул надорем, зеро он хукуку озодиҳои инсон ва шаҳрвандро поймол мекунад.

I. Аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаэро ба ёд биёред, ки он озодии вичҷон ва эътиқоди инсон шаҳрвандро кафолат медиҳад, ва онро шарҳ дигед.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки ифротгарой асосҳои маънавии чомеаро ҳароб намуда, ба амнияти минтақа, ҷаҳон, аз чумла ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам таҳдид мекунад ин рӯ, бояд объекти таваҷҷуҳ ва омӯзиши ҳамешағӣ қарор гирад, маҳсусан, аз ҷониби масъулони низоми муассисаҳои ҳифзи ҳукуқи қишвар.

Усулҳои мубориза метавонанд гуногун бошанд. Давлат, пеш аз ҳама, бояд омилҳои иҷтимоио иқтисодиёро, ки ба тавлиди ифротгарой мусоидат менамояд, бартараф намояд, фаъолияти гайриконуни ифротгароёнро пешгирий кунад, чомеа, бояд бо ёрии иттиҳодияҳои ҷамъиятию динӣ, ВАО ва гайра бо ифротгарои динӣ муқовимат кунад.

- 1. Қадом ҳусусиятҳои ифротгароиро медонед?**
- 2. Ифротгарой ба давлат, чомеа ва инсону шаҳрванд чӣ зарар расонида метавонад?**

3. ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ИФРОТГАРОЙ

Мувофиқи моддаи 8 Конститутсия дар Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ дар асоси бисёрхизбӣ сурат мегирад. Ягон идеология, аз чумла ислом, ба ҳайси идеологияи давлатӣ эътироф карда намешавад. Ташкилотҳои динӣ, ки тибқи қонун аз давлат ҷудо мебошанд, ба корҳои давлатӣ даҳолат карда наметавонанд. Ин маъни онро дорад, ки дар Тоҷикистон, ҳамчун давлати дуняйӣ, муассисаҳои динӣ аз мақомоти давлатӣ ҷудо карда шудаанд ва онҳо имкон надоранд, ки ба мақомоти давлатӣ таъсир расонанд. Шаҳрвандон дар интиҳоби дин озоданд ва давлат ҳақ надорад, ки ба шаҳрвандон дар риояи кардани анъана ва муқаррароти динӣ маҳдудият ба миён оварад. Ба тарзи дигар гӯем, инсон дар доштан ё надоштани эътиқоди динӣ, озод аст.

Барои мубориза бар зидди ифротгарой дар баробари меъёри ҳукуқии дар моддаи 8-уми Конститутсия омада Қонуни Ҷумҳурии

Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бо экстремизм”, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон тамоми чораҳо қонуниро меандешанд, ки мардуми кишварро аз ифротгарӣ ва ифротгарён ҳимоя намоянд.

1. Оё шумо ба мағҳуми конституционии “давлати дуняйӣ” ошино ҳастед? Он чӣ маънӣ дорад?

Мардуми Тоҷикистон падидай ифротгарои диниро қабул карда наметавонад. Ин маъни онро дорад, ки мардум аз радиқализми давлатӣ, аз ҷумла, атеизм роҳо ёфта, наъвъи дигар радиқализм – режими сиёсии диниро қабул карданӣ нест. Андешаи мардум дар моддаи 1000 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, ки дар он ивазшавии соҳти идораи давлат тағйирназарӣ эълон гардидааст.

Савол ва супоришиҳо

1. *Мағҳуми “ифротгарӣ” ё худ “экстремизм”-ро шарҳ душед ва навъҳои зуҳурёбии онро номбар кунед.*
2. *Аз тарафи созмону гурӯҳҳои ифротгаро қадом ҳуқуқ ва озодиҳои инсон поймол мешаванд?*
3. *Дар байни ҳамсингфон дар мавзӯи зерин баҳс кунед: қадом амалҳоро ифротӣ номидан мумкин аст?*
4. *Қадом созмонҳои ифротгарои муосирро медонед? Бо қадом сабаб онҳо ҳамчун созмони ифротӣ шинохта шудаанд?*
5. *Дар гурӯҳҳои хурд ҳолатеро тасвир намоед, ки амали ифротиро мемонад ва аз тариқи иҷрои нақши “персонажҳо”-и онҳо қонунишиканиашонро нишон душед.*
6. *Дар бораи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мубориза бар зидди ифротгарӣ чӣ медонед?*

§3. МАСЪАЛАҲОИ ЭКОЛОГӢ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН

1. МАЪНИЙ ВА МАВЗӮИ ЭКОЛОГИЯ. Ҳанӯз дар миёнаҳои асри XIX, дар натиҷаи тараққиёти саноат дар баъзе давлатҳои Аврупо, (Англия, Олмон, Фаронса, Италия, Австрия, Белгия, Швейтсария ва гайра) вазъи экологии барои зиндагии инсон номусоид ба амал омад. Аз ин рӯ, аҳли ҷомеаи ин мамлакатҳо ва олимон бонги ҳатар заданд. Зарурат ба миён омад, ки барои гирифтани пеши роҳи фошиаи экологӣ ҷораҳои лозим андешаида шаванд. Дар баъзе мамлакатҳо, чунин тадбирҳо андешаида шуданд, лекин он вакт на ҳамаи давлатҳои Аврупо ба масъалаи мазкур дикқати ҷиддӣ медоданд, чунки онҳо заари ҳалалдор шудани мувозинати экологии табиатро ба инсон дуруст дарк намекарданд.

Дар асри XX нисбат ба асри XIX таъсири инсон ба табиат бештар мегардад. Пешрафти пуравчи саноат, нақлиёт, истехсолу истифодаи навъҳои гуногуни сӯзишворӣ, неруи барқ ва дар ҳоҷагии ҳалқ мавриди истифодаи васеъ қарор гирифтани комёбиҳои илми кимиё вазъи экологӣ ба ҷомеа ҳатари ҷиддӣ ба бор овард. Аз ҳамин сабаб, экология ҳамчун

тanzимгари асосҳои илмии истифодаи оқилонаи табиат, хифзи инсон, ҳайвонот ва наботот аҳамияти хоса пайдо мекунад.

Агар дар аввали пайдоиши худ экология бештар ба хифзи муҳити зист, яъне ба ҳифзи биосфера машгул бошад, пас дар миёнаҳои асри XX маълум шуд, ки аз муҳити заардидаи биологӣ худи одамон на камтар аз табиат зарар мебинанд.

1. Бо ишора ба таърихи масъала тақия карда, мағҳуми “экология”-ро шарҳу эзоҳ дигед.

2. Масъалаи экологӣ ба ҳукуқи инсон чӣ муносибат дорад?

2. МАСЪАЛАҲОИ ҮМУМИҶАҲОНӢИ ЭКОЛОГӢ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН. Ҷомеаи мутамаддини ҷаҳонӣ на танҳо барои пешрафти саноат, нақлиёт, алоқа, илму техника, технологияи иттилоотӣ ва гайра ҷидду ҷаҳд ба ҳарҷ медиҳад, инчунин, дар бораи хифзи муҳити зист ва ба наслҳои оянда бокӣ гузоштани муҳити экологии солим ҳам андеша мекунад.

Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк мекунад, ки яке аз ҳукуқҳои муҳимми инсон ҳукуқи зиндагӣ дар муҳити барои инсон мусоиди экологӣ мебошад. Барои таъмини ҳукуқи инсон дар аксар давлатҳои ҷаҳон мақомоти маҳсу-

си давлатӣ ва ҳаракату созмонҳои экологӣ, аз ҷумла ғайрихукуматӣ фаъолият мекунанд. Як қатор созмонҳои байнамилалӣ низ ҳифзи муҳити зисти инсонро мавзӯи фаъолияти худ қарор додаанд. Дар ин самт Созмони Милали Муттаҳид ва соҳторҳои марбутаи он саҳми калон мегузоранд. Фаъолияти ҳаракатҳои ҷамъиятии “Сабзҳо” ва

“Гринпис” низ ба ҳифзи муҳити зист равона гардидааст. МАГАТЭ ба истехсолу истифодаи оқилона ва паҳн нагардидани неру ҳастай назорат мебарад.

Масъалаҳои экологии ҷаҳон хеле зиёданд, аз ҷумла олудашавии муҳити зист аз партовҳои истеҳсолӣ (ба он партовҳои ҳастай низ доҳил аст), ҳатари истифодаи неру ҳастай дар истеҳсоли неру барқ ва паҳншавии истеҳсоли аслиҳаи ҳастай, проблемаи оби тоза, гармшавии иқлими кураи Замин, рӯй ба нестӣ ва ё камшавӣ овардани баъзе навъҳои набототу ҳайвонот, олудашавии ҳаво дар шаҳрҳо, афзудани техника ва технологҳои аз ҷиҳати экологӣ зарарнок ва гайра.

Ҳатари олудашавии муҳити зистро, пеш аз ҳама, мардуми қитъаи Аврупо ҳис карданд, чунки дар ҷанди асри охир дақиқан дар ҳамин минтақа саноат босуръат тараққӣ кард ва партовҳои он муҳити зистро ҳатарнок гардонданд. Ин аст, ки мардум ба ҳаракати экологӣ, ки “сабзҳо” ном дорад, рӯй оварданд. “Сабзҳо” дар як қатор давлатҳои Аврупо ба неру пурзӯри ҷамъиятӣ табдил ёфтаанд. Онҳо ҳатто хизбои



сиёсій ташкил намудаанд. “Гринпис” дар ихтиёри худ киштій ва таңхизоти зарурии санчиши ҳолати экологій дорад. Ин ҳаракат акваторияи баҳру үкёнуско ва қисмети континенталии Замиро зери назорати худ гирифтааст. Җаңд сол қабл аз ин, Русия дар үкёнуси Ором партовхой ҳастаии худро дағні кард. Фаронса дар галақазирахой үкёнуси Ором гулұлахой ҳастаиро санчид. Дар натиҷаи фаъолияти “Гринпис” оламиён аз ин ҳодисаи нохуши экологій хабардор шуданд. Ба “Гринпис” мұяссар шуд, ки пеші роҳи захролудшавии минбаъдаи акваторияи үкёнуси Ором ва идомаи озмоиши гулұлахой ҳастай дар ин мінтақаи обии қаңонро бигирад. Мұхити зист ва табиатро навъхой гүногуны истеҳсолот олуда мекунанд. Неруи ҳастай ва аслиҳаи ҳастай аз чүмлаи онҳост. Дар даҳсолаҳои охирі қарни XX ва оғози қарни XXI неруи ҳастай ба яке аз соҳаҳои барои инсон хавфнок табдил ёғтааст.

Бо мақсади хифзи инсон ва мұхити экологій аз неруи ҳастай ва аслиҳаи ҳастай, мақомоти маҳсуси байналмилай созмон дода шудааст ки он МАГАТЭ ном дошта, ба истеҳсол ва истифодаи бекетари неруи ҳастай ва паҳн нагардидани аслиҳаи ҳастай назорат мебарад. МАГАТЭ ин корро дар асоси қонуну қарордодхой байналмилай амалай мегардонад.

Таъмини инсон бо оби тоза яке аз проблемаҳои имрұзаи қаңон ба шумор меравад. Аз ин рұ, Президенти Құмхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Ичлоисияи Генералии СММ пешниҳод намуд, ки солҳои 2003 - 2015 солҳои “Оби тоза” эълон карда шавад, ки онро аъзои ин созмонаи бонуфузтарини байналмилай бо хушнудй пазирифтанд. Бо ташаббуси Құмхурии Тоҷикистон СММ солҳои 2005 – 2015-ро “Амалиёти оби тоза” эълон кард.

Алхол дар қаңон беш аз 2 млрд нафар ҷамъият аз нарасидани оби ошомиданй танқисий мекашанд. Дар як қисми давлатҳои қаңон мардум маҷбуранд оби аз ҷиҳати экологій гайрибекхороштиро истеммол кунанд.

Дар натиҷаи аз тарафи инсон вайрон карда шудани мұхити экологій баъзе навъхои наботот ва ҳайвонот нест мешаванд ё шумораи онҳо торафт кам мегардад. Барои ҳамин, муҳаққиқон ҳолати табиатро хуб омӯхта, хулосаю тавсияҳои худро ба ҳукumatҳои кишварҳои худ пешниҳод менамоянд. Дар баъзе давлатҳо барои аз нав барқарор карданы мұхити биологій ҷораҳои самаранок андешида мешаванд. Масалан, мамнұғоҳҳои миллій ташкил менамоянд. Ҷунин боғҳои миллій аз тарафи давлат мухофизат карда мешаванд.

Барои зиёд карданы ҳайвоноти камшумор ин навъ ҳайвонотро вориди рўйхати “Китоби Сурх” месозанд. Дар Құмхурии Тоҷикистон низ ҷунин “Китоби Сурх” мавҷуд аст.

Оё барои гирифтани пеші роҳи нестшавии наботот ҳам ягон чорақүй карда мешавад? Барои дар мамнұғоҳу боғҳои миллій парвариш карданы рустаниҳои камёфту шифобаҳш низ баъзе тадбирҳои мұхим андешида мешаванд. Масалан, дар баъзе давлатҳо бонкҳои тухмии рустаниҳо ташкил карда шудааст. Дар сурати камшавій ва ё нестшави

вии ин ё он рустаний аз тухмии дар чунин бонк мавчуд истифода бурда мешавад. Бо ҳамин роҳ дар табиат мувозинати наботот аз нав барқарор карда мешавад.

Яке аз мушкилоти умумиҷаҳонии экологӣ гармшавии иқлими Замин мебошад, ки дар натиҷаи аз ҳад зиёд ихроҷ гардидаи гармӣ дар корхонаҳои саноатӣ, нақлиёт ва гайра ба вуҷуд меояд. Олимон ба хулоса омадаанд, ки ҳарорати кураи Замин ду дараҷа афзудааст. Дар натиҷа пиряҳҳои кӯҳӣ об мешаванд. Дар Антарктида низ обшавии пиряҳҳои ҷандинҳазорсола ба назар мерасад. Гармшавии Замин ба қабати атмосфераи он низ таъсири манғӣ расонидааст.

11 декабря соли 1997 дар Конференси байналмилалии дар шаҳри Киото Ҷопон баргузоршуда “Протоколи Киото оид ба Конвенсияи меъёри Созмони Милали Муттаҳид дар бораи тағйирёбии иқлими” қабул карда шуд, ки он ба баҳру укёнусҳо партофтани партовҳои заҳролуди ҳастаиро маҳдуд месозад. Давлатҳои зиёди ҷаҳон ба ин қарордод пайвастаанд.

Маълум аст, ки ба баҳру укёнусҳо рехтани чунин партовҳо ба экологияи кураи Замин, инсон ва набототу ҳайвонот зарари қалон мерасонад.

Олимон қайҳост, ки рӯйхати моддаҳои кимиёвии дар истифодаи соҳаи қишоварзибудаи ба саломатии инсон зарароварро мураттаб кардаанд, Аз ҷумла, истифодаи чунин моддаҳоро дар мубориза бар зидди ҳашароти заррасон ҳатарнок мешуморанд. Ин андеша дар конвенсияву қарордодҳои марбути байналмилалий ба нишондодҳои меъёри ҳуқуқӣ табдил дода шудаанд. Сарфи назар аз ин, дар баъзе давлатҳо ҳилоғи қонунҳои байналмилалий амал карда, саломатии инсонро ба зери ҳатар мегузоранд.

Дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон мақомоти нозири роҳҳо ва саниатарию эпидемиологӣ ҳолати экологиии шаҳрҳо воситаҳои нақлиёт ва корхонаҳои истеҳсолӣ, муссисаю соҳаҳои ҳӯроквории гуногунро мувоғики меъёроҳои мукарраршудаи санитарию эпидемиологӣ бо дастгоҳу афзорҳои дақиқ месанҷанд. Дар бораи натиҷаҳои санҷиш аз тарики воситаҳои аҳбори умум мунтазам маълумот паҳн карда мешавад. Нисбат ба сабабгорони олудашавии муҳити зист ва ба миён омадани ҳолати файрисанитарии корхонаю муассисаҳои ҷазоҳои маъмурӣ ба кор мебаранд. Дар мавридҳои алоҳида дар ин замина парвандаҳои ҷиной қушода мешаванд. Ҷӣ тавре ки аз таҳлили масъалаҳои умумиҷаҳонии экологӣ ва ҳуқуқи инсон бармеояд, мушкилоти экологӣ ва таъмини ҳуқуқи инсон ба муҳити тозаи экологӣ хеле зиёданд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ нисбати онҳо бетараф нест. Дар ин кори муҳим давлатҳо ва мардум саҳми сазовор гузашта метавонад.

1. Экологияро ҳамчун проблемаи умумиҷаҳонӣ шарҳ душед.
2. Моҳияти фаъолияти “Гринпис” ва “Сабзҳо”-ро баён қунед.
3. Қадом сабабу манбаъҳои олудашавии муҳити зисти инсонро медонед?

3. ВАЗЬИ ЭКОЛОГӢ ДАР ТОЧИКИСТОН. Тоҷикистон шароити хуби экологӣ дорад. Алҳол ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатари экологӣ таҳдид намекунад.

Сарфи назар аз ин, дар ин кишвар низ бархе кам бошад ҳам, мушкилоти экологӣ вучуд дорад.

Дар қисмати наздисарҳадии водии Вахш “Бешай Палангон” воқеъ аст, ки он замоне мамнӯгоҳи миллии ҶШС Тоҷикистон эълон карда шуда буд. Дар он замон дар ин минтака ҳайвоноти гуногун, аз ҷумла паланг, мурғҳои даштӣ ва гайра дар шароити табии сукунат доштанд. Вале дар зарфи 30-40 соли охир, биосфераи ин беша ҳалалдор ин шуда, аз он танҳо номи “Бешай Палангон” боқӣ мондаасту ҳалос. Палангону мурғҳои даштӣ ва ҳайвоноти дигар пурра нест шуданд, зоро мухити мусоиди зиндагии онҳо аз байн рафтааст.

Ҳукумат ва аҳли ҷомеаи кишвар барои тоза нигоҳ доштани мухити зист тадбирҳои самаранокро амалӣ менамоянд. Ҳар сол дар шаҳру дехот садҳо ҳазор ниҳолу қаламчаи дараҳтони мевадиҳандаю сояафкан ва ороишӣ мешинонанд. Дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳру шаҳракҳо ва нуқтаҳои дигари аҳолинишин гулгаштҳо бунёд мекунанд. Кормандони корхонаю муассисаҳо ба ҳашари умумиҳалқӣ баромада, атрофи корхона ва ҷойҳои кории ҳудро тозау озода нигоҳ медоранд. Ҳамаи ин тадбирҳо ба тоза нигоҳ доштани мухити зист мусоидат менамояд.

Вазифаи мо – шаҳрвандон ва ҳар як сокини Тоҷикистон аз он иборат аст, ки маҳалли зисти ҳуд ва тамоми кишварро дар ҳолати хуби экологӣ нигоҳ дорем. Бо ин ҳуқуқи ҳуд ва ҳуқуқи дигаронро ба мухити тозаи экологӣ таъмин карда метавонем.

1. *Дар бораи ҳолати экологии маҳали зисти ҳуд маълумот дигед*
2. *Оё шумо шаҳсан дар таъмини мухити экологии тоза саҳмгузор ҳастед?*

4. ҚОНУНГУЗОРИИ ТО҆ЧИКИСТОН ВОБАСТА БА ҲУҚУҚИ

ЭКОЛОГӢ. Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи экология ва ҳифзи мухити зист мавқеи қалонро ишғол менамояд. Он дар моддаи 44 Қонуни Асосӣ ва моддаи 38 дар доираи ҳуқуқи шаҳс ба ҳифзи саломатӣ инъикос гардидааст.

Тӯли солҳои истиқлол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба экология ва ҳифзи мухити зист силсилаи асноди меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардида, ё дар асноди қонунгузории гуногун оид ба соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар баробари дигар меъёрҳои меъёрҳои экологию санитарӣ низ пешбинӣ шудаанд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи истеҳсол ва муносабати эҳтиёткорона бо пеститсиҷдо ва агрокимиёҳо”(соли 2003), “Дар бораи муҳофизат ва истифодаи олами ҳайвонот” (соли 2004), “Дар бораи сифат ва бехатарии маҳсулоти ҳӯрокворӣ” (соли 2002), “Дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ”(соли 2002), “Дар бораи тар-

бияи чисмой варзиш” (соли 1997), “Дар бораи экспертизаи экологӣ” (соли 2003), “Дар бораи хифзи саломатии аҳолӣ” (соли 1999 ва дохил намудани тағйирорту иловаҳо ба он дар соли 2003), “Дар бораи назорати санитарии давлатӣ” (соли 1994 ва дохил намудани тағйироту иловаҳо ба он дар соли 2002), “Дар бораи бехатарии радиационӣ” (соли 2003), “Дар бораи таъмини амнияти санитарию эпидемиологии аҳолӣ” (соли 2003), “Дар бораи солимии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивӣ” (соли 2002) аз ҷумлаи ҷунин меъёру санадҳои ҳуқуқӣ ба ҳисоб мераванд.

Вале Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хифзи табиат” пурра ба масъалаи ҳуқуқи экологӣ баҳшида шудааст. Он масъалаҳои ҳуқуқи шаҳрвандон барои муҳити мусоиду солими табиӣ, механизми иқтисодии хифзи муҳити табиии атроф, меъсрозии сифати муҳити атрофи табиӣ, талаботи экологӣ оид ба ҷойиркунӣ, лоиҳақашӣ, соҳтмон, такмили таҷхизот, ба истифода додани корҳонаҳо, иншоот ва объектҳои дигар, талаботи экологӣ дар мавриди истифодаи корҳонаҳо, иншоот, объектҳои дигар ва иҷрои фаъолияти гуногун, ҳолатҳои фавқулодаи экологӣ, экологияни минтақаҳои табиӣ ва объектҳои маҳсусан ҳимояшаванд, назорат аз болои ҳимояи муҳити табиии атроф, ширкати аҳолӣ дар ҳимояи муҳити табиии атроф, тарбия, таҳсилот ва таҳқиқот доир ба экология, ҷавобгарӣ барои қонуншиканӣ экологӣ, ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи қонуншиканӣ оид ба ҳифзи табиат ба миён омадааст ва ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити табиии атрофро дар баргирифтааст.

Дар дебочаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хифзи табиат” қайд карда шудааст: “Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи табиат, истифода ва афзунгардонии оқилонаи заҳираҳои он, солимгардонии муҳити табиии атроф вазифаи умунидавлатӣ, кори тамоми ҳалқ, қарзи маънавии ҳар як шаҳрванд мебошад”.

Савол ва супоришҳо:

1. *Дар бораи таърихи пайдошии илми экология ҷӣ медонед?*
2. *Чаро имрӯз ба масъалаи экология дикқати қалон дода мешавад?*
3. *Мақсадҳои асосии ҳаракати “Гринпис” ва “Сабзҳо”-ро аз тариқи амалиётӣ онҳо байн қунед.*
4. *Кадом омилҳои олудашиавии муҳити зистро медонед? Дар маҳалли зисти шумо ҷӣ?*
5. *Кадом санадҳои қонунгузории Тоҷикистон доир ба масъалаҳои экология-ро номбар карда метавонед?*

§4. МАСЪАЛАҲОИ НИГАҲДОРИИ ТАНДУРУСТИЙ ВА ҲУҚУҚӢ ИНСОН

1. МАСЪАЛАИ ВИЧ/СПИД ВА ҲУҚУҚӢ ИНСОН

Мутобики Эъломияи умумии ҳуқуқи башар ҳар як инсон ба ҳаёт, озодӣ, даҳлнопазирии шаҳсӣ ва нигоҳубини тиббӣ ҳақ дорад.

Мардон ва заноне, ки ба синни балогат расидаанд, ҳақ доранд бидуни ягон маҳдудияти нажодӣ, миллӣ ё динӣ издивоҷ кунанд ва оила бунёд намоянд.

Мутаассифона, баъзан одамон даст ба рафтору амали ношоиста, аз қабили тамокукашӣ, истеъмоли нӯшоикиҳо спиртӣ мезананд. Маҳз чунин рафторҳои манғӣ метавонад ба ҳар гуна бемориҳо оварда расонад. Шахси истеъмолкунандаи маводи мазкур бо рафторҳои номатлуби худ метавонад ба ҳар навъ бемориҳо сироятӣ, аз ҷумла ВИЧ/СПИД гирифтор шавад. Бояд донист, ки ин бемориҳо оқибати нохуш дошта, ба марг оварда мерасонанд.

ВИЧ ё вируси норасоии масунияти бадан барангезандай бемории СПИД мебошад. СПИД – ё аломати норасоии масунияти бадан, бемории сирояткунанда буда, марҳалаи охирини беморӣ мебошад. Калимаи “масуният” маънои системаи худмуҳофизати инсонро дорад. Дар назар доштан лозим аст, ки ВИЧ ва СПИД мағҳумҳои гуногунанд. ВИЧ барангезандай бемории СПИД буда, сироятёбӣ аз вақти ба бадани инсон ворид шудани вирус сар мешавад, ки он нишонаҳои зоҳирӣ надорад.

СПИД нишонаҳои зоҳирӣ гуногун дорад. Дар ин муддат ҳуҷайраҳои масунияти инсон кам гашта, қобилияти худмуҳофизатии ҳудро гум мекунанд. Вирус ба қобилияти худмуҳофизатии инсон таъсери манғӣ расонида, онҳоро ҳаробу заиф месозад.

Аввалин сироятёфтагон ва беморони СПИД солҳои 70-ум ва аввалҳои солҳои 80-уми асри гузашта ба қайд гирифта шудаанд. Баъдтар ин беморӣ дар байни шахсоне, ки моддаҳои нашъаоварро ба таври тазриқӣ (бо сӯзандору) истифода мебурданд ва шахсоне ки ба бемории вазнини хун (гемофилия) гирифтор буданд, ошкор шуд. Соли 1983 аввалин бор ду олим, яке амрикӣ Роберт Талло ва дигаре фаронсавӣ Люк Монтане барангезандай бемории СПИД-ро пайдо карда, ба он вируси норасоии масунияти бадан (ВИЧ) ном гузоштанд. Аз ҳамон сол сар карда сироятёфтагон дар бисёр китъаҳои ҷаҳон ба қайд гирифта мешуданд ва ҳоло ин беморӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн гашта, шуморай сироятёфтагон рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст.

Давлатҳо бояд қонунҳои зидди табъизии ҳимоякунандаро пиёда ва пурзӯр кунанд, то он ғурӯҳҳои нисбатан суст, ашҳоси гирифтори ВИЧ/СПИД ва маъюбонро дар секторҳои давлатию ҳусусӣ ҳимоя кунанд.

Тавсияи Комиссари олии СММ.

Ахлоқ дар ҷомеаи мо, ки пеш бо тартибу низоми ҷиддии худ маъруф буд, рӯ ба пастравӣ ниҳодааст, ҷавонон, алалхусус дар шаҳрҳои қалон, хеле барвақт, аз даврае, ки ҳанӯз ақлу иродашон ташаккул наёфтадаст, ба алоқаҳои ҷинсӣ оғоз мекунанд. Дар айни замон онҳо дар бораи оқибатҳои оғози бармаҳали муносибатҳои маҳрамона хеле кам иттилоот доранд. Ҳамаи ин ба паҳншавии бемориҳо, аз ҷумла ВИЧ оварда мерасонад. Мувофиқи нишондодҳои оморӣ 45 % беморони СПИД-ро ҷавонони

аз 19 то 40-сола ташкил медиҳанд. Пеш аз ҳама ҷавонон, махсусан дұхтарон, мебояд покии ахлоқро дар муносибат ба мардон ҳифз намоянд.

Роҳҳои сирояти **ВИЧ/СПИД** гуногун мебошанд. **ВИЧ/СПИД** фактат аз одам ба одам мегузарад. Асосан ВИЧ бо се роҳ ба бадани инсон во-рид мегардад:

1. Ҳуни сироятшуда, истифодабарии сўзандоруҳои нопок, тасвирзанӣ дар бадан (татуировка), сўроҳкуни гӯшу бинӣ. Якчоя истифода бурдани сўзандоруҳо дар байни нашъамандон, хунгузаронӣ ва истифода бурдани афзорҳои тиббии покнашуда.

- Ҳангоми алокәи чинсӣ.
- Аз модари дорандай ин вирус ба кӯдак.

Сирояти ин беморӣ ба рафттору кирдори ҳар як шахс вобастигии қалон дорад. Бинобар ин, дар навбати аввал шахсоне, ки рафтторашон аз ҷорҷӯбаи ахлоқӣ берун буда, ба нашъамандӣ даст мезананд, аз алокәи маҳрамонаи пеш аз муҳлат ва бетартиб ҳуддорӣ намекунанд, шарикони ҳамхоби ҳудро тез-тез иваз меқунанд, дар оила вафодор нестанд, ба ҳар гуна бемориҳои сирояткунанда (БСЧ), аз ҷумла вируси норасоии масунияти бадан (ВНМБ, ВИЧ), гирифтор мешаванд. Бинобар ин, бо ҷунин ғурӯҳҳои эҳтиёҷманд инсонвор мебояд муносибат кард, ҷонки онҳо ҳам аз ҳамаи ҳуқуқҳои инсонӣ ва шаҳрвандӣ барҳӯрдор мебошанд.

Аз тарафи давлату ҷомеа бояд нисбати ин ғурӯҳ одамон ғамхорӣ зоҳир карда шавад. Баробари дигарон онҳо низ ҳуқуқи ҳондан, кор кардан, дар корҳои ҷамъиятию сиёсӣ иштирок намуданро доранд.

1. *Ҳатами ВИЧ/СПИД аз ҷӣ иборат аст?*
2. *Ахлоқ ба ВИЧ/СПИД ҷӣ алоқа дорад?*
3. *Дар бораи ҳуқуқҳои аиҳоси гирифтори бемории ВИЧ/СПИД ҷӣ медонед?*

2. ПАҲНШАВИИ ВИЧ/СПИД ДАР ҶАҲОН ВА ТОҶИКИСТОН. Ин вабо ҷун табларза, сил, саратон ва бемории дил яке аз бемориҳои марговар аст. Мувофиқи ҳабари мачаллаи тиббии Британия «Лантист» дар тамоми ҷаҳон беш аз 40 миллион нафар гирифтори ВИЧ ҳастанд. 20 млн нафар аз **СПИД** ҳалок шудаанд ва ҳар сол 50 000 кӯдакони сирояти ВИЧ-дошта таваллуд мешаванд. Танҳо соли 2001 5 млн ҳодисаи сироят ва аз **СПИД** ҳалок шудани беш аз 3 млн ба қайд гирифта шудааст. **ВИЧ/СПИД** бо он фарқ меқунад, ки на танҳо ба ҳолати сиҳатии ҷисмонии афрод таъсир мерасонад, балки ба вазъи иҷтимоӣ ва шароити ў низ бе-таъсир намемонад. Суръати паҳншавии **ВИЧ/СПИД** дар мамлакатҳои Шарқ ва Ҷануби Шарқии Аврупо, инчунин, дар мамлакатҳои Назди Балтика ва Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) дар ҷаҳон аз ҳама баландтар мебошад.

Навъҳои ҳавғонки фаъолият, ки ҷавонон ба хотири рӯзгузаронӣ ноилоч машғул мешаванд, аз ҷумлаи ҷунин омилҳо мебошанд.

Аввалин маротиба дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳсони сироятёфтаи ВИЧ дар соли 1991 ба қайд гирифта шудаанд. Шумораи сироятёфтагон сол то сол зиёд гашта истодааст. Агар мақомоти тандурустӣ то моҳи июни соли 2004 расман 317 нафарро ба қайд гирифта бошанд, пас дар соли 2005 ин шумора ба 506 нафар расидааст.

Давлат химояи ҳукукҳои шаҳсони беморро кафолат медиҳат. Ҳукуки дастрасии маълумот ниҳоят мөҳияти мухим дорад. Инчунин, рафттори дурустӣ ҳар як фард низ барои ҳифзи саломатӣ аҳамияти бузург дорад.

Барои пешгири аз СПИД ва дигар бемориҳои сирояткунанда афрод бояд амалҳои зеринро иҷро намоянд:

- зиёд намудани иттилоот дар бораи ВИЧ/СПИД;
- рафттору кирдори ҳамидаро пеша намудан;
- ҳудро аз наврасон ва ҷавонони дорои рафттори ҳавғонок дурнигоҳ доштан;
- аз алоқаҳои ҷинсии пеш аз муҳлат ҳуддорӣ кардан.
- аз нӯшидани шароб ҳуддорӣ кардан;
- сӯзандору афзорҳои покнашударо истифода набурдан;
- ҳама вакт сӯзандоруҳои як бор масрафро истифода бурдан;
- ҳангоми ба ҳуҷраҳои косметикӣ муроҷиат намудан ва аз хизматҳои ин ҳуҷраҳои истифода бурдан талаб кардани асбобҳои покшуда.

Рафттори дуруст ва тарзи солими зиндагӣ метавонад ҳар як шаҳсро аз бемории СПИД ва дигар қасалиҳои сирояткунанда эмин нигоҳ дорад. Тарзи солими ҳаётр кафолати хуби аз ин беморӣ маҳфуз мондан аст.

1. Дар бораи суръати паҳнишавии бемории ВИЧ/СПИД қадомнишондиҳандаҳои ҷуғрофии омориро мисол оварда метавонед?

2. Барои аз гирифттории бемории ВИЧ/СПИД эмин мондан, қадом тадбیرҳо заруранд?

3. ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ҲИФЗИ ТАНСИҲАТИ МАРДУМ. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ аз нишондодҳои Конститусиия Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи саломатии аҳолӣ», дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асноди ҳукуки байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешниҳодоти Комиссари олии СММ оид ба ҳуқуки инсон комилан мувофиқ аст. Дар пешниҳодоти мазкур омадааст: “Давлатҳо бояд қонунҳои зиддитаబъизии химоятиро амалан пурзӯр намоянд, то ки ба воситаи онҳо гурӯҳҳои нисбатан осебпазир аз миёни ашҳоси гирифттори ВИЧ/СПИД ва маъюонро дар секторҳои давлатию ҳусусӣ химоя кунанд, асrorи ҳаёти шаҳсӣ, маҳфӣ будани он ва риояи одобро дар таҳқиқи мавзӯъҳои марбути инсон таъмин намоянд”.

Дар Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи хифзи саломатии аҳолӣ» яке аз асосҳои хифзи саломатии аҳолӣ риояи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар соҳаи хифзи саломатӣ мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқии Чумхурии Тоҷикистон дониста шудааст.

Мавҷуд будани проблемаи ВИЧ/СПИД дар Чумхурии Тоҷикистон дар сатҳи давлатӣ эътироф гардидааст. Бо мақсади мукаммалгардонӣ ва ба талаби рӯз ҷавобӣ будани қонунгузории амалқунанда Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи мӯковимат бо вируси норасои масунияти бадан ва **бемории норасои иктисобӣ**» аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон қабул гардид.

Меъёрҳои қонун ба усуљҳои зерин асос ёфтаанд:

- риояи санадҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созишномаҳо ва шартномаҳо;
- риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон;
- ҳамоҳангии меъёрҳои ҳуқуқии давлатҳои ИДМ;
- фаъолияти байнисоҳавӣ;
- таъмини дастрасии баробар ба кумаки тиббӣ ва иҷтимоию равонӣ. 30 декабря соли 2000 бо Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон нусхай нави Барномаи миллии пешгирий ва мубориза бо вируси норасои масунияти бадан ва бемориҳои сироятқунандаи ҷинсӣ дар Чумхурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2007 тасдиқ карда шуд.

Дар солҳои охир санадҳои муҳимми миллӣ, минтақаҳӣ ва байналмилалӣ қабул карда шуданд, ки онҳо марҳалаи нави мӯковимати зидди ин таҳдидро муайян мекунанд. Аз ҷумла, соли 2000 Барномаи миллӣ ва Накшай стратегии пешгирии таҳдиди паҳншавии бемориро дар Тоҷикистон қабул карда, барои иҷрои қарордоди Конғронси Иттиҳоди Байнипарлумонӣ (1991), Декларатсияи СММ оид ба уҳдадориҳои мубориза бар зидди ин беморӣ, Декларатсияи давлатҳои Осиёи Марказӣ (2001) ва қарори сарони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (2000) ҷараҳо андешида шудааст.

Чумхурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани ҳуқуқҳои ҳимояи саломатии аҳолии мамлакат бо созмонҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ менамояд.

1. Тоҷикистон дар пешгирий ва мубориза бар зидди нашъамандӣ чӣ гуна саҳм мегузорад?

4. МАСЪАЛАИ НАШЪАМАНДӢ ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН. Боз яке аз масъалаҳои мушкил дар соҳаи тандурустӣ дар Тоҷикистони имрӯза масъалаи нашъамандӣ мебошад. Нашъамандӣ махсусан дар байни ҷавонон паҳн гашта, бевосита ба амалӣ шудани ҳуқуқи инсон алоқамандӣ дорад.

Ҳар як фард бояд ба саломатӣ ва рафттору кирдори худ ҷавобӣ бошад. Аз рӯйи таклид, кунҷковӣ ё ҳавас ҳеч гоҳ маводи нашъадорро истифода набарад, аз таъсири манғӣ ва оқибатҳои бади онҳо ба бадан ва оқибатҳои он бояд ҳар як талаба огоҳӣ дошта бошад.

Дар чойи кор ё таҳсил дар назари шахси бемори маводи нашъамандӣ чунин менамояд, ки чизе намерасад, як холигӣ, асабоният, мушававаши бесабаб, рӯхафтодагӣ хис мекунад. Баъди истеъмоли героин ҳамаи ин эҳсосоти ногувор аз байн мераванд. Кас худашро таскин медиҳад, ки нашъаманд нест, ин як вақтхушӣ асту бас, агар хоҳад героинро ҳар лаҳза партгофта метавонад.

Нашъамандӣ беморӣ аст, вале аз болои он назорат бурдан ва пеши роҳи бадтар шудани онро гирифтан мумкин аст. Барои муолиҷаи нашъамандон маҳсус кор кардан лозим меояд. Дар ин бора аз марказҳои наркологӣ, ки он ҷо нашъамандон аз рӯйи барномаҳои маҳсус муолиҷа мейёбанд ва падару модарон, бародарону ҳоҳарон ва дигар наздикини нашъаманд низ омӯзонда мешаванд, маълумоти пурра гирифтан мумкин аст.

Хулоса, барои ҳал намудани мушкилоти нигоҳдории тандурустӣ ҳар як инсон ва шаҳрванд бояд саломатии худро нигоҳ дорад, аз ҳуқуқҳои ҳуд дар кори пешгирии бемориҳои сирояткунанда истифода бурда, дар ҳусуси даст назадан ба одатҳои бад ва дастгирӣ намудани афроди муҳтоҷу заиф вазифаҳои худро иҷро намуда, соҳиби аҳлоқи шоиста дар ҷомеа бошад.

1. Барои пешгирий ва мубориза алаӣҳи ВИЧ/СПИД қадом санадҳои қонунгузории миллӣ ва байнаннилалиро ном бурда метавонед?

Савол ва супоришиҳо

1. *ВИЧ/СПИД чӣ маъно доранд?*
2. *ВИЧ/СПИД дар қадом ҳолатҳо сироятпазир аст ва дар қадом ҳолатҳо не?*
3. *Оё одамони гирифтори бемории ВИЧ/СПИД аз ҳуқуқҳои инсонӣ ва шаҳрвандии ҳуд пурра истифода карда метавонанд?*
4. *Меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат бо вируси норасоии масунияти бадан ва бемории норасоии иқтисобии масуният» аз қадом принципҳои иборат мебошанд?*
5. *Қадом ҳуқуқҳои инсон дар натиҷаи истеъмоли маводи муҳаддир метавонанд нодида гирифта шаванд?*
6. *Саҳнасае созед, ки дар он аиҳоси солим ва гирифтори бемории ВИЧ/СПИД бе ягон табъииз фаъолият менамоянд.*

§5. МАСЬАЛАХОИ РИОЯИ ҲУҚУҚХОИ ДАСТАЧАМЪЙ ДАР ҶАҲОН ВА ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

1. МОХИЯТИ ҲУҚУҚХОИ ДАСТАЧАМЪЙ ЧУН ҲУҚУҚХОИ НАСЛИ СЕЮМ. Баъди Ҷангги дуюми ҷаҳонӣ ҳуқуқҳои насли сеюм ташаккул ёфтанд, ки онҳоро ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ меноманд. Ин ҳуқуқҳоро шаҳсӣ алоҳида амалӣ намуда наметавонад. Барои амалӣ гаштани онҳо қӯшиши якҷоя ё коллективии одамон зарур аст.

Санадҳои ҳуқуқӣ байналхалқӣ ва конститутсијаҳои давлатҳои демократӣ ҳуқуқи халқро ба ҳудмуайянкунӣ, ба инкишифи озодона, ба баёни соҳибхтиёри, амалӣ намудани ҳокимият, ба ватан, истифодаи озоди боигариву захираҳои табиий эътироф мекунанд.

Табиист ки ин ҳуқуқҳоро фарди чудогона амалӣ карда наметавонад. Ин ҳуқуқҳо тибқи талаботи ҳуқуқи башар ва конститутсијаҳои демократӣ амалӣ мешаванд.

Ҳуқуқҳои дастаҷамъиро иттиҳоди одамон якҷоя амалӣ менамоянд. Ин иттиҳод бояд ихтиёри бошад. Аъзои иттиҳод дорои манфиатҳои умумӣ буда, иродай дастаҷамъии хешро изҳор мекунанд. Дар ҷунин иттиҳод ихтилофот байнин манфиатҳои шаҳсӣ ва умумӣ ҷой надоранд. Дар натиҷаи ташаккули ҷунин иттиҳод имкони амалӣ гаштани ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ фароҳам мегардад.

Дар амалӣ гаштани ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ табиист, ки фарди алоҳида иштирок мекунад. Ҳангоми истифодаи ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ фарди чудогона манфиатҳои шаҳсиашро тобеи манфиатҳои умумӣ мегардонад. Агар фард дар аснои истифодаи ҳуқуқҳои фардӣ (шаҳсӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ) ба ҳайси инсон ва шаҳрванд баромад намояд, пас ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ ин фард ҷун иттиҳоди одамон амал мекунад.

Аз ин бармеояд, ки ҳуқуқҳо мансубияти на танҳо фардӣ (инсонӣ ва шаҳрвандӣ), балки дастаҷамъӣ (пеш аз ҳама, халқӣ) низ доранд. Ҳуқуқӯ озодиҳои фардӣ барои таъмини фаъолияти озоду мустакили ҳар як инсон ва шаҳрванд ба ҳаёти шаҳсӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ чудо мешаванд. Ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ ин гуна тақсим намешаванд.

Аммо ҳуқуқҳои фардӣ ва дастаҷамъӣ бо ҳам алоқаманданд. Истифодаи ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ набояд ҳуқуқҳои фардиро халалдор намояд. Манфиатҳои акалиятиҳои миллӣ эҳтиром гарданд. Истифодаи ҳуқуқҳои фардӣ низ дар заминай эҳтироми манфиатҳои умумӣ сурат мегирад.

1. Ҳуқуқи халқ ба ҳудмуайянкунӣ чӣ маъно дорад?
2. Ҳудмуайянкунӣ чист ва қадом навъу шаклҳо дорад?
3. Ҷаро ҳуқуқи ҳудмуайянкунӣ ҳуқуқи сарнавиштсози миллат аст?

2. ХУҚУҚИ ХАЛҚ БА ХУДМУАЙЯНКУНИЙ. Яке аз хуқуқхои мухим ва сарнавиштсози халқ – ин **хуқуқи худмуайянкунӣ** аст. Тибқи моддаи якуми Паймони байналмилалӣ оид ба хуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ:

Ҳамаи халқҳо ҳуқуқ ба худмуайянкунӣ доранд.

Хуқуқи халқ ба худмуайянкунии сиёсӣ – хуқуқи **муҳимми** дастаҷамъӣ аст, зоро дар заминаи он, дар ҳолати воқеӣ гаштанаш хуқуқҳои дигари дастаҷамъии халқ ба инкишофи озодона, ба баёни соҳибхтиёри ғайра имкони амалий гаштанро пайдо мекунанд. Хуқуқи халқ ба худмуайянкунии сиёсӣ **сарнавиштсоз** аст, зоро дар заминаи истифодаи воқеии он давлати соҳибистиклол таъсис мёёбад, ба халқ соҳиби давлати хеш мегардад.

Дар заминаи хуқуқи халқ ба худмуайянкунии сиёсӣ давлати миллӣ таъсис мегардад. Аммо ибораи «давлати миллӣ» маънои онро надорад, ки дар ин давлат намояндагони як миллат зиндагӣ мекунанду ҳалос. Дар хуқуқи байналмилалии муосир зери истилоҳи «миллат» давлат низ фахида мешавад, ба ҳайси муродифи истилоҳи «миллат» қалимаи «давлат» ҳам истифода мегардад. Созмони Милали Муттаҳид дар асл Созмони Давлатҳост, хуқуқи байналмилалӣ аслан хуқуқи байнидавлатист. Дар хуқуқи байналмилалӣ вакте ки миллат мегӯянд, мансубияти давлатӣ, шаҳрвандиро низ дар назар доранд. Чунин фаҳмиши миллат дар ҳаёти имрӯза барои он қабулу эътироф шудааст, ки халқ, ба маънои муосир, аз иттиҳоди шаҳрвандон, новобаста аз мансубияти миллиашон, иборат аст.

Ҳуқук ба худмуайянкунии сиёсӣ дар ду шакл мумкин аст амалий гардад: 1) **худмуайянкунии беруна** ва 2) **худмуайянкунии дохиљӣ**. Худмуайянкунии беруна маънои ташкили давлати соҳибхтиёро дорад. Аз он халқҳо истифода карда метавонанд, ки дар айни ҳол давлати мустақили хешро таъсис накардаанд. Худмуайянкунии дохиљӣ мансуби **ақаллиятаҳои миллиест**, ки дар дохили давлатҳои алоҳидай соҳибхтиёр зиндагӣ доранд. Худмуайянкунии дохиљӣ маънои соҳиб гаштан ба **худидоракуни мінтақавиро** дар дохили давлат дорад. Ин худидоракуни мінтақавиро дар ду шакл мумкин аст истифода гардад.

Истифодаи хуқуқи худмуайянкуниро асноди хуқуқии байналмилалий кафолат медиҳанд. Тибқи банди сеюми моддаи 1 Паймони байналмилалий доир ба хуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ:

Ҳамаи давлатҳои дар ин Паймон ширкаткунанд ... бояд мутобиқи нуктаҳои Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, амалий гаштани ҳуқуқ ба соҳибхтиёриро дастгирӣ намоянд ва ин ҳуқуқро эҳтиром кунанд.

1. Соҳибхтиёри чист?
2. Ҳуқуқи халқ ба соҳибхтиёри чӣ маъно дорад?
3. Кафолати соҳибхтиёриро чӣ ташкил медиҳад?

3. ҲУҚУҚИ ХАЛҚ БА БАЁНИ СОХИБИХТИЁРЙ. Ҳуқуқи дигари мұхимми дастачамъии халқ – ҳуқуқ ба баёни сохибихтиёрй аст. Ин ҳуқуқ маңын орно дорад, ки халқ сохиби ҳокимиият буда, орно бевосита ва ё ба бевосита амалй месозад. Халқ ҳокимииятре одатан дар интихобот ва раъйпурсй амалй мегардонад. Ин шакли амалишавии ҳокимииятре демократияи бевосита меноманд. Ҳокимиият ҳамчунон ба воситай мақоми намояндагй амалй мегардад. Ин шакли ҳокимииятдориро демократияи бавосита меноманд.

Кафолати мұхими ҳуқуқи халқ ба баёни сохибихтиёрй – мәнъи ғасби ҳокимиятия халқ аз чониби ҳама гуна ташкилоту хизбөст.

Ҳокимиият ба халқ тааллук дошта, халқ худаш моҳият, шаклу сохти давлатдориашпро муайян мекунад. Ҳеч кас ё ҳеч ташкилот халқро аз ин ҳуқуқ маҳрум сохта наметавонад.

1. Ифодаи «халқ – сарчашмаи ҳокимиият» чӣ маъно дорад?

2. Халқ ҳокимииятре чӣ тавр амалй мегардонад?

4. ҲУҚУҚИ ХАЛҚ БА АМАЛЙ НАМУДАНИ ҲОКИМИЯТ

Халқ сарчашмаи ҳокимиият эътироф мешавад. Ин маңын орно дорад, ки халқ моҳияти ҳокимииятре муайян менамояд, тарзу усулҳои амалй гаштани орно интихоб мекунад. Халқ ҳокимииятре худаш бевосита амалй мекунад, масалан, ба воситай қабули Конститутсия шакли идораи давлат, тартиби ташкили мақомоти давлат, салоҳияти онҳоро мушаххас мекунад, ташкилу фаъолияти ҳокимиияти қонунгузор, ичроия ва судй, муносибати байни давлат ва одамон, ягонагй ва ё гуногуни мафкуравй, низоми яккаҳизбӣ ва ё бисёрхизбиро худаш муайян мекунад. Халқ ҳамчунон дар интихоботи вакилони халқ ва президент иштирок мекунад ва ба ин васила ҳокимиияти қонунгузор ва ичроияро таъсис медиҳад. Ташкили пурраи ҳокимиияти ичроия ва ҳокимиияти судй минбаъд бо ширкати бевоситаи Парлумон ва Сарвари давлат мегузарад. Парлумон ва Сарвари давлатро халқ интихоб мекунад.

Ҳамин тарик, халқ сарчашмаи ҳокимиият буда, амалисозии орно (ба истиснои ҳолатҳои вобаста ба раъйпурсй ва интихобот) ба зиммай давлат мегузорад. Халқ ҳуқуқи амалй намудани ҳокимииятшро қисман ба давлат вомегузорад, давлат ба ивази ин, вазифаи эътирофу таъмини ҳуқуку озодиҳои одамонро ба зимма мегирад.

Халқ дорои ҳуқуқи амалй намудани ҳокимиият аст. Модоме ки сарчашмаи ҳокимиият халқ аст, табиист ки ҳуқуқи амалй намудани он бояд насиби ҳамин халқ бошад. Халқ ҳокимииятре дар ду шакл амалй мекунад: а) бевосита ва б) бавосита. Халқ ҳокимииятре бевосита дар раъйпурсиву интихобот ва бавосита тавассути вакилони халқ амалй мегардонад.

5. ХУҚУҚИ ҲАЛҚ БА ИСТИФОДАИ ОЗОДОНАИ САРВАТҲОИ ТАБИЙ. Ҳалқ хуқуқи истифодаи озодонаи сарватҳои табииро дорад. Ҳамаи сарватҳои табиӣ, ки дар қаламрави давлат воқеанд, аз они ҳалқ аст. Давлат сарватҳои зеризаминӣ, об, фазо, олами набототу ҳайвонотро моликияти давлатӣ эълон намуда, дахлинопазирӣ онҳоро таъмин месозад. Ҳусусигардонӣ, истифодаи худсаронаву зиддиқонунии онҳоро давлат манъ мекунад. Сарватҳои табииро давлат зери ҳимояи худ қарор дода, онҳоро ба манфиати ҳалқ истифода мебарад. Тибқи моддаи 13 Конститутсияи Тоҷикистон:

Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истиснони давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад.

Ин чо давлат ба маъни ҳам **чӯғрофӣ** ва ҳам ҳуқуқӣ-сиёсӣ фахмида мешавад. Ба маъни чӯғрофӣ давлат – кишвар, мамлакат ва пеш аз ҳама ватан аст. Ҳудуди давлат барои ҳалқи дар он истиқоматкунанда ватан буда, тамоми сарватҳои табииаш мансуби ҳалқанд. Ҳалқ хуқуқ ба ватани таъриҳӣ дорад. Ҳуқуқи ҳалқ ба ватани аҷдодӣ, мисли ҳуқуқ ба худмуайянкунӣ фитрӣ аст. Ин ҳуқуқ табиатан мансуби ҳалқ буда, аз амру ҳоҳиши ягон давлати дигар вобаста нест. Ҳуқуқ ба ватан маъни худмуайянкунии худудиро дорад. Ҳудуде, ки дар он ҳалқ таъриҳан ташакул ва инкишоф ёфтааст, ватани таърихии ҳамин ҳалқ ҳисоб мешавад.

- 1. Сарватҳои табииро чиҳо ташкил медиҳанд ва онҳоро кӣ истифода мебарад?*
- 2. Ватани аҷдодӣ чист ва кӣ ба он ҳуқуқ дорад?*

Давлат ба маъни **ҳуқуқӣ-сиёсӣ** – иттиҳоди шаҳрвандон аст. Ҳамаи шаҳрвандони давлат дар якҷоягӣ ҳалқро ташкил медиҳанд. Ба ин маъни, сарватҳои табиӣ моликияти ҳалқанд. Модоме ки сарватҳои табиӣ дар ҳудуди аҷдодии ҳалқ ҷойгиранд, онҳо насиби ҳамин ҳалқ буда метавонанд. Ҳалқ ҳуқуқ ба ҳудуд **ва ватани аҷдодӣ ва ба ин хотир ҳуқуқ ба сарватҳои табиӣ дорад**. Тибқи банди сеюми моддаи 1 Паймони байнамилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ:

Тамоми сарватҳои табиӣ, ки дар ватани аҷдодии ҳалқ воқеанд, танҳо моликияти ҳамин ҳалқ шуда метавонанд. Давлат онҳоро аз тасаруфи ғайриқонуни донила ва беруна эмин дошта, ба манфиати ҳалқ, рушду нумӯвви кишвар истифода мебарад. Ҳалқ, ки имкони амалӣ нағудани ҳокимиятро ба дӯши давлат voguzoштааст, ҳуқуқи истифодаи сарватҳои табииро низ ба зиммаи ҳокимият мегузорад. Табиист ки ҳалқ дар раъйпурсӣ тақдири ин ва ён сарвати табииро худаш муайян менамояд. Масалан, дар аксар кишварҳо доир ба моликияти ҳусусӣ додани замин раъйпурсӣ гузаронида мешавад. Яъне, ҳалқ метавонад бевосита сарватҳои табииро ихтиёрдорӣ намояд.

1. *Хуқуқи халқ ба инкишофи озодона чист ва он он чӣ маъно дорад?*
2. *Шароитҳои дохиливу берунаи инкишофи озодонаи халқ аз чӣ иборат аст?*

6. ҲУҚУҚИ ХАЛҚ БА ИНКИШОФИ ОЗОДОНА. Дар заминаи хукуқҳои номбаргаштаи халқ ба худмуайянкунӣ, баёни соҳибхтиёҶӣ, амалӣ намудани ҳокимият, ба ватани аҷдодӣ, худуди таъриҳӣ, сарватҳои табии инкишоф, рушду нумӯвви озодонаи халқ таъмин мегардад. **Ҳалқ ба инкишофи озодона ҳуқуқ дорад.** Ин хукукро чомеаи ҷаҳонӣ эътирофу риоя мекунад. Дар Паймони байналмилалӣ доир ба хукуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ омадааст, ки ҳамаи халқҳо хуқуқи худмуайянкунӣ доранд.

Инкишофи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии худро озодона таъмин мекунанд (моддаи якум).

Инкишофи озодона дар шаклҳои гуногун сурат мегирад – интихоби озодонаи забони давлатӣ, қабули конститутсия, муайян намудани шакли идораи давлат, сохтори давлатӣ, тарзу усулҳои амалӣ намудани ҳокимият, низоми мақомоти давлатӣ, тартиби ташкили онҳо, шаклҳои фаъолияти иқтисодии одамон, наъни муносибат байни давлат ва ҷомеа, давлат ва одамон, давлат ва иқтисод, интихоби шаклҳои моликият, мушаххас намудани ҳусусиятҳои ҳаётӣ мағкуравӣ ва сиёсӣ. Инкишофи озодона дар сурати на будани даҳолати беруна, ҳама гуна таҳдиҳи ҳамлаи ҳарбӣ, фишори сиёсӣ, вазъи мұтадили дохилию хориҷии кишвар имконпазир аст.

Савол ва супоришиҳо:

1. *Ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ гуфта қадом ҳуқуқҳоро меноманд?*
2. *Ҳуқуқи халқ ба худмуайянкунӣ, баёни соҳибхтиёҶӣ, амалӣ намудани ҳокимият, истифодаи сарватҳои табии, инкишофи озодона чист?*
3. *Ҳуқуқи халқ ба ватани аҷдодӣ ва ҳудуди таъриҳӣ чист?*
4. *Матни санадҳои байналмилалӣ ва Конститутсияи Тоҷикистонро таҳлил намуда, ҳуқуқҳои дастаҷамъии халқ ва кафолати онҳоро шарҳ дигед.*
5. *Аҳамияти истифодаи ҳуқуқҳои дастаҷамъиро муайян намоед.*

БОБИ 2. ФА҃ОЛИЯТИ СОЗМОНХОИ БАЙНАЛМИЛАЙ ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН

§6. ФА҃ОЛИЯТИ СОЗМОНХОИ БАЙНАЛМИЛАИИ СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. ЗАРУРАТ, АҲАМИЯТ ВА МАЗМУНИ ФА҃ОЛИЯТИ СОЗМ-ОНХОИ БАЙНАЛМИЛАЙ ДАР СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Фа҃олияти созмонҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон аҳамияти аввалиндарача дорад. Созмонҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти чомеа амал мекунанд, масалан, дар соҳаи таъмини сулҳ, пешгирии ҷанг, мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ, хифзи табиат, солимгардонии муҳити зист, истифодаи оқилонаи табиат, ҳалли масоили зиёди марбут ба оила, демография ва гайра. Соҳаҳои фа҃олияти созмонҳои байналмилалӣ зиёд ва гуногунанд. Ҳуқуқҳои инсон яке аз соҳаҳои фа҃олияти созмонҳои байналмилалӣ мебошанд.

Зарурати таърихии фа҃олияти созмонҳои байналмилалӣ бо он муайян мегардад, ки дар баробари пешрафти чомеа қадри инсон низ бештар шинохта шуда, ҳуқуқҳояш батадриҷ эътироф шудаанд, аммо ҷангҳои ҷаҳонии асри гузашта, алалхусус, нажодпарастони фашистӣ арзишҳои муҳимми ахлоқию ҳуқуқии башарро поймол намуданд. Илова ба ин, дар шароити имрӯза низ дар манотики гуногуни олам низоъҳои мусаллаҳона ҷой доранд, масалан, дар Ирқ, Афғонистон Фаластин ва гайра. Тоҷикистон низ таҷрибаи талҳи низоъи байни тоҷиконро дар нимаи аввали солҳои 90-ум ҷашид. Дар баробари низоъҳои мусаллаҳона, ҷаҳони имрӯза боз дучори ҳодисаҳои дигари нанговару хилоғи ҳуқуқҳои инсон гашт. Яке аз ҷунин ҳодисаҳои мудҳиш ва ба ҳаёти одамон ҳатарнок терроризми байналмилалӣ аст. Ҳодисаҳои террористии дар ИМА, Англия, Испания, Федератсияи Русия ва манотики дигари олам руҳдода боиси ҳалокати садҳо ва ҳазорҳо афроди бегуноҳ ва умуман аҳолии осоишта гардианд. Солҳои охир дар Ирқу манотики дигари гирифтари низоъҳои мусаллаҳона, ба қатл расонидани гаравгонон аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ба мушоҳида мерасад (масалан, қатли кормандони сафоратхонаи Русия дар Ирқ ва шумораи зиёди ҳабарнигорону кормандони созмонҳои байналмилалӣ дар ин кишвар), ки худ боз як ҳодисаи мудҳишу нанговар аст.

Ҳамаи ин низоъҳои амалҳои ҷинояткорона, алалхусус, ҷиноятҳои байналмилалии зидди инсон зарурати фа҃олияти созмонҳои байналмилалиро дар соҳаи ҳуқуқи инсон дучанду даҳчанд гардониданд. Низоъҳои мусаллаҳона, амалҳои террористӣ ва дигар кирдорҳои зиддииинсонӣ истифода ва риояи ҳуқуқи инсонро зери ҳатар мемонанд ва ё онҳоро ошкоро поймол мекунанд. Ҷомеаи шаҳрвандӣ назди ҷунин ҳодисаҳои хилоғи қадру ҳаёти инсонӣ очиз аст. Дар ин соҳа фа҃олияти як ё ду давлати ҷудогона нокифоя аст.

Дар чаҳони имрӯза фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон *зарурати таърихӣ ва аҳамияти умумибашарӣ* дорад.

Мазмуни фаъолияти созмонҳои байналмилалиро дар соҳаи ҳуқуқи инсон унсурҳои зерин ташкил медиҳанд: эътирофи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон дар санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ (эъломия, паймонҳо, конвенсияҳо ва гайра); тафтиши риояи ҳуқуқи инсон дар манотики гуногуни олам; таъсиси ташкилотҳо ва созмонҳои муҳталифи байналмилалӣ баҳри тафтиши риояи ҳуқуқи инсон дар чаҳони имрӯза; таҳия ва пешниҳоди таклифҳои муғиду мушахҳас ба ҳукumatҳо, созмону ташкилотҳои доҳилидавлатӣ барои риоя ва таъмини ҳуқуқҳои инсон; андешидани чорабиниҳои ташкилӣ, иқтисодиву молиявӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ва истифодаи самараноки онҳо дар кишварҳои ҷаҳон; таҳияи барномаю консепсияҳои гуногуни соҳаи таълиму риоя ва таъмини ҳуқуқҳои инсон.

2. СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИЙ ВА СОХТОРҲОИ ОНҲО ОИД БА ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Дар фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ҷойи муҳимро маҳз вазифаҳои нозирӣ СММ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ишғол менамояд. Ҳусусияти фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ дар ин соҳа дар он аст, ки ин созмонҳо ба фаъолияти давлатҳо даҳолат намекунанд: Айни замон давлатҳо вазифаҳои муайянро дар соҳаи ҳуқуқи инсон ба зимма гирифтаанд ва уҳдадоранд, ки онҳоро иҷро намоянд. Ин вазифаҳо аз вазифаҳои давлати миллӣ дар доҳили кишвар фарқ доранд. Вазифаҳои давлатҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон хислати умумиҷаҳонӣ доранд. Давлат дар баробари ҳамроҳ шудан ба санадҳои байналмилалӣ (эъломия, паймонҳо, конвенсияҳо ва гайра) дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ масъулу уҳдадор мешавад. Табиист, ки як давлат аз болои фаъолияти давлати дигар дар ин соҳа назорат бурда наметавонад, ба ин кор ҳеч як давлат ваколатдор нест, зеро ин амал хилофи соҳибихтиёри давлатҳо ва ҳуқуқи байналмилалист.

Пас риояи ҳуқуқҳои инсонро бояд ҷӣ тавр назорат кард? Аз кучо медонем, ки оё дар ин ва ё он кишвар ва ё манотики алоҳидан ҷаҳон ҳуқуқҳои инсон риоя мешаванд? Вазъи риояи ҳуқуқи инсонро дар манотики гуногуни ҷаҳон чи тавр бояд муайян намуд?

Роҳи асосии имконпазири тафтиши риояи ҳуқуқи инсон дар ҷаҳон аз тарики фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ мебошад. Маҳз созмонҳои байналмилалӣ, ки бо амру иродай ҳалқҳои ҷаҳон таъсис дода мешаванд, имконияти тафтиши риояи ҳуқуқи инсонро дар ҳар гӯши ҷаҳон доранд.

Дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон фаъолияти **Созмони Милали Муттҳаҳид** аввалиндарача аст. СММ созмони байналмилалист, ки дар асоси иттиҳоди довталабонаи давлатҳои соҳибихтиёр барои таъмини амнияти сулҳи ҷаҳон, инкишофи ҳамкории давлатҳо таъсис гардидааст.

Вазифаи мусоидат ба эҳтируму риояи ҳуқуқи инсонро Ичлосияи Кулли (Ассамблеяи Генералии) СММ ба уҳда дорад. Ичлосияи Кулл ба

ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳанг, маориф, тандурустӣ ва амалӣ гаштани ҳуқуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ барои ҳама новобаста аз тафовути нажодӣ, ҷинс, забон ва дин мусоидат мекунад (моддаи 13 Ойинномаи СММ). Бо мақсади ин фаъолият Иҷлосияи Кулл таҳқики зарурӣ гузаронида, тавсияҳои муфид медиҳад. Масъалаҳои марбут ба ҳуқуқи инсон дар кумитаҳои Иҷлосияи Кулл, алалхусус, дар Кумитай сеюми он, муҳокима мешаванд. Таҳқики соҳаи ҳуқуқи инсонро Шӯрои Иқтисодӣ ва Иҷтимоӣ (ШИКТИЧ – ЭКОСОС), макомоти ёрирасони он, муассисаҳои маҳсусгашта ва Кулли СММ мегузаронанд. Иҷлосияи Кулл ҳуқуқи муҳокимаи ҳама гуна масъаларо дар ҷаҳорчӯбай Ойинномаи СММ дошта, дар заминай онҳо ба давлатҳои аъзо ва Шӯрои Амният таклифҳо пешниҳод мекунад.

Тибқи Ойинномаи СММ дар иҷрои вазифаҳои СММ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон дар баробари Иҷлосияи Кулл нақши муҳимро Шӯрои Иқтисодӣ ва Иҷтимоӣ (ШИКТИЧ - ЭКОСОС) мебозад. Ин созмон таҳти роҳбарии Иҷлосияи Кулл кор мекунад. ЭКОСОС ё худ ШИКТИЧ соли 1946 таъсис гардидааст. Ба сифати макоми ёрирасон 5 комиссияи минтақавии ШИКТИЧ амал мекунад: Комиссияи аврупоии иқтисодӣ, Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ барои Осиё ва үкёнуси Ором, Комиссияи иқтисодии СММ барои Африқо, Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ барои Осиёи Фарбӣ, Комиссияи иқтисодии СММ барои Амрикои Лотинӣ ва ҳавзаи баҳри Кариб. Ҳамчунин, беш аз 20 кумита, комиссияҳои доимӣ (оид ба вазъи занҳо, ҳуқуқҳои инсон ва ғайра) – макомоти ёрирасони ин созмон мебошанд. Макоми олий сессия аст, ки дар як сол се маротиба даъват мешавад. Қароргоҳаш Ню-Йорк аст.

Комиссия оид ба вазъи занҳо комиссияи ЭКОСОС буда, соли 1946 таъсис гаштааст. Аъзояш ба муҳлати 4 сол аз ҷониби ЭКОСОС интихоб мешаванд. Оид ба риояи ҳуқуқҳои занон дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти чомеа бо дарназардошти баробарҳуқуқии марду зан ба ЭКОСОС маърӯзаву таклифҳо пешниҳод мекунад. Дар таҳияи Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои сиёсии занон, Эъломия дар бораи барҳам додани табъиз нисбати занҳо ва дигар санадҳои байналмилалӣ марбут ба ҳуқуқҳои занон иштирок намудааст. Иҷрои конвенсияҳо, эъломияҳо ва таклифҳои қабулшударо месанҷад.

Соли 1946 Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон таъсис мешавад. Аъзои Комиссияро ЭКОСОС интихоб мекунад. Комиссия оид ба ҳуқуқҳои инсон дар ҳусуси Қонунномаи (Билли) байналмилалӣ доир ба ҳуқуқи инсон, эъломияю конвенсияҳо оид ба озодиҳои шаҳрвандӣ, вазъи занҳо, озодии иттилоот, ҳифзи ақаллияতҳо, пешгирии маҳдудияти нажодӣ, ҷинсӣ, забонӣ ва динӣ, ҳама гуна масъалаи дигари марбут ба ҳуқуқи инсон маърӯза тақлифҳоро ба ЭКОСОС пешниҳод мекунад. Соли 1947 Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон таъсис шуд. Аз ҷониби Комиссия гурӯҳҳои гуногуни корӣ баҳри тафтиши риояи ҳуқуқҳои инсон ташкил гаштанд, ки дар манотиқи гуногуни ҷаҳон кор карданд

(Африкои Ҙанубӣ, Чили ва давлатҳои дигар). Намояндагони маҳсуси Комиссия дар Ироқ, Гаити ва дигар кишварҳо таъйин шуда буданд. Онҳо дар кишварҳои муайян тафтиш гузаронида, маърӯзai хешро ба Комиссия пешкаш мекунанд. Комиссия бо супориши ЭКОСОС тадқиқ мегузаронад, ахбори лозима ва таклифҳо пешкаш мекунад. Бо иштироки Комиссия як қатор санадҳои муҳими байналмилалӣ қабул шуданд, аз қабили Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, Паймонҳои байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ Конвенсияи байналмилалӣ оид ба барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъизи нажодӣ, Конвенсия дар бораи номумкин будани истифодаи муҳлати даъво нисбати чиноятҳои ҳарбӣ ва чиноятҳои зидди инсоният, Конвенсия дар ҳусуси пешгирии чинояти апартеид ва ҷазои он. Мубориза ба муқобили апартеид, нажодпарастӣ ва табъизи нажодӣ, поймолсозии оммавии ҳуқуқҳои инсон дар манотики муҳталифи ҷаҳон (Африкои Ҙанубӣ, Чили, Салвадор, ҳудуди Арабии забтнамудаи Истроил) дар маркази таваҷҷуҳи Комиссия буданд.

Тибқи қарори Иҷлосияи Кулли СММ 20 декабря соли 1993 **Комиссари ойд ба ҳуқуқи инсон** таъсис ёфта, он тамоми фаъолияти СММ-ро дар соҳаи инсон ҳамоҳанг месозад.

Барои ҳифзи ҳуқуқи инсон теъоди зиёди мақомоти конвенсионӣ амал мекунад, ки дар асоси созишномаҳо оид ба ҳуқуқи инсон таъсис гардидаанд. Аввал **Кумита оид ба ҳуқуқи инсон** таъсис мегардад. Сипас, мақомоти дигари зерини конвенсионӣ ташкил мешаванд: **Кумита оид ба барҳам додани табъизи нажодӣ** (соли 1970), **Кумита оид ба барҳам додани табъизи нисбати занон** (соли 1982), **Кумита оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ** (соли 1985), **Кумитаи муқобили шиканҷа** (соли 1988), **Кумита оид ба ҳуқуқҳои кӯдак** (соли. 1990).

Кумита оид ба ҳуқуқи инсон – дар асоси моддаи 28-и Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ барои тафтиши ҷараёни иҷрои Паймон аз ҷониби давлатҳои аъзо таъсис гардид. Аъзоро давлатҳои иштирокчии Паймон интихоб мекунанд. Муҳлати салоҳияти онҳо ҷор сол аст. Онҳо на ба сифати намояндагони давлатҳои ҳуд, балки ҳамчун эксперտҳо кор мекунанд. Кумита дар сессияҳояш, ки дар як сол ду маротиба гузаронида мешаванд, маърӯзаҳо, пешниҳод мекунад.

Кумита оид ба барҳам додани табъизи нажодӣ – мақомест, ки тибқи Конвенсияи байналмилалӣ оид ба барҳам додани ҳамаи шаклҳои маҳдудкуни нажодӣ таъсис гардидааст. Он аз мушовирон иборат аст, ки аз ҷониби давлатҳои иштирокчии Конвенсия интихоб мешаванд. Давлатҳои иштирокчии Конвенсия оид ба қабули ҷораҳо барои иҷрои Конвенсия ба Кумитаи номбурда маърӯзаҳо пешниҳод мекунанд. Кумита ҳар сол ба Иҷлосияи Кулл маърӯза пешниҳод мекунад.

Тибқи қарордоди № 1235-и ЭКОСОС аз 6 июня соли 1967 Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон ва Зеркомиссия оид ба пешгирии маҳдудкуни ҳаҷми ҳифзи ақалниятиҳо ваколатдор шуда буданд, ки **муроҷиати шаҳсии** аш-32

хоси хусусиро баррасй намоянд. Аризай инфириодиро мақомоти дигари конвенсионй низ баррасй менамоянд.

Аризай инфириодиро созмонҳои мінтақавӣ низ діда мебароянд. Яке аз онҳо Суди Аврупой аст. Мурофиаи судӣ шифоҳӣ ва ҳаттӣ буда, дар он даъвогар ба таври ошкоро ва ҷавобгар, шоҳидон, мушовирон ва шахсони дигари манфиатдор иштирок мекунанд. Қарорҳои Суди Аврупой қатъӣ буда, мавриди шикоят қарор намегиранд. Дар мурофиаи судӣ меъерҳои байналмилалӣ истифода мешаванд. Давлатҳо қарорҳои ин сурро бо дар назардошти афзалияти ҳуқуқи байналмилалӣ иҷро мекунанд.

Дар соҳаи ҳуқуқи инсон **ҳамкории мінтақавӣ** низ аз аҳамият ҳолӣ нест. Дар низоми аврупоии ҳифзи ҳуқуқи инсон нақши асосиро **Шӯрои Аврупо** мебозад. Дар асоси Конвенсияи аврупоии ҳифзи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ ду мақомот ташкил шуда буданд – Комиссияи Аврупой ва Суди Аврупой оид ба ҳуқуқи инсон. Комиссияи аврупой оид ба ҳуқуқи инсон шикоятҳои давлатҳои алоҳида, шахсони алоҳида, созмонҳои гайриҳукуматӣ ва ғурӯҳи шахсонро оид ба поймол гардидани ҳуқуқи инсон діда мебаромад. Тибқи Протоколи № 11 ба Конвенсияи аврупоии ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ аз 11 майи соли 1994 Комиссияи Аврупой барҳам дода шуда, мақоми ягона Суд эътироф мешавад. Акнун шикоятҳо ба Суд пешниҳод мешаванд. Барои баррасии корҳо кумитаҳоро иборат аз 3 судя, палатаҳоро иборат аз 7 судя ва палатаҳои калонро иборат аз 17 судя таъсис медиҳанд. Ҷараёни иҷрои қарорҳои Судро Кумитаи Вазирони Шӯрои Аврупо назорат мекунад.

Дар баробари Шӯрои Аврупо нақши муҳимро дар ҳифзи ҳуқуқи инсон **Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо** мебозад. Ин созмон ба кори ҳуд 3 июли соли 1973 дар Хелсинки чун Машварати Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (СБСЕ) оғоз намуда, охири соли 1994 номи САҲА – Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (ба русӣ – ОБСЕ)-ро мегирад. Кишварҳои Аврупои Фарбӣ ва Шарқӣ, ИМА, Канада ва кишварҳои дигар узви он мебошанд. САҲА созмони байналмилалии мінтақавӣ буда, яке аз вазифаҳояш мусоидат ба таъмини ҳуқуқи инсон аст.

Дар мінтақаи Амрико тибқи Конвенсияи байниамерикоии ҳуқуқи инсон аз соли 1969 ваколати тафтиши иҷрои ин конвенсия ба зимиҳаи ду созмон гузошта шуда буд: **Комиссияи Байниамерикой ва Суди Байниамерикой оид ба ҳуқуқи инсон**. Давлатҳои африқоӣ бо қабули Хартияи африқоии ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи ҳалқҳо созмони мінтақавии хешро таъсис доданд. Он **Комиссияи Африқоии ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи ҳалқҳо мебошад**. Дар тӯли 10 соли аввали кораш Комиссия беш аз 30 гузориш доир ба поймолгардии мунтазами ҳуқуқҳоро баррасӣ намудааст. Дар кишварҳои Араб Комиссияи доимии Арабӣ оид ба ҳуқуқи инсон таъсис дода шудааст.

Соҳаи дигари фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ба пешгирии ҷиноятҳои байналмилалӣ алоқаманд аст. Бо ин мақсад соли 1993 бо қарори Шӯрои Амният **Трибунали байналмилалии ҷинони мувакқатӣ**

барои таъкиби шахсони гунахгор дар поймолкунни хукуки инсон дар собиқ Югославия ва соли 1994 Трибунали байналмилалӣ оид ба Бурунди (барои ҷавобгарии ашҳоси дар қатли омми гунахгор) таъсис дода шуд. Соли 1998 Суди Байналмилалии Ҷиной таъсис мебад. Он нисбати ҳамаи онҳое, ки дар содир намудани, ҷиноятҳои байналмилалӣ ва ҷиноятҳои муқобили инсон гунахгоранд, ҳукм мебарорад.

3. ФАЪОЛИЯТИ СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР ТОЧИКИСТОН. Ҷумҳурии Тоҷикистон иштироқчии комилҳукуки муносабатҳои байналмилалӣ, узви СММ аст. Тоҷикистон ба бештари эъломия, паймонҳо, конвенсияҳо ва санадҳои дигари байналмилалӣ ҳамроҳ шуда, қонунгузории ҳешро ба таалоботи онҳо мутобиқ намудааст. Тоҷикистон узви бисёр созмонҳои байналмилалӣ аст. Созмонҳои байналмилалии соҳаи хукуки инсон дар Тоҷикистон намояндагии худро доранд. Тоҷикистон якҷоя бо созмонҳои байналмилалӣ дар таҳқими сулҳи ҷаҳонӣ ва таъмини хукуқҳои инсон саҳм мегузорад. Ҷумҳурии мо ширкаткунандай фаъоли созмонҳои байналмилалӣ буда, дар арсаи байналмилалӣ бо ташаббусҳои муфид баромад мекунад. Чунончӣ, бо ташаббуси Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон “Даҳсолаи оби тоза” дар ҷаҳон эълон гардид. Ин ташаббусро роҳбари давлати мо зимни суханронӣ дар Иҷлосияи Кулли СММ изҳор дошт. Ин ташабbus чонибдории васеи аҳли ҷомеаро пайдо намуд. Ё ин ки эълон гаштани “Соли тамаддуни ориёй”, аз ҷумлаи ташаббусҳои дигари Сарвари давлат ва Ҳукумати ҷумҳурии мо аст. Ин ва дигар ташаббусҳои сарвари давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон дастгирии созмонҳои байналмилалӣ ва аҳли ҷомеаро пайдо намуданд. Онҳо дар таъмини хукуки инсон низ нақши муҳим доранд. Масалан, андешидани тадбирҳои байналмилалӣ ва доҳилидавлатӣ дар масъалаи таъмини оби тоза табиист, ки барои саломатии одамони сайёра, таъмини шароити арзандай зиндагӣ ва хукуқҳои иҷтимоӣ ва хукуқҳои дигари инсон аҳамияти қалон доранд. Ҳамаи ин мисолҳо далели онанд, ки Тоҷикистони соҳибиистикӯл ширкаткунандай фаъоли ҷараёни иҷроӣ тамоми санадҳои байналмилалӣ, ҳамкории васеъ бо созмонҳои байналмилалӣ аст.

Кумаки созмонҳои байналмилалӣ дар хотима баҳшидан ба низоъи байни тоҷикон дар солҳои навадуми аспи гузашта ва таҳқими сулҳи ниҳоят қалон аст. Дар ин соҳа дар ҷумҳурии мо төъдоди зиёди созмонҳои байналмилалӣ фаъолият намуданд. Пеш аз ҳама, воқеаҳои мудҳиши он солҳо дар маркази таваҷҷӯҳи СММ ва шаҳсан Дабири кулли СММ буданд. Гуфтушунидҳои байни тоҷикон таҳти сарпарастии СММ гузашта буданд. Дар таҳқими сулҳи тоҷикон саҳми Маркази Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо дар Душанбе қалон аст; Нақши Идораи Комиссари Олии СММ оид ба хукуки инсон, Дафтари СММ оид ба мусоидат ба сулҳ дар Тоҷикистон дар ҳифзи хукуқҳои гурезаҳои тоҷики солҳои ҷанг тарки ҷумҳурӣ намуда ва баргардонидани онҳо аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва гайра ҳеч гоҳ фаромӯш намешавад. Саҳми Кумитаи

Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) дар солҳои низоъи тоҷикон хеле қалон буд (масалан, дар масъалаи таъмини озуқаворӣ, ёрии тиббӣ, муқолама бо тарафҳои низоъ ва гайра).

Ҳоло Тоҷикистон бо дигар созмонҳои байналмилалӣ низ ҳамкорӣ дорад. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ аҳамияти ин ҳамкориро хуб дарк мекунанд. Сарони намояндагӣ ва намояндағиҳои созмонҳои байналмилалиро Президенти Тоҷикистон мунтазам қабул намуда, бо онҳо гуфтушуниҳои муғидро анҷом медиҳад. Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон дар густариши ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ манфиатдор буда, барои фаъолияти мӯътадили онҳо дар ҷумхурӣ тамомӣ имконоту шароитро фароҳам меоварад.

Дар таъмини сулҳ ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дар Тоҷикистон нақши **Дафтари СММ оиди мусоидат ба бунёди сулҳ дар Тоҷикистон (ДСМММБСТ)** қалон аст. Дар истилоҳшиносии СММ мағҳуми **бунёди сулҳ** чунин шарҳ дода шудааст: *тамоми қӯшишҳои ҳориҷӣ барои кумак ба кишиварҳо ва минтақаҳо ҷиҳати интиқоли онҳо аз ҷанг ба сулҳ тибқи ҳамаи наёвъҳои фаъолияту барномаҳои марбут ба таъмини ин давраи ғузарии.* ДСМММТ дар равнақи қӯшишҳои сиёсии СММ дар Тоҷикистон ва дастовардҳои Намояндагии нозирони СММ дар Тоҷикистон (ННСММТ) саҳмгузор аст. ННСММТ тибқи қарордоди Шӯрои Амният аз 6 декабри соли 1994 ташкил гашта буд. Баъди имзои Созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ (соли 1997) ва гузаронидани интиҳоботи парлумонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2000), фаъолияти ваколати ННСММТ ба поён расид. Баъди тағйир ёфтани соҳтори ННСММТ бо дастгирии Шӯрои Амнияти СММ 1 июни соли 2000 дар Тоҷикистон Идораи СММ оид ба бунёди сулҳ таъсис ёфт.

ДСМММБСТ ба Тоҷикистон дар таъмини техникии омода намудани маърӯзаҳо оид ба шартномаҳои байналмилалӣ ва таъмини ҳуқуқи инсон кумак мекунад. Лоихаи ДСМММБСТ оид ба дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши тайёр намудани маърӯзаи миллӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон мақсади зерин дорад: шинос намудани аъзои ҳукумат, созмонҳои гайридавлатӣ ва доираҳои академӣ бо талаботи СММ оид ба мазмуни шартномаҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон. Лоихаи таълимӣ оид ба омӯзиши ҳуқуқи инсон дар иҷрои Барномаи «Низоми давлатии маориф дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ёрӣ мерасонад. Дар доираи ин лоиха ДСМММБСТ аз ҳисоби муаллимон, маъмурини мактабҳо, кормандони созмонҳои давлатию гайридавлатӣ иқтидори миллии соҳаи ҳуқуқи инсонро ташаккул медиҳад, оид ба усули таълими ҳуқуқи инсон воҳӯрию семинарҳо, мизҳои гирд ва конфронсҳо баргузор мемекунад, маводи таълимӣ аз “Ҳуқуқи инсон”-ро моҳе ду маротиба дар замимаи нашрияи “Омӯзгор” – “Ҳуқуқи инсон” ба табъ мерасонид ва байни мактабҳои миёна ва олӣ тақсим мекард, тавассути Маркази иттилоот ва хучҷатнигоҳдории воқеъ дар Душанбе аҳолиро бо маълумоту маводи таълимии ҳуқуқи инсон таъмин менамуд, маводи иттилоотиро дар

воситаҳои ахбори умум паҳн менамуд. ДСМММБСТ ҳамчунон лоихаҳоро барои ҷавонон дастгирӣ мекард, то ки хатари ҷалби онҳо ба қоҷоқи ма-води муҳаддир ва экстремизми сиёсӣ паст гардад. ДСМММБСТ якъо бо созмонҳои ғайриҳукуматӣ дар Душанбе барои ҷавонон ва дар маҳалҳои аз ҷанг заарардида ҷорӣ марбут ба ҳалли низоъҳо ва ҳуқуқи инсонро ташкил намуд.

Савол ва супориҳо

- 1. Мазмунни фаъолияти созмонҳои байнагилмилалии соҳаи ҳуқуқи инсонро баён қунед.*
- 2. Ҷадом созмонҳои байнагилмилалий дар соҳаи ҳуқуқи инсонро дар Тоҷикистон фаъолият намуданд?*
- 3. Нақши Дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба мусоидат ба бунёди сулҳ дар Тоҷикистон дар ҷӣ зоҳир мегардад?*
- 4. Дар ҳусуси фаъолияти созмонҳои байнагилмилалии ҳуқуқи инсон дар маҳали зистратон маълумот дигҳед.*
- 5. Оид ба мавзӯъ як ҳолати ҳуқуқӣ тартиб дода, онро шарҳу эзоҳ дигҳед.*

§7. ҲАЗИНАИ КӮДАКОНИ СММ (ЮНИСЕФ)

1. ТАЪРИХИ ТАЪССЁБИИ ЮНИСЕФ ВА САМТҲОИ

ФАЪОЛИЯТИОН. Некӯаҳволии бачаҳо ва таъмини ҳуқуқҳои онҳо аз рӯзи бунёди СММ дар ҷорӯрии дикқати ин созмони бонуғузи байнагилмилалий қарор дорад. Яке аз аввалин санадҳои Иҷлосияи Куллии СММ ба таъсиси Ҳазинаи Кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) баҳшида шудааст.

Таъсиси Ҳазинаи Кӯдакони СММ (ХКСММ – ЮНИСЕФ) амри воқеии замон буд. Таъриҳи гувоҳ аст, ки кӯдакон дар ҳама давру замон дар гирдоби зулму истибод, истисмор ва зери тазиқу фишори қалонсолон қарор гирифта, ба ҳимояи маҳсуси давлат ва ҷомеа муҳтоҷ буданд.

Бо вучуди ин, Ҳазинаи Кӯдакон яку якбора таъсис наёфтааст. Ҷараёни таърихии ҳаракатҳои демократӣ ва ислоҳотҳоҳӣ дар қишварҳои аз ҷиҳати соҳти сиёсӣ ва иқтисодӣ пешқадами ҷоряки аввали асри XX, дар баробари масъалаҳои дигари ҷомеа масъалаи кӯдакони ба ҳимоя эҳтиёҷмандро низ ба миён овард. Як қисми ин давлатҳо тасмим гирифтанд, ки ба масъалаи кӯдакон ҷиддӣ муносабат намоянд. Баъди ба анҷом расидани Ҷанги яқуми ҷаҳонӣ, ба ин масъала Лигаи Миллатҳо машғул шуд.

Лигаи Миллатҳо соли 1924 дар шаҳри Женева (Швейцария) Эъломияи Женева оид ба ҳуқуқи кӯдакро қабул намуд. Вале ин ҳуччати Лигаи Миллатҳо на ҳамаи манфиатои кӯдаконро дар бар гирифта буд. Аз ин рӯ, он тағйироту иловаҳои ҷиддиро тақозо мекард. Үмри қӯтоҳи Лигаи Миллатҳо он вақт имкон надод, ки ба ин масъала аз нав баргашта шавад. Ҷунин шароит баъд аз Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва таъсис ёфтани СММ ба миён омад. Ҷанг нишон дод, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд ба масъалаи ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон дикқати ҳамешагӣ дигҳад. Ин аст, ки соли 1946 Ҳазинаи Кӯдакони СММ (ХКСММ – ЮНИСЕФ) созмон дода шуд.

Дар ибтидои таъсис ин созмон ҳимояи кӯдакон аз табъиз, истисмори иқтисодии соҳибкорон, гуломӣ, харидуфурӯш ва навъҳои дигари истисмори кӯдаконро аз чумлаи мақсаду вазифаҳои асосии хеш қарор дода, дар ин ҷода саҳми қалон мегузорад. Дар тӯли фаъолияти беш аз нимасра баҳшҳои Ҳазинаи кӯдакони СММ дар аксар кишварҳои дунё фаъол гардиданд:

2. ФАҶОЛИЯТИ ЮНИСЕФ ДАР ТОЧИКИСТОН. Соли 1993 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи ҳуқуки кӯдак пайваст. Ин иқдом зарурати дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис намудани баҳши Ҳазинаи Кӯдакони СММ – ЮНИСЕФ-ро ба миён овард.

- Фаъолияти Ҳазинаи Кӯдакони СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои зерин сурат мегирад:
 - таъмини саломатии модар ва кӯдак;
 - таъмини моддии кӯдакон ва модарони эҳтиёҷманд;
 - таҳияи маводи таълими барои хонандагони мактабҳо;
 - нигоҳ доштани муҳити барои зисти кӯдак мусоид;
 - корҳои таблиғотӣ оид ба ҳифзи ҳуқуки кӯдак;
 - расонидани кумаки моддӣ ба кӯдакони ятим;
 - паҳн намудани адабиёти ҳуқуқию методӣ оид ба ҳуқуки кӯдакон;
 - паҳн намудани ғоя ва муносабати башардӯстона нисбат ба кӯдакон дар оила, кӯдакистон ва мактаб;
 - ҷалб намудани кӯдакон ба тадбирҳои маърифатӣ ва ташаккули шахсияти онҳо.

Барои амалий намудани самтҳои мазкур фаъолияти ЮНИСЕФ дар ҳамкорӣ бо созмонҳои Начоти Кӯдакон, Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ, Комиссариати Олии Муҳочирати СММ ва гайра сурат мегирад.

Соҳаи маориф Дар ин самт, пеш аз ҳама, сандуки дастгирии давлатҳои Нидерландия ва Швейцария мавриди истифода қарор гирифта, маводи зарурӣ барои таҳия ва чопи китобҳои дарсӣ ҳаридашуд. Дар барабари ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи «Ҳадафҳои рушди Ҳазорсола-таълими ибтидоии умумӣ» барномаэро эълон намудааст. ЮНИСЕФ ба ҳифзи духтарон, ки аввалин шуда ба ин барнома ҳамроҳ шудаанд, дикқати қалон дода, барномаи «Таҳсилот барои ҳама»-ро қабул намудааст. Масъалаҳои тарки таҳсил аз тарафи духтарон, гендерӣ, оила ва издивоҷи духтарони ба балоғатнорасида дар мадди назари пажӯҳиши созмон қарор гирифтаанд.

Ҳифзи саломатии модар ва кӯдак. Бо кумаки сарпарастҳо (донорҳо), ЮНИСЕФ ба соҳторҳои тандурустии кӯдакон дар Тоҷикистон ёрӣ расонид. Ин кумак аз дорувории одӣ ва дигар маводу воситаҳои барои соҳаи тандурустӣ зарур иборат буд. Бо ташабbusи созмон ба Тоҷикистон миқдори зиёди доруворӣ ворид гардид. Даражай камхунӣ дар байни

мардум, аз чумла дар байни кӯдакон ба нишондодҳои баланд расидааст. Барои тағирии вазъи ногувор Тоҷикистон бо ҳабҳои (таблеткаҳое)-и оҳандор барои кӯдакони то сесола, духтарони ҷавон ва занони ҳомила таъмин карда шуд.

ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон барои зиёд кардани ҷоди намак ба ду корхонаи истеҳсоли намак дар навоҳии Ашт ва Ёвон дастгоҳҳои йодпоший ва се таҷхизоти санҷиши ҷоди намак тақдим намуд. Ба шахсони заарардида қулчақандҳои сафедадор (протеиндор) тақсим намуд, то онҳо ба ҳамин васила гизои зарурӣ гиранд.

Соҳаи хифзи мухити зист. Барномаи «Об – низоми беҳдошту гигиенӣ» дар ин самт амалӣ шуд, ки он ба ҳонандагону омӯзгорон нигаронида шуда, бештар ҳусусияти маърифатӣ дошт. Барнома дар минтақаҳои Тоҷикистони Ҷанубӣ анҷом ёфта, натиҷаҳои хуб ба бор овард.

Савол ва супоришҳо:

1. *Таърихи таъсиси ЮНИСЕФ-ро баён созед.*
2. *Аҳамияти таъсиси Ҳазинаи Кӯдаконро дар чӣ мебинед?*
3. *Кадом самтҳои фаъолияти ЮНИСЕФ-ро дар Тоҷикистон медонед?*
4. *Дар бораи қадоми натиҷаҳои ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон далел оварда метавонед?*
5. *Дар бораи ҳаётӣ як кӯдаки қасалманӣ, ки ба ёрӣ эҳтиёҷманд аст, нақл кунед.*

§8. ҲАЗИНАИ СММ ОИД БА РУШД БА МАНФИАТИ ЗАНОН (ХСММРМЗ - ЮНИФЕМ)

Ба ёд опред, ки баробарии гендерӣ чист? Оё асноди байнамилалии ба ҳукуқи занон баҳшидашударо медонед?

1. ТАЪРИХИ ТАЪСИС ВА САМТҲОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ ХСММРМЗ (ЮНИФЕМ). Занон ва духтарон дар тамоми ҷаҳон ба табъизи бешумор гирифтор мешаванд. Табъиз мумкин аст зӯроварӣ, вобастагии иқтисодӣ, имконназарии ҳимояи манфиатҳои ҳуд дар арсаи сиёсӣ ва ғайра бошад. Табъиз нисбати занон дар байни ҳама табақаҳои ҷомеа мушоҳида мешавад, Барои тағирир додани ҳолати мавҷуда ХСММРМЗ – Ҳазинаи СММ оид ба рушд ба манфиати занон таъсис дода шудааст. Ҳазина бо ташаббуси Ичлоисияи Кулли СММ соли 1976 таъсис ёфтааст. Дар тӯли сӣ соли охир фаҳмиши он, ки табъиз нисбати занон чун вабо доман паҳн карда истодааст, торафт зиёд мешавад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҷандин конфронтҳои СММ, ки солҳои 1990 доир гардиданд, уҳдадориҳои ҳудро доир ба андешидани тадбирҳо бо мақсади барҳам задани табъиз ва зӯроварӣ нисбати занон тақвият баҳшид.

Дар марҳалаи кунунӣ, Ҳазина аз ҷиҳати молиявӣ ва техники барномаҳоеро дастгирӣ менамояд, ки ба беҳтар гардонидани вазъи занон ва баробарии гендерии онҳо равона карда шудаанд. Имрӯз фа-

ъолияти ХСММРМЗ ҳаёти занон ва дуختаронро дар беш аз 100 мамлакати ҷаҳон дар дар маркази таваҷҷӯҳ қарор додааст. ХСММРМЗ дар Африқо, кишварҳои Араб, Осиё, мамолики минтақаи Үкёнуси Ором, Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Амрикои Лотин ва давлатҳои ҳавзаи Бахри Кариб 14 намояндаи минтақавӣ ва мушворону мутахассисони зиёди соҳаи гендерӣ дорад. ХСММРМЗ тамоми иқдомотро анҷом медиҳад, то ки садои занон дар СММ шунида шавад, масъалаҳои нисбатан тезутундро ба миён мегузорад, масъалаҳоеро дастгирӣ менамояд, ки барои беҳтар гардонидани вазъи занон қабул шудаанд.

ХСММРМЗ дар ҳамкорӣ бо очонсиҳои СММ, ҳукуматҳо, созмонҳои ғайриҳукуматӣ оид ба масъалаҳои гуногун аз сулҳофарӣ то васеъ намудани имкониятҳои иқтисодӣ бо мақсади ба даст овардани баробарҳукуқии занон ва мардон (баробарии гендерӣ) фаъолият мекунад. ХСММРМЗ ҷонибдори ворид кардани масъалаҳои занон ба рӯзномаи миллӣ, минтақавӣ ва умумиҷаҳонӣ мебошад, дар ин роҳ ҳамкорӣ ва таъмини ташхиси техникии стратегияи амалӣ намудани муносибатҳои гендерӣ дар сиёсат ва васеъ намудани имкониятҳои занонро ташвиқ менамояд. ХСММРМЗ татбиқи ҳукуқи занон ва таъмини амнияти онҳоро ҳамчун вазифаи нисбатан муҳим қарор дода, фаъолияти худро ба иҷрои се мақсади стратегӣ равон месозад.

- Васеъ намудани ҳукуқҳои иқтисодӣ ва имкониятҳои занон;
- Қатъ намудани зӯроварӣ нисбати занон;
- Таъмини баробарии гендерӣ дар шароити идораи демократӣ, замони осоишта ва азnavбаркароркуни байдичангӣ.

Барои иҷрои ин мақсадҳо ХСММРМЗ дар сатҳи гуногун дар тамоми минтақаҳои ҷаҳон фаъолона кор мекунад. Ҳазина бо мақсади таҳия ва таъмини иҷрои қонунҳо, ба амал баровардани сиёсати, решакан кардани табъизи гендерӣ дар чунин масъалаҳо, ба монанди ҳукуқ ба замин ва мерос, ҳукуқ ба кори сазовор ва рафъи ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ нисбати занонро дар маркази таваҷҷӯҳи худ қарор додааст. Фаъолияти ХСММРМЗ, инчунин ба тағири муносибат нисбати баробарии гендерӣ ва ҳукуқи занон дар соҳторҳои давлатӣ, васеъ намудани ҳукуқ ва имкониятҳои химоятгарони ҳукуқи занон ва рафъи ҳамаи шаклҳои табъиз дар ҷомеаҳои карда шудааст.

Дар марҳалаи кунунӣ ду санади асосии байналмилалӣ кори ХСММРМЗ-ро муайян месозад: Платформаи Пекинии амал, ки Конғронси Ҷаҳоруми Умумиҷаҳонӣ оид ба вазъи занон соли 1995 қабул кардааст; Конвенсия дар бораи ҳамаи шаклҳои табъиз нисбати занон, ки он ҳамчун “Билд дар бораи ҳукуқҳои занон” низ маълум аст: то соли 2015 ду маротиба кам кардани сатҳи қашшоқӣ, гуруслагӣ, бемориҳо, бесаводӣ, нобаробарии гендерӣ ва рафъи тамоюли пахншавии касалии ВИЧ / СПИД. Файр аз ин, Қарори № 1325 (соли 2000)-и Шӯрои Амният, ки ба занон, сулҳ ва беҳатарӣ даҳл дорад, даъват мекунад, ки дастгирии

тaloши расонидани ёрӣ ба занон дар ҳолати низоъҳо ва вазъи онҳо баъд аз низоъҳо тақвият ёбад.

Зӯроварӣ нисбати занон шакли аз ҳама паҳншудаи вайронкуни ҳукуки инсон мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки ҳар зани сеом дар ҷаҳон бо латуқӯб ба алоқаи ҷинсӣ маҷбур меҳрдод ё ки ба таҳқири дигар гирифтор мешавад. Барои ислоҳи вазъ соли 1996 Ҳазинаи Траст ташкил шуд. Алҳол, Ҳазинаи мазкур 80 лоиҳаро дар 71 мамлакат дастгирӣ менамояд, ки аз тарафи CFX, ҷамоаҳо, иттифоқҳои қасаба, очонсиҳои давлатӣ ва муассисаҳои маърифатӣ иҷро карда мешаванд. Ҳазинаи «Траст» ҳамчун маркази иттилоот барои тақвияти роҳҳои самараноки пешгирии зӯроварӣ ва ҳимояи занон – қурбониёни зӯроварӣ васеъ Ҷетроф гардидааст.

ХСММРМЗ ба масъалаи таъмини бехатарии иқтисодии занон, ҳимояи ҳукуки онҳо ба замин ва мерос машғул буда, имконияти дастрасии онҳоро ба корҳои сазовор васеъ мекунад ва ба озодона меҳнат кардани мухочирон, чи дар мамлакатҳои равонкунанда ва чи дар мамлакатҳои қабулкунандаи мухочир мусоидат менамояд. ХСММРМЗ дар зиёда аз 30 давлати ҷаҳон ташаббусҳои мақомоти давлатию идораи меҳаллиро, ки ба таҳияи буҷет, ҳисобу қитоби масъалаҳои гендерӣ даҳл доранд, инчунин ҷамъоварӣ ва истифодаи маълумот аз рӯи нишонаи ҷинсиятро.

Аз рӯи маълумоти таҳқиқот, занҳо чун пештара дар мақомоти миллӣ ва маҳаллии роҳбарӣ намояндаи кам доранд: ҳиссаи онҳо ҳамагӣ 15 дарсадро ташкил медиҳад. Нокифоя будани теъдоди занон дар музокирот доир ба масъалаҳои сулҳ ва азnavbarkarorokunii баъдиҷанғӣ эҳсос карда мешавад, сарфи назар аз он, ки ин масъалаҳо, пеш аз ҳама, ба онҳо даҳл доранд, ширкатии занҳо дар музокирот ба муваффакияти он мусоидат менамояд. Мақоми занон дар шароити баъд аз низоъ, дар мавриди баргузории интихобот, таъсиси соҳторҳои қонунгузорӣ ва таҳияи конститутсия ниҳоят муҳим аст. ХСММРМЗ ширкати занонро дар ҷараёни интихобот фаъолона дастгирӣ менамояд. ХСММРМЗ ба масъалаи ВИЧ / СПИД диққати маҳсус медиҳад. Ҳазина бо ўроҳои миллӣ дар вазорати тандурустӣ бо мақсади таҳияи барномаҳо ва сиёsat ҳамкорӣ мекунад, ин ҳамкорӣ ба занон имконият фароҳам меоварад, ки дар пешгирий ва табобати беморӣ баробархукукии пурра дошта бошанд. ХСММРМЗ ба занҳое, ки гирифтори ВИЧ шудаанд, дасти ёрӣ дароз мекунад.

ХСММРМЗ бо чӣ мақсад таъсис ёфтааст? Қадом самтҳои фаъолияти он барои мамлакати мо рӯзмарра аст?

2. ФАЪОЛИЯТИ ХСММРМЗ ДАР ИДМ ВА ҶУМҲУРИИ

ТОҶИКИСТОН. Соли 1998 дар Дафтари ХСММРМЗ дар Нюйорк бахши мамлакатҳои ИДМ ва Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ таъсис дода шуд. Дафтари минтақавии ХСММРМЗ дар ИДМ соли

1999 дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ – Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ба кор шурӯй намуд, аз соли 2000-ум фаъолияти он дар дигар мамлакатҳои ХСММРМЗ – ҳамаи 12 давлати Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оғоз ёфт, Арманистон, Озарбойҷон, Беларус, Гурҷистон, Молдава, Руسия, Тоҷикистон, Туркманистон, Украина. ХСММРМЗ дар ИДМ ҷонидори баробарии гендерӣ ва ширкати занон дар сиёсат, химояи ҳуқуқҳои иқтисодии занон ва пешгирии ҳамаи шаклҳои зӯроварӣ нисбати занон мебошад. Соли 2005 дар Тоҷикистон директори шӯрои минтақаӣ оид ба гендер ва идора таъйин карда шуд.

Тибки ваколатҳои худ, ХСММРМЗ дар қаламрави ИДМ фаъолияти худро ба се самти асосӣ равона месозад:

- Васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои иқтисодии занон.

ХСММРМЗ кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, ки имкониятҳои иқтисодии занонро васеъ кунад, алалхусус дар заминаи умумиҷаҳонӣ шудан ва рушди технологияни навин.

- Татбиқи гендерии ояндадор дар роҳбарӣ ва пеншсафӣ.

ХСММРМЗ дар афзун гардонидани ширкати занон дар сиёсат ва ҷараёни қабули қарорҳое, ки вазъи занонро муайян мекунанд.

- Ҳимояи ҳуқуқи занон ва пешгирии зӯроварӣ нисбати занон.

ХСММРМЗ барои решакан кардани ҳамаи навъҳои зӯроварӣ нисбати занон ёрӣ мерасонад.

Аз соли 2000-ум дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ХСММРМЗ кӯшиш ба ҳарҷ дода шуд, ки усули гендерӣ ба ислоҳот ва қонунгузории миллий ворид карда шавад (масалан, Қонун дар бораи зӯроварии оилавӣ, илова ба Қонун дар бораи замин); таҳқими нерӯмандии созмонҳои занон ва шабакаи онҳо (коркарди механизмҳои соҳтори муколама дар байни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат дар соҳаи ҳуқуқҳои марбут ба замин, рушди ҷанбаи гендерии ВИЧ / СПИД, соҳтори ҳуқуқии соҳибкории хурд ва миёна).

ХСММРМЗ дар Тоҷикистон ба масъалаи ҳуқуқи занон ба замин ва кам кардани сатҳи камбизоатӣ дикқати маҳсус медиҳад. Дар доираи барномаи давлатии рушди дарозмуддати Тоҷикистон ХСММРМЗ кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, ки қашшоқӣ дар байни занон кам ва пешравии ҳуқуқи онҳо таъмин карда шавад, маҳсусан ҳуқуқ ба замин, дар заминаи ислоҳоти Замин, ки он соли 1992 оғоз ёфтааст. Имрӯз дар сатҳи сиёсӣ ва қонунгузорӣ дастовардҳои калон ба назар мерасанд, масалан, ба Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ва “Стратегияи таъмини ҳуқуқҳои баробари мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2001-2010” тагијироту иловаҳо доҳил карда шуданд, усул (формат)-и нави ҷамъоварии маводи оморӣ таҳия шуд, дар ҳамкорӣ бо Кумитаи давлатии замин ва Кумитаи давлатӣ оид ба омор ХСММРМЗ ҷидду ҷаҳд ба ҳарҷ медиҳад, ки:

- сатҳи огоҳии оммаҳои васеъ, аз ҷумла занон дар бораи ҳуқуқҳои хеш баланд бардошта шавад;
- васеъ намудани фаҳмиши занони дехот дар бораи истифодаи замин, идораи ҳоҷагиҳои дехқонӣ, ичора, моликият ва мерос;

- боло бурдани огохии амалдорони давлатй дар бораи уҳдадориҳои онҳо нисбати таъмини ҳуқуқи занон;
- бехтар гардонидани сатҳи иттилооти созмонҳои миёнарав, ба монанди созмонҳои ҳифзи ҳуқуқ ва CFX-и занона ва васеъ кардани имкониятҳои онҳо барои таъмини ёрии машваратй ба занон доир ба химоя ва таъмини ҳуқуқҳои онҳо.

Хулоса:

ЮНИФЕМ – (ХСММРМЗ) – Ҳазинаи Женевагии Рушди Созмони Милали Муттаҳид буда, бо барномаҳои молиявӣ ва технике мусоидат менамояд, ки ба ҳимояи ҳуқуқҳои занон, ширкати мустақилонаи занон дар ҳаётӣ сиёсӣ ва иқтисодӣ равона карда шудаанд.

Савол ва супоришҳо:

1. *Дар бораи таъсиси ЮНИФЕМ – ХСММРМЗ чӣ медонед?*
2. *Бо далелҳои амалӣ исбот намоед, ки дар ҷаҳони мусоидат ҳимояи ҳуқуқҳои занон зарур аст.*
3. *ХСММРМЗ (ЮНИСЕФ) дар рушди ҳуқуқҳои занон дар Тоҷикистон чӣ қумаке расонида метавонад?*
4. *Аз назарои шумо ҷарои ХСММРМЗ қӯшиши ба ҳарҷ медиҳад, ки ҳуқуқи занонро ба замин фаҳмонда дихад?*
5. *Роҳҳои мубориза бар зидди табъиз ва зӯроварӣ нисбати занонро баён соҳед. Бигӯед, ки оё шумо дар ҳаётӣ ҳуд дар ин ҷода саҳм гузашта метавонед? Бо қадомроҳӯ воситаҳо?*

§9. ТАШКИЛОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МЕҲНАТ ВА СОЗМОНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУҲОЧИРАТ

1. ТАЪРИХИ ТАЪСИСИ ТАШКИЛОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МЕҲНАТ (ТБМ). Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат таърихи беш аз 85 - сола дорад. Он дар баробари таъсиси Лигаи Миллатҳо соли 1919 дар асоси Қарордоди сулҳи Версал таъсис дода шудааст. Сабаби таъсиси ТБМ он аст, ки баъди анҷоми Ҷанги якуми ҷаҳонӣ дар як қатор ма-молики ҷаҳон ислоҳоти иҷтимоӣ оғоз шуд ва ташвиши иштирокчиёни Конфронси Байналмилалии Париж зимни ислоҳоти мазкур ин буд, ки он дар бисёр давлатҳо бар зарари аҳли меҳнат сурат нагирад. Таъқид карда шуд, ки ҳар гуна ислоҳоти иҷтимоӣ бояд дар сатҳи талаботи байналмилалий ба амал бароварда шавад. Баъд аз барҳам ҳӯрдани Лигаи Миллатҳо ва афзудани ҳатари ҷанги нави ҷаҳонӣ фаъолияти ТБМ рӯ ба таназзул ниҳод. Дар солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, фаъолияти ин созмони байналмилалий қатъ гардид. Пас аз ба анҷом расидани Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ фаъолияти ТБМ аз нав ҷоннок шуда, дар солҳои минбаъда, дар соҳтори Созмони Милали Муттаҳид ба яке созмонҳои бонуфузӣ дар арсаи ҳифзи меҳнат мубаддал гардид.

Конфронси якуми Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат моҳҳои октябр – ноябри соли 1919 дар шаҳри Вашингтон баргузор гардидааст.

Дар ин конфронс шаш конвенсия ва шаш тавсия қабул карда шуд, аз он чумла Конвенсия дар бораи тӯли рӯзи корӣ.

Баъди анҷоми Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар Эъломияи Филаделфия (ИМА) мақсадҳо ва усулҳои ТБМ тасдиқ ва васеъ карда шуданд. Дар ин Эъломия дар назар дошта мешуд, ки баъд аз ҷанг ба даст оварданни истиқтоли миллий дар ҷаҳон суръат қасб мекунад ва бо мамолики рӯ ба тараққӣ ҳамкории техникии васеъ шакл ҳоҳад гирифт. Дар ҷунун шароит зарурati ҳимояи ҳуқуқ ба меҳнат ва ҳамаи он чи ки ба меҳнат алоқаманд аст, амри воқеъ мегардад. Фаъолияти пурсамари ТБМ ба ташкил ва фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид зич алоқаманд аст. Соли 1946 ТБМ дар низоми СММ навтаъсис муассисаи аввалини махсусгардонидашуда гардид. Ва аз он вақт сар карда, то имрӯз ин ташкилот муттасил вазифаҳои ҳудро дар сатҳи зарурӣ байналмилалӣ иҷро менамояд. Ин аст, ки ТБМ соли 1969 ба муносибати 50-солагии ҷаҳонӣ ҳуд ба Ҷойзаи Нобелӣ барои сулҳ мушарраф гардонида шуд. Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат 175 давлати аъзо дорад.

- 1. Аз рӯйи қадом зарурати Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат таъсис дода шуд?*
- 2. Эъломияи Филаделфия дар фаъолияти ТБМ чӣ аҳамият дорад?*

2. УСУЛИ ФАЪОЛИЯТИ ТБМ. ТБМ дар СММ соҳтори беназири сетарафа дорад, ки дар ҳайати он намояндагони корфармо ва заҳматкашон – “ҳамкорони иҷтимоӣ” дар коркарди тадбирҳо ва барномаҳои иқтисодӣ бо намояндагони ҳукumatҳо овози баробар доранд. Файр аз ин ТБМ дар байни давлатҳои аъзо соҳтори сетарафаро бо роҳи мусоидат ба “муқоламаи иҷтимоӣ” дар байни иттифоқҳои қасба ва корфармоён барои коркарди сиёсати миллий доир ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳавасманд мегардонад.

Меъерҳои байналмилалии ақаллии меҳнат ва доираи васеъи тадбирҳои ТБМ дар конфронсҳои байналмилалии меҳнат қабул карда мешаванд, ки ҳар сол доир мегарданд. Дар ҳар ду сол, конфронс барномаи дусолаи фаъолият ва буҷаи ТБМ-ро қабул менамояд, ки он аз ҷониби давлатҳои аъзо маблағузорӣ карда мешавад.

Ҳар як давлати узви ТБМ ҳуқуқ дорад ба конфронс ҷаҳор ҷаҳонӣ – дунафарӣ аз ҳукumat ва якнафарӣ аз корфармо ва заҳматкашон. Ин вакilon ҳақ даранд новобаста аз ҳамдигар овоз диханд. Дар давраи байни иҷлосияҳои ҳарсолаи конфронс ба фаъолияти ТБМ дар ҳайати 28 намоянда аз ҳукumatҳо, 14 намояндаи заҳматкашон ва 14 намояндаи корфармоён Шӯрои маъмурӣ роҳбарӣ мекунад.

Котиботи ТБМ, қароргоҳ, маркази пажӯҳишӣ ва нашриёт дар Дафтари Байналмилалии Меҳнат – дар шаҳри Женева воқеъ гардидааст. Роҳбарӣ аз тариқи дафтарҳои минтақавӣ, вилоятӣ ва соҳавӣ, ки дар зиёда аз 40 мамлакат фаъоланд, иҷро мегардад.

Ба фаъолияти Шўрои маъмурӣ ва Дафтар кумитаҳои сетарафа, ки соҳаҳои асосии саноатро дар бар мегиранд, роҳбарӣ менамоянд. Дар баробари ин, онҳо аз тариқи кумитаҳои мушовирон, аз ҷумла тайёрии қасбӣ, рушди идора, техникаи бехатарӣ ва ҳимояи меҳнат, муносибатҳои меҳнатӣ, таълими меҳнаткашон ва масъалаҳои маҳсусе, ки ба занон ва заҳматкашони ҷавон даҳл доранд, ба амал бароварда мешаванд.

Давлатҳои узви ТБМ барои омӯхтани масъалаҳое, ки сазовори таваҷҷуҳи маҳсус мебошанд, сари чанд вакт дар минтақаҳои марбута маҷлисҳои машваратӣ баргузор мекунанд.

1. Таркиби идораи Ташкилоти Байналмилалии Меҳнатро баён созед.

2. Қароргоҳи ТБМ дар қадом шаҳр воқеъ гардидааст?

3. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ТБМ. Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат ҷаҳор мақсади асосии стратегӣ дорад:

• рушд ва татбиқи меъёрҳо, усулҳо ва ҳукуқҳои бунёдӣ дар соҳаи меҳнат;

• ба вуҷуд овардани имкониятҳои васеъ барои занон ва мардон дар таъмини шуғл ва кор;

• фарогирии васеъ ва баланд бардоштани ҳимояи иҷтимоӣ барои ҳама;

• таҳқими соҳтори сетарафа ва дастгирии муколамаи иҷтимоӣ.

Ин мақсадҳо бо роҳҳои зерин ба амал бароварда мешаванд:

• коркарди тадбирҳо ва барномаҳои байналмилалий барои мусоидати татбиқи ҳукуқҳои асосии инсон, беҳбудӣ бахшидан ба шароити меҳнат ва васеъ кардани имкониятҳо барои шуғл ба меҳнат;

• коркарди меъёрҳои байналмилалии меҳнатӣ, ки ҳамчун усулҳои роҳбариқунанда барои макомоти миллии татбиқи ин тадбирҳо хизмат мекунанд, ки онҳо аз тариқи низоми мислаш диданашудаи назорат ба иҷрои онҳо таҳқим бахшида мешавад;

• барномаи ҳаматарафаи байналмилалии ҳамкории техникӣ, ки аз тариқи мушорикат бо муассисон барои ёрӣ ба мамлакатҳо дар мавриди татбиқи ин тадбирҳо коркард ва амалӣ карда мешавад;

• фаъолияти тайёри, таълими ва табъу нашр, ки ба татбиқи ин кӯшишҳо мусоидат менамоянд.

Дар марҳалаҳои аввали фаъолият вазифаи асосии ТБМ аз “бунёди пули байни сарватмандон ва камбағалон дар давлатҳои алоҳида” иборат буд. Дар Оинномаи он усули “трипартизм” баён гардида буд, ки он ба ташкили муколама бо мақсади дар байни ҳукуматҳо, корфармоён ва кормандон бартараф кардани низоъҳо ва беҳбудӣ бахшидан ба шароити меҳнат мусоидат менамуд. Дар зери пуштибонӣ ва роҳбарии ТБМ иттифоқҳои қасаба ва ташкилотҳои корфармоён мавқеъҳои бомаром ва самаранок интихоб шуданд. Баъди Ҷангиг дуюми ҷаҳонӣ вазифаҳои ин ташкилот аз ҳудуди миллӣ берун баромада, ба бунёди робита ва

муносибатҳо дар байни мамлакатҳои сарватманд ва камбағал ворид гардид ва бо ҳамин ба ҳамкории байни онҳо дар соҳаҳое, ки ба тиҷорат ва муносибатҳои меҳнатӣ алоказаманданд, мусоидат намуд.

Бунёди Маркази тайёрии касбию техникий яке аз ташаббусҳои ТБМ мебошад, ки дар доираи маҳдути маҳаллии ҳар як давлат ба амал бароварда мешавад. Ин ташабbus мамлакатҳои рӯ ба тараққиро мустаҳкам мекунад ва ба бунёди соҳторҳои муассиса ва идора, ки ба давлатдорӣ ва бунёди сулҳ заруранд, мусоидат менамояд.

ТБМ асосан ба қабули стандартҳои байналмилалии меҳнат, коркарди сиёсат ва барномаҳои байналмилали машғул аст, ки ба таъмини ҳуқуқҳои асосии инсон, беҳбудӣ баҳшидан ба шароити меҳнат ва манзил, баланд бардоштани сатҳи шуғли меҳнат, масъалаҳои бехатарии касбӣ, химояи коргарони муҳочир ва мукаррар кардани ҳадди ақалли музди меҳнат равона карда шудаанд.

ТБМ дар робита бо созмонҳои маҳсусгардонидашудаи дигари СММ, ба монанди созмонҳои гизо ва кишоварзии СММ, Муассисаи СММ оид ба масъалаҳои маориф ва фарҳанг ва Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ фаъолият карда ва бо кумаки молиявии СММ дар мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ лоиҳаҳои таҳқиқотиро дар соҳаҳои кишоварзӣ ва саноат бо мақсади ҳалли масъалаҳои комилан мушкини бекорӣ ва шуғли нопурра ба меҳнат дар амал татбиқ менамояд.

Агар дар аввали мақсади ТБМ таҳияи қонунгузории байналмилалий барои химояи коргарон аз истисмор ва шароити ноодилонаи корӣ бошад, пас имрӯз ин ташкилот афзори мусоидат барои қабули тадбирҳои самаранoke мебошад, ки риояи ҳуқуқҳои асосии инсон, ба монанди озодии маҷlisҳо, озодӣ аз меҳнати маҷburӣ ва табъиз ва таъмини рушди иқтисодиро кафолат медиҳад.

- 1. Дар марҳалаи аввали фаъолият дар назди ТБМ қадом вазифаҳо гузошта шуда буданд?*
- 2. Вазифаи асосии ТБМ дар марҳалаи ҳозира аз чӣ иборат аст?*

4. ТБМ ВА МАСЪАЛАҲОИ МАРБУТ БА МАРДУМИ БУМӢ. ТБМ аввалин созмони байналмилалиест, ки ба баррасии масъалаҳои ҳалқҳои муқимӣ ҳаматарафа машғул шуд. ТБМ татбиқи фаъолияти худ-ро оид ба химоя ва ҳавасманд намудани ҳуқуқҳои ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳое, ки тарзи зиндагии қабилавӣ доранд, ҳанӯз аз аввали солҳои 20-ум оғоз карда буд. Фаъолияти ТБМ доир ба ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳое, ки тарзи зиндагии қабилавӣ доранд, ду самти асосиро дар бар мегирад: таблиғот ва назорат ба татбиқи ду конвенсия оид ба ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳое, ки тарзи зиндагии қабилавӣ доранд ва барномаҳои ёрии техникий бо мақсади беҳбудии шароити иҷtimоӣ ва иқтисодии зиндагии ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳое, ки тарзи зиндагии қабилавӣ доранд.

Ташкилоти Байналмилалии Мехнат (ТБМ) яке аз муассисаҳои нисбатан фаъоли амалқунандои Созмони Милали Муттаҳид дар ҳавасманӣ намудани ҳалқҳои муқимӣ, маҳсусан ҳукуқҳои иқтиносӣ ва иҷтимоии онҳо мебошад. ТБМ мақоми асосиро дар муқаррар намудани стандартҳои байналмилалии фарориги ҳаматарафа баҳри ҳимояи манғиатҳои ҳалқҳои муқимӣ бо роҳи қабули як қатор санадҳо, аз он ҷумла Конвенсия дар бораи ҳалқҳои муқимӣ, ки тарзи ҳаёти қабилавӣ доранд, ба зимиҳаи худ гирифтааст.

ТБМ дар татбиқи ду санади байналмилалие масъул аст, ки танҳо ба ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳое даҳл доранд, ки тарзи зиндагии қабилавӣ доранд: Конвенсия дар бораи ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳое, ки тарзи зиндагии қабилавӣ доранд (1957, №107) ва Конвенсия дар бораи ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳое, ки тарзи зиндагии қабилавӣ доранд (1989, № 169). Ин санадҳо бештар ба ҳимояи ҳукуқу озодиҳои ҳалқҳои муқимии Амрикои Лотинӣ (Венесуэла, Перу, Боливия, Эквадор, Гватемала, Белиз, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Салвадор) ва баъзе минтақаҳои Аврупо, Осиё, Африқо, Австралия ва Океания нигаронида шудаанд.

1. Ба андешаи шумо чаро Ташкилоти Байналмилалии Мехнат масъалаи ҳимояи ҳукуқҳои ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳои тарзи зиндагиашон қабилавиро аз ҷумлаи вазифаҳои асосии худ донистааст?

5. СОЗМОНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ МУХОЧИРАТ. (СБМ). Созмони Байналмилалии Мухочират 5 декабри соли 1951 дар шаҳри Брюссел бо ташаббуси ҳукumatҳои давлатҳои Аврупо бо мақсади ба низом даровардани ҳаракати аҳолӣ дар мамолики Аврупо баъди анҷоми Ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ таъсис дода шуда буд. Ин созмон дар аввал Кумитай байниҳукumatӣ оид ба масъалаҳои мухочирати аврупой (КБММА) номида мешуд. Ҳамагониунонии масъалаи мухочират ҳудудҳои фаъолияти КБММА-ро васеъ кард, ки бо ҳамин сабаб соли 1957 Шӯрои КБММА дар бораи тағирии ин ном ба номи Созмони Байналмилалии Мухочират (СБМ) қарор қабул кард.

Имрӯз ба ҳайати СБМ 116 давлати узв дохил буда, 21 давлати дигар дар он ба ҳайси нозир фаъолият мекунад. Қароргоҳи созмон дар шаҳри Женеваи Швейцария ҷойгир аст. Маркази бузурги идораи СБМ дар шаҳри Манилаи Филиппин воқеъ аст. Файр аз ин, СБМ дар давлатҳои аъзо ва давлатҳои дигар зиёда аз 200 дафтари намояндагӣ дорад, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар соҳторҳои СБМ қарип 5400 нафар мутахасс кор мекунанд.

СБМ бо ҳукumatҳо, созмонҳои дигари давлатӣ ва гайридавлатӣ бо мақсади ба низом даровардани ҳаракати мухочират ва такмили низоми байналмилалии идораи ҷараёни мухочират ҳамкорӣ менамояд. СБМ дар марҳалай ҳозира наздики 1400 лоиҳаро дар самтҳои зерин татбик менамояд:

- мухочирати меҳнатӣ (танзими ҳаракати неруи корӣ, ёрии марбута ҳам ба ҳукumatҳои давлатҳое, ки мухочирати меҳнатиро равон ва

қабул менамоянд ва ҳам ба худи муҳочирон, коркарди барномаҳои маҳсуси муҳочират, мусоидат ба муҳочирати расмист ба давлатҳое, ки ба он эҳтиёҷ доранд);

- **муқовимат ба фурӯши одамон** (ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар “турӯҳҳои таваккул”, додани маслиҳат, пажӯҳиш, таҳияи барнома оид ба бозгашт ва оғияти ба ҳадаф гирифткоршудагон, ҳамкорӣ бо ҳукуматҳо дар соҳаи рушди базаи ҳуқуқӣ ва техниکӣ барои мубориза бар зидди фурӯхтани одамон);
- **ҳимояи саломатии муҳочирон ва таъмини амнияти онҳо** аз ҷониби тарафи қабулкунанда (додани баҳо ба ҳолати саломатии муҳочирони воқеӣ, кори маърифатӣ, эмкунӣ, ташхис ва амсоли инҳо);
- **мусоидат ба ҳамлу нақли муҳочирон** дар кишвари қабулкунанда;
- **кумак ба муҳочирон барои қӯҷидан ба мамлакатҳои сеюм** ё ихтиёран баргаштан ба кишвари азалии худ;
- **ёрии башардӯстона ба муҳочирон ва ашҳоси ҷойивазкарда, ки** дар натиҷаи низоъҳо ва ҳодисаҳои табиӣ зарар диданд;
- **барномаҳои мусоидати техникиӣ** (ёрии марбута дар соҳаи муҳочират ба ҳукуматҳои давлатҳои манфиатдор, ба созмонҳои байналмилалии байниҳукуматӣ ва гайриҳукуматӣ, коркарди маҷмӯи тадбирҳо барои ҳалли масъалаҳо дар соҳаи муҳочират, мустаҳкам намудани иқтидори техникии давлатҳои эҳтиёҷманд бо роҳи ёрии техниکӣ ва омӯзиши ҳайати кормандоне, ки дар соҳаи идораи ҷараён муҳочират фаъолият мекунанд);
- **пажӯҳиш ва муоинаи ахбор** (ташкили семинар ва конфронсҳо барои баррасии мусъалаҳои муҳочират, таҳқики тарафҳои гуногуни онҳо, доир намудани чорабиниҳои итилоърасонӣ).

1. *СБМ кай ва бо қадом мақсад таъсис дода шудааст?*
2. *Муҳочирати меҳнатӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ робита дорад?*

6. МАҚОМОТИ РОҲБАРИКУНАНДАИ СБМ. СБМ мақомоти зерини роҳбарикунанда дорад: А. **Шӯро** дар ҳайати **намояндагони давлатҳои узви Созмон**, ки мақоми олиии роҳбарикунанда мебошад. Шӯро соле як маротиба (одатан дар моҳҳои ноябр – декабр) дар шаҳри Женеваи Швейтсария ба иҷлосияи навбатии худ ҷамъ меояд.

Б. Кумитаи иҷроия аз 10 намояндай давлатҳои аъзои Созмон иборат буда, онҳоро Шӯрои СБМ интихоб намудааст. Маҷлисҳои Кумитаи иҷроия соле як маротиба барои тайёр кардани иҷлосияи навбатии Шӯро ва таҳияи тавсияҳо ба Шӯро доир мегарданд.

В. Директори генералии СБМ роҳбарии ҳамарӯзai созмонро дар давраи байни маҷлисҳои Шӯро ва Кумитаи иҷроияро ба амал мебарорад.

Буҷаи СБМ аз ҳисоби аъзоҳаққии ҳатмии давлатҳои узв ва ҳайрияҳои давлатҳои мададгор, созмонҳои гайридавлатӣ ва ашҳоси алоҳида ҷамъ меояд.

1. Сохтори СБМ-ро мувофиқи мазмунни кораш шарху эзоҳ дихед.
2. Буҷаи СБМ чӣ тавр ҷамъ меояд ва он барои қадом корҳо масраф мегардад?

7. СБМ ВА МАСЪЛАИ МУХОЦИРАТ ДАР ТОЧИКИСТОН. Ҷанд сол қабл аз ин СБМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамкории Ҳукумати Тоҷикистон баҳри ба ватан баргардонидани муҳоҷирони иҷборӣ ва расонидани ёрӣ ба онҳо фаъолиятро оғоз кард. Аз ин рӯ, СБМ иҷрои ин максадро тавассути якҷанд барнома, ки онҳо ба расонидани ёрӣ барои ба хонаҳои худ баргаштани муҳоҷирон равона карда шуда буданд, таъмин менамуд.

Таҳқиқоте, ки дар соҳаи муҳоҷират ба амал бароварда мешавад, на танҳо ба сабаб ва оқибатҳои ҷараёни муҳоҷират даҳл доранд, он инчунин, вазъи маҳсус ва эҳтиёҷоти муҳоҷирони алоҳидаро низ дар бар мегирад. Беш аз ин, дар заминай пешгирий, СБМ инчунин, тадбирҳои иттилоърасониро таҳия ва татбиқ мекунад. Аз соли 1996 сар карда, дар мамлакатҳои ИДМ оид ба масъалаҳои муҳоҷират, ашҳоси ҷойи зистро ивазнамуда ва доир ба масъалаҳои додани гурезгоҳ якҷанд конфронс баргузор шуд. Дар натиҷа СБМ барои расонидани ёрӣ дар мустаҳкам намудани иқтидори идораи ҷараёни муҳоҷират ваколат гирифт. Дар ин ҷода, сарфи назар аз мушкилот, СБМ дар ҳамкорӣ бо Ҳукумати Тоҷикистон корҳои муайянро ба иҷро расонид.

Дар марҳалай ҳозира муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Рӯсия ва давлатҳои дигари ИДМ аз ҷумлаи масъалаҳои рӯзмарраи ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. СБМ бо ҳамкории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба роҳи мутамаддин даровардани ин раванд ва ҳимояи ҳукуку озодиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо саҳми сазовор мегузорад.

1. СБМ дар фаъолияти худ аз қадомроҳу воситаҳо самаранок истифода мебарад?

Савол ва супоришҳо:

1. Дар бораи таърихи таъсис ва усули фаъолияти ТБМ маълумот дихед.
2. Ба ҳайати “ҳамкорони иҷтимоӣ” қадом гурӯҳҳои иҷтимоӣ доҳиланд?
3. ТБМ қадом мақсаду вазифаҳоро иҷро менамояд? Бо ин мақсад он аз қадомроҳу воситаҳо истифода мебарад?
4. ТБМ барои ҳимояи ҳукуку озодиҳои ҳалқҳои муқимӣ ва ҳалқҳои тарзи зиндагиашон қабилавӣ қадом корҳоро иҷро менамояд?
5. Дар бораи сохтори СБМ маълумот дихед.
6. Лоиҳаҳои СБМ ба ҳалли қадом масъалаҳои муҳоҷират равона карда шудаанд?
7. Дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қишиварҳои дигар фикру андешаҳои худро баён қунед.

§10. ИДОРАИ КОМИССАРИ ОЛИИ СММ ОИД БА ГУРЕЗАХО

1. САБАБХО ВА ТАЪРИХИ ТАЪСИСИ ИДОРАИ КОМИССАРИ ОЛИИ СММ ОИД БА ГУРЕЗАХО (ИКО СММГ – УВКБ ООН). Одамон барои он гуреза мешаванд, ки як ва ё якчанд хукуқи инсон вайрон карда мешавад, ё ки хатари вайрон кардани онҳо ба миён меояд. Эъломия умумии хукуқи башар робитаи қавиро дар байни хукуқи инсон ва фаъолияти ИКО СММГ қайд кардааст. Дар моддаи 14 Эъломия гуфта мешавад, ки **“Ҳар як инсон ҳақ дорад, ки аз таъқибот дар дигар кишварҳо паноҳгоҳ чӯяд ва аз ин паноҳгоҳ истифода намояд”.**

Чанг дуюми ҷаҳонӣ сабабгори фирори миллионҳо гуреза шуд, ки онҳо берун аз ватан дар шароити ниҳоят вазнин умр ба сар мебурданд. Баъди ҷанг онҳо ба ватани ҳуд баргаштанд, ки ин барои онҳо ниҳоят мушкил буд.

Баъд аз таъсиси СММ масъалаи ҳимояи гурезаҳо, аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимми ин созмони байналмилалӣ гардид. Инъикоси масъалаи гурезаҳо дар Эъломия умумии хукуқи башар дар ин ҷода қадами нахустин буд. Дар тӯли қарib се соли минбаъда СММ матни “Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳо”-ро таҳия намуд, ки онро 28 июли соли 1951 Иҷлюсияи VIII Кулли СММ қабул кард.

СММГ Кумитаи Иҷроияи Идораи Комиссари Олий оид ба Гурезаҳо мақоми роҳбарикунандаи ИКО СММГ мебошад. Қароргоҳи ИКО СММГ дар шаҳри Женеваи Швейцария ҷойгир аст.

Идораи Комиссари Олии СММ оид ба Гурезаҳо соли 1951 таъсис дода шудааст. Ин замон дар ҷаҳон таҳминан як миллион гуреза мавҷуд буд, ки ба ёрии ИКО СММГ эҳтиёҷ доштанд. Мувофиқи ҳисобҳои омории соли 1998, ИКО СММГ қарib 22,4 миллион нафар гурезаро ба ҳимояи ҳуд фаро гирифта буд, ки 12 миллиони он аз кишварҳои Африқо ва Осиё буданд. 80 % ин гурезаҳоро занон ва қӯдакон ташкил медоданд. Алҳол дар ин минтақаҳои ҷаҳон шумораи гурезаҳо кам нашудаанд. Дар солҳои 90-уми асри XX шумораи гурезаҳое, ки дунбولي гурезгоҳ буданд, яку якбора дар ҷаҳон афзуд. Дар натиҳаи ҷанг дар Ҳаличи Форс он буд, ки дар Ирок 1,8 миллион курдҳо ба гуреза табдил ёфтанд. Беш аз 400 ҳазор ба шароити зӯроварӣ ва бесарусомонӣ дар Сомалий тоб наоварда, ба Кения фирор намуданд. Чунин ҳолат дар Судон ва Ҳабашистон низ рух дод. 280 ҳазор нафар аз Того дар Бенин ва Гана паноҳгоҳ ёфтанд. Дар ҳуди ҳамин давра, дар маркази Аврупо – дар собиқ Югославия, дар натиҷаи низоъи даҳшатнок зиёда аз 1, 2 миллион нафар гирифтори таъқибот шуда, дар Босния, Ҳерсеговина, Хорватия, Сербия, Черногория, Словения ва Македония гуреза шуданд. Ин рӯйхатро метавон давом дод. Ҳушбахтона, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи гурезаҳо хеле зуд ҳалли ҳудро ёфт, вале дар давлатҳои зиёд ин масъала ноҳалшуда боқӣ мемонад. Сабаби асосии ин падидай номатлуб низоъҳои дохилимилӣ, этникий ва вайрон кардани хукуқҳои ақаллиятҳои миллӣ мебошад.

2. МОХИЯТИ МАФҲУМИ “ГУРЕЗА”. Идораи Комиссари Олии СММ оид ба Гурезаҳо бо дарназардошти нишондодҳои асноди марбута дар бораи хифзи ҳукуки инсон фаъолият мекунад, сарфи назар аз он, ки ин фаъолият ба ҳимоя дахл дорад ва ё ба расонидани ёрии моддӣ. Вайрон кардани ҳукуки инсон яке аз сабабҳои асосии қӯҷ бастани оммавии мардум мебошад.

Гуреза кист? Мафҳуми “гуреза” тибки нишондоди банди 2, моддаи 1 (“Муайян намудани мақоми “Гуреза””) “Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳо” шахсе дар назар дошта шудааст, ки “бо сабаби аз рӯйи фарқи находӣ, динӣ, шаҳрвандӣ, мансубият ба гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ ё ақидаҳои сиёсӣ мавҷуд будани ҳатари воқеии таъқиб шудан, берун аз мамлакати мансубияти шаҳрвандии худ қарор дорад ва аз ҳимояи ин мамлакат истифода бурда наметавонад ё бо сабаби ин ҳатар аз ин ҳимоя истифода бурдан намехоҳад”.

Ҳеч кас мақоми гурезаро интиҳоб намекунад. Гуреза будан маънни ҳамин тавр як шахси ҳориҷӣ буданро надорад. Гуреза маънни дар гурбат умр ба сар бурдан ва барои қонеъ гардонидани худ аз ҷунин таълобот, ба монанди гизо, сару либос ва манзил бештар ба дигарон вобаста буданро дорад.

Агар аксари одамон барои гирифтани кафолат ва ҳимояи ҳуқуқҳои асосии инсон ва амнияти ҷисмонӣ ба ҳукуматҳои худ муроҷиат кунанд, гурезаҳо ин корро карда наметавонанд. Вазъи онҳо ғолибан ҷунин аст: мамлакати пайдоиши онҳо ба ҳимояи ҷунин ҳуқуқҳо қодир нест ва ё ин корро кардан намехоҳад. ИКО СММГ вазифадор карда шудааст, ки ҳимояи гурезаҳои мамлакат паноҳгоҳдодаро то дараҷае, ки имконпазир аст, таъмин намояд ва дар ин кор ба ин мамлакат ёрӣ расонад.

3. ВАЗИФАҲОИ ИКО СММГ. Вазифаи асосии ИКО СММГ аз он иборат аст, ки давлатҳо вазифаҳои худро оид ба ҳимояи гурезаҳо ва онҳое, ки гурезгоҳ мекобанду умед доранд, ки мушкилоти онҳо бартарав мешавад, донанд ва иҷро кунанд.

Гуреза ба паноҳгоҳи бехатар ҳуқуқ дорад, вале амнияти байнамилалӣ натанҳо аз бехатарии ҷисмонӣ иборат аст. Гурезаҳо бояд аз он ҳуқуқҳои барҳӯрдор бошанд, ки аз онҳо ҳар қадом шахси ҳориҷии дар мамлакат қонунӣ ҳузурдошта истифода мебарад. Гурезаҳо аз ҳуқуқҳои асосии шаҳрвандӣ истифода мебаранд: озодии ақида ва озодии ҳаракат; озодие, ки истифодаи шиканҷа ва муносибати пастзандаи шаъну шарафи инсонро истисно мекунад. Ҳамин тавр аст риояи ҳуқуқҳои иқтисодию иҷтимоии гурезаҳо, чӣ тавре ки аз онҳо ашҳоси дигар барҳӯрдоранд. Ба ҳамаи гурезаҳо бояд хизматрасонии тиббӣ дастрас бошад. Ҳар гурезаи қалонсол бояд ҳуқуқ ба меҳнатро дошта бошад. Ягон қӯдак аз оилаи гурезаҳо набояд аз таҳсилоти мактабӣ маҳрум бошад. Қӯдаки гуреза ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. Қӯдакони гуреза бояд аз кирдорҳои ношоям ҳимоя карда шаванд.

Вале холатхое рух медиҳанд, ки дар натичаи онҳо ба ин ва ё он мамлакат анбӯхи аз ҳад зиёди гурезаҳо ворид мегардад ва давлат онҳоро қабул меқунад. Дар ин холат давлат мумкин аст бაъзе ҳукукҳои гурезаҳоро маҳдуд созад, ба монанди ҳукуқ ба озодии ҳаракат, ҳукуқ ба меҳнат, ҳукуки ҳамаи кӯдакон барои гирифтани маълумоти мактабӣ. Дар чунин вазъият таъмини ҳукукҳои мазкур дар сурати муҳайё гардидани шароити зарурӣ аз тарафи чомеаи ҷаҳонӣ сурат мегирад. Ҳамин тарик, дар мавриди набудани воситаҳои нақдинае, ки бояд аз тарафи ҳукуматҳои мамлакатҳои гурезгоҳ ва ё аз муассисаҳои дигар ворид мегардиданд, ИКО СММГ ба ҳамон гурезаҳое кумак мерасонад, ки талаботи асосии худро қонеъ карда наметавонанд.

Кумак дар шакли ҷудошими маблағҳо, додани ҳӯрокворӣ, зарфҳо ва асбобу анҷом, беҳтар кардани шабакаи таъмини оби ошомидани фозилоб ва манзил. Барои қушодани мактаб ва беморхона ба-рои гурезаҳое, ки дар лагерҳо ва ҷойҳои дигар сукунат доранд, низ барномаҳо мавҷуданд.

ИКО СММГ инчунин ҷидду ҷаҳд ба ҳарҷ медиҳад, ки гурезаҳо дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ба ҳудтаъминкунӣ гузашта тавонанд, ки ин кор доир намудани тадбирҳои расмиро барои мусоидати рушди фаъолият тақозо мекунад. Ин кор ду мақсади асосири иҷро карда метавонад: ё даромад меоварад ё мақсади татбиқи лоиҳаҳои таълимиеро дар назар дорад, ки гурезагонро ба малакаҳои нави меҳнатӣ мусаллаҳ месозад.

Гурезаҳо дар баробари ҳукукҳо, вазифаҳои муайян низ доранд. Онҳо, аз ҷумла, бояд қонунҳои мамлакати гурезгоҳро риоя қунанд. ИКО СММГ дар асоси асноди ҳукуки байналмилалӣ, аз ҷумла дар асоси “Оинномаи Идораи Комиссари Олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба Гурезаҳо” (14 декабря соли 1950), “Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳо (28 июля соли 1951), “Конвенсия дар бораи мақоми апатридҳо” (28 сентябри соли 1954), “Протоколе, ки ба мақоми гурезаҳо даҳл дод-рад” (16 декабря соли 1966) ва асноду нишондодҳои дигари ҳукуки байналмилалӣ фаъолият мекунад.

Мувофиқи сарчашмаҳо то моҳи июни соли 1991 аз 183 давлати аъзои СММ 120 давлат ба Конвенсияи соли 1951 ва ё Протоколи соли 1966 имзо гузашта, уҳдадор шудаанд, ки ба гурезагон паноҳгоҳ ҳоҳанд дод, ки ба мағҳуми “гуреза”-и дар ин санадҳо инъикосёфта мувофиқат мекунанд. Имрӯз 192 давлати ҷаҳон узви СММ мебошанд. Аксари онҳо ба ин асноди ҳукуки байналмилалӣ пайвастаанд.

4. ИКО СММГ ВА ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН. Ҷумҳурии Тоҷикистон узви “Конвенсия оид ба статуси гурезаҳо” мебошад. Аз ин рӯ, ҳамин ки дар Тоҷикистон ҷангӣ шаҳрвандӣ сар зад ва гурезаҳои иҷборӣ пайдо шуданд, ИКО СММГ намояндагони худро барои ҳалли қазияи гурезаҳо ба ин мамлакат ирсол намуд. Онҳо дар давраи даргириҳо дар самти амнияти гурезаҳо, имконияти ҳаракати

онҳо, таъмини гурезаҳо, ки асосан дар минтақаҳои наздисарҳадии Ҷумхурии Исломии Афғонистон ҷойгир шуда буданд, бо хайма, гизо, оби ошомиданӣ, сару либос, табобати беморон, доруворӣ ва муҳайё намудани шароит барои баргашти онҳо ба Ватан фаъолият мекарданд. Намояндагони ИКО СММГ дар тамоми давраи низоъ ва баъди он фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ба ҷо меварданд ва бояд гуфт, ки он вазифаҳоро сарбаландона иҷро карданд.

Ҷумхурии Тоҷикистон нишондодҳои Конвенсияи соли 1951, Протоколи соли 1966 ва асноди дигари ҳукуки байнамилалӣ оид ба гурезаҳоро иҷро менамояд. Ин вазифа дар Конститутсия ва асноди дигари ҳукукии Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба вазъи гурезаҳо инъикос ёфтааст.

”...Шаҳрванди хориҷӣ ва шахси бешаҳрванд аз ҳуқуқ ва озодиҳои эълонишуда истифода мебаранд ва баробари шаҳрванди Тоҷикистон вазифа ва масъулият доранд, ба истиснои ҳолатҳое, ки қонун пешинӣ намудааст. Тоҷикистон ба шаҳрвандони хориҷие, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд, метавонад паноҳгоҳи сиёсӣ дӯҳад”.

(Иқтибос аз моддаи 16-и Конститутсияи Ҷумхурии Тоҷикистон)

Дар Тоҷикистон масъалаи гурезаҳоро Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи гурезаҳо” танзим менамояд, ки он 20 июли соли 1994 қабул карда шудааст. Дар баробари ин Қонун, як силсила асноди ҳукукии меъёрие низ қабул карда шудааст, ки ба паҳлӯҳои гуногуни ин масъала даҳл доранд. Қонунҳои Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи мақоми ҳукукии шаҳрвандони хориҷӣ”, “Дар бораи муҳочират” ва қарорҳои Ҳукумати Тоҷикистон аз 25 июли соли 2000, № 324 ““Дар бораи тасдики Низомнома доир ба шаҳодатномаи гуреза” аз 26 июли соли 2000, № 325 “Дар бораи нуктаҳои аҳолинишини Ҷумхурии Тоҷикистон, ки барои сукунати гурезаҳо иҷозат дода намешавад” аз ҳамин қабил аснод мебошанд.

Ҷумхурии Тоҷикистон бо ИКО СММГ ҳамкорӣ ва робитаи доимӣ дорад.

Савол ва супориши:

- 1. Сабабҳо ва таърихи таъсиси ИКО СММГ-ро баён созед.**
- 2. Кадом асноди ҳукуки байнамилалиро оид ба мақоми гурезаҳо медонед?**
- 3. Дар бораи вазъи гурезаҳо дар ҷаҳони имрӯза далелҳо биёред.**
- 4. Оё фаъолияти ИКО СММГ ба вазъи ҷамъиятии сиёсии солҳои 1992 – 1997 Ҷумхурии Тоҷикистон робита дорад?**
- 5. Дар бораи ҳуқуқ ва вазифаҳои гурезаҳо чӣ медонед? Оё ҳолати рӯҳии гурезаҳоро тасавур карда метавонед?**

§11. СОЗМОНИ АМНИЯТ ВА ҲАМКОРӢ ДАР АВРУПО

1. ТАҖРИХИ ТАҖСИСИ САҲА. Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) мақоми умумиаврупой буда, 55 давлатро муттаҳид месозад, аз он чумла, ҳамаи давлатҳои Аврупо, ИМА, Канада ва ҳамаи Итиҳоди давлатҳои Мустакилро. САҲА оид ба таъмини амният муносибати маҳсус дорад, ки он ба ҳамкорӣ асос ёфтааст. Он се зинаи амниятро дар бар мегирад – ҳарбию сиёсӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва инсониро ин рӯ, САҲА ба масъалаҳои доираашон васеъ машғул аст, ки ба тақвияти амният даҳл доранд, аз он чумла муқовимат ба терроризм, назорат ба аслиҳа, тадбирҳои мустаҳкам кардани боварӣ, масъалаҳои иқтисодӣ ва экологӣ, хукуки инсон, демократикунонӣ ва амсоли инҳо. Ҳамаи 55 давлат мақоми якхела доранд, зоро қарорҳо дар асоси ризоят қабул карда мешаванд, ки онҳо моҳияти сиёсӣ доранд, на моҳияти ҳатмии хукуқӣ. Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар миёнаҳои солҳои 70-уми аспи XX таҷсис дода шуда буд, ки он вақт Мачлиси машваратӣ оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо номида мешуд. Он мачлиси бисёрҷабҳа ҷиҳати пешбуруди муқолама ва музокирот дар байни Шарқ ва Ғарб буд.

1 августи соли 1975 давлатҳои Аврупо, ИМА ва Канада, баъди беш аз ду соли музокироти тӯлонӣ ба санади хотимавии Хелсинки имзо гузаштанд, ки он ба принципҳои нави ҳамкорӣ асос гузашт. Дар ин санад як қатор уҳдадориҳои муҳим дар соҳаҳои ҳарбию сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳимояи муҳити зист, инчунин хукуки инсон ва принципҳои асосӣ – “муқоламаи Хелсинки”, рафтори давлатҳо нисбати шаҳрвандони худ, инчунин дар муносибати байниҳамдигарӣ зикр ёфтанд.

2. САМТҲОИ АСОСИИ ФАҖОЛИЯТИ САҲА. То соли 1990 САҲА асосан дар шакли силсилай воҳӯриҳо ва конференсияҳо фаҷолият мекард. Дар воҳӯрии роҳбарони давлатҳо ва хукуматҳои иштирокии САҲА соли 1990 дар Париж роҳи нави рушди САҲА муайян карда шуд. Дар “Эъломияи Аврупои нав” – и дар Париж ба имзорасида дар назди САҲА вазифа гузашта шуд, ки он дар ҷараёни идораи таҳаввулоти таъриҳӣ дар Аврупо саҳм бигирад ва ба талаботи давраи баъд аз муқовимат ҷавоб гардонида, муассисаҳои нав таҷсис бидихад.

Дар заминай воҳӯрии шаҳсиятҳои олимамақом дар Париж қарордод оид ба назорат аз болои аслиҳа – Қарордод дар бораи аслиҳаи муқаррарӣ (ҚАМ) қабул карда шуд, ки он то имрӯз ҷавҳари асосии амнияти Аврупо мебошад.

Дар воҳӯрии сеюми дар сатҳи олӣ моҳи декабри соли 1994 дар Будапешт қарор шуд, ки аз 1 январи соли 1995 Мачлиси машваратӣ оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (ММАҲА) ба Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) табдил дода шавад. Дар баробари ин, дар Будапешт дар бораи таҳияи модели амнияти Аврупои аспи XXI қарор қабул карда шуд.

3. СОХТОРИ САҲА. А. Мақомоте, ки қарорҳои сиёсӣ қабул мекунанд:

Нишаст–воҳӯриҳо дар сатҳи олӣ бо иштироки роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, ки фаъолияти САҲА-ро баррасӣ менамоянд ва қарорҳои марбути дастурӣ қабул мекунанд, инчунин, афзалиятҳо ва самтҳои фаъолияти Созмонро ба нақшҳо мегиранд.

Шӯрои вазирон воҳӯрии вазоратҳои умури хориҷии давлатҳои иштирокии САҲА мебошад. Он иҷрои қарорҳои дар нишастҳо қабулкардаро ба уҳда дорад, инчунин, вазифдор аст, ки ин қарорҳоро пурра кунад ва тақвият дихад. Ба салоҳияти он муайян намудани вазифаҳои муассисаҳои САҲА ва ҷустуҷӯи роҳҳои иҷрои онҳо дохил мешавад.

Шӯрои роҳбар – воҳӯриҳо дар сатҳи олии директорони вазоратҳои умури хориҷӣ (ВУХ), ки дар марҳалаи кунунӣ соле як маротиба ба сифати Ҷамъомади иқтисодии САҲА дар Прага баргузор мешаванд.

Шӯрои доимӣ мақоми асосии доимоамалкунандаи САҲА барои машваратҳои сиёсӣ ва қабули фаврии қарорҳо доир ба ҳамаи масъалаҳо мебошад, ки ба салоҳияти Созмон тааллук доранд. Шӯрои доимӣ аз аъзои доимии давлатҳои иштирокии САҲА иборат аст. Мачлисҳои он ҳар ҳафта дар Вена зери роҳбарию намояндаи раиси амалкунандаи САҲА баргузор мегарданд. Шӯрои доимӣ дар мавриди ба миён омадани холатҳои фавқулода низ даъват карда мешавад.

Ҷамъомад (форум) доир ба ҳамкорӣ дар соҳаи амният (ЧҲА) мақом барои баррасии масъалаҳои амният мебошад. Вазифаи он аз музокирот оид ба аслиҳа, яропартой ва таҳқими боварӣ ва амният, инчунин, баргузории машваратҳои доимӣ ва фаъол гардонидани ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои ба амният иборат мебошад.

Б. Мақомоти фаъолияти фаврии САҲА: Раиси амалкунандаи (РА) САҲА, ки вазири умури хориҷии мамлакате мебошад, ки вазифаи расисро ба уҳда дорад, масъулияти умумиро ҷиҳати фаъолияти иҷроияи САҲА ба зимма дорад ва шахси асосӣ барои машваратҳои сиёсӣ мебошад. Вазифаи ўз танзими ҷидду ҷаҳди мамлакатҳои аъзо, инчунин, ташкили муросо (консенсус) дар САҲА иборат аст. РА ва намояндагони ўз машваратҳоро тайёр мекунанд, рӯзнома ва лоиҳаи қарорҳои онро таҳия менамоянд. Раис ҳамоҳангии ҷадвали чорабинҳои САҲА-ро таъмин менамояд ва барномаи дурнамои фаъолияти онро таҳия месозад, фаъолияти намояндагии САҲА-ро назорат мекунад, ба доир гардидани машварат ва музокирот дар ҷараёни бартараф кардани буҳронҳо фаъолияти муассисаҳои дигари САҲА-ро танзим менамояд, инчунин, оид ба таъинот ба мансабҳои роҳбариқунанда қарорҳо қабул мекунад. Мансаби Раис аз як мамлакати дигар ҳар сол дар асоси ротатсия мегузарад. РА дар фаъолияти худ ба ёрии Сегонаи САҲА такъя мекунад, ки мақоми машваратӣ дар назди Раис мебошад ва ба он дар баробари худи Раис, раисони собиқ ва оянда дохиланд. Файр аз ин, РА

намояндагони шахсӣ ва маҳсусро таъйин менамояд, ба онҳо супориш медиҳад, ки ба ин ва ё он масъала ё вазъият машғул шаванд.

Котиботи САҲА, ки дар Вена ҷойгир аст, Раиси амалкунандаи САҲА ва мамлакатҳои аъзоро дар кори дастёбӣ ба мақсадҳои Созмон дастгирӣ мекунад. Ба фаъолияти Котибот **Муншии кулли САҲА** роҳбарӣ мекунад, ки ўз тарафи Шӯрои вазирони мамлакатҳои узви САҲА ба муҳлати се сол таъйин карда мешавад, ҳамзамон чун намояндаи Раиси амалкунанда баромад карда, қарордодҳои САҲА-ро ба иҷро мерасонад. Муншии кулл дар воҳӯриҳои **Сегони САҲА** дар сатҳи гуногун иштирок намуда, ба ҷараёни машваратҳо қумак мерасонад. Ғайр аз дафтари (канселярияи) Муншии Кулл, ба ҳайати Котиботи САҲА маркази пешгирии низоъҳо, Дафтари танзимкунандаи фаъолияти иқтисодӣ ва экологиии САҲА, баҳшҳо доир ба мубориза алайҳи терроризм, савдои одамон, фаъолияти пулиси, инчунин, Департамент оид ба захираҳои инсонӣ ва Департамент оид ба масъалаҳои идора ва молия дохиланд.

Бюрои САҲА доир ба муассисаҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсон, ки дар Варшава (Полша) ҷойгир аст, ба таъмини ҳуқуқи инсон, демократия ва принципҳои давлати ҳуқуқбунёд мусоидат менамояд. Бюро дар мушоҳида барои гузаронидани интихобот, мусоидат ба густариши муассисаҳои миллӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва расонидани қумаки техникӣ, инчунин рушди созмонҳои гайриҳукуматӣ ва бунёди ҷомеаи демократӣ мусоидат менамояд.

Комиссари олии САҲА оид ба кори ақалиятҳои миллӣ (КОАМ), ки дафтари он дар Гаага (Нидерландия) қарор дорад дар пешгӯии пешакӣ ва пешгирий кардани низоъҳо нақши муҳим мебозад. КОАМ ҳолатҳоеро, ки ба ақалиятҳои миллӣ робита доранд, мавриди таҳлил қарор дода, ба рои бартараф намудани вазъи бӯҳронӣ ҳаддалимкон дар марҳалай ибтидоии ташаккули он тадбирҳо меандешад. КОАМ аз ҳамаи тарафҳои манфиатдор мустақилона амал карда, намояндагони худро ба маҳалҳо мефиристонад ва аз усулҳои дипломатияи пешгирикунанда (превентивӣ) истифода мебарад.

Намояндаи САҲА доир ба озодии ВАО муассисаи нисбатан ҷавони САҲА буда, соли 1997 таъсис ёфтааст. Намояндагии САҲА оид ба озодии ВАО дар Вена ҷойгир аст.

Ассамблеяи парлумонӣ (АП), ки ба ҳайати он беш аз 300 нафар ҷаҳони парлумон аз ҳамаи давлатҳои аъзои САҲА дохил аст, яке аз муассисаҳои САҲА мебошад. Вазифаи он аз мусоидат ба ширкати муассисаҳои САҲА дар фаъолияти Созмон, баррасии масъалаҳо ва қарорҳо ва тавсияҳои қабулкарда иборат мебошад. Инчунин, ба аъзои он дар назорат ба интихобот мақоми муҳим дода шудааст. Ҷамъомадҳои ҳарсолаи Ассамблея чун анъана дар моҳи июл баргузор мегарданд.

Намояндагии САҲА яке аз воситаҳои фаъолияти фаврии Созмон мебошад. Салоҳият (вазифаҳо), ҳайат ва мазмуни фаъолияти намояндагӣ аз ҳам фарқ мекунанд, ки аз боварибахш будани ин восита шаҳодат медиҳад.

Вазифаи муҳимми намояндагӣ мусоидат ба ҳалли масъалаҳои муайяни ваколати намояндагӣ мебошад, ки тарафҳо қабул мекунанд. Алҳол САҲА 18 намояндагӣ ё ҳузури маҳаллии дигарро дар мамлакатҳои зерин дорад: Озарбойҷон, Албания, Арманистон, Беларус, Босния ва Черногория, Тоҷикистон, Туркманистон, Украина, Ӯзбекистон ва Хорватия.

Додгоҳи САҲА доир ба оштӣ ва арбитраж яке аз воситаҳои САҲА оид ба танзими осоиштаи муноқишаҳои давлатҳои аъзо мебошад.

Бучети САҲА аз пардохти ҳарсолаи давлатҳои аъзои Созмон, инчунин пардохтҳои ихтиёри давлатҳо чамъ мешавад.

САҲА дар байни муассисаҳои амниятии Аврупо макоми фавқулода дорад. Ин ҳолат ба якчанд омил вобаста аст: васеъ будани ҳайати аъзои он, фарогирии ҳамагонӣ, мавҷуд будани афзори пешгирии низоҳъо, анъанаи мустаҳкам доштани муколамаи ошкоро ва ташаккули муроҷо (консенсус), фаъолият кардани шабакаи васеъи ҳузур дар маҳалҳо, инчунин мавҷуд будани механизмҳои ҳамкорӣ бо созмонҳои дигари байнамилалӣ.

Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо яке аз созмонҳои бонуфузи байнамилалӣ дар ҷаҳон мебошад. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти он мушоҳид ба мусоидат ба риоҷи ҳукуқи инсон дар мамлакатҳои аъзои созмони мазкур мебошад. Аз соли 1993 дар Тоҷикистон Намояндагии САҲА (аз соли 2002—Маркази САҲА) фаъолият мекунад, ки он дар имзои оштии миллӣ баъд аз ҷангӣ шаҳрвандӣ ба бүнёди муассисаҳои демократӣ ва ҳукуқӣ нақши муҳимро иҷро кардаст.

Савол ва супоришиҳо

1. Аз назари Шумо қадом лаҳзаҳои таъсиси САҲА нисбатан муҳим ва хотирмон мебошанд?
2. Дар бораи Маҷлиси машваратӣ оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо чӣ медонед?
3. Дар бораи мамлакатҳои аъзо ва узвият дар САҲА чӣ медонед?
4. Дар бораи соҳтори САҲА ва унсурҳои таркибиши маълумот дихед.
5. Бигӯёд, ки САҲА аз назари ҳимояи ҳукуқи инсон чӣ тавр фаъолият мекунад? Дар ин бора мисолҳои мушаҳҳас биёред.
6. САҲА дар марҳалаҳои ҷараёни барқароршавии сулҳ ва баъд аз низоъ дар Тоҷикистони чӣ саҳме гузоштааст?

§12. КУМИТАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САЛИБИ СУРХ

1. ДАР ОСТОНАИ ТАЛЬСИСИ СОЗМОН. Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалие мебошад, ки дар ҷодаи амалӣ намудани ҳимояи ҳуқуқи инсон фаъолият мекунад. Ҳимояи ҳуқуқи инсон аз ҷониби созмони мазкур дар шароити дорои ҳусусиятҳои ҳос, дақиқан ҳангоми ҷанг, ё умуман ҳангоми низоъҳои мусаллаҳона ба амал бароварда мешавад. Дар ҳолате чунин кумак ба хизматчиёни ҳарбӣ ва беморони артишҳои амалкунанда расонида мешавад, ки онҳо дар ҳолатҳои низоъҳои мусаллаҳона воқеан ба ин ёрӣ муҳтоҷанд.

КБСС ҳамчун созмони башардӯстона бесабаб таъсис нашудааст. Пеш аз он, дар гӯшаю канори гуногуни ҷаҳон ҷангҳо ва низоъҳое сар мезадаанд, ки ба сари инсоният қурбониҳои бешумор, азобу уқубат ва мушкилӣ меоварданд. Шоҳиди яке аз чунин муҳорибаҳо дар наздикии шаҳри Солферино дар соли 1859 Анри Ҷюнан буд. Ӯ наздики 36 ҳазор заҳммиёро дид, ки ба ҳоли ҳуд вогузошта шуда буданд ва аксари онҳо ёрии тиббӣ нагирифт, бо дарду азоби токатфарсо ҳалок гардидаанд. Ин манзараи мудҳишро Анри Ҷюан дар китоби “Ҷаддоштҳо дар бораи муҳорибаи назди Солферино”, ки соли 1862 навиштааст, инъикос намуд. Ин ёддоштҳо, дар амал, барои тамоми ҷаҳон даъвате буд барои дар оянда роҳ надодан ба чунин фоҷиа. Ҳулосаҳои асосии ин китоб чунинанд:

- Зарурати ҳанӯз дар замони осоишта таъсис додани созмони кумак, ки мақсади он таъмини нигоҳубини заҳмбардоштагон аз тарафи ашҳоси ба ин кор содик ва ихтиёриёни баландихтисос.
- Тавассути конвенсияи байналмилалии табион ба ҳимоя фароғирифтани ҳайати тиббии госпитал ва заҳмбардоштагон ва ба онҳо додани мақоми бетаррафӣ.

Албатта, ин андешаҳо ягон қасро бетарраф нағузоштанд. Китоб ҳамаи оқибатҳои даҳшатноки ҷангро қушод ба ба мубориза бар зидди он ишора намуд. Пешниҳод карда шуд, ки китоби “Ҷаддоштҳо дар бораи муҳорибаи назди Солферино” дар Созмони ҳавасманандкунии ҷомеаи некрӯзӣ, ки ба он Гюстав Муанӣ сарварӣ мекард, мавриди муҳокима қарор дода шавад. Ин созмон моҳияти ҳайрияйӣ дошт ва дар сатҳи маҳал фаъолият мекард.

1. *Бо қадом сабаб КБСС таъсис дода шуд?*
2. *Анри Ҷюан дар китоби ҳуд дар бораи чӣ наవишт?*
3. *Кормандони қадом соҳа ба ҳимояи қурбониёни низоъҳои мусаллаҳона барҳостанд ва дар ин кор нақши А.Ҷюан ва Г.Муанӣ чи тавр буд?*

2. ТАШКИЛИ КУМИТАИ БАЙНАЛМИЛАИИ САЛИБИ СУРХ. 9 февраля соли 1863 маҷлиси Созмони ҳавасмандгардонии ҷомеаи некрӯзӣ даъват карда шуд, ки дар ҷараёни он Кумита ташкил карда шуд.

Ба ҳайати Кумита киҳо дохил буданд?

*1. Ани Ҷюан; Густав Муание, ҳукуқшинос, Раиси Созмони ҳавасмандгардонии ҷомеаи некрӯзӣ; 3. Генерал Гийом Анри Ҷюфур; 4. Ҷарроҳ Луис Аппиа 5. Ҷарроҳ Теодор Монуар.
Ҳамаи онҳо сокинони Женева буданд.*

17-уми февраля соли 1863, ҳамчун муассисаи мустакил, маҷлиси Кумита даъват карда мешавад, ки он сабабгори таъсиси Кумитаи Байнамиллаи Салиби Сурх гардид. Ҳангоми ин воҳӯрӣ бори дигар дар бораи зарурати аз тарафи давлатҳо дар асоси усули байнамиллаӣ ба имзо расонидани санади маҳсуси байнамиллаӣ ёдоварӣ шуд. Файр аз ин, пешниҳод карда шуд, ки барои ёварони ихтиёри нишони маҳсус, либос ё дастбанд ҷорӣ карда шавад:

Бо мақсади дар амал татбиқ намудани ин андешаҳо, аъзои Кумита тасмим гирифтанд, ки Конфронс даъват намуда, ба давлатҳо бо ҷунин ҳоҳиш муроҷиат намоянд: вакilon ва мутахассисони худро ба Женева фиристонанд. Ҳамин тарик, октябрин соли 1863 дар Конфронс вакilon аз 16 мамлакат ва 4 созмони эҳсонкор иштирок намуданд. Ширкаткунандагони Конфронс қарор қабул карданд.

Чунинанд дастурҳои асосии ин қарор:

1. Ташкил намудани Кумита, ки вазифаи он иборат аз мусоидат ба баҳшҳои ҳарбиу тиббӣ дар давраи ҷанг ва дар сурати зарурат аст.

2. Дар давраи ҷанг Кумитаҳои давлатҳои даргир ба артишҳои худ ёрии зерин мерасонанд: ҳайати ихтиёри ташкил медиҳанд, дар ҳамоҳангӣ бо ҳокимияти ҳарбӣ ба онҳо ҷиҳати нигоҳубини захмбардоштагон манзил медиҳанд.

Ҳайати тиббии ихтиёри дар ҳамаи мамлакатҳо ба сифати нишони ягонаи фарқунанда бояд хилъати сафед ба бар кунанд, дастбанди салиби сурҳдор дошта бошанд.

Баъди қабули дастуру тавсияҳо дар мамолики Аврупо кумитаҳо доир ба расонидани ёрий ба маҷрӯҳон ташкил шуданд, ки баъдтар онҳо созмонҳои Салиби Сурх ном гирифтанд.

- 1. Кумитаи Байнамиллаи Салиби Сурх чӣ тавр созмон дода шуд?*
- 2. Лутфан, дастурҳои асосии қарори КБСС аз 26.10.1863-ро шарҳ дихед.*

3. ФАҶОЛИЯТИ КБСС. Аз тарафи Кумита даъват карда шудани Конфронси дипломатӣ воқеаи дорои аҳамияти бузург гардид, ки дар он 22 августи соли 1864 “Конвенсияи якуми Женева дар бораи бехтар кардани азоби ҷанговарони захмбардошта ва беморон ҳангоми ҷангҳо дар хушкӣ” қабул карда шуд

Баъди қабули Конвенсияи Женеваи соли 1864 вазифаҳои Кумита бо дарназардошти талаботи амалӣ муайян карда шуданд, ки онҳо дар айни замон моҳияти маҳдуд доштанд.

- 1. Моҳияти Конвенсияи Женеваваги КБСС аз чӣ иборат аст?**
- 2. Дар назди КБСС қадом вазифаҳои мушаҳҳас меистоданд?**

Ҳамин тариқ, КБСС ба зиммаи худ вазифаи асосгузори созмонҳои миллиро гирифт, vale дар баробари ин КБСС кӯшиш ба табдил ба мақомоти роҳбарикунандаро надошт. Таъсир ва нуфуз ба созмонҳои миллий аз тариқи обрӯи маънавию ахлоқии он муайян мегардид.

Минбаъд, созмонҳои миллии Салиби Сурх ба аҳолӣ дар замони осоишта ҳам ёрӣ мерасониданд. Ташкил намудани Салиби Сурх ба ислоҳоти ҳамагонии ҳадамоти ҳарбию тиббӣ мусоидат намуд.

Имрӯз фаъолияти КБСС, гайр аз масъалаҳои дар боло зикрёфта, чунин соҳаҳоро низ дар бар мегирад: расонидани ёрӣ ба гурезаҳо ва категорияҳои дигари аҳолӣ, ки ба кумак эҳтиёҷ доранд, миёнаравӣ ҳангоми низоъҳои мусаллаҳонаи дорои моҳияти гайрибайналмилӣ, фаъолият ба фоидай маҳбусон ва гайра. Бо дарназардошти ин гуфтаҳо вазифаҳои асосии КБСС чунин тағиیر ёфтаанд:

- *Дастгирии усулҳои асосии бунёдии Салиби Сурх.*
- *Эътирофи созмонҳои нави миллии Салиби Сурх.*
- *Паҳн намудани донишҳо донор ба Конвенсияҳои Женева.*
- *Татбиқи фаъолият дар асоси мақоми бетараф ва мустақилона.*
- *Фаъолият ба сифати миёнарави бетараф дар ҳолатҳои ба вуқӯй омадани низоъҳои ҳарбӣ ва бетартибҳо.*

Ҳамин тавр, аз лаҳзаи таъсиси худ, КБСС асосан барои ба амал ба ровардани некӯкорӣ фаъолият дошта, ба афроде кумак мерасонад, ки ба он эҳтиёҷ доранд. КБСС фаъолияти худро дар шароите пеш мебарад, ки ҳуқуқҳои инсон ба таври густарда вайрон карда мешаванд.

Фаъолияти КБСС ба он принципҳои устувор ва бунёдӣ асос ёфтааст, ки дар марҳалаи дарозмуддат ташаккул ёфтаанд.

1. Фаъолияти КБСС ба ҳалли қадом масъалаҳои башардӯстонаи равона шудааст?

4. УСУЛҲОИ БУНЁДИИ КБСС. Дар Ойинномаи КБСС принципҳои асосии зерин тақвият ёфтаанд: **башардӯстӣ, бегаразӣ, бетарафӣ, ихтиёրӣ, ягонагӣ ва универсалӣ** (ҳамагонӣ).

Башардӯстӣ – татбиқи фаъолият ҳангоми низоъҳои мусаллаҳонаи байналмилӣ ва низоъҳои мусаллаҳонаи дигар, низоъ ва ошӯбҳои доҳилӣ, ки дар ҳимояи ва қурбониёни воқеаҳои номбурда, оқибатҳои ин воқеат дар байни хизматчиёни ҳарбӣ ва ҳам аҳолии гражданӣ, ифода ёфтаанд.

Бегаразӣ – татбиқи ёрии якхела ба беморон, асирони ҳарбӣ, умуман ба зарардигон, дар натиҷаи низоъҳои ҳарбӣ ва низоъҳои дигар, сарфӣ назар аз мансубияти давлатӣ ва мансубияти дигари онҳо. Бетарафӣ – КБСС дар мавриди низоъҳои мусаллаҳона ягон тарафи низоъро пуштибонӣ намекунад ва ё ба баҳсҳои сиёсӣ, најодӣ, динӣ ва идеологӣ ворид намегардад.

Мустақил будан – КБСС муассисаест, ки ба ягон ҳукумат тобеъ на буда, фаъолияти худро чиддан дар заминай мақсади асосии Кумита ва манфиатҳои қурбониёни ҷанг ва низоъҳои дигари мусаллаҳона ба роҳ мемонад.

Ихтиёрӣ – ин иттиҳоди афроде мебошад, ки меҳоҳанд аз сидқӣ дил ба онҳое ёрӣ расонанд, ки шудаанд, бо ин роҳ оқибатҳои манғии низоъҳои мусаллаҳона, ошӯбҳои шаҳрвандӣ ва воқеаҳои дигарро гардонанд.

Ягонагӣ – КБСС дар мавриди ба миён омадани ҳолатҳои фавқулода ба ҳамаи мардум ҳифзи зарурии ҳукуки инсонро муҳайё месозанд.

Универсалӣ (ҳамагонӣ) – таъмини ҳимояи зарурии ҳукуки инсон дар мавриди ҳамаи афрод дар шароити ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода.

1. Принципҳои ба Оинномаи КБСС дохилгардида аз чи ба миён омадаанд?

5. ФАҶОЛИЯТИ КБСС ДАР ТОЧИКИСТОН ДАР ДАВРАИ НИЗОЪИ ДОХИЛИИ БАЙНИ ТОЧИКОН. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии КБСС соли 1993 кушода шуд. Ин созмон дар ҳама ҷо вазифҳои башардӯстонаро иҷро намуд. Ҳангоми низоъҳои мусаллаҳона намояндагони КБСС дар мамлакати мо дар музокирот доир ба оташбаси муваққатии ин барҳӯрдҳо фаъолона иштирок мекард, бо ин роҳ мунтазам ба тарафҳои даргир дар бораи масъулияти ҷиҳати таъмини аҳолии гражданий дар давраи амалиётҳои ҳарбӣ хотиррасон намуда, дар музокироти байни тоҷикон, ки дар сарпарастии СММ доир мегардиданд, ба ҳайси нозир баромад мекарданд.

Дар давраи низоъҳои мусаллаҳона КБСС диққати асосии худро ба ёрии башардӯстона ва тиббӣ ба он навохие ҷалб намуд, ки аз ҳама зиёдтар зарар диданд. Ёрии тиббӣ дар таъмини муассисаҳои тиббӣ бо доруворӣ, асбобҳои безарааргардонӣ (дезинфексия) ва ғайра ифода мейeft. Аз тарафи кормандони КБСС ташкил намудани дармонгоҳҳои (клиникаҳои) сайёр ҷиҳати расонидани ёрии таъчилий ба муҳочирони дохилӣ, ки бо дарназардошти ҳатар имконияти ба муассисаҳои тиббӣ рафтандро надоштанд, хеле самарабахш буд.

КБСС кори муҳимро дар давраи низоъҳо дар барқароркунии робитаҳои оилавӣ иҷро намуд. Садҳо номаю ҳабар ба дасти афроди ло-

зим супорида мешуданд, ки тавассути онҳо гурезаҳои зиёд ҳамдигарро мейфтанд.

Фаъолияти КБСС баъд аз низъ дар Ҷумхурии Тоҷикистон куллан тағиیر ёфт. Дар шароити кунунӣ паҳн намудани маълумот дар бораи ҳукуки башардӯстона ба ҷойи аввал баромад. Бо ин мақсад ҳамаи Конвенсияҳои Женева ва ду Протоколи иловагӣ ба онҳо ба забони тоҷикӣ тарҷума ва чоп карда шудаанд. Файр аз ин, маводи иловагие, ки ба ҳукуки байналмилалии башардӯстона (ҲББ) даҳл дорад, низ ба забони тоҷикӣ тарҷума карда шуданд.

Дар марҳалай кунунӣ омӯзиши ҳукуки байналмилалии башардӯстона ба барномаи таълимгоҳҳои ҳарбӣ, курсҳои олии Вазорати амнияти Ҷумхурии Тоҷикистон, факултаҳои ҳуқуқшиносӣ ва хабарнигорӣ (журналистӣ) доҳил карда шудааст. Доир ба ҳукуки байналмилалии башардӯстона дастуру қитобҳои дарсӣ чоп карда мешаванд. Ҷумхурии Тоҷикистон барои ба меъёрҳои ҳукуки байналмилалии башардӯстона мувоғик ва ҳамоҳанг кардани қонунгузории ватанӣ як силсила асноди муҳимми ҳуқуқиро қабул намуд.

1. Саҳми мушаҳҳаси башардӯстонаи КБСС дар Ҷумхурии Тоҷикистон аз ҷаи иборат аст?

Савол ва супоришиҳо

- 1. Таъсиси Қумитаи Байнамилалии Салиби Сурҳ ҷӣ тавр рух дод?**
- 2. Бо қадом сабаб таъсиси КБСС сурат гирифт?**
- 3. Онҳоеро ном баред, ки ба ҳайати КБСС доҳил буданд.**
- 4. Дар бораи вазифаҳое, ки дар назди КБСС истодаанд, нақл кунед.**
- 5. КБСС дар фаъолияти худ ба қадом усулҳо такя мекунад?**
- 6. КБСС аз рӯйи қадом нишонаҳои худ аз созмонҳои дигари байнамилалии фарқ мекунад?**

БОБИ З ҲУҚУҚ БА ҲАЁТ

§13. АРЗИШМАНДЙ ВА БЕНАЗИРИИ ҲАЁТИ ИНСОН

1. МАФҲУМ ВА МОҲИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН БА ҲАЁТ. Мусаллам аст, ки ҳамаи ҳуқуқҳои инсон табиат ва таъиноти ба худ хос доrand ва ҳангоми муқоисаи онҳо, алалхусус, агар он байни ҳуқуқҳои як насл гузаронида шавад, муайян кардани афзалияти яке бар дигаре басо душвор аст. Зиёда аз он, мубрам будан ва аҳамиятнокии ҳар як ҳуқуқи инсон дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ ба таври гуногун фахмида мешуд. Вале чун сухан дар бораи ҳуқуқи инсон ба ҳаёт меравад, чуноне мо мединем, ин ҳуқуқ аз ҷониби умум эътироф гардида, бунёдӣ ва аз ҳама муҳимтарин дониста шудааст. Зоро, барои ҳама гуна мавҷудоти зинда ҳамаи ҳуқуқҳои дигар аз ҳуқуқи асосии вай – ҳуқуқ ба ҳаёт, мавҷудият бармеоянд. Ҳамаи ҳуқуқҳои дигар барои он хизмат мекунанд, ки ин ҳастиву мавҷудият дар шароитҳои нисбатан мусоидтару бехатар барои зиндагӣ сурат бигирад. Яъне, бе ин ҳуқуқ ҳуқуқҳои дигар манфиате на-доранд. **Пас, дар низоми ҳуқуқҳои инсон ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи шуморая аввал аст.**

Зиндагӣ, воқеан, ширину беназир аст. Мӯйсафеде 84 сол умр ба сар бурда, пеш аз марг, дар лаҳзаҳои охирини зиндагӣ, бо таассуф гуфтааст: агар ҳазор сол зиндагӣ кунӣ ҳам, лаҳзаҳои охирини зиндагӣ боз ҳам ширинтару лазизтар ва азизтару гуворотар мешаванд; кас меҳоҳад ақаллан боз соате, дакиқае, сонияе зинда бошад...

Ҳуқуқ ба ҳаёт эълом нагашта, ба одам аз ҷониби касе ба ин ё он андоза дода намешавад, балки вай атои табиат ба инсон бинобар таваллуд шуданаш буда, аз одам чудонопазир мебошад. Аз ин рӯ, ҳуқуқ ба ҳаётро ҳуқуқи табиии инсон меноманд. Ин ҳуқуқ барои ҳамеша дар ҳамаи қитъаҳои замин будааст ва одамон ҳамеша, ҳам дар ҷамоати ибтидой ва ҳам дар дар замони муосир баҳри эътирофу хифз намудани он қӯшидаанду мекӯшанд. Дар ҳамаи динҳои ҷаҳон фармоиш ҳаст ба маъни «Накуш!» Кулли ҷамоаҳо, сарфи назар аз фарқҳои милливу фарҳангиишон, барои вайрон кардани ин фармоиш ҷаҳони саҳттаринро пешбинӣ мекарданд ва мекунанд. Ба шарофати эътирофи ҳуқуқ ба ҳаёт ҷомеаи инсонӣ рушд карда, муносибатҳои иҷтимоӣ ташаккул ёфтаанд.

2. ҲАЁТ ҲАМЧУН НЕҶМАТИ ИҶТИМОӢ. Ҳуқуқи инсон ба ҳаёт бо майли одамон ба ҳаёти якҷоя зич алоқаманд аст. «Одам ба одам зинда аст», – фармудааст хирадманде.

Тамоюл ба ҳаёти якҷоя тамоми рафти таърихи инсониятро муайян карда, ба рушди муносибатҳои оилавӣ–авлодӣ, ба бадалшавии меҳнати якҷоя ба меҳнати пурмаҳсул, пайдоиши давлат мусоидат кардааст. Одамон ҳангоми ба даст овардани ғизо, шикор ё муттаҳидшавии қавму қабилаҳо бар зидди ҳайвоноти ваҳшӣ бартариҳои мавҷудияти дастаҷамъонаро дидаву эҳсос кардаанд. Дар ин раванд ҳаёти инсон тадриҷӣан эътироф гардида, ба сифати неҷмати иҷтимоӣ хифз шудааст.

Нүктай назархой фалсафӣ, фарҳангшиносона, динӣ ва таъриҳӣ оид ба категорияи «ҳаёт». Аз қадимулайём одамон ба худ чунин саволҳо мебоданд: ҳақиқат чист, одам кист, баъди марг чӣ мешавад, чӣ тавр бояд зист, маъни зиндагӣ чист? Дар қӯшишҳои посух гуфтан ба ин пурсишҳо фалсафа ҳамчун шакли шуури ҷамъиятӣ, таълимот дар бораи принсипҳо нисбатан бунёдӣ ва умумии мавҷудият ва идрок оид ба муносибати одам ба олам пайдо гашт. Самтҳо ва ҷараёнҳои гуногуни фалсафӣ, аз ҷумла бо он фарқ мекунанд, ки масъалаи асосии назарии он – муносибати «тафаккур ба ҳастӣ, шуур ва материя»-ро чӣ гуна ҳал мекунанд. Ба ин маънӣ, ҳаёт ҳамчун шакли ҳастии материя яке аз предметҳои асосии омӯзиши фалсафа мебошад. Бинобар ин, нүктай назари фалсафӣ ба ҳаёт, дарки охиратпазирӣ ва ягонагии ҳастии шаҳсии инсонӣ ба равшансозии маъни ахлоқӣ ва арзишмандии ҳаёти инсон мусоидат мекунад. Дарки беназирӣ ҳар як лаҳзаи ҳаёт, маҳвнопазирӣ ва дар баъзе ҳолатҳо ислоҳнопазирӣ кирдорҳои содиршуда қодиранд, ки андозаи масъулиятнокии одамро ба рои амалҳои худ бедор созанд.

Нүктай назари фарҳанг шиносандани ҳаёти инсонро ба сифати қисми фаъоли равандҳои фарҳангии умуми – башарӣ ва миллӣ эътироф менамояд. Одам худ ва муқаррароти ҷаҳонбинии худро тавассути адабиёт, санъат, илм, маориф зоҳир мекунад. Ҳаёти инсонро берун аз фарҳанг ва тамаддун, ёдгориҳо ва воқеоту ҳодисоти ҳаёти моддӣ ва маънавии одамон тасаввур кардан мумкин нест.

Нүктай назари динӣ ба ҳаёт ба низоми тасаввурот ва эътиқодмандиҳои одамон такъя мекунад. Онҳо бар он асос меёбанд, ки инсон бо як навъ ҳастӣ, мавҷудоти олии бонизому муташаккил робита эҷод мекунад. Табиати ташкилот метавонад таърифи дақиқ надошта, як навъ қувва (рӯҳҳои табиат, хиради воло), қонуни умумӣ (Дхарма, Дао) ё шаҳсияти муайянӣ гайримоддӣ (Худо, Эллоҳим, Аллоҳ, Кришна) бошад. Масалан, дар ислом Худованд чун моҳияти комилан даркнашаванда, Офариҷгори олам, ки берун аз замону фазост, эълом мешавад: «Ва аз они Худост Машриқ ва Магриб, пас ба ҳар ҷо рӯ қунед, он ҷо, рӯ ба Худост, бе гумон Худо кушоишгару доност» (Куръон, сурай 2, Бақара (115)). Ба ин тарик, дин инсонро оғаридаи Худо ва ҳаётро бошад, чун зуҳури иродай худованӣ эътироф мекунад.

Нүктай назари таъриҳӣ. Одам ба як маъни махсули таъриҳ аст. Забони инсон, дониши ў, малакаи ў, ба як сухан, тамоми ҳаёти вайро таъриҳ мебаранд, ва мутаассифона, таърихи инсоният пур аз ҳодисаҳои вайрон карданни ҳукуқ ба ҳаёт мебошад. Шояд касе гӯяд: аксари шаҳсиятҳои маъруф дар таъриҳ сарлашкарон ва ҳокимоне буданд, ки ба империяҳои бузурги иборат аз садҳо мамлакатҳои истилошуда ҳукмронӣ мекарданд ва онҳо ин мақоми волоро дар натиҷаи нобуд соҳтани қавму қабилаҳо ва ҳалиқҳои том соҳиб шудаанд. Ин гуфта факат то андозаи муайянӣ дуруст аст ва мавҷудияти мову шумо дар ибтидои ҳазорсолаи сеюм исботи эътирофи арзишмандии ҳаёти инсон чун раванди қонунӣ дар таҳаввулоти инсонӣ мебошад.

Шумо боз кадом паҳлухоу ҳаёти инсониро қайд карда метавонед?

3. МАСЬАЛАХОИ ФАҲМИШИ МОХИЯТИ ХУҚУҚ БА ҲАЁТ. Вале қайд кардан чоиз аст, ки сарфи назар аз ҳамаи пешравиҳо дар соҳаи фаҳмиши ҳаёти инсонӣ аз ҷониби илмҳои гуногун бисёр чизҳо ҳанӯз қашфу маълум нашудаанд. Чи назарияни дарвинӣ ва чи назарияҳои дигар ҳанӯз ба бисёр саволҳои марбут ба пайдоиши ҳаёт ҷавоби пурра на-додаанд. Ҳамин тариқ, сарфи назар аз дастовардҳои ҷиддӣ дар соҳаи тиб имкониятҳои организми инсон то ба охир омӯхта нашудаанд. Фай-ласуфон, табибон, шоирон, рӯҳонииён – ҳама кӯшиш доранд, ки асрори рӯҳи одамиро қашф кунанд, бидонанд, ки баъди марг чӣ ба амал меояд? Ҳирадманде дуруст гуфтааст: ҷуноне мо қайҳонро намедонем, ҳамин тавр барои мо олами табиати одам низ номағҳум аст. Вақте яке аз ин масъалаҳо ҳал мегардад, дигара什 низ барои одам аён мешавад.

Муайян кардани на танҳо категорияи «ҳаёт», балки лаҳзаҳои пайдоиш ва қатъшавии он ҳам мураккаб аст. Тавре медонем, ибтидо ва интиҳои зиндагӣ ҷиҳати тафсирбахшии сарҳадҳои хуқуқ ба ҳаёт басо мухиманд. Масалан, оё давраи рушди ҷанинро дар батн ба маънини томи ҳаёт эътироф карда, хукуки ҷанинро ба ҳаёт аз лаҳзаи ҳамл ҳифз кардан лозим аст? Дар айни замон муносибате аз ҳама паҳншуда аст: лаҳзае, ки аз он сар карда, бе осебрасонӣ ба ҳаёту саломатии модар тифл пайдо мешавад, ибтидои ҳаёт аст. Эътироф мешавад, ки рушди ҷанин дар охри ҳафтаи дувоздаҳум анҷом ёфта, баъди ин вай шакл мегирад ва дувоздаҳ ҳафта муҳлатест, ки то он замон, инсон, чун қоида, бо ҳоҳиши ҳуд метавонад ҳомиладориро рафъ намояд. Ҳанӯз дар гузаштаи на ҷандон дур рафъсозии сунъии ҳомиладорӣ (исқоти ҳамл) дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон чун ҷиноят баррасӣ мешуд. Афзоиши зиёди шумораи ахолӣ, проблемаҳои иҷтимоӣ – иқтисодии дар имкониятҳои давлат ифодашаванда бобати кафолат додан ё надодани ҳадди ақалли зарурии неъматҳои мoddӣ проблемаи назоратро ба тавлиди инсон ба миён оварданд. Бо гузашти айём усулҳои банақшагирии оила ва контрасепсия ин-кишоф ёфтанд, ба исқоти ҳамл (бо усули дорудихӣ ё амалиёти ҷарроҳӣ), ки қаблан бо мулоҳизоти динӣ мамнӯй буд, дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон иҷозат дода шуд ва ҷуноне баъзеҳо эътироф мекунанд, он кори шаҳсии ҳар зан, хукуки вай ба ҳаёти хусусӣ гардид.

Агар сухан дар бораи анҷоми ҳаёт, ё ба ибораи дигар гӯем, марғи биологӣ равад, вай метавонад ҳам табиӣ ва ҳам гайритабиӣ бошад. Маълумоти имрӯзи илмӣ имкон медиҳанд, тасдиқ гардад, ки сарҳади байни ҳаёту мамотро ба ҳаёт қодир будани майна муайян менамояд. Одатан, дар амалияни тиббӣ лаҳзаи марг вазъе маҳсуб мешавад, ки дил аз кор монда, ҳамчунин, тамоми фаъолияти майна якҷоя бо расидани рагҳои он ба вазъи бебозгашти бешуурӣ, қатъ гардидани нафаскашии мустақилона ва нобудшавии ҳамаи роҳҳои рефлексӣ қатъ мегардад. Вале баъзан ҳолатҳое мешаванд, ки ба сабаби зарб дидан ё бемориҳои

вазнин ҳалокати пурраи одам ба амал наомада, қишири нимкураҳои мағзи сар ба ҳалокат мерасанд ё ба таври табобатнопазир зиён мебинанд. Дар ин маврид ҷисми одам ба туфайли истифодай дастгоҳҳои сунъии нигаҳдорандай ҳаёт ба таври маҳдуд зинда буда метавонад, яъне, одам ба ҳоли ба ном «вегетативие» меафтад, ки ин лаҳза ҳалокати узвҳои ба шуури тафаккур ё ба таври умумӣ гӯем, ба нигаҳдории одам ҳамчун шахсияти масъул ба амал меояд. Файр аз ин, дар натиҷаи бемориҳои муолиҷанашаванд аодам метавонад батадриҷ ва бо азоб бимирад, азиятҳои тоқатнопазири ҷисмонию рӯҳӣ кашад, ё назоратро ба функцияҳои ҷисми худ аз даст дода, ба таври пурра вобаста аз атрофиён гардад, ба ҳоле афтад, ки аклу ҳушаш дар ҷояш асту аммо шаъну шарафашро таҳқиршуда мөхисобад. Дар ин мавридҳо як қатор масъалаҳои мураккаби ҳанӯз пурра ҳалнагардида пайдо мешаванд: аз ҷумла ҳукук ба ҳаёт то қадом сарҳадҳо тӯл мекашад ва оё он ҳукуқи маргро низ фароригир шуда метавонад?

Ҳар инсон ба ҳаёт ҳукуқи ҷудонопазир дорад. Ин ҳукуқ аз тарафи қонун ҳимоя карда мешавад. ҳеч касро ҳудсарона аз ҳаёт маҳрум кардан мумкин нест.

Ҷисми 1-и моддаи 6-и Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳукуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ.

Санадҳои байналмилалӣ доир ба ҳукуқи инсон ҳукукро ба ҳаёт эълом карда, бо ҳамин вазифадории давлатро бобати ҳимоят аз ҳудсарона маҳрум кардан аз ҳаёт таҳқим мебахшанд. Сарҳадҳои ҳудсарона ва ба таври қонунӣ маҳрум кардан аз ҳаёт низ аз ҷумлаи масъалаҳои мураккабанд. Ҳуди ибораи «ба таври қонунӣ маҳрум кардан аз ҳаёт» гӯшҳарош аст, вале ҳар қасе метавонад вазъиятеро тасаввур намояд, ки дар он маҳрум кардан аз ҳаёт дар ҳолатҳои комилан истиносӣ ба амал омада, тадбираи воқеан дуруст ва ногузир дониста мешавад. Масалан, оё мо гуфта метавонем, ки күштани душман аз тарафи сарбоз дар вакти набард, дар ҷанги мудофиавӣ дар мавриди риояи меъёрҳои ҳукуқи башардӯстона гайриқонунӣ буд? Моддаи 2 (ҷисми 2)-и Конвенсияи аврупойӣ оид ба ҳифзи ҳукукҳои инсон ва озодиҳои асосӣ аз ҳаёт маҳрум карданро ҳамчун кирдори вайронкунандаи моддаи мазкур баррасӣ намекунад, агар он натиҷаи истифодай қувва дар мавриди мутлақо зарурӣ бошад:

- барои ҳимояи ҳар як одам аз зӯроварии гайриқонунӣ;
- барои амалисозии боздошти қонунӣ ё пешгирии фирори шахси дар асосҳои қонунӣ дастгиршуда;
- барои пахш кардани шӯриш ё исён мутобики қонун.

Ба ин тарик, барои эътирофи қонунии маҳрум кардан аз ҳаёт коғӣ нест, ки маҳрум кардан аз ҳаёт, масалан, барои ҳимоя аз зӯроварӣ ба амал ояд, зарур аст, ки он ҷораи мутлақо зарурӣ бошад ва танҳо дар сурати имконнопазир будани роҳҳои дигари боздошти зӯроварӣ ба амал ояд.

Дар тавзехи умумии соли 1982 Кумитаи СММ оид ба ҳукуқи инсон қайд шудааст, ки ҳифзи ҳукуқ ба ҳаёт аз давлат андешидани тадбирҳои

қатъиро бобати нигаҳдории ҳаёт, масалан, кам кардани ҳодисаҳои фавти атфол ва барҳам додани гуруснагӣ талаб менамояд. Баъди ду сол Кумита дар ин соҳа боз ҳам пеш рафта, қайд кард, ки силоҳи қатли ом яке аз таҳдидҳои аз ҳама чиддии ҳуқуқ ба ҳаёт аст, тавсия кард, ки истехсол, санчиш, вусъатбахшӣ ва истифодай силоҳи ҳастаиро манъ карда, он ҳамчун ҷиноят бар зидди инсоният дониста шавад. Мисоли дигари фаҳмиши сарҳади ҳуқуқ ба ҳаётро дар тағйирёбии муносибат ба амалияни истифодай ҷазои қатл, ки дар сайёра дар сад соли охир ба амал омадааст, мушоҳида кардан мумкин аст.

Савол ва супоришҳо:

1. Чаро ҳудуди ҳуқуқ ба ҳаётро дар илм ва ҳуқуқ аз ҷумлаи масъалаҳои мураккаб (баҳсталаб) медонанд?
2. Дар қадом ҳолатҳо аз ҳаёт маҳрум соҳтани инсон вайрон кардан ҳуқуқ ба ҳаёт маҳсууб намешавад?
3. Ба ғурӯҳҳо ҷудо шуда, муносибататонро ба масъалаи эвтаназия баён созед.

§14. ҶАЗОИ ҚАТЛ: ҶОНИБДОРОН ВА МУҚОБИЛОН

1. МАФҲУМ ВА НАВҲХОИ ҶАЗОИ ҚАТЛ. Ҷазои қатл амали аз ҷониби қонун иҷозатдодашуда бобати аз ҳаёт маҳрум кардани одам ба сифати ҷазои барои ҳуқуқвайронкунии содиршуда, одатан ҷинояти маҳсусан вазнин, аст. Ба андешаи мутахассисон решоҳои пайдоиши ҷазои қатлро дар қасоси муқаррарӣ ё қасосе бояд ҷуст, ки ҳадафаш дар маҷмӯъ, барқарор кардани «адолат» аз рӯйи мақоли «ҷон ба ҷон» ё «хун ба хун» аст.

Дар таъриҳ марҳалаҳо ва мамлакатҳое маълуманд, ки ҷазои қатлро истифода намекарданд. Дар «Ҳақиқати рус» («Русская правда») – нахустин сарчашмаи ҳаттӣ оид ба ҳуқуқи русӣ (асри X) ҷазои қатл зикр ногардидашт. То рӯзҳои мо ин васияти Владимир Мономах расида: «Накушед ва куштан нафармоед, ҳатто агар касе ба марги каси дигаре айбдор бошад». Дар таърихи давлати Рус ҷазои қатл нахустин маротиба (ҳарчанд дар амал, пештар ҳам вучуд дошт) дар навиштаоти оинномавии Двина (соли 1389) пешбинӣ шудааст. Дар Аврупои асрҳои аввали миёна одами озод ҳама гуна ҷинояти содиркардаи хешро, ҳатто агар барои он ҷазои қатл (аз ҷумла куштори барқасдана) раво бошад, ҳарида метавонист. Дар Португалия ҷазои қатлро ҳанӯз соли 1867 комилан бекор карданд. Он нахустин мамлакате буд, ки чунин тадбир андешид. Байни дигар мамлакатҳои аз истифодай ҷазои қатл ҳанӯз дар асри XIX дасткашида инҳо ҳастанд: Венесуэла (1864), Коста-Рика (1880), Голландия (1870).

Аммо, умуман, таъриҳ шоҳиди истифодай усулҳои бераҳмонаву миқёсан қалони ҷазои қатл аст. Дар замонҳои қадим, ҳатто барои кир-

дори ноцизе, алалхусус, агар он аз чониби шахи тоифаи паст ё гулом содир мегардид, қазои қатлро раво мединанд. Масалан, дар Англияи асрҳои миёна ҳатто барои дуздии ноцизе воқеан, шумораи зиёди чунин гунаҳкоронро ба дор меовехтанд. Танҳо дар ноҳияи Тайберни Лондон (чойи қатли одамони одӣ) дар замони ҳукмронии Эдварди VI ҳар сол ба хисоби миёна то 560 нафарро ба қатл мерасонданд. Гунаҳкоронро барои қонуншиканиҳои интизомӣ дар флот дар сутуни бодбони кишти мөовехтанд, (то асри XIX). Умуман, бо ҳукми суд ба содиркардагони 123 навъи чиноят қазои қатл раво дида мешуд.

Дар Фаронса соли 1792 мошини сарбурӯй ихтироъ гардид ва минбаъд ҳамаи ҷазоҳои қатл ба воситаи он ба ҷо оварда мешуданд. Дар Иёлоти Муттаҳиди Амрико, ҷуноне маълум аст, барои иҷрои ҷазои қатл дар асри XIX курсии барқӣ (электрикӣ) ихтироъ карданд. Дар мамлакатҳои алоҳидай Шарқи Наздик ҳанӯз ҳам аз усулҳои қадими ҷаҳон ба иҷро расонидани ҷазои қатл, ҷун бо санг зада қуштан (сангкор), буридани сар бо шамшер, ба дор овехтан ва гайра истифода мекунанд.

Вале ҳеч ҷойи шубҳа нест, ки дар Олмони гитлерӣ ҷазои қатл бо усули конвейер сурат мегирифт. Камераҳои газӣ, ба дор қашиданҳо, тирборон карданҳо, озмоишиҳои гайриинсонӣ бо маҳбусон аз ҷумлаи танҳо баъзе усулҳоанд, ки бо истифода аз онҳо дар солҳои ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ миллионҳо нафар ба қатл расонда шуданд.

Ҳуқуқ ба ҳаёт, озодӣ ва даҳлопазирии шаҳсӣ бо Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, бо мақсади такорор нагаштани даҳшатҳои ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ қабул гашт, эътироф гардиданд. Дар ибтидо, санадҳои байнамилӣ оид ба ҳуқуқи инсон имконияти истифодаи ҷазои қатлро аз ҷониби давлатҳои аъзо истисно накарда, масалан, дар моддаи 6-и ПБҲШС маҳдудиятҳо пешбинӣ менамуданд: ҳуқми қатл метавонад танҳо барои содир кардани чиноятҳои вазнинтарин мутобики қонуне, ки ҳангоми содир намудани чиноят татбиқ мешуд, бароварда шавад; ҳуқми қатл барои ҷинояте, ки аз тарафи ашҳоси аз ҳаждахсола поёнтар содир карда шудааст, бароварда намешавад ва нисбат ба занони ҳомила ба иҷро расонида намешавад; ин ҷазо метавонад танҳо ҷиҳати иҷрои ҳукмномаи қатъие, ки аз тарафи суди босалоҳият бароварда шудааст, иҷро карда шавад; ва ҳар касе, ки ба ҳуқми қатл маҳкум шудааст, ҳак дорад, афви гуноҳ ё сабук кардани ҳуқмро тақозо намояд.

Хусусияти фарқунандай Аврупои баъдиҷонги ин буд, ки дар мамлакатҳои гуногун яке аз паси дигар, ҳуқми қатл бекор гардид: дар Ҷумҳурии Федералии Олмон – соли 1949, дар Британияи Кабир – соли 1969, дар Испания – соли 1980 ва гайра. Соли 1980 Ассамблеяи Парлумонии Шӯрои Аврупо (АПША) қарор қабул кард, ки ба парлумонҳои он давлатҳои узви Шӯрои Аврупо, ки ҷазои қатлро барои ҷиноятҳои дар замони осоишта содиршуда нигоҳ медоштанд, бо даъвати истисно кардани он аз низоми судио ҳуқуқии худ муроҷиат намояд. Ба ин тарикӣ, ҳуқуқи дар моддаи 2-и Конвенсияи аврупой оид ба ҳуқуқҳои ин-

сон (КАХИ) кафолатдодашуда ба ҳаёт бо иловасозии Протоколи №6 ба Конвенсия васеъ гардонида шуд.

Соли 1989 Ичлосияи Кулли СММ Протоколи дуюми факултативро ба Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳукуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ қабул қард. Ин протокол давлатҳои санади мазкурро тасдиқкарда ва ба имзо расонидаро вазифадор месозад, ки аз истифодаи ҷазои қатл дар замони осоишта даст қашанд.

Дар миёнаи соли 2007 87 мамлакати ҷаҳон ҷазои қатлро барои ҳама гуна ҷиноятҳо бекор карданд. Ҳанӯз 10 давлат онро барои ҷиноятҳои маҳсусан вазнини дар давраи ҷанг содиршуда нигоҳ дошта, имконияти истиснои таъйин кардани ҳукми қатлро барои кирдорҳои ба ном умуими ҷиноятӣ пешбинӣ намудаанд. 30 мамлакат ҷазои қатлро дар амал бекор карданд, яъне ҳукми қатлро дар 10 соли охир ба иҷро нарасондаанд ва минбаъд ҳам мораторияро нигоҳ медоранд ё ба таври расмӣ барои иҷрои ҳукмҳои қатл моратория эълон кардаанд.

Ба ин тарик, дар айни замон 129 мамлакати ҷаҳон ҷазои қатлро қонунан ё дар амал бекор кардаанд ва 68 мамлакат онро нигоҳ дошта, истифодаашро давом медиҳанд.

Фояи бекор кардани ҳукми қатл дар ҷаҳон на танҳо байни элитаҳои сиёсӣ (зоро маълум аст, ки дар бисёр мамлакатҳо қарор дар бораи бекор кардани ҷазои қатл бар хилоғи афкори ҷамъиятий оид ба ин масъала қабул гаштаанд), балки теъоди зиёди гурӯҳҳои ҷамъиятии гуногун низ дастгирии беш аз пеш пайдо мекунад. Инак, мисоли ҳайратангези дастгирии афзояндаи ҷамъиятий: ҳар боре, ки дар ягон гӯши ҷаҳон дар бораи мавқуф гузоштани иҷрои ҳукми қатл ё дар бораи сабуксозии ҳукм қароре қабул гардад, дар Рим ду шабонарӯз пайи ҳам Колизей бо прожекторҳо равшан карда мешавад. Вай ҳамчунин ҳар бор, вақте дар ягон мамлакат ба ҷазои қатл мораторий эълон гардида, ё ҷазои қатл бекор карда мешавад, равшан мегардад.

2. ДАЛЕЛХОИ «ЧОНИБДОРОН» ВА «МУҚОБИЛОН»-И ҶАЗОИ ҚАТЛ. Ба таври анъанавӣ, чунин маҳсуб мешуд, ки ҳукми қатл на танҳо ҷораи ҷазодиҳанда, балки «тарсонанда»-ю ҳифзкунанда низ мебошад. Маҳз нигоҳдории он гӯё паст кардани сатҳи ҷинояткориро имконпазир мегардонад. Далели дигари ҷонибдорони ҷазои қатл дар он ифода мегардад, ки барои навъҳои алоҳидай ҷиноятҳое чун кушторҳои бо таҷовузи хурдсолон содиршуда ба ҷуз ҷазои қатл, ҷазои дигаре буда наметавонад ва ин, маҳсусан бо дарназардошти азиятҳои аз сар гузаронидаи ҷабрдида ва хешовандони ў ҷазои аз ҳама одилона аст. Ин боз ба он сабаб ҷазои дурусту арзанда аст, ки чунин категорияи ҷинояткорон маҳсусан ҳатарноку дигар ислоҳиашавандонидаанд ва дар ҳолати маҳрум гардонидан аз озодӣ онҳо метавонанд аз маҳбас фирор намоянд аз нав ҷомеаро дар мавриди таҳдид қарор диҳанд. Боз дигар даъвоҳои ниғаҳдории ҷазои қатл мавҷуданд, масалан, мисли он ки ҷомеа ҳанӯз ба дараҷаи инсондӯстӣ ва тамаддуни асиљ «пухта нарасидааст» ва аксари

аҳолии мамлакат мавчудияти қазои қатлро чонибдорй мекунанд ва ба ин сабаб он набояд бекор карда шавад.

Чонибдорони бекор кардани қазои қатл низ дар навбати худ бисёр далелҳои моҳияти динӣ, фалсафӣ, ахлоқӣ-маънавиро матраҳ менамоянд. Масалан, далелҳои динӣ-фалсафӣ бар зидди қазои қатл дар ғояе ифода ме-гардад, ки агар ҳаёт ба одам аз боло (аз Худованд, ақли олий ё табиат) дода шуда бошад, пас ҳалли масоили ҳаёту мамот низ дар ҳукми одам нест ва давлат наметавонад вазифаи аз ҳаёт маҳрум соҳти одамро соҳибӣ кунад.

Чонибдорони бекор кардани қазои қатл ҳамчунин, дар бораи инсондӯстӣ, арзишмандии ҳама гуна ҳаёти одамӣ, ҳатто одами ҷинояти аз ҳама вазнин содиркарда бо эҳтимоли ислоҳи вай даъвоҳо пеш меоранд. Баъзеҳо вайрон кардани фармоши динии «Накуш»-ро аз аз ҷониби давлат чун рафтори бадаҳлоқона маънидод мекунанд. «Агар давлат манъи күштори бадқасданоро ҷорӣ намояд, пас ҷавобан ба он күштани одами ин манъкуниро вайронкарда аз ҷониби худи давлат бадаҳлоқӣ асту маъни надорад», – мегӯянд онҳо.

«Ҷазои қатл аз он ҷиҳат бефоида аст, ки ба одамонро ба таҳрик мекунад», – гуфтааст мутафаккири маъруфи давраи маорифпарварии Италия Чезаре Беккариа, – «ба рӯҳи одам на саҳтии ҷазо, балки давомнокии таъсиррасонии ахлоқии он таъсири бештаре мерасонад». Тавре Созмони Байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи «Афви байналмилалий» тасдиқ менамояд, бекор кардани ҳукми қатл дар Аврупо ба бад шудани вазъи ҷиной боис нашуд. Мутахассисон алоқамандии байни ҷинояту ҷазоро таҳқиқ карда, қайд мекунанд, ки ҷазо вазнин нест, балки ногузирӣ он (тарсу ваҳми дастгир шудан) вазнинтар буда, чун қоида, ҷиноятпешагонро аз содир кардани ҷиноят бозмедорад. Даъвои дигаре бар зидди ҷазои қатл ба он асос пешниҳод мешавад, ки ин ҷораи ҷазодиҳӣ ба сабаби истисноӣ буданаш аллакай имкон намедиҳад, ки ҳатоҳои судии ҳангоми баровардани ҳукми қатли ба амаломада ислоҳ карда шаванд. Ба сифати мисол, ҷунин маълумоти «Афви байналмилалий» оварда мешавад, ки аз соли 1973 то ба ҳол дар ИМА 124 ҳукми қатл ба сабаби пайдоиши далелҳои нави тасдиқунандаи содир нагардидан ҷиноят аз тарафи маҳкумшудагон бекор карда шуданд, ҳол он ки баъзе аз ин ҳукмҳо аллакай ба иҷро расонида шуда буданд.

Шумо дар бораи ҷазои қатл чӣ андеша доред? Ҷиҳати «ҷонибдорӣ» ё «муҳолифат» ба ҷазои қатл боз чӣ далелҳои пешниҳод карда метавонед?

3. ҲУҚУҚ БА ҲАЁТ ВА ҶАЗОИ ҚАТЛ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН. Дар Тоҷикистон дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) барои 47 навъи ҷиноят ҳукми қатл баровардан мумкин буд. Бо фарорасии сулҳу ризоят мамлакат ислоҳоте гузаронд, ки ба инсонгароии низоми судиҷо ҳуқуқӣ нигаронида шуд. Тадриҷан, шумори навъҳои ҷиноятҳои сазовори ҷазои қатл камтар гардиданд. Кодекси

нави чиноятии соли 1998 қабул шуда, акнун аз рўйи 15 моддаи КЧ ҷазои қатл пешбинӣ менамояд. Соли 2003 ба Кодекси чиноятий тағиирот ворид гардида, тъёдоди чиноятҳои сазовори ҷазои қатл то 5 (куштор, таҷовуз, терроризм, биосид, геносид) кам карда шуданд. Аллакай баъди як сол дар Тоҷикистон моратория (мувакқатан боздоштани амал) барои баровардани ҳукми қатл ва ба иҷро расонидани он ҷорӣ карда шуд, ки аз апрели соли 2004 то ба имрӯз амал менамояд. Дар Кодекси чиноятий тағиироте ворид гардианд, ки имкон медиҳанд, ба сифати алтернативи ҷазои қатл ҷазои якумрӣ маҳрум кардан аз озодӣ таъйин карда шавад. Ҷорӣ намудани ин навъи ҷазо, ҳамчунин, то ҷӣ андоза мувофиқи мақсад будани бекор кардани ҷазои қатл чи байни мутахассисон ва чи дар матбуоту дигар воситаҳои ахбори умум боиси баҳсу мунозираҳои зиёде шуданд. Қисми зиёди ҳуқуқшиносон, мутахассисони соҳаҳои дигар, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ин иқдоми Ҳукуматро дастгирӣ кардианд, ҳарчанд ба таври умумӣ мувофиқи натиҷаҳои пурсиши афкори ҷамъиятий қисми зиёди аҳолӣ (бо шумори андаке зиёди овозҳо) бекор шудани ҳукуми қатлро манфӣ арзёбӣ намуд. Бо вучуди ин, Тоҷикистон ба шумули мамлакатҳое, ки аз истифодаи ҷазои қатл дар амал даст қашиданд, ҳамроҳ шуд.

Ҷанбаи дигари ҳуқуқ ба ҳаёт марбут ба манъи худсарона аз он маҳрум кардан аст, дар Тоҷикистон аз рўйи меъёрҳои конститутсионӣ виҷоҷӯи ҷиноятӣ-ҳуқуқӣ амалий гардонда мешавад.

**Ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон даҳлопазиранд.
Моддаи 5-и Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Ҳар касе, ки ҳуқуки чудонопазири инсонро ба ҳаёт вайрон мекунад, тибқи Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиной қашида мешавад. Ҕазо бо дарназардошти амали моратория ба ҳукми қатл метавонад то якумрӣ маҳрум кардан аз озодӣ таъйин гардад. Кодекси чиноятий, аз ҷумла ҷунин навъҳои ҷинояти дар моддаи 104 нишондодашударо чун одамкӯйӣ, яъне қасдан аз ҳаёт маҳрум намудани одами дигар бо ҳолатҳои вазнинтарин (яъне куштани ду шаҳс ва бештар аз он; кӯдаки хурдсол ё шаҳсе, ки дар ҳолати очизӣ қарор доштани ўбари гунаҳкор аён аст; марбут ба одамдузӣ ё гаравгонгирӣ аст, одам бо бераҳмии маҳсус кушта шудааст; одам аз ҷониби гурӯҳи ашхос кушта шудааст; одам бо мақсади ғаразнок ё кирояи зарҳаридон, инҷунин, марбут ба роҳзаний, тамаъҷӯй ё бандитизм кушта шудааст; одам бо сабаби нафрат ё ҳусумати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгарӣ ё интиқоми хунӣ кушта шудааст; одам бо мақсади истифодаи узвҳои одам ё бофтаҳои ҷабрдида кушта шудааст ва дигар ҳолатҳои вазнин) пешбинӣ менамояд.

Кодекси чиноятий ҳамчунин, барои маҳрум кардани одам аз ҳаёт, ки бо шаклҳои дигари чиноят содир шудаанд, масалан, моддаи 105-кӯдаки

навзоди худро күштани модар, моддаи 106 – одамкушӣ дар ҳолати ҳаячони сахти рӯҳӣ (чунун) ва дигар ҳолатҳои ба марги одам оварда расонанда, аз чумла аз беэҳтиёти ба марг расондан чун дар ҳолати расондани зарари вазнини чисмонӣ ҷазоҳо пешбинӣ намудааст.

Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки давлат ҳифзи ҳаёти одамро вазифаи муқаддаси хеш дониста, ҳамзамон дигаронро низ вазифадор месозад, ки ҳуқуқи табиии инсонро ҳифз кунанд. Қонун ҳаёти ҳар як одамро, сарфи назар аз синну сол, чинсият, миллат ё баромади иҷтимоӣ, ҳифз мекунад.

Савол ва супоришиҳо:

1. *Шумо моянияти ҳуқуқи инсонро ба ҳаёт дар чӣ мебинед?*
2. *Чаро ҳаёти одамро неъмати бебаҳо медонанд?*
3. *Дар фаҳмиши ҳудудҳои ҳуқуқ ба ҳаёт чӣ мушкилоте ҳаст?*
4. *Шумо дар бораи таърихи истифодаи ҷазои қатл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ медонед?*
5. *M. Гессен: «Ба ҳуд тасаввур намоед, ки одам ҷаллод шуда кор мекунад, – пешниҳод менамояд Михаил Коченов. – Инак, ў баъди анҷоми рӯзи корӣ ба хона меояд. Вай бояд чӣ гӯяд? Шояд ботантана эълон кунад: «Ман ҳукмро ба ҷо овардам» ё «Ман ҷазои сазовори ҷинояткорро додам». Ё одиякак гуфтан мумкин аст: «Ман имрӯз одами беҳимоя, бесилоҳро күштам. Вақте вай силоҳ доишт, ҳавфнок буд. Ман ўро вақте күштам, ки ў аллакай бо дигарон ҳеч коре карда наметавонист». Шумо бо ибораи охирин розиед? Ба андешаи шумо, агар ҳукмро ҳуди судяҳо ба иҷро мерасонданд, шумораи ҳукмҳои қатл тагиҷир мейғфт? Ба қадом ҷониб? Чаро?*

6. *Шумо дар бораи маънӣ ва арзишмандии зиндагӣ боз шеърҳои қадом шоирони классики тоҷикро медонед?*

БОБИ 4. ОЗОДӢ АЗ ШИКАНЧА, МУНОСИБАТ ВА ҶАЗОИ ЗОЛИМОНА

§15. МАФҲУМИ ШИКАНЧА, МУНОСИБАТИ ЗОЛИМОНА ВА ҶАЗО

Дар таърихи башарият одамон ба масъалаи шиканча ва дигар муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай қадру арзиши шахс муносибати гуногун доштанд. Дар ҷамъияти ғуломдорӣ ва феодалий азобу шиканча додани ғуломон, дехқонон, камбағалон ва корафтодагон чун кори мукаррарӣ қабул карда мешуд. Азобу шиканча чун услуби кории шахсони мансабдор ва мақомот аз тарафи давлат иҷозат дода шуда, аз он васеъ истифода карда мешуд. Мисол, барои муайян намудани бегуноҳии шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят гумонбар карда мешуд, ўро маҷбур менамуданд, ки азоби лаҳҷаи сӯзон, ҳолати токатфарсои зери оби сард, дарди ҷонгудози задани дарра ва аз забонаҳои алангай баланд гузаштанро токат намояд. Агар шахси санҷидашаванд аз азоби лаҳҷаи сӯzon саде намебаровард ё аз зери об зинда берун мешуд ва ё аз миёни забонаҳои алангай сӯхтор беосеб мегузашт, ў бегуноҳ эътироф мешуд. Мисоли равшани инъикоси истифодаи шиканча дар филими “Достони Сиёвуш” дар лаҳзаи аз миёни алангагӣ гузаштани Сиёвуш хуб тасвир карда шудааст.

Дар баробари инкишиф ёфтани муносибатҳои ҷамъиятий, худи инсон низ ташаккул ёфта, кӯшиш намудааст, ки кори идоракуни умумиро то ҳадди имкон бидуни истифодаи азобу шиканча ба сомон расонида, пеши роҳи азобу уқубати одамонро гирад. Озод будан аз азобу шиканча орзуи деринаи инсоният буда, аз табиат ва манзалати ў сарчашма гирифта, тавассути бисёр санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба расмият шинохта шудааст. Азбаски ҳаёт, қадр, номус, озодӣ, амнияти шахсият ва дигар ҳуқуқҳои инсон даҳлнопазиранд, озодӣ аз шиканча ва аз дигар муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай қадру манзалати шахс масоили муҳим арзёбӣ шуда, ҷомеаи инсонӣ талоши онро дорад, ки дар ин росто ҷораҳоеро андешад, ки баҳри таъмин намудани он равона шуда бошад. Дар ҷаҳони муосир ҷомеа ва давлате вучуд надорад, ки истифодаи шиканҷаро ба таври расмӣ пазирӣ намояд. Имрӯз ҷунин вазъи озодии одамон аз шиканча ва муносибати золимона дар манотики кишварҳои зиёди дунё риоя карда мешавад. Мутаассифона, ҳоло ҳам дар баязэ аз муассисаҳо ва мақомоти қудратии давлатҳои дунё азобу шиканча ва дигар муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай қадру арзиши шахс ба назар мерасад.

1. АРЗИШИ ҚАДРУ ҚИМАТИ ИНСОНӢ. Ҳар як шахс аз қадру қимати инсонӣ баҳраманд мебошад, чунки ў ба оилаи инсон мутааллик аст. Ва ҳар як инсон дар навбати худ вазифадор аст, ки қадру қимати инсони дигарро ба ҷо орад, вагарна арзиши инсонии худро гум хоҳад кард. Бехуда дар урфият намегуфтаанд, ки «хурмати касеро ба ҷо ор, то ки бе қадру қимат нагардӣ». Қадру қимати инсонӣ арзиши бебаҳо буда,

инсоният ба он дар тўли қарнҳо ноил гаштааст. Қадру қимат чиз нест, онро намебинй, дар тан ҳис наменамой, онро бо ақл мешиносӣ ва дар рафтор риоя хоҳӣ кард.

Зери истилоҳи “қадру қимати шахс” арзише фаҳмида мешавад, ки ба шахс мутааллик мебошад. Ва ин арзиш аз нигоҳи худи инсон баҳо дода мешавад. Пеш аз ҳама, шахс худро аз лиҳози он ки ў ба оилаи инсон мутааллик асту аз қаромот ва обрӯи инсонӣ баҳраманд мебошад, баҳо медиҳад. Баъд ў худро дар миёни одамон аз рӯйи сифатҳои гуногуни худ фарқ намуда, баҳогузорӣ менамояд, ки мазмуни қадру қимати шахсро низ ифода менамояд. Дар мавзӯи мазкур қадру қимати шахсро аз рӯйи мазмуни якум баррасӣ менамоем.

2. САНАДҲОИ ҲУҚУҚИИ БАЙНАЛМИЛАӢ ДАР БОРАИ МАНӢ ДИГАР МУНОСИБАТҲОИ ЗОЛИМОНА, ГАЙРИИНСОНӢ Ё ТАҲҚИРКУНАНДАИ ҚАДРУ ҚИМАТИ ШАХС

Бо мақсади таъмин намудани озодӣ шиканча ва аз дигар муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай қадру қимати шахс, ҳимояи зарурӣ шахсон аз ҳар гуна азобу шиканча тамоми мардуми ҷаҳон кӯшиш менамояд, ки пеши роҳи ин амали зиштро, ки муҳолифи ҳуқуқи инсон аст, гирифта шавад. Аз ҳамин сабаб, дар тўли солҳои зиёд СММ чандин санад (ба мисли Эъломияи умумии ҳуқуқи башар (1948), Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (1966), Қоидаҳои ҳадди ақалли стандартҳои муносибат бо маҳбусон (1955), Эъломияи ҳифзи тамоми шахсон аз шиканча ва дигар навъҳои муносибати золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркунандай қадру қимати шахс (1975), Кодекси рафтори шахсони мансабдори нигаҳдорандай тартиботи ҳуқуқӣ (1979), Аҳднома бар зидди шиканча ва дигар навъҳои муносибати золимона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай қадру қимати шахс (1984), Маҷмӯи принципҳои ҳимояи ҳама шахсони боздошташуда ё дар ҳама гуна шакли дигар ҳабсшударо (1988)) қабул намуд, ки амали азобу шиканча доданро маҳкум намуда, давлатҳои водор ҳидоят ба он менамояд, ки барои пешгирий намудани шиканча ҷораҳои лозима андешанд.

Яке аз ин санадҳо – Қоидаҳои ҳадди ақалли стандартҳои муносибат бо маҳбусон мебошад, ки аз ҷониби Конгресси аввали СММ оид ба пешгирии ҷиноят ва муомила бо қонуншиканон соли 1955 қабул карда шуд. Ин Қоида пешбинӣ намуд, ки ҷазои ҷисмонӣ, ҷазо дар шакли нигоҳ доштан дар камераи торик ва ҳамаи хелҳои ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай қадру қимати шахс бояд манъ карда шаванд.

Дигар санади ҳуқуқие, ки ба ҳайси заминаи аҳдномаи манъ намудани ҳама гуна шиканча ва муносибати золимона баромад менамояд, ин лоиҳаи принципҳои ҳимоя аз ҳабс ва боздошти худсарона мебошад, ки Кумита дар ҳайати 4 давлати аъзои Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон мутобики ҳоҳиши дар қатъномаи 2 аз 14 марта соли 1961 баёнгардидаи Комиссия таҳия намудааст. Дар он чунин омадааст: “Ягон шахси ҳабсшуда ё таҳти ҳабс қарордодашуда набояд таҳти фишори ҷисмонӣ ё рӯҳӣ, шиканча, зӯроварӣ, таҳдид ё ягон хел таъсир, фиребу найранг,

пурсиши тұлонй, гипноз, таъсири маводи нашъадор ё ҳама гуна дигар воситахое, ки метавонанд озодии амал ё қарорхой ү, хотира ё қобилияты фикрроний вайро халалдор ё заиф созанд, қарор дода шавад. Ҳама гуна изхороти ү бинобар истифодаи ягон усули маньшудаи дар боло зикргардиди, инчунин, ҳама гуна далелхой бо чунин усулхо бадастовардашуда на-бояд дар ҳама гуна зинахой тафтиши парванда ҳамчун далел ба муқобили ү истифода гарданد ... ”. Дар асоси ин муқаррапорт 9 декабри соли 1988 аз өзөнчи Ичлюсияи Кулли СММ Мағмүи принципхой ҳимояи ҳама шахсони боздошташуда ё дар ҳама гуна шакли дигар ҳабсшуда қабул карда шуд, ки дар моддаи яки он ҳаққи шахсони боздош ва ҳабсшуда чунин таъкид ёфта буд: “Ҳама шахсони боздошташуда ё дар ҳама гуна шакли дигар ҳабсшуда, ба муносибати инсонй ва шаңын шарафи хоси шахсияти инсон ҳақ доранд”.

3. МАФХУМИ “ШИКАНЦА” ВА ДИГАР НАВЪХОЙ МУНОСИБАТХОЙ ЗОЛИМОНА. Дар ахднома бар зидди шиканча ва дигар хели муносибатхой золимона, ғайриинсонй ё таҳқиркунандаи қадру қимати шахс (1984), мафхуми “шиканца” чунин таъриф шудааст: “Ҳама гуна амале, ки ба воситай он ба ягон шахс қасдан ё бо дигар сабаби табъизи дорои хислатхой гуногун дарду азоби сахт ё азоби ғисмоний ё маънавий расонида мешавад, то ки аз ү ё аз шахси сеюм маълумот гиранд ё үро ба иқрор кардан мачбур созанд, үро барои гумонбар шуда-наш ва ё содир намудани амал ғазои золимона диханд, инчунин, вай ё шахси сеюмро тарсонанд ё мачбур созанд, дар сурате ки чунин дард ё азоб аз өзөнчи шахси мансабдори давлатй ё шахси дигари расмӣ, ё бо шўрангезии онҳо ё бо оғоҳии онҳо ё розигии хомӯшонаи онҳо расонида шуда бошад” (моддаи 1-и Ахднома).

Аз мафхуми мазкур бармеояд, ки шиканча, пеш аз ҳама, амале ме-бошад, ки аз өзөнчи шахси мансабдор ё шахси дигари расмӣ бо максади дарёфти маълумот ва иҷборан эътироф намудани гуноҳ, ғазо додан, тарсонидан бо расонидани азобу уқубат ба амал бароварда мешавад. Дар натиҷаи шиканча шахс азоби ғисмоний ва маънавий диди, иродай озо-ди ү мағлуб шуда, омода аст, ки ҳар гуна гуноҳеро, ки содир накардааст, ба гардан гирад ё шаҳодати бардуруғ дихад.

Шиканча ҳама гуна рафтори барқасданаи шахсони мансабдор мебошад, ки нисбати тарафи таъқибшаванд татбиқ шуда, ба онҳо азобу шиканчаи ғисмонию руҳӣ мерасонад.

Ҳамин тарик, Ахдномаи мазкур муайян менамояд, ки новобаста аз хадафи истифода, шиканча чун кирдори мамнӯй эълоншуда, содирку-нандагони он худ гунахкор буда, бояд онҳо ба ғазои одилона кашидан шаванд. Бояд қайд намуд, ки на ҳама гуна азобу уқубати кашидан мазмуни шиканчаро ташкил менамояд. Азобу уқубате, ки дар натиҷаи ғазои қонунӣ ва ё тасодуфанд ва ё аз беэҳтиётӣ расонида шудааст, мазмуни шиканчаро ташкил намекунад.

4. МАНЬ БУДАНИ ИСТИФОДАИ ШИКАНЧА ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН. Чумхурии Тоҷикистон аз 21-уми июли соли 1994 ба ин Аҳднома ҳамроҳ шудааст ва ин аснод барои Тоҷикистон аз 10-уми феврали соли 1995 эътибор пайдо намудааст. Тоҷикистон низ дар қатори дигар давлатҳои узви ин Аҳднома кӯшиш менамояд, ки қадру қимати инсонро ба таври даҳлдор ҳифз намояд ва намегузорад, ки дар қаламрави он ба истифодаи шиканча, муносабати золимона роҳ дода шавад. Тоҷикистон таввасути қонунгузорӣ ҳам амали истифодаи шиканча ва дигар муносабатҳои гайриинсониро манъ намудааст.

Конститусияи Чумхурии Тоҷикистон муқаррар намудааст: “Ба ҳеч кас шиканча, ҷазо ва муносабати гайриинсонӣ раво дидা намешавад. Мавриди озмоиши маҷбурии тиббӣ ва илмӣ қарор додани инсон манъ аст” (моддаи 18). Аз муқаррароти Конститусия бармеояд, ки дар қаламрави Чумхурии Тоҷикистон шиканча, ҷазо ва муносабати гайриинсонӣ қатъиян манъ аст.

Дар моддаи 117 Кодекси ҷиноятии Чумхурии Тоҷикистон азобу уқубат чун ҷиноят нишон дода шуда, субъекти ҷавобгарии он ҳама шахсони муқаллафи ба синни 16-сола расида ҳисоб мешаванд. Яъне, қасе ҳақ надорад ба қаси дигар азобу уқубат ва шиканча расонад. Дар қисми дуюми ҳамин модда расонидани азобу уқубат бо роҳи шиканча чун аломати бандубаст муқаррар карда шудааст. Барои ҷунин кирдор ҷазои маҳрумият аз озодӣ ба муҳлати аз се то ҳафт сол муайян карда шудааст.

5. ҶАВОБГАРИИ ШАҲСИ МАНСАБДОР БАРОИ ИСТИФОДАИ ШИКАНЧА, МУНОСИБАТИ ЗОЛИМОНА ВА ГАЙРИИНСОНИЙ. Шиканҷаро чун амали номатлуб Кодекси мурофиаи ҷиноятии Чумхурии Тоҷикистон низ манъ намудааст. Мувоғики моддаи 15 ин Кодекс гирифтани нишондоди айборшаванда ва дигар шахсони ширкаткунанда бо роҳи зӯроварӣ, таҳдид ва дигар роҳҳои гайриқонунӣ манъ аст. Дар асоси муқаррароти ин Кодекс (моддаи 62) ва Аҳдномаи фавқуззикр (моддаи 15) ҳама гуна баёнете, ки таҳти шиканча дода шудааст, дар ҷараёни тафтишоти судӣ ҳамчун далели айборкунанда истифода карда намешавад.

Моддаи 354 Кодекси ҷиноятӣ кирдори таҳқиркунанда, муфатиш ва судро доир ба маҷбур соҳтани гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда, ҷабрдида ва шаҳодат додани нишондодро, ки дар натиҷаи истифодаи шиканча сурат мегирад, чун ҷиноят эътироф намудааст. Гарчанде нишондоди гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда, ҷабрдида ва шоҳид барои кушодани ҷиноят аҳамияти қалон дорад, вале қонун талаб менамояд, ки ҳангоми гирифтани он нисбат ба шахсони шаҳодатдиҳанда шиканча истифода нашавад. Агар мабодо пурсиши шахсони номбаршуда бо истифода аз таҳқир, шиканҷаю зӯроварӣ ва дигар муносабати золимонаю гайриинсонӣ сурат гирад, ин амал чун ҷиноят эътироф шуда, шахсони масъул бо маҳрум соҳтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то даҳ сол бо маҳрум намудан аз хукуки ишғоли мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати панҷ сол ҷазо дода мешавад.

Моддаи 10 Кодекси чиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон низ нисбати маҳқумон истифодаи шиканча ё муносибатҳои гайриинсонӣ, таҳқири шахс, мавриди озмоиши тиббӣ ва илмӣ қарор додани шаҳсрӯ, агар ба ҳаёт ва саломатии ў таҳдид кунад, қатъиян манъ менамояд.

Дар сурати аз тарафи шаҳсони масъули ин муссисаҳо содир на-мудани чунин ҳаракатҳо ин шаҳсон тибқи моддаи 316-и Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баромадан аз ҳадди ваколати мансабӣ ба ҷавобгарии чиноятӣ қашида шуда, ба онҳо ҷазои ҷарима ва ё маҳрумият аз озодӣ ба муҳлати то 10 сол бо маҳрум намудан аз ҳукуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машгӯл шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то 5 сол таъйин карда мешавад.

Мағҳумҳоро дар ёд доред: арзиши қадру қимати инсонӣ, шиканча, муносибати золимона, гайриинсонӣ ва таҳқирикунандай қадру қимати шахс, Қумиташӣ зидди шиканча, шикояти инфириодӣ ба ин Қумита.

Савол ва супоришҳо:

1. Дар ҷаҳони муосир назари мардум, давлатҳо ва созмонҳои байналмилалӣ нисбати шиканча ва дигар навъҳои муносибати золимона, гайриинсонӣ ва таҳқирикунандай қадру қимати шахс чӣ гуна аст?
2. Қадру қимати инсонӣ чист ва он чӣ арзаше дорад?
3. Ҷанде аз санадҳои ҳукуқи байналмилалиро доир ба манъи шиканча ва дигар навъҳои муносибати золимона, гайриинсонӣ ва таҳқирикунандай қадру қимати шахс номбар намоед.
4. Қадом қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро медонед, ки шиканҷаро манъ намудаанд?
5. Барои содир намудани амали шиканча аз рӯйи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна ҷавобгарӣ муқаррар карда шудааст?

§16. КОНВЕНСИЯ СММ БА МУҶОБИЛИ ШИКАНЧА ВА НАВЪҲОИ ДИГАРИ МУНОСИБАТ ВА ҶАЗОИ ЗОЛИМОНА, ГАЙРИИНСОНИЙ ВА ШАҲНУ ШАРАФИ ИНСОНРО ПАСТЗА-НАНДА

1. ТАЪРИХИ ҶАБУЛИ КОНВЕНСИЯ. Конвенсияи мазкур аз санадҳои асосии ҳукуқи байналмилалӣ – Эъломияни умумии ҳукуқи башар, Паймони байналмилалӣ доир ба ҳукуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, Протоколи иловагӣ ба он, Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳукуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ сарчашма мегирад. Дар санадҳои ҳукуқии номбаршуда (дар моддаи 5 Эъломияни умумии ҳукуқи башар, дар моддаи 7 Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳукуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ) омада буд, ки “хеч кас набояд таҳти шиканча ё муносибати золимона, гайриинсонӣ ё таҳқирикунандай қадру қимат қарор дода шавад”. Ҳамчунин, дар моддаи 55 Оинномаи СММ уҳдадориҳои давлатҳои узв оид ба мусоидат дар кори эҳтиром ва риояи ҳукуқ ва озодии инсон пешбинӣ шудаанд.

Дар заминаи санадҳои номбаршуда, Ичлосияи Кулли СММ Эъломияи ҳифзи тамоми шахсон аз шиканча ва дигар навъи муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркундандаи қадру қимати шахсро таҳти Қатъномаи рақами 3452 аз 9 декабря соли 1975 қабул намуд. Азбаски ин санад моҳияти эъломиявӣ дошта, иҷро намудани он ҳатмӣ набуд, ба ин Ичлосияи Кулли СММ қонеъ нашуда, 8 декабря соли 1977 бо Қатъномаи рақами 36/62 ба Комиссияи хуқуқи инсон супориш дод, ки лоиҳои Аҳднома бар зидди шиканча ва дигар навъҳои муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркундандаи қадру қимати шахсро дар асоси усуљҳои дар Эъломия муайяншуда омода намояд, вале лоиҳои Аҳднома то соли 1983 ҳанӯз омода нашуда буд. 16 декабря соли 1983 бори дигар Ассамблеяи Генералии СММ ба таври қотеона аз Комиссияи хуқуқи инсон талаб намуд, ки лоиҳаи Аҳднома шуда, ба иҷлосияи 39 Ичлосияи Кулли СММ ҳар чӣ зудтар пешниҳод карда шавад. Лоиҳаи Аҳдномаи мазкур аз ҷониби Комиссияи хуқуқи инсон тайёр карда шуда, бо қатъномаи худ аз 6 марта соли 1984 ба баррасии Ассамблеяи Генералӣ пешниҳод карда шуд.

Аҳднома бар зидди шиканча ва дигар навъҳои муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиркундандаи қадру қимати шахс 10 декабря соли 1984 аз ҷониби Ичлосияи Кулли Созмони Милали Муттаҳид қабул гардида, барои имзо, ратификатсия ва ҳамроҳ шудан кушода эълон карда шуд, ки он санади бонуфузи байнамилалӣ буда, меъёрҳои хуқуқиро дар бораи манъ будани шиканча ва ҷонибии иҷрои самаранаки онро дар баргирифтааст. Ин Аҳднома аз 33 модда иборат буда, 26 июня соли 1987 эътибор пайдо намудааст.

Дар байнни санадҳои хуқуқии байнамилалӣ нақши ин Аҳднома ба рои ҳимоя намудани хуқуқ ва манфиатҳои шахсоне, ки таҳти тағтишот қарор доранд, хеле муҳим аст. Ин санад дар асоси усуљҳои эълоннамудаи Оинномаи СММ, ки хуқуқи баробар ва ҷудононазари ҳар як шахсро ба озодӣ, адолат ва сулҳи умум эътироф менамояд, тархрезӣ шудааст. Давлатҳои иштирокчии ин Аҳднома паймон намуданд ва уҳдадор шуданд, ки барои ҳимояи ҳар шахс аз ҳар гуна азобу шиканча, муносибати золимонаву бераҳмона ҷонро биандешанд ва ба муқобили ин гуна рафткорҳои номатлуб муборизаи беамон баранд.

Мувофиқи ин Аҳднома ҳеч гуна ҳолатҳои мустасно, ҳоҳ ҳолати ҷанг ё таҳдиди ҷанг, ноустовории доҳилии сиёсӣ ё ҳама гуна дигар ҳолоти фавқулода наметавонанд далели истифодаи шиканча гарданд, яъне ҳеч кас ва ягон мақомот ҳақ надорад, ки ин ва ё он сабабро баҳона намуда, шахсро зери шиканча қарор диханд. Вале то ба имрӯз инсоният натавонист пурра пеши роҳи истифодаи шиканчаро гирад ва аз байн бурдани ин аъмол чун вазифаи тамоми аҳли башар бοқӣ мемонад. Тоҷикистон низ чун ҷумеаи ҷаҳонӣ қӯшиш менамояд, ки дар қаламрави вай содиршавии ин кирдорҳо пешгирӣ карда шавад.

Ҳамин тарик, Аҳдномаи мазкур на танҳо шиканча, балки дигар навъҳои муносибати золимона, гайриинсонӣ ва таҳқиркундандаи қадру

қимати шахсро низ маҳкум менамояд (моддаи 16). Дар натиҷаи шиканча шахс агар бештар азобу укубати ҷисмонӣ бинад, ҳаракатҳое мавҷуданд, ки ба паст намудани қадру қимати инсон равона карда шудаанд. Яъне одамони зери назорати қатъии шахсони расмӣ буда, уҳдадоранд, ки речай муайяншударо риоя намоянд ва ин ба шахсони мутасаддӣ салоҳияти ва-сеъ медиҳад ва ҳолатҳое ба вуқӯй мепайванданд, ки онҳо аз ҳудуди ваколати ҳуд берун баромада, нисбати зердастон муносибати золимона, гайриинсонӣ ва таҳкиркунандай қадру қимати шахсро раво мебина-над. Чунин ҳолатҳо бештар дар ҷойҳои нигаҳдории дастгиршудагон, маҳбасхонаҳо ва муассисаҳои ислоҳио меҳнатӣ ба назар мерасанд. Масалан, шахсони дастгиршударо бо мақсади ба гуноҳашон икрор намудан, лату кӯб менамоянд, азоби ҷисмонию рӯҳӣ мерасонанд, шахсони маҳбусро дар шароити бади беҳдоштӣ нигоҳ дошта, онҳо таҳқир карда шуда, шаъну шарафи инсонии онҳо паст мезананд. Аз ҳамин хотир, Аҳднома чунин навъҳои муносибати золимона, гайриинсонӣ ва таҳкиркунандай қадру қиммати шахсро низ маҳкум намуда, даъват бар он мекунад, ки пешроҳи чунин амалҳои зишт мутлақо гирифта шавад.

Давлатҳои иштирокии ин Аҳднома, аз ҷумла Тоҷикистон уҳдадоранд, ки шиканҷаро чун ҷиноят эътироф намуда, тавассути қонунгузории миллӣ барои содир намудани он ҷазо муқаррар намоянд.

Мутобики Аҳднома ҳеч як давлати узв набояд шахсро ба давлати дигар бадарға намояд, баргардонад ё супорад, агар далелҳои ҷиддие вуҷуд дошта бошанд, ки дар он ҷо истифодаи шиканча ба ў таҳдид менамояд (моддаи 3). Ин санад уҳдадориҳои давлатҳои аъзорро оид ба дастгир намудани нафароне, ки одамонро азобу шиканча додаанд, муқаррар менамоянд (моддаи 5).

Ҳар як давлати узви ин Аҳднома уҳдадор аст, ки нисбат ба ҳодисаи шиканча дар сурати мавҷуд будани далели кофӣ тафтиши фаврию бегаразона гузаронад (моддаи 12). Давлатҳои узв ҳаққи шикоят ва ҷуброни зарарро барои ҷабрдиҳагон таъмин менамоянд (моддаҳои 13, 14).

2. КУМИТАИ ЗИДДИ ШИКАНЧА. Назорати риояи Аҳдномаи мазкур аз ҷониби Кумитаи зидди шиканча, ки аз даҳ коршиноси дорои сифатҳои баланди ахлоқӣ ва босалоҳи эътирофшуда дар соҳаи ҳуқуқи инсон иборат мебошад, ба амал бароварда мешавад.

Кумитаи зидди шиканча иҷлосияи аввалини худро дар Женева моҳи апрели соли 1988 барпо намуд ва дар он масъалаҳои марбут ба ташкили фаъолияташро баррасӣ намуд.

Аъзои Кумита бо тариқи овоздиҳии пӯшида аз ҳисоби намояндагони давлатҳои аъзо, ки ба рӯйхат дароварда шудаанд, интиҳоб карда мешаванд. Як шахс метавонад дар як вақт чун узви Кумита оид ба ҳуқуқи инсон ва ҳам ба ҳайса узви Кумитаи зидди шиканча фаъолият кунад.

Аъзои Кумита асосан ба муҳлати чор сол интиҳоб мегарданд, вале нисфи ҳайати Кумита баъди ду сол нав мешавад. Онҳо ҳақ до-

ранд дар сурати такроран пешниҳод гардидан аз нав интихоб карда шаванд. Аъзои Кумита ҳамчун намоянданагони давлат баромад накарда, чун шахсони алоҳидай соҳибазилат ва бегараз баромад менамоянд. Давлатҳои иштирокчии Аҳднома харочоти фаъолияти узви Кумитаро дар давоми мухлати ваколаташ ба уҳда доранд.

Соли 1985 Комиссияи СММ доир ба ҳуқуқи инсон қарор қабул карда буд, ки гузоришгари маҳсус оид ба омӯзиши масъалаҳои вобаста ба шиканча низ таъйин карда шавад. Гузоришгари маҳсус иттилооти дақику боъзимодро дарҳост намуда, дар асоси он тадбирҳо меандешад. Вай ба Комиссияи ҳуқуқи инсони СММ оид ба масъалаҳои шиканча дар қаламрави давлатҳои аъзои СММ гузориш пешниҳод менамояд.

Гузоришгари маҳсус бо давлатҳои узви СММ робита намуда, аз онҳо доир ба чорабиниҳои қонунгузорӣ ва маъмурье, ки барои пешгирии амалҳои шиканча ва рафғи оқибатҳои онҳо андешида мешаванд, агар ин амалҳо анҷом дода шуда бошанд, маълумот дарҳост мекунад.

Мутобики моддаи 19 Аҳднома давлатҳои узв ба воситаи Муншии Кулли СММ маърӯзаҳоро оид ба тадбирҳои андешидаашон дар бобати иҷрои уҳддориҳои худ мутобики Аҳднома ба Кумита пешниҳод мекунанд. Ҳар як маърӯзаро Кумита баррасӣ менамояд, он метавонад нисбати маърӯза фикру мулоҳизаҳои умумиро баён намуда, онҳоро ба маърӯзи солонаи худ барои давлатҳои узв ва Иҷлосияи Кулли СММ доҳил кунад.

3. ШИКОЯТҲОИ ИНФИРОДӢ БА КУМИТАИ ЗИДДИ ШИКАНЧА. Ҳар як шахсе, ки дар қаламрави аъзои ин Аҳднома қарор дорад ва агар нисбати вай шиканча татбиқ шуда бошад, ҳак дорад, ки ба Кумита зидди шиканча шикоят намояд. Кумита он шикоятҳоро қабул менамояд, ки агар давлате, ки нисбати вай шикоят ворид шуда бошад, салоҳияти Кумита зидди шиканҷаро тасдиқ намуда бошад. Кумита ҳеч гуна хабарро аз ҳар қадом шахс тибқи ин модда баррасӣ намекунад, агар бовар надошта бошад, ки:

а) ин масъала аз рӯйи ягон дигар расмиёти тафтишот ё танзими байнамилалӣ баррасӣ нашудааст ва баррасӣ нашуда истодааст;

б) ин шахс тамоми тадбирҳои мавҷудаи доҳилии ҳимояи ҳуқуқро истифода кардааст; ин қоида дар ҳолатҳо амал намекунад, ки татбики ин чораҳо беасос тӯл кашида ё гумон аст, ки ба шахси ҷабрдида аз вайрон кардани ин Аҳднома кумаки самарабаҳаш расад.

Аз рӯйи хабарҳо Кумита маҷлиси пӯшида гузаронида, аз натиҷаи он ба давлат ва шахси даҳлдор хабар дода мешавад.

4. ХАЗИНАИ ИХТИЁРИИ СММ БАРОИ ҶАБРДИДАГОНИ ШИКАНЧА. Иҷлосияи Кулли СММ бо Резолютсияи 36\151 худ аз 16 декабри соли 1981 Хазинаи ихтиёрии СММ-ро барои ҷабрдидағони шиканча таъсис дод, ки ҷабрдидағони шиканча ва аъзои оилаҳои онҳо кумаки башардӯстона, ҳуқуқӣ ва молиявӣ гирифта тавонанд.

Фаъолияти Хазина аз ҳисоби пардохтҳои ихтиёрии хукуматҳо, ташкилотҳо, муассисаҳои хусусӣ ва шахсони алоҳида маблағузорӣ карда мешавад. Хазина аз бучети доимии Созмони Милали Муттаҳид маблағ намегирад. Хазина таҳти идораи Муншии Кулли СММ бо кумаки Шӯрои парасторон фаъолият менамояд.

Аз соли 1983 то охири соли 1988 мутобики тавсияҳои Шӯрои парасторон Хазинаи мазкур 131 қумаки молиявӣ барои татбиқи 67 лоиҳа дар 32 қишвари ҷаҳон пешниҳод намудааст.

Ҳамин тарик, ҷомеаи ҷаҳонӣ истифодаи шиканҷа инсонро мамнӯй Ҷӯлон намуда аст ва дар ин кори бениҳоят зарур нақши СММ хеле қалон мебошад.

Савол ва супоришиҳо:

- 1. Таърихи қабули Аҳднома бар зидди шиканҷа ва дигар навъҳои муносибатҳои золимона, гайриинсонӣ ё таҳқиқунандав қадру қимати инсонро баён намоед.*
- 2. Қоидаҳои умумии ин Аҳдномаро шарҳ дигҳед.*
- 3. Уҳдадориҳои шиширокчиёни ин Аҳдномаи зидди шиканҷа, аз ҷумла уҳдадориҳои Тоҷикистонро номбар кунед.*
- 4. Вазифаи Кумитаси зидди шиканҷа аз чӣ иборат аст?*
- 5. Тартиби баррасӣ намудани шикоятҳои инфириодӣ аз тарафи Кумитаси зидди шиканҷаро шарҳ дигҳед.*
- 6. Хазинаи ихтиёрии СММ барои ҷабрди дагони шиканҷа қай таъсис дода шуд ва он ба чӣ кор машгул аст?*

БОБИ 5. ХУҚУҚХОИ КЎДАК

§17. КЎДАКОН – ГУРЎҲИ ОСЕБПАЗИРИ ИЧТИМОЙ

1. МАФХУМИ КЎДАК. Кўдакӣ давраи ташаккули инсон, тайёй ба ҳаёти мустақилона аст. Он давраи зиндагиест, ки амалан қариб ҳамаи талаботи инсонӣ татбиқ мегардад, vale ҳуди истеъмолгар ҳанӯз қурдат надорад, ки онҳоро мустақилона қонеъ гардонад. Кўдак, чун қоида, танҳо якҷоя бо калонсолон – волидон, парасторон, педагогҳо, ҷомеа ва давлат чун субъекти хукуқ баромад мекунад.

Кўдак ҳам чун ҳар як инсон хукуқи меҳнат, истироҳат, манзил, таҳсил, хукуқи гирифтани иттилоот ва гайраро соҳиб аст. Ҳусусияти асосии фарқунандаи хукуқ ва озодиҳои кўдак ба синну соли ў ва нишондиҳандаҳои ҷисмонию ақлониаш асос мейбад. Озодиҳои кўдак ба манфиати амнияти ў маҳдуданд. Бинобар ин, баъзан мегўянд, ки вазифаи аз ҳама асосии хукуқи кўдак муҳофизатӣ аст, чунки кўдак категорияни иҷтимоии нозуқ мебошад. Кўдак бинобар имкониятҳои ҷисмонию равонии худ наметавонад мустақилона хукуқҳои худро ҳимоя кунад. Кўдак таҷрибаи ҳаётӣ надорад, аз ин рӯ, амалҳои худро ба андозаи пурра эҳсос намекунад ва барои кирдорҳои худ масъулият ба дӯш надорад.

Категорияи иҷтимоии ба ҳимоя эҳтиёҷманди аҳолӣ гурӯҳи одамонест, ки аз гурӯҳҳои дигар аз рӯйи синну сол, ҷинсият, маҳсусиятҳои биологию ҷисмонӣ, вазъи мавҷуда фарқ мекунанд, зери таҳдиди табъииз (зӯроварӣ) қарор доранд ва ба ҳифзу гамхории маҳсус ишёзманданд.

Ба гурӯҳи аз нигоҳи иҷтимоӣ ба ҳимоя эҳтиёҷманди аҳолӣ кўдакон, занон, ашҳоси пиронсол, маъюбон, гурезаҳо, муҳочирин ва гайра доҳил мешаванд. Байнин кўдакон боз чанд категорияро чудо кардан мумкин аст, ки дар шароитҳои маҳсусан вазнин қарор доранд; кўдакони ятим, кўдакони бепарастор; кўдакони қонунро вайронкарда; кўдакони имкониятҳои маҳдуд (маъюбон); кўдакон – гурезаҳо; кўдакон аз оилаҳои муҳочирин; кўдакон аз оилаҳои бекорон, ё кўдаконе, ки маҷбуранд меҳнат кунанд, кўдакон–чабрдидағони низоъҳои мусаллаҳона ва байналмилаӣ; кўдакон–чабрдидағони фалокатҳои экологӣ; кўдакони беназорат, бепарастор ва гайра.

Мафхуми хукуқӣ танҳо ба мейёрҳои синну сол асос мейбад. Бо санадҳои қонунгузорӣ дар мамлакатҳои гуногун синну соли гуногуне муқаррар гардидааст, ки то расидан ба онҳо шаҳс кўдак ҳисоб мешавад: – 16 – сола, 18 – сола, ҳатто 21–сола, vale Конвенсия дар бораи хукуқи кўдак мафхуми «кўдак»-ро чунин маънидод кардааст:

Ҳама гуна мавҷудоти инсонии то синни 18-сола кўдак ҳисобида мешавад, агар тибқи қонуне, ки нисбати ин кўдак истифода мегардад, он пештар ба синни балогат нарасида бошад. (Моддаи 1-и Конвенсия дар бораи хукуқ кўдак)

Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар Кодекси оила мафхуми кўдак чунин баррасӣ мешавад: “Шаҳсе кўдак эътироф мегардад, ки ба синни ҳаждаҳсолагӣ (балогат) нарасидааст”.

(Қисми 1-и моддаи 55 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Дар кодексҳои ҷиноятӣ ва ғраждани Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳҳои «шахси ноболиг» ё «ба балогат нарасида», «хурдсол», «кӯдак», «атфол» истифода гардида, ба ҷуз як истисно, ки мағҳуми «хурдсол» нисбат ба категорияи нисбатан маҳдуди кӯдакон ба синни 14 нарасида истифода мешавад, мушибеҳу ҳамоҳанганд.

Кодекси ғраждани Тоҷикистон аз ҷумла пешбинӣ менамояд, ки «ба ҷойи ноболигони ба синни 14 нарасида (хурдсолон) муомилоту созишҳоро... аз номи онҳо танҳо волидон, падарҳондҳо ё парасторони онҳо ба ҷо оварда метавонанд». Истисно танҳо барои ҳариду фурӯши ҷизҳои майдаву ҳурди мазииӣ, масалан, ҳаридани нон, китоб, қалам ва гайра карда шудааст. Ноболиги синнаи аз 14 то 18 сола бо иҷозати волидон ё парасторон метавонад миқдори бештари муомилотро ба ҷо орад. Вай метавонад мустақилона музди меҳнат, стипендия ва дигар даромадҳои қонунии ҳудро истифода намояд, ҳуқуқ ба меҳнат, ҳуқуқи муаллифиро татбиқ қунад. Мукаллафияти комил аз синни 18-солагӣ, яъне аз лаҳзаи балогат фаро мерасад.

Ноболиг дар ду ҳолат метавонад соҳиби мукаллафияти комил бошад:

Аввалан, дар Кодекси оила синну соли бастани ақди никоҳ аз 17-солагӣ муқаррар шудааст. Ва дар ин ҳолат шаҳрванди ба балогат нарасида ба андозаи пурра вақти бастани ақди никоҳ мукаллафият пайдо мекунад.

Дуюм, ноболиги ба синни 16 расида бо ризояти ҳар ду волид, агар ўз рӯйи қарордоди меҳнатӣ кор қунад ё бо фаъолияти соҳибкорӣ машгул шудаад, метавонад шахси мукаллафи комил эълон гардад. Ҷунин тартиби ба андозаи пурра мукаллаф эътироф гардидан ноболиг дар ҳуқуқи ғраждани эмансипатсия (озод карда шудан) номида мешавад.

Муомилотеро мисол оред, ки кӯдакони ба синни 18 нарасида бе ризояти намояндагони қонуниашон (волидон, парасторон) онҳоро ба ҷо оварда наметавонанд?

2. РИОЯ НАШУДАНИ ҲУҚУҚҲОИ КӮДАКОН ДАР ҶАҲОН.

Қабл аз он ки сухан аз ҳуқуқҳои кӯдак оғоз қунем, ба мо лозим аст омӯзем, ки кӯдакони ҳозира, алалхусус, онҳое, ки дар мамлакатҳои рӯ ба рушд зиндагӣ мекунанд, бо чӣ мушкилоте дучор меоянд? Дар маърӯзаи соли 2001 барои Иҷлосияи маҳсус оид ба вазъи кӯдакон омодагардидаи Муншии Кулли СММ «Мо – кӯдакон» баъзе рақамҳое оварда шудаанд, ки дар бораи миқёси ин мушкилот тасаввуроти умумӣ медиҳанд.

• Фавти кӯдакони то 5 – сола солона қарив 11 миллион нафарро ташкил медиҳад: аксари онҳо аз бемориҳои пешгиришаванда, бемориҳои дарунравӣ, сироятҳои шадиди нафаасир, гулӯзиндонак, сил, сулфаи қабутак, сурхча, пузоз мемиранд. Ба болоравии фавти кӯдакон набудани шароити зарурии беҳдоштӣ, ва хизматрасонии босифати тиббӣ таъсир мерасонанд.



лид маҳрум шуданд.

• **Ғизо (хўрокворӣ):** таҳминан 150 млн. кӯдак ба таври серӣ хўрок намеҳӯранд.

• **Қашшоқӣ:** дар сайёра 3 млрд. одам, ҳар қадом рӯзе бо 2 доллари ИМА зиндагӣ мекунанд, 50% онҳо кӯдаконанд.

• **Мехнати кӯдакон:** қариб 250 млн. кӯдаки синнашон аз 5 то 14 сола кор мекунанд.

• **Кӯдакони кӯча:** такрибан 100 млн. кӯдак (4 – сола ва аз он боло) дар кӯча зиндагӣ ва кор мекунад.

Таҳсилот: 100 млн. кӯдак ба мактаб намеравад, 53% онҳоро духтарон ташкил медиҳанд.

• **Низоъҳои мусаллаҳона:** солҳои 90-уми асри гузашта дар рафти низоъҳои мусаллаҳона 2 млн. кӯдак ҳалок гардиданд, 6 млн. кӯдак заҳмӣ ва маъюб шуданд: 300 ҳазор кӯдак ба сифати сарбоз бевосита ба низоъҳои мусаллаҳона ҷалб гардиданд.

• **Кӯдакон- гурезаҳо ва кӯдакон- муҳочирин:** дар тамоми ҷаҳон 11 миллион кӯдак гуреза ҳастанд.

• **Маъюбон:** такрибан 120–150 млн. кӯдак маъюбанд. Ҳар сол дар ҷаҳон 70% кӯдакон бо имкониятҳои ҷисмонии маҳдуд таваллуд мешаванд.

• **Зўроварӣ:** ҳар сол 40 млн. кӯдаки синни то 15-сола аз зўроварӣ дар оила ё набуди гамхории волидон ҷабр мебинанд.

• **Хариду фурӯши кӯдакон:** дар Африқо ва Осиёи Ҷанубӣ- Шарқӣ ҳар сол 400 000 духтар ва писар ҳариду фурӯш мешаванд; дар тамоми ҷаҳон ҳар сол то 2 млн. кӯдаку зан фурӯхта мешаванд. Дигаргунҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии байди пошхӯрии ИҶШС ба амаломада ба тақдири миллионҳо кӯдаки собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ низ таъсири зиёде расонданд. Шумораи кӯдакони беназоратмонда, аз ҷумла бехонаҳо, ҳодисаҳои зўроварӣ дар оила афзуда, мушкилоти дастрасӣ ба таҳсилот ва хизматрасонии босифати тиббӣ ба мушоҳида МЕРАСАД. Ин аз ҷумла ба Тоҷикистон низ, ки мутаассифона, дар он сатҳи ғавти кӯдаку модар баланд аст, даҳл дорад.

Фароҳам овардану тақмил баҳшидани механизмҳои пурсамари давлатӣ ва ҷамъиятӣ, ки амалисозию ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдакро

• **Ғавти модарон ҳангоми таваллуд:** ба ҳисоби миёна дар ҷаҳон соле ба 100 000 модар 400 ғавт рост меояд. Барои муқоиса таносуби ин нишондиҳандаҳо дар Африқо 1100 ба 100 000 ва дар мамолики пешрафтаи индустрӣ 12 ба 100 000 аст.

• **ВИЧ /СПИД:** соли 2000-ум таҳминан 13 млн. кӯдак ба сабаби ВИЧ /СПИД аз модар ё ҳар ду во-

таъмин карда, рушди муваффақонаи онро дастгирӣ менамоянд, маҳсусан муҳим аст. Ин амал метавонад дар шаклҳои гуногун ба амал ояд, масалан, бо роҳи соҳтмони кӯдакистонҳо, яслӣ, мактабҳо, литсейҳо, хонаҳои кӯдакон, таъсиси барномаҳои маҳсуси кӯдакон дар радио ва телевизион, рӯзномаю маҷаллаҳо, кинофильмҳо, ташкили фароғати кӯдакон дар шакли истироҳатгоҳҳои тобистона, пансионатҳо. Тавре дар Эъломияи ҳуқуқҳои кӯдаки СММ омадааст, «инсоният вазифадор аст ба кӯдакон ҳамаи чизҳои беҳтаринеро, ки дорад, бидиҳад».

- 1. Машгулияти дӯстоштаи худро ғӯед.*
- 2. Шумо дар оянда кӣ шудан меҳоҳед?*

Савол ва супоришиҳо:

- 1. Кӯдак қист?*
- 2. Ба андеши шумо, қадоме аз проблемаҳои дар маърӯзаи Мунисии Кулли СММ зикргардида, ки дар боло иқтибос шуданд, барои Тоҷикистон маҳсусан муҳимманд (хосанд)?*
- 3. Шумо ин суханони Януш Корчакро чӣ гуна мефаҳмад: «Сад кӯдак, сад шахсият, ки одамонанд – одамони на оянда, балки одамони ҳозира, одамони имрӯз, ҳамин ҳоло»?*
- 4. Шаҳсан худи Шумо ва ё ҳамсолони Шумо бо қадом ҳолатҳои риоят нашудани ҳуқуқҳои асосии кӯдак дучор омадаед?*

§18. КОНВЕНСИЯИ СММ ДАР БОРАИ ҲУҚУҚҲОИ КӮДАК

1. ТАЪРИХИ ТАъЛИФ ВА ҚАБУЛИ КОНВЕНСИЯИ СММ ДАР БОРАИ ҲУҚУҚҲОИ КӮДАК. Соли 1989 СММ санади муҳими байналмилалӣ – Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдакро қабул намуд, ки ҷандин маротиба хотиррасон кардем. 2 сентябри соли 1990 ҳукми амал пайдо кардани Конвенсияи мазкур нуқтаи кулминатсионии ҳамаи он кӯшишҳое гардид, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ тӯли қариб 70 сол барои таъмини эътирофи зарурӣ ниёзҳои маҳсуси ҳимояи кӯдакон ба ҷо меовард. Инсоният ба қабули ин санад тадриҷан ва бо роҳи дуру дароз расид: соли 1924 – қабули Эъломияи Женевагии ҳуқуқҳои кӯдак дар доираи Лигаи Миллатҳо; соли 1948 – аз ҷониби Иҷтисодияи Кулли СММ тасдиқ гардиданӣ Эъломияи умумии ҳуқуқи башар; соли 1959 – қабули Эъломияи ҳуқуқҳои кӯдак; соли 1979 – эълон гардиданӣ “Соли Байналмилалии кӯдакон”. Файр аз ин, дар як қатор созишномаҳо оид ба ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи башардӯстӣ меъёрҳои мушаххасе дар бораи вазъияти кӯдакон пешбинӣ шудаанд. Ҳамзамон, баъзе давлатҳо ба зарурати қабули созишномаи байналмилалии бисёрҷанба дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак, ки тибқи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ бояд моҳияти ҳатмӣ дошта бошад, таъқид намуданд.

Бо таҳияи Конвенсия гурӯҳи кории таъсисдодаи Комиссияи оид ба ҳуқуқи инсони СММ, ки аз вакилони маҳсуси ҳукуматҳо, намояндагони як қатор мақомот ва муассисаҳои маҳсусгардонидашудаи СММ, ба

монанди ТБМ ЮНИСЕФ, ИКОГ СММ ва созмонҳои гайрихукуматӣ иборат буданд, машғул шуд.

Кадом мақомоти СММ ба давлатҳои аъзои СММ дар бобати ба қонунгузории миллӣ доҳил намудани муқаррароти Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак ёрӣ мерасонанд?

2. МУНДАРИЧАИ КОНВЕНСИЯ ДАР БОРАИ ҲУҚУҚҲОИ

Кӯдак. Дар Конвенсия чор усули умумии роҳбарикунанда амал мекунад. Ин принсипҳо, ки бояд ҳамаи муқаррароти Конвенсияро бо фарогии барномаҳои миллӣ оид ба татбиқи онҳо тафсир баҳшанд, аз ҷумла дар моддаҳои 2, 3, 6 ва 12-и Конвенсия баён шудаанд.

– **Пешгирии ҳуқуқпоймолкунӣ.** Давлатҳои узв бояд ҳимояи ҳуқуқҳои ҳар як кӯдаки дар доираи ҳуқуқии (юрисдиксияи) онҳо қарордоштаро бидуни табъиз дар асоси «нажод, ранги пӯст, забон, дин, ақидаи сиёсӣ ва ақидаи дигар, асли миллӣ, этникӣ ё иҷтимоӣ, вазъи молӣ, вазъи саломатӣ ва таваллуди кӯдак, волидайн ва сарпасти қонунии ў ё ягон ҳолатҳои дигар» таъмин намоянд. Асоси ин усул таъмини имкониятҳои баробар барои дуҳтарон ва писарон мебошад. Кӯдакон аз ҷумлаи гурезаҳо, кӯдакони мансуб ба ҳалқҳои таҳҷоӣ ё ақаллиятҳо бояд соҳиби ҳамон ҳуқуқҳое башанд, ки аҳолии дигар доранд.

– **Таъмини беҳтарини манфиатҳои кӯдак.** Ин муқаррарот ба зарурати дар навбати аввал таваҷҷӯҳ зоҳир намудан ба манфиатҳои кӯдак нигаронида шудааст. Бинобар ин, вай масъулияти ҳар нафарро (давлатӣ ё ҳусусӣ) бобати дар навбати аввал гузаронидани «арзёбии таъсири амалҳо ба кӯдак» барои баррасии оқибатҳои имконпазири ҳама гуна тадбирҳо ва минбаъд гузаронидани мониторинги (назорати) истифодаи онҳоро дар назар дорад.

– **Ҳуқук ба ҳаёт, зиндагӣ ва рушд.** Истилоҳи дар ин қарина истифодашаванди «рушд» бояд ба маънии васеъ бо дарназардошти ҷанбаи сифатии он тафсир ҳадафи меъёри нишондодашуда на танҳо нигаҳдошти саломатии ҷисмонӣ, ҳамчунин, таъмини рушди маънавӣ, эҳсосӣ, зехнӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад.

– **Ақидаҳои кӯдак.** Ба кӯдакон бояд ҳуқуқи озодона баён кардани ақидаҳои худ оид ба ҳамаи масъалаҳои ба онҳо даҳлдор дода шавад. Зимнан, ба ақидаҳои кӯдак «мутобики синну сол ва камолоти кӯдак» бояд таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир гардад. Ин усул ба кӯдакон дастрас будани ҳуқуқи баён кардани фикри худ, аз ҷумла, дар ҷараёни ҳама гуна тафтишоти судӣ ё маъмурии ба кӯдак даҳлдоштаро дар назар дорад.

Кумита оид ба ҳуқуқҳои кӯдак. Моддаи 43 Конвенсия таъсиси Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқҳои кӯдакро пешбинӣ менамояд, ки он аз 18 нафар коршинос (эксперт) иборат аст. Он ба рафти татбиқи муқаррароти Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак аз ҷониби давлатҳои аъзо назорат мебарад. Мутаассифона, Конвенсия танҳо як механизми мониторинги риояи муқаррароти он, яъне маҳз пешниҳод кардани хисботро дар на-

зар дорад. Мувофики тартиботи мазкур давлатҳо вазифадоранд, ки дар ҳар чор сол дар бораи пешрафтҳо дар татбиқи муқаррароти Конвенсия (ва протоколҳои факултативӣ) ба Кумита хисбот пешниҳод намуда, дар он вазъияти қӯдаконро дар мамлакатҳои худ инъикос намоянд. Маърӯзаи нахусти Тоҷикистон дар бораи рафти иҷрои Конвенсия аз ҷониби Кумита оид ба ҳукуқҳои қӯдаки СММ соли 1998 баррасӣ шуда буд. Масъалаҳои асосии дар маърӯза инъикосёфта қарib ҳамаи соҳаҳои фаъолияти ҳаёти қӯдаконро фаро мегирад. Масалан, ҳукуқҳои қӯдакон ва санадҳои асосии меъёрии ҳукуқӣ дар соҳаи таҳсилот; ҳукуқҳои қӯдакони ятим ва қӯдакони бесарпараст; ҳукуқҳои қӯдакони маъюб; пешгирии ҷинояткориҳои қӯдакон; ҳифзи саломатии қӯдакон ва ғайра.

Кумита дар қайдҳои хотимавии худ зикр кард, ки аз қабул гардида ни тадбирҳои сершумори қонунгузорӣ ва маъмурӣ марбут ба ҳукуқҳои қӯдакон, ҳамчунин, лоиҳаи барномаи давлатии омӯзиши ҳукуқҳои инсон тавассути Тоҷикистон қаноатманд аст.

Ҳукуқҳои кафолатдодаи Конвенсияро ба ҳукуқҳои сиёсӣ, шаҳсӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ гурӯҳбандӣ кунед ва нишон дигед, ки онҳо дар қадом мoddâҳои Конвенсия нишон дода шудаанд.

3. ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ҚӮДАК ДАР ТО҆ЦИКИСТОН. Тоҷикистон чун давлатҳои дигари узви Конвенсия уҳдадор аст, ки ҳукуқҳои дар Конвенсия пешбинӣ гардидарава таъмин ва ҳифз кунад. Бо мақсади таъмини ҳифзи ҳукуқи қӯдакон бисёр соҳторҳои давлатӣ бо масъалаҳои марбут ба қӯдакон машгул буда, дар амал ба татбиқи муқаррароти Конвенсия ҷалб карда шудаанд.

Соли 2001 дар соҳтори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссияи маҳсус оид ба ҳукуқҳои қӯдак таъсис дода шуд. Байнин дигар мақомоти давлатии бевосита бо ҳукуқҳои қӯдакон машгул маҳсус қайд кардани Комиссия оид ба корҳои ноболигон ҷоиз аст.

Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳукуқҳои қӯдак мақомоти доимоамалкунандаи байниидоравии машваратист. Он бо мақсади ҳамоҳанг соҳтани фаъолияти идораҳои давлатӣ, барои татбиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин, уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон, ки аз Конвенсия дар бораи ҳукуқҳои қӯдак ва дигар қарордодҳои байналмилалий дар соҳаи ҳифзи ҳукуқҳои қӯдак бармеоянд, таъсис дода шудааст. Комиссия бо арзёбии мутобиқати қонунгузории Тоҷикистон бо муқаррароти қарордодҳои байналмилалий дар соҳаи ҳифзи ҳукуқҳои қӯдак машгул шуда, доир ба истифода ва такмили минбаъдаи меъэрҳои марбут ба ҳукуқҳои қӯдакон маърӯза ва тавсияҳо тайёр мекунад, ба паҳн кардани донишҳо дар бораи меъэрҳои миллӣ ва байналмилалий оид ба ҳифзи ҳукуқи қӯдак ва ғайра кумак мерасонад. Ба вазифаи Комиссия ҳамчунин таъмини тайёр кардани маърӯзаҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳукуқҳои қӯдаки СММ дар бораи рафти иҷрои Конвенсия дар бораи ҳукуқҳои қӯдак дохил мешавад.

Кумитай чавонон, варзиш ва сайдиёни назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон мақоми марказии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки бо коркарди сиёсати ягонаи давлатӣ ва танзими мөъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи чавонон, инкишофи тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва туризм машғул аст. Вай ҳамоҳангсозӣ ва назорати фаъолияти марказҳо, муассисаҳо, таълимгоҳҳо ва ташкилотҳои ба низоми он шомилбударо амалӣ мегардонад.

Кумитай кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ниҳоди марказии ҳокимияти иҷроияест, ки бо татбиқи сиёсати давлатӣ доир ба ҳифз ва таъмини ҳуқуқ ва манфиатҳои занон ва оила, таъмини баробарии гендерӣ, афзоиши шумораи занон дар ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ-иктисолӣ, идораи корҳои давлатӣ ва ҷомеа машғул мебошад.

Комиссия оид ба корҳои ноболигон ба соҳтори мақомоти ҳокимияти иҷроия дохил шуда, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо таъсис дода мешавад. Вазифаҳои асосии комиссияҳо оид ба корҳои ноболигон ташкили кор барои пешгирии беназоратии кӯдакон, баррасии корҳо доир ба ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ва амалисозии назорат ба шароити нигоҳдорӣ ва корҳои ислоҳотӣ бо ноболигон дар муассисаҳои Вазорати корҳои дохилӣ ва муассисаҳои махсуси тарбиявӣ барои кӯдакон мебошад.

Ин мақомоти давлатӣ татбиқи “Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак”, “Кодекси оилаи Ҷумхурии Тоҷикистон”, конуни Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд” ва асноми дигари мөъёрии ҳуқуқиро оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон дар Тоҷикистон таъмин менамоянд.

4. ПРОТОКОЛҲОИ ФАКУЛТАТИВИИ КОНВЕНСИЯ ДАР БОРАИ ҲУҚУҚИ КӮДАК. Таҳдидҳои замони мусоир ба рушди муваффақонаи кӯдак, зарурати боз ҳам беҳтар кардани ҳифзи кӯдакон дар асоси принсипҳои Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак бо гузашти айём зарурати таҳияи ду протоколи факултативиро ба миён оварданд, ки аз ҷониби Ичлоисияи Кулли СММ соли 2000 қабул карда шуданд. Санадҳои мазкур аз Протоколи факултативии Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак марбут ба ширкати кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона ва Протоколи факултативӣ дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак марбут ба ҳариду фурӯши кӯдакон ва кирдорҳои дигари иборат мебошанд.

Даҳшатнок аст, ки дар бисёр мамлакатҳо кӯдакон дар амалиёти ҳарбӣ ширкат мекунанд. Дар солҳои охир, таҳминан, 200 ҳазор нафар кӯдаки синнаш то 15 – сола ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳ даъват шуда, дар набардҳо ширкат варзишанд. Ҳамин тарик, аз кӯдакон сарбозон ба камол мерасанд. Чунин сарбозон эҳсоси тарсу бим надоранд ва аз ҳама гуна фармонҳо итоат мекунанд. Ба даҳшатҳои ҷанг ба зудӣ одат мекунанд, ҷанг барои онҳо ба ҷуз ҳодисаву мочаро ҷизи дигаре нест. Ба онҳо музд додан лозим нест, танҳо барои либосу ҳӯрок ҳам мечанганд.

Протоколи факултативии марбут ба ширкати кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона уҳдадориҳои давлатҳои узвро дар бобати андешидани

тадбирҳо барои дар амалиёти ҳарбӣ – баҳрӣ ширкат накардани ашхоси ҳанӯз ба синни 18 нарасидаро муқаррар менамояд. Протокол ҳамчунин, уҳдадорие ба зимма мегузорад, ки турӯҳҳои мусаллаҳи ба Қувваҳои Мусаллаҳ давлатҳо шомилнабуда ё аз онҳо фарқкунанда ашхоси ба синни 18 нарасидаро ба Қувваҳои Мусаллаҳ ҷалб насозанд ва дар амалиёти ҷангӣ истифода набаранд. Давлатҳои ширкаткунанда барои пешгирии чунин падида бояд ҳамаи ҷораҳои имконпазиро бинанд.

Дигар уҳдадории муҳимми давлатҳо аз он иборат аст, ки ноболигони бар хилофи нишондоди ин Протокол ба Қувваҳои Мусаллаҳ ҷалбгардида ва дар амалиёти ҷангӣ истифодашаванд бояд аз сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ ҷавоб дода шаванд ва аз хизмати ҳарбӣ озод гарданд. Дар мавриди зарурат давлатҳои ширкаткунанда бояд ба чунин кӯдакон барои барқарорсозии вазъи ҷисмонию равонӣ, бозгашти онҳо ба ҳаёти осоишта муттасил кумак расонанд.

Давлатҳои узви Протокол уҳдадор мешаванд, ки дар мамлакатҳои худ ҳариду фурӯши кӯдакон ва кирдорҳои дигари зиштро манъ карда, таъқиби ҷиноятиро барои чунин ҷиноятҳо таъмин менамоянд (ҳамчунин, дар сурати зарурат ин кирдорҳоро ба қонунгузориҳои ҷиноятии худ во-рид мегардонанд):

Савол ва супоришиҳо:

- 1. Кадом сабабҳо боиси таҳияи Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак гаштанд?**
- 2. Кор бо Конвенсия. Муайян кунед, ки дар қадом моддаҳо ҳуқуқҳои ширкат, ҳифз ва таъминот инъикос гардидаанд. Моддаҳои Конвенсияро ба ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ гурӯҳбандӣ кунед.**
- 3. Ҳуқуқҳои кӯдак ба ширкат чӣ маънидорад? Шумо онро мефаҳмедин? Бо мисолҳо шарҳ душед.**
- 4. Протоколҳои факултативии Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак қадом ҳуқуқҳои кӯдаконро ҳимоя мекунанд?**
- 5. Протоколи факултативии Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак марбут ба ҳузури кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона ба зиммаи давлатҳои қадом ўҳдадориҳоро мегузоранд?**
- 6. Давлатҳои аъзои Протоколи факултативии Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак марбут ба ҳариду фурӯши кӯдакон ва кирдорҳои дигари зишт барои қадом амалҳо дар ҳудуди худ бояд таъқиботи ҷиноиро таъмин кунанд ва ўҳдадориҳояшонро оид ба ҳамкориҳои байнамилалӣ иҷро намоянд?**

§19. МАСЬАЛАҲОИ РИОЯИ ҲУҚУҚҲОИ ИҚТИСОДӢ, ИҶТИМОӢ ВА ФАРҲАНГӢИ КӮДАК

1. ТАЪМИНИ ҲУҚУҚҲОИ КӮДАК ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН. Ҳуқуқҳои кӯдак дар Тоҷикистон бо роҳи тадбирҳои ҳуқуқӣ, маъмурӣ ва омӯзишӣ таъмин карда мешаванд.

Ба тадбирҳои ҳуқуқӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки бо мақсади беҳтар карданӣ ҳаёти кӯдак дар ҷомеа қабул мегарданд ва усулҳои

хуқуқи тавассути қонунҳо пешбинишудаи хифзи хуқуки кӯдак, ки байни онҳо хифзи судӣ аз ҳама муҳимтар аст, тааллук доранд.

Модару кӯдак таҳти ҳимоя ва гамхории маҳсуси давлатанд. Падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болигу қобили меҳнат барои никоҳубин ва таъмини падару модар масъуланд.

Давлат барои ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва таълиму тарбияи онҳо гамхорӣ менамояд.

Моддаи 34 Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

2. ХУҚУҚИ КӮДАК ДАР СОҲАИ МУНОСИБАТҲОИ ХУҚУҚИИ ОИЛАВӢ. Кодекси оила санади асосии қонунгузорие мебошад, ки асосҳои муносибатҳои оилавиро ҳифз мекунад. Дар ин кодекс кӯдакон чун субъекти мустақими хуқуқ баромад мекунанд. Хуқуқҳои кӯдак ба ду навъ тақсим мешаванд:

1. Хуқуқҳои шахсӣ. 2. Хуқуқҳои амволӣ.

Мафхуми «хуқуқҳои шахсии кӯдак» номгӯйи хуқуқҳои дорои ҳадафҳои гуногунро дарбар мегирад.

Ба хуқуқҳои шахсӣ доҳил мешаванд:

- хуқуқи зиндагӣ кардан ва тарбия дидан дар оила;
- хуқуқи муюшират бо волидон ва дигар хешовандон;
- хуқуқ ба ном, номи падар ва номи хонаводагӣ;
- хуқуқ ба хифзи манфиатҳои қонунии худ;
- хуқуқи баёни фикри худ.

Хуқуқҳои амволии кӯдакон:

- хуқуқ ба таъмини зист аз ҷониби волидон ва дигар узви оила (бародарон ва ҳоҳарони болигу қобили меҳнат, бобоҳо ва бибихо);
- хуқуқи моликият ба даромадҳо ва амволе, ки кӯдак тухфа ё ба тартиби мерос гирифтааст ва ҳама гуна амволи дигаре, ки бо маблағҳои кӯдак гирифта шудаанд;
- хуқуқи моликията ва истифода аз амволи волидон дар сурати зиндагии якҷо бо онҳо.

Фароҳам овардани шароити зиндагии барои рушди кӯдак зарур үсулан асосан, аз ҷониби волидон, ки барои нигаҳдории шоистаи ӯ масъулияти асосии молиявӣ ба дӯш доранд, сурат мегирад. Ҳама гуна хуқуқҳои шахсӣ ва амволӣ имкониятест, ки аз ҷониби давлат барои рушди ҳар як кӯдак пешниҳод мегардад. Давлат хуқуқҳои мазкурро дар қонунгузорӣ пешбинӣ намуда, аҳамияти онҳоро таъкид мекунад ва ба-рои татбиқашон шароит фароҳам меоварад.

Хуқуқи кӯдак барои зиндагӣ ва тарбия дар оила

Омилҳои зарури тарбияи кӯдак дар оила инҳоянд:

- Аз ҷониби волидон дар оила фароҳам овардани шароите, ки шаъну шарафи кӯдакро ҳифз мекунанд (яъне аз ҷониби кӯдак дарк гардида-ни хуқуқҳои инсонӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва эҳтиром ба хеш);

- Таъмини ҳамачонибаи манфиатҳои ў.

Волидон бояд барои саломатии кӯдакон, рушди ҷисмонӣ, равонӣ, тақвият ва камолоти маънавии онҳо гамхорӣ кунанд. Ҳукуқи кӯдак ба гамхорӣ аз ҷониби волидон ба тарзи зайл амали мегардад:

- а) бо роҳи қонеъсозии талаботи ҳаётан муҳими моддӣ-маишии ў (ғизо, таъмин бо либос, пойафзор, ашёи хониш ва гайра);
- б) бо роҳи зоҳир кардани таваҷҷуҳ ба кӯдак, расонидани ёрӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳое, ки дикқаташонро ҷалб менамоянд.

Ба волидон озодии интихоби воситаҳо ва усулҳои тарбияи кӯдакон бо риояи маҳдудиятҳои зерин дода мешавад:

1. Волидон ҳақ надоранд, ки ба рушди ҷисмонӣ, рӯҳӣ ё маънавии кӯдак зарар расонанд;
2. Усулҳои тарбия бояд муносибатҳои ҷоҳилона, дағалона, пастзандаи шаъну шарафи инсонӣ, таҳқир ё истисмори кӯдакро сарфи назар намоянд.

Ҳукуқ ба ном аз лаҳзаи таваллуд, ҳамзамон бо ҳукуқ барои моликияти ба шаҳрвандӣ пайдо мешавад. Ном, номи падар ва номи хонаводагии кӯдак дар қайди санад дар бораи таваллуд ва шаҳодатнома дар бораи таваллуд нишон дода мешавад. Ҳама гуна баҳс миёни волидон оид ба ном ё номи хонаводагии кӯдак, ё иваз кардани онҳо бар асоси манфиатҳои кӯдак аз ҷониби мақомоти васояту парасторӣ ҳаллу фасл мешаванд. Дигар кардани ном ё номи хонаводагии ноболиги ба синни 10 расида бе ризоягии ў мумкин нест.

Ҳукуқи кӯдак ба муошират бо волидон. Кӯдак ба муошират бо волидон ва хешовандон ҳақ дорад. Шакли муошират метавонад гуногун бошад: мукотибот, гуфтугӯҳои бевоситаи шахсӣ, воҳӯриҳо, гуфтугӯи телефонӣ ва гайра.

Ҳукуқи кӯдак ба муошират бо волидон дар ҳолатҳои аз ҳам чудо шудани волидон, бекор гардидани ақди никоҳи онҳо, ҳамчунин ҳангоми дар давлатҳои гуногун аз ҳамдигар чудо зиндагӣ кардани волидон нигоҳ дошта мешавад:

Ҳукуқи кӯдак ба ифодаи озодонаи фикри худ. Дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки кӯдак ҳақ дорад ҳангоми дар оила ҳал гардидани ҳама гуна масъалаҳои ба ў даҳлдошта фикри худро озодона баён кунад, ҳамчунин, дар ҷараёни баррасии судӣ ё маъмурӣ ширкат варзад. Ба назар гирифтани фикри кӯдаки ба синни 10 расида, ба истиснои ҳолатҳое, ки ин амал ба манфиатҳои ў муҳолиф бошад, ҳатмист. Масалан, ризояти кӯдаки ба синни 10 расида ҳангоми ба писархондӣ додани вай ҳатмӣ аст.

3. ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ВА МАНФИАТҲОИ КӯДАКОНЕ, КИ БЕ ПАРАСТОРАНД. Дар мавриди набудани волидон, аз ҳукуқи волидӣ маҳрум кардани онҳо ва дар дигар ҳолатҳои маҳрум шудан аз парастории волидон ҳукуки кӯдакро барои тарбия дар оила мақомоти васоят ва парасторӣ, ки мақомоти маҳаллии ҳокимияти иҷроияи давлатӣ мебошанд, таъмин мекунанд.

Васоят (парасторӣ) шакли чойгиркунии кӯдакони ятим ва кӯдакони аз парастории волидон маҳрумшуда мебошад.

Васоят ва парасторӣ ба ноболигони аз парастории волидон маҳрумгашта бо мақсади нигоҳубин, тарбия ва таълим, ҳамчунин барои ҳифзи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои онҳо муқаррар карда мешавад.

Қисми 1 моддаи 147 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мувофиқи қонун дар қадом ҳолатҳо бояд фикри кӯдак ба инобат гирифта шавад?

4. ҲУҚУҚИ НОБОЛИФ БА МЕҲНАТ. Тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон синни ба кор қабул шудани ноболиг 15 муқаррар гардидааст. Онҳое, ки ба синни 14 расидаанд, ҳуқуқ доранд бо руҳсати волидон ё ашхосе, ки онҳоро иваз мекунанд, дар вақти холӣ машғули фаъолияти меҳнатӣ гарданд, яъне ба кор қабул шаванд.

Ҳуқуқи кӯдак ба меҳнат маҳдудиятҳои марбут ба ҳифзи саломатӣ ва рушди кӯдакро дорост. Аз ҷумла, ноболигон танҳо ба корҳои сабуке қабул карда мешаванд, ки ба саломатии онҳо зарар нарасонанд ва раванди таълими онҳоро бо расидан ба синни 14 -солагӣ бо ризояти яке аз волидон ё шахси ўро ивазкунанда халалдор насозанд. Ноболигон, ҳангоми татбиқи ҳуқуқи худ ба меҳнат нисбат ба қалонсолон баъзе афзалиятҳо доранд. Масалан, истифодаи меҳнати ноболигон дар корҳои вазнин ва корҳои шароити меҳнаташон заرارрасону ҳавфнок, дар корҳои зеризамийӣ, ҳамчунин, дар корҳое, ки иҷрояшон метавонад ба саломатии ноболигон ё рушди маънавии онҳо зарар расонад, манъ аст. Ба ноболигон бо даст бардоштан ва аз ҷои дигар қашондани борҳои вазнашон аз меъёри барои онҳо муқарраргардида зиёд иҷозат дода намешавад.

Давомнокии вақти кор дар як ҳафта барои кормандони синнашон аз 15 то 18 сола на бештар аз 35 соат ва барои кормандони синнашон аз 14 то 15 сола на зиёда аз 24 соат муқаррар гардидааст.

Оё шумо ҳуқуқи худро ба меҳнат амалӣ мегардонед? Бигӯед, ки шумо бо чӣ коре машғул ҳастед?

5. ҲУҚУҚИ КӮДАК БА ТАҲСИЛ.

Уҳдадории фароҳам овардани шароит барои рушди ақлонӣ ва маънавии кӯдак пеш аз ҳама ба зиммаи волидон, сарпарастон, омӯзгорон ва давлат аст. Ҳуқуқи таҳсил ба кӯдакон барои рушди комили зеҳнӣ имконият фароҳам оварда, барои ояндаи дураҳшони онҳо замина месозад. Ҳуқуқи таҳсил бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» танзим карда мешавад. Дар ин қонун кӯдак субъекти раванди омӯзиш эътироф гар-



дидаст. Таълим ва тарбияи кӯдакон тибқи қонун бояд ба принсипҳои инсондӯстӣ, ватанпаратӣ, муҳаббат ба модар ва оила асос ёбад. Тавасути он алоқамандии байни-ҳамдигарии таълим ва тарбия ба амал меояд, ки яке бе дигаре вучуд дошта наметавонад.

Кӯдакон дар Тоҷикистон ба таҳсилоти томактабӣ, умумӣ (таҳсилоти ибтидой, асосӣ ва миёна); ибтидой миёна ва олии қасбӣ ҳақ доранд. Таҳсилоти умумии асосӣ дар муассисаҳои давлатӣ ҳатмӣ ва ройгон буда, аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад. Давлат кафолатҳои худро амалӣ сохта, масалан, соҳтмони мактабҳо ва таҷқизонидани онҳоро дар миқёсу микдори зарурӣ ба амал бароварда, китобҳои дарсӣ нашр мекунад, нақшаҳо ва барномаҳои давлатии таҳсилоти ибтидой, миёна ва гайраро таҳия мекунад, дар онҳо номгӯйи фанҳои ҳатмии таълимӣ, ҳадди ақалли донишу малака ва маҳорати муҳассилинро муайян менамояд.

Савол ва супоришҳо:

1. *Қадом санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат ва ҳифзи ҳукуқҳои кӯдаконро пешбинӣ менамоянӣ?*
2. *Кӯдакон дар оила чӣ ҳукуқҳо доранд?*
3. *Шумо нисбат ба мавзӯи «Мактаб ва ҳукуқи таҳсил дар Тоҷикистон» қадом проблемаҳоро номбар карда метавонед?*
4. *Маҳатма Ганди гӯфтааст: «Гайри зӯроварӣ, ки дар ихтиёри инсоният аст, кувваи аз ҳама пурқишлоортарин аст. Он ҳатто назар ба силоҳи аз ҳама пуркуввати қатли ом, ки ақли инсонӣ ихтироъ кардааст, пурқишлоортар мебошад». Шумо ин суханони Маҳатма Гандиро чӣ тавэр мефаҳмад?*

§20. ҲИФЗИ КӮДАК АЗ ЗӮРОВАРӢ ВА ИСТИСМОР

Ба хотир оред, ки ҷаро кӯдакон ба категорияи афроди аз лиҳози иҷтимоӣ осебпазири аҳолӣ мансубанд?

1. МУНОСИБАТИ НОШОИСТА БО КӮДАКОН. Мавзӯи дар дарси гузашта шурӯъ кардаамонро давом дода, таъкид менамоем, ки мутаассифона, баъзан «кувваи аз ҳад зиёди тарбиявии» калонсолон, нокифоятии донишҳо ё сифати шахсият ба вайрон кардани ҳудудҳои байни ҷазо ҳамчун усули ҳавасмандкунӣ ба зӯроварӣ, муносибати ношоиста ва таҳқиркунандай шаъну шарафи инсонии кӯдак мусоидат мекунад.

Муносибати ношоиста бо кӯдак ҳама гуна кирдоре ба шумор меравад, ки ҷиҳатҳои волоу рӯҳӣ ва ҷисмонии ўро таҳқиқар карда, рушди синнусолӣ ва вазъи саломатии кӯдакро зери ҳавфу ҳатар мегузорад.

Муносибати ношоиста бо кӯдаконро ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: зӯроварӣ ба кӯдак; бе назорат гузоштани кӯдак, яъне қонеъ насохтани талаботи зарурии ў (масалан, вақти зиёде бенигоҳубин ё

хўрок гузоштани ў) ва васояти аз ҳад зиёд, яъне ҳифзи беҳадду худуди ў (аз ҳад зиёд дахолат кардан ба ҳаёти кўдак, назорат кардани ҳар як амалу қадами ў ва гайра).

Зўроварӣ ба кўдак дидаву дониста зўран тазъиқу фишор овардан ё беъзинӣ кардан нисбат ба кўдак аз ҷониби волидон ё ашхоси тарбиякунанда мебошад, ки ба кўдак зарари ҷисмониву рӯҳӣ мерасонад, иллатдор мекунад, рушди ўро бозмедорад ва дар баъзе ҳолатҳо ба марғи бемаҳал меовараад.

Байнин шаклҳои зўроварӣ навъи зеринро чудо мекунанд; эҳсосӣ, равонӣ ё рӯҳӣ, ҷисмонӣ ва шаҳвонӣ. Бисёр вакт кўдак якбора аз якчанд шакли зўроварӣ ҷабр мебинад. Масалан, зўроварии ҷисмонӣ ногузир заарарҳои ҳам рӯҳӣ ва ҳам эҳсосӣ мерасонад.

Зўроварии эҳсосӣ ба кўдак ҳама гуна амалҳоест, ки кўдакро ба афзоиши шиддати эҳсосӣ расонда, рушди синнусолии ҳаёти вайро зери хавф мегузорад. Чунин амалҳои зўроварии эҳсосӣ ба кўдак дониста мешаванд: аз дигарон чудо кардани кўдак, рад кардани муҳокимаи якҷояи мушкилот, таҳқир кардан, дашном додан, мунтазам зери фишор нигоҳ доштан (тарсондан, таҳдид кардан), ахлоқан вайрон кардани кўдак (чалб кардани кўдакон ба амалҳои ношоиста – дуздӣ, истеъмоли шароб ё маводи мухаддир) ва гайра.

Зўроварии равонӣ ё рӯҳӣ кирдориест, ки рушди лаёқатмандиҳои кўдакро бозмедорад ё ба он зарар мерасонад. Масалан, ҷангу ҷидоли зиёд дар оила, рафткорҳои гайрича шашдошти волидонро зўроварии рӯҳӣ мөхисобанд. Зўроварии равонӣ кўдакро зудранҷ мегардонад, лаёқати ўро ба худбаҳодихӣ паст месозад. Ба ин сабаб, рушди зехнии кўдак суст мегардад, равандҳои дарки ба синну соли ў хос (кувваи ҳофиза, таваҷҷуҳ, тахайюлот) зери хатар мемонанд.

Зўроварии ҷисмонӣ навъи муносабати ношоиста ба кўдак аст, ки дар рафти он кўдак дидаву дониста ба ҳолати ногувори ҷисмонию рӯҳӣ гузошта мешавад, ба ў зарари ҷисмонӣ мерасонанд ва ё имкониятҳои зараррасонии онро пешгирӣ намекунанд. Аломатҳои зўроварии ҷисмонӣ латукӯб, хунравӣ, заҳмӣ шудан, сўхтан, шикастсан, зарар дидани узвҳои даруни кўдакро дарбар мегиранд.

Мағҳуми «истисмор» чӣ маънӣ дорад?

3. ИСТИСМОРИ ИҚТИСОДИИ КЎДАКОН. Истисмор нисбат ба кўдак метавонад дар шаклҳои гуногун зоҳир шавад, vale бештар дар бораи истисмори иқтисодии кўдакон сухан меронанд. Зери мағҳуми «истисмори иқтисодӣ» азхудкунии натиҷаҳои мөҳнати бегона аз ҷониби онҳо дар назар аст, ки соҳиби воситаҳои истеҳсолотанд.

Истисмори иқтисодии кўдакон дар истифодаи мөҳнати кўдакон бо фароригии мөҳнати хурдсолон дар корҳои барои кўдакон манъшудаи зараррасон ё дар сурати меъёрҳои норавои давомнокии рӯзи кор бо пардоҳти хеле ночизи музди мөҳнати онҳо қариб дар ҳадди ройгон ифода мейбад.

Тавре дар маърӯзаи ЮНИСЕФ қайд мешавад, қолинҳои дар ҷаҳон аз ҳама зеботаринро кӯдакони хурдсол бо ангуштакони қаҷшуда ва таҳтапуштҳои нозуки ҳамхӯрдаи худ мебофанд. Садҳо ҳазор дуҳтару писарони маҳрум аз бозӣ ва мактабравӣ, маҳрум аз кӯдакӣ дар Ҳиндустону Покистон ва давлатҳои дигари рӯ ба рушд бар ивази музди ноҷизи ҳатто барои рӯзгузаронӣ нокифоя рушди соҳаҳоеро таъмин мекунанд, ки содироти маҳсулоташон миллионҳо доллар фойдаи соф меоваранд. Онҳо дар синни 6-7 солагӣ, вақте ангуштаконашон хеле серҳаракат аст, қолинбофири ёд мегиранд. Барои соҳибони фабрикаҳои қолинбоғӣ меҳнати кӯдакон аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки онҳо гапдарою итоаткоранд, бо маоши каму ноҷиз ва шароити даҳшатовари меҳнат муросо мекунанд. Ҳукуқи байнамилалӣ ҳамаи шаклҳои истисмори иқтисодии кӯдаконро манъ мекунад ва давлатҳо вазифадоранд ки аз нигоҳи қонунгузорӣ меҳнати ғуломонаи кӯдаконро реҷакан намоянд.

Давлатҳои аъзо ҳукуқи кӯдакро барои ҳимояи аз истисмори иқтисодӣ, иҷрои ҳама гуна коре, ки метавонад ба саломатии ўзиён расонид, ё барои таҳсилоти ўзмонеъ шавад, ё ба саломатӣ, инкишифи ҷисмонӣ, фикрӣ, маънавӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоии ўзарар ворид созад, Ҷӯтироф менамоянд.

Кисми I моддаи 32 Конвенсия дар бораи ҳукуқҳои кӯдак.

3. ҲИФЗИ КӮДАКОН АЗ ЗӮРОВАРӢ ВА ИСТИСМОР ДАР ҶУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН. Ба тадбирҳои қонунгузорӣ санадҳои меъёрии ҳукуқие доҳил мешаванд, ки кӯдаконро ҳифз мекунанд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси оила, Кодекси ҷиноятӣ, Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳукуқвайронкуниҳои маъмурӣ аз ҷумлаи чунин санадҳо ба ҳисоб мераванд.

Кодекси оила ба зиммаи қалонсолон вазифаи таъмини ҳифзи кӯдаконро voguzor кардааст. Ҳифзи ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдак аз ҷониби волидон ё (ашхоси онҳоро ивазкунанда), мақомоти васоят ва парасторӣ, прокурор ва суд амалий мегардад.

Волидон намояндагони қонунии кӯдакони худ буда, дар ҳимояи ҳукуқ ва манфиатҳои онҳо дар муносибат бо ҳама гуна ашхоси воқеъ ҳукуқӣ, аз ҷумла дар судҳо бе ваколатҳои маҳсус баромад мекунанд.

Кӯдак ба ҳимояи аз сӯиистифода аз ҷониби волидон ашхоси онҳоро ивазкунанда ҳақ дорад. Ҳамаи онҳое, ки аз мавҷудияти ҳатар ба ҳаётӣ кӯдак, саломатӣ ва ё вайрон гардидани ҳукуқҳои ўзгоҳанд, бояд ба мақомоти васоят ва парастории ҷойи зисти кӯдак ҳабар диханд ва мақомоти васоят ва парасторӣ вазифадоранд, ки доир ба ҳимояи ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдак тадбирҳои зарурӣ андешанд. Кормандони мақомоти васоят ва парасторӣ ҳақ доранд бе мамониат аз оилаҳое ҳабар гиранд, ки он ҷо будани кӯдакон барои ҳаёт ва саломатии онҳо ҳатарнок аст. Дар ҳолатҳои зарурӣ ба ин кор кормандони милисаро низ ҷалб карда метавонанд.

Волидон ё яке аз онҳоро аз ҳуқуқҳои волидайни дар сурате маҳрум кардан мумкин аст, ки агар онҳо ичрои вазифаҳои волидайнишонро рад кунанд, аз ҷумла аз пардоҳти нафака саркашӣ кунанд; аз ҳуқуқҳои волидайни худ суюистифода намоянд; бо қӯдакон ҷоҳилона муносибат карда, аз ҷумла нисбат ба онҳо зӯроварии ҷисмонию рӯҳиро раво бинанд; ба даҳлопазирии ҷинсии онҳо испод оваранд; майзадаву нашъаманд бошанд ва гайра. Дар Кодекси ҷиноятӣ Тоҷикистон навъҳои ҷиддии дигари вайрон кардани ҳуқуқҳои қӯдак аз ҷониби волидон ё одамони дигар таъкид гардидааст, ки барои содир кардани онҳо ашҳоси айборд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашда мешаванд.

Ба ҳимояи қӯдак боби алоҳидаи (боби 20-и) Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудааст, ки он «Ҕиноятҳо бар муқобили оила ва ноболигон» ном дорад. Байни ҷиноятҳои дар ин боб пешбинишуда моддаҳои зерин ҳастанд:

Моддаи 165 «Ҕалби ноболигон ба содир намудани ҷиноят», моддаи 167 «Ҳариду фурӯши ноболигон», моддаи 168 «Ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида», моддаи 171 «Иваз намудани тифл», моддаи 172 «Писархондии (духтархондии) ғайриқонунӣ», моддаи 174 «Ичро накардани уҳдадорӣ оид ба тарбияи ноболигон», моддаи 175 «Ичрои номатлуби уҳдадорӣ оид ба таъмини бехатарии ҳаёт ва саломатии қӯдак», моддаи 176 «Суюистифода аз ҳуқуқи васӣ ё парастор», моддаи 177 «Барқасдана саркашӣ намудани волидайн аз таъминоти фарзандон» ном доранд, ки вайрон кардани онҳо ҷазои ҷиноятиро дар назар доранд. Ба ин масъала дар Кодекси ҷиноятӣ Тоҷикистон бобу моддаҳои дигар низ баҳшида шудаанд.

4. МАҚОМОТИ МАСЪУЛИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ҚӮДАКОН АЗ ЗӮРОВАРИЙ. Бо тартиботи судӣ ҳама гуна вайронкунидои ҳуқуқи қӯдакро ҳимоя намудан мумкин аст. Мутобики Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояи судии ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандӣ ва оиласии қӯдак шакли асосии ҳимояи ҳуқуқӣ аст.

Танҳо суд ҳуқуқ дорад, ки: волидонро аз ҳуқуқи волидайни маҳрум кунад ё ки ҳуқуқҳои онҳоро маҳдуд созад; ҳуқуқҳои волидайниро барқарор намояд; қӯдакро ба писархондӣ дихад ё писархондиро бекор кунад; аз волидайне, ки аз нигоҳубини қӯдак саркашӣ мекунад, нафака ситонад; муайян кунад, ки баъди аз ҳамдигар чудо шудани ҳамсарон қӯдак бо қадоме аз волидон зиндагӣ кунад, барои қӯдакон аз қадоме аз онҳо ва ба қадом андоза нафака ситонда шавад; падари қӯдакро муқаррар намояд.

Ҳуқуқҳои қӯдакро дар асоси қонун ҳамчунин мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла милитсия ва прокуратура ҳимоя менамоянд. Ҳангоми маълум гардидани вайроншавии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуни қӯдак мақомоти прокуратура ҳақ доранд ва ҳатто вазифдоранд, ки ба мақомот ё шахси мансабдори қарори ғайриқонунӣ қабулкарда эътиroz пешниҳод намоянд; ба суд бо даъво ба манфиатҳои

ноболиг муроциат намоянд; дар бораи хукуқвайронкунии маъмурӣ ва ё чиной парванда кушоянд; дар ҳама гуна марҳалаи ҷараёни судӣ, агар инро ҳифзи хукуқҳои ноболиг талаб намояд, ба кор ҳамроҳ шаванд, ба ҳалномаҳо, хукмномаҳо, ё қарорҳои гайриқонунӣ ва беасос қабулшудаи суд эътиroz кунанд ва гайра.

Ширкати прокурор дар мурофиаи судӣ, масалан, аз рӯйи парвандахое мисли маҳрум кардан аз хукуқҳои волидайӣ, маҳдуд ё барқарорсозии онҳо, дар бораи писархондӣ ё бекор кардани писархондӣ ҳатмист.

Ваколатҳои прокурор ба вазифаҳои прокуратура оид ба амали сохтани назорат ба риояи хукуқ ва озодиҳои инсон ва андешидани тадбирҳои пешбиникардаи қонун (бо ҳузур дар баррасии парвандаҳо аз ҷониби суд, ҳамчунин, пешниҳод ва дастгирии даъво дар суд) оид ба ҳифзи хукуқҳои ашҳосе, ки вобаста ба вазъи саломатӣ ё синну сол (чун ноболигӣ) наметавонанд шахсан аз хукуқҳои худ дифоъ кунанд, асос меёбад.

Доир ба таъмини ҳифзи хукуқҳои кӯдакон ҳамчунин, созмонҳои гайрихукуматӣ, ки қабулгоҳҳои ройгони хукуқӣ ё марказҳои буҳронӣ-тавонбахшӣ доранд ва онҳо ба кӯдакони аз зӯроварио истисмор ҷабрдида ёрӣ расонда метавонанд, кумаки муайяне мекунанд.

Савол ва супоришиҳо:

1. Зӯроварӣ чист ва он нисбат ба кӯдак чӣ тавр зоҳир мешавад?
2. Ба андешаи шумо, барои решакан кардани истисмори иқтисодии кӯдакон қадом ҷораҳои пурсамаранд? Оё ин мавзӯъ барои Тоҷикистон муҳим аст?
3. Дар Тоҷикистон қадом санадҳои меъёрии хукуқӣ кӯдаконро аз зӯроварӣ ва истисмор ҳимоя мекунано?
4. Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадом навъҳои ҷиноят нисбат ба ноболигон пешбинӣ шудаанд?
5. Ҳифзи хукуқҳои кӯдаконро қадом мақомоти давлатӣ таъмин мекунанд?

§21. ИЧРОИ АДОЛАТИ СУДӢ НИСБАТ БА НОБОЛИГОН

1. МАФҲУМИ АДОЛАТИ СУДӢ НИСБАТ БА НОБОЛИГОН

Мувофики маълумотӣ ЮНИФЕС дар тамоми ҷаҳон дар ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ зиёда аз 1 млн. кӯдаке қарор доранд, ки бо қонун дар ихтилоф мебошанд. Қисми зиёди чунин кӯдакон аз ҷамоаҳо ва оилаҳои камбизоат, қисми дигарашон аз ақаллиятаҳо дучори табъ-изгардида мебошанд. Зери мафҳуми «кӯдакони бо қонун дар ихтилоф» ҳамаи ашҳоси то 18 – солае фаҳмида мешаванд, ки бо низоми адолати судӣ ба ҳайси гумонбар ё айбдоршаванд дар содир кардани хукуқвайронкунихо алоқамандӣ доранд. Аксари кӯдакони бо қонун дар ихтилоф ҷиноятҳои на ҷандон вазнин ё хукуқвайронкунихои хурде, чун оворагардӣ, дарсгорезӣ, гадой ё майнӯшӣ содир мекунанд. Баъзе аз онҳо чун «вайронкунихои статутӣ» маълуманд ва дар сурати содиршавӣ аз ҷониби қалонсолон хукуқвайронкунӣ шуморида намешаванд.

Ба ин тарик, зери марҳуми «адолати судӣ нисбат ба ноболигон» тартиби аз ҷониби мақомоти ваколатдор (на танҳо судҳо) баррасӣ

гардидани ҳуқуқвайронқунихои (на танҳо чиноятҳо) ноболигонро фахмидан лозим аст. Ва зиёда аз ин, стандартҳои ҳадди ақалли қоидаҳои СММ марбут ба ичроиadolati судӣ nisbat ба ноболигон муқаррароте доранд, ки паҳн кардани амали усулҳои дар қоидаҳо баёншударо, ҳамчунин ба ҳамаи ноболигоне, ки nisbatи онҳо тадбирҳои таъминоти иҷтимоӣ ва муқаррарсозии васоят, аз ҷумла ба болигони ҷавони ҳуқуқвайронқунандагони андешаидан мешаванд, дастгирӣ мекунанд.

2. СТАНДАРТҲОИ ҲАДДИ АҚАЛЛИ ҚОИДАҲОИ ИҶРОИ АДОЛАТИ СУДӢ НИСБАТ БА НОБОЛИГОН («ҚОИДАҲОИ ПЕКИНӢ»), ки бо қатъномаи Ичлоисияи Кулли СММ соли 1985 қабул карда шудааст, бо мақсади тавсееи муқаррароти Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ марбут ба қӯдакони бо қонун дар ихтилоф таҳия гардида буд. Ин санад қарордоди байналмилалии дорои қувваи ҳатмии ҳуқуқӣ мебошад, vale азбаски дар он меъёрҳои муҳимми ифодакунандай амалияи босуботи ҳуқуқи байналмилалӣ ва инъикоскунандай стандартҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои инсон кодексӣ (қонунӣ) кунонида шудаанд, давлатҳо ва зифадоранд, ки ҳангоми ичроиadolati судӣ nisbat ба ноболигон дар мамлакатҳои худ муқаррароти Қоидаҳоро ба роҳбарӣ гиранд. Ичлоисияи Кулли СММ ба давлатҳои узви Созмони Милали Муттаҳид тавсия медиҳад, ки қонунгузорӣ ва амалияиadolati судии худро nisbat ба ноболигон бо Қоидаҳои пекинӣ мутобиқ созанд.

Адолати судӣ nisbat ба ноболигон бояд қисми таркиби раванди рушди миллии ҳар мамлакат дар доираи таъминоти ҳамаҷонибаи адолати иҷтимоӣ барои ҳамаи ноболигон бошад ва ҳамзамон, ба ин тарик ба ҳифзи ҷавонон ва дастгiriи тартиботи осоишта дар ҷомеа кумак расонад.

B.1.4. Стандартҳои ҳадди ақалли Қоидаҳои муносибат бо маҳбусон

Қоидаҳои Пекинӣ бо дарназардошти назокати маҳсуси қӯдакон барои низомиadolati судӣ nisbat ба ноболигон ҳадафи маҳсусеро пешбинӣ менамояд, ки дар навбати аввал бояд ба таъмини некӯаҳволии ноболигон ва таъмини он ки ҳама гуна чорабинҳои таъсиррасонӣ ба ҳуқуқвайронқунандагони ноболиг ҳамеша, чӣ бо маҳсусиятҳои шахсияти ҳуқуқвайронқунанда ва чӣ бо ҳолатҳои ҳуқуқвайронқунӣ қиёсшаванда бошанд, нигаронида шаванд. Ин муносибат ба ду ғоя асос меёбад. Пеш аз ҳама, наврасон вобаста ба рушди худ ҳанӯз қодир нестанд, ки моҳияти аслии рафткорҳои худро дарк кунанд ва барои онҳо ҷавобгарии пурра ба зимма дошта бошанд. Ва дуюм, наврасон дар синну соле қарор доранд, ки ҳанӯз онҳоро аз нав тарбия кардан мумкин аст, то дар оянда дар онҳо майли содир кардани ягон хел ҳуқуқвайронқунӣ пайдо нашавад. Ба ин тарик, ҳангоми ичроиadolati судӣ nisbat ба ноболигон худи ҳуқуқвайронқунанда назар ба ҳуқуқвайронқунӣ бояд муҳимтар бошад.

Тибки Қоидаҳо барои ноболиги нисбаташ мурофиа шурӯъшаванда дар ҳамаи марҳалаҳои баррасии судӣ бояд ҳуқуқҳои зерин таъмин карда шаванд: фарзияи бегуноҳӣ, ҳуқуки огоҳ будан аз айномаи ба ӯ пешниҳодшаванда, ҳуқуки рад кардани нишондод, ҳуқуки доштани адвокат, ҳуқуки ҳузури волидон ё парастор, ҳуқуки воҳӯрии рӯбарӯ бо шоҳидон ва пурсиши якҷояву ҳамзамони онҳо, ҳуқуки шикоят кардан.

Усули муҳимми иҷрои адолати судӣ нисбат ба ноболиг таъмини маҳфият аст, ки барои канорачӯй аз зараррасонӣ ба ӯ ба сабаби ошкорои нолозим ё коҳидани обрӯ бояд дар ҳамаи марҳалаҳо таъмин карда шавад. Ҷавонон ба коҳидани обрӯ бо ранҷурии маҳсус эътино меоваранд. Натиҷаҳои таҳқиқоти криминологӣ доир ба масъалайи зараррасонӣ ба обрӯ аз оқибатҳои ногувори (гуногуни) марбург ба истифодаи доимию номхое чун «ҳуқуқвайронкунанда» ё «чинояткор» нисбат ба одамони ҷавон шаҳодат медиҳанд. Дар Қоидаҳо ҳамчунин, усулан набояд ягон ҳел иттилооте нашр гардад, ки метавонад ба нишон додани шахсияти ҳуқуқвайронкунанда ноболиг оварда расонад;

3. БОЗДОШТ Ё ДАСТГИРИИ (ҲАБСИ) НОБОЛИФ. Мақомоти босалоҳияте, ки боздошти ноболигро анҷом медиҳад, вазифадор аст дар ин ҳусус фавран волидайн ё парастори ӯро ҳабардор созад. Судя дар наҷбати ҳуд, фавран масъалайи озод кардани ноболигро баррасӣ мекунад ва дар сурати мавҷудияти имконияти аввалин ноболигро озод менамояд. Боздошт (ҳабс) ҳамчун ҷораи истиснои эҳтиёти нисбат ба ноболиг дар тӯли марҳалаи кӯтоҳтарин андешаҳои шуда, суд ҳаддалимкон бояд кӯшиш кунад, ки боздоштро (ҳабсро) бо дигар навъҳои ҷораи эҳтиёти иваз намояд.

Муқаррароти муҳими дигари банаざргирандай ояндаи кӯдакони ҳуқуқвайронкунанда он аст, ки ҳангоми баррасии парвандаи онҳо ба ҳадди имкон кӯшиш кардан лозим аст, ки баррасии расмии парвандаҳои онҳо аз ҷониби мақомоти ҳокимият чун суд ё трибунал сурат нагирад. Политсия, прокуратура ё дигар мақомоти таҳқиқунандаи парвандаҳои ноболигон бояд ваколат дошта бошанд, ки бо салоҳиди ҳуд, бе гузаронидани баррасии расмии парванда қарор қабул кунанд. Агар парвандаи ноболиг қатъ нагардида, бо таҳқиқи он мақомоти салоҳиятдор машғул бошанд, дар ҳама гуна ҳолат тафтишот дар асоси усулҳои адолат ва бегаразӣ сурат мегирад (банди 14 Қоидаҳо).

4. БАРРАСИИ БЕТАҲХИРИ ПАРВАНДАИ НОБОЛИФ ВА УСУЛҲОИ ИНТИХОБИ ЧОРАҲОИ ТАҶСИРРАСОНӢ (ЧАЗО). Яке аз маҳсусиятҳои адолати судӣ нисбат ба ноболиг он аст, ки тафтишот бояд зуд ва бе ҳеч гуна қашолкорӣ оғоз ёбад (банди 20 Қоидаҳо). Дар акси ҳол, қашол ёфтани раванди тафтишот ба рӯҳия ва рушди ҷисмонии наврас таъсири манғӣ мерасонад ва бо ҳадафҳои адолати судӣ нисбат ба ноболигон муҳолиф аст.

Қоидаҳои Пекинӣ усулҳои зерини баровардани қарорҳои суд ва интиҳоби ҷораҳои таъсиrrасониро пешбинӣ менамояд:

– чораҳои таъсиррасонӣ нисбат ба ноболигон бояд ҳамеша на танҳо бо ҳолатҳо ва вазнинии ҳуқуквайронкунӣ, балки бо вазъият ва талаботи ноболиг, инчунин, бо талаботи ҷомеа қиёсшаванда бошанд;

– ҳуқуквайронкунандай ноболигро, агар ў ба содир кардани ҷинояти ҷиддӣ бо истифодаи зӯроварӣ ба муқобили каси дигар ё ҷандин қарат содир кардани дигар ҳуқуквайронкунҳои ҷиддӣ айборд эътироф нашуда бошад, инчунин, дар ҳолати набудани дигар чораҳои мувофиқи таъсиррасонӣ аз озодии шахсӣ маҳрум кардан лозим нест;

– ҳангоми баррасии парвандаи ноболиг масъалаи некуаҳволии ў бояд омили ҳалкунанда бошад;

– барои ҳама гуна ҷиноятҳое, ки ноболиг содир мекунад, ҳукми қатл бароварда намешавад;

– ноболигон набояд дучори латуқӯб гарданд;

– ва мақомоти салоҳиятдори ҳокимият бояд ҳуқуқ дошта бошад, ки дар ҳама гуна лаҳза баррасии судиро қатъ кунад.

Савол ва супориши:

1. *Мағфҳуми «адолати судӣ нисбат ба ноболигон»-ро шарҳ дигед.*

2. *Дар Қоидаҳои ҳадди ақалли стандартии СММ қадом принсипҳои ба амал баровардани адолати судӣ зикр гардидаанд?*

3. *Дар бораи ҳадафҳои адолати судӣ ва кафолатҳои ҳуқуқии ноболигон тибқи Қоидаҳои Пекинӣ маълумот дигед.*

4. *Маҳсусиятҳои боздошт ва дастгiriи ноболигонро фаҳмонед.*

4. ҶОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ИЧРОИ АДОЛАТИ СУДӢ НИСБАТ BA НОБОЛИГОН. Тартиби баррасии ҳуқуквайронкунҳои ноболигон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Низомнома дар бораи Комиссия оид ба корҳои ноболигон (соли 1995), Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуквайронкунҳои маъмурӣ (соли 1985) ва Кодекси ҷиноятӣ- мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 1961) муайян карда мешавад.

Ҷавобгарии ҷиноятии ноболигон бо фасли 5 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқан ба маҳсусияти шахсияти ноболиг муайян гардида, дар боби 14 кодекси мазкур муфассал баён карда шудааст.

Ҳангоми истифодаи асос ва усулои умумии ҷавобгарии ҷиноятии ноболигон хусусиятҳои маҳсуси онҳо, аз ҷумла синнусолӣ, рӯҳӣ ва ҷисмонӣ, шароитҳои тарбия ва дигар хусусиятҳои шахсияти онҳо ба инобат гирифта мешаванд. Ҷун қоидai умумӣ, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии ҷиноятии ноболигонро аз синни 16-солагӣ муқаррар менамояд, аммо аз рӯйи ҷиноятҳои вазнине ҷун куштор, одамрубой одам, таҷовуз ба номус ва ғайра ҷавобгарӣ аз синни 14-солагӣ фаро мерасад.

Маҳсусиятҳои ҷавобгарии ҷиноятии ноболигон дар масъалаи наవъҳои ҷазо (моддаи 87), таъйин кардани ҷазо (моддаи 88), озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ (моддаи 89), озод кардан аз ҷазо (моддаи

90), иваз кардани чазо бо чазои нисбатан сабук (моддаи 92), мухлати адо кардани чазои судӣ (моддаи 94), чиноятаҳои ретсидивӣ (моддаи 21), ҳолатҳои сабуксозандай ҷавобгарӣ (моддаи 61) зоҳир мегардад.

5. МАХСУСИЯТҲОИ БАРРАСИИ СУДИИ ЧИНОЯТӢ НИСБАТ БА НОБОЛИГОН. Тартиби кӯшодан, тафтиши пешакӣ, таҳқиқ ва баррасии судии чиноятаҳои ноболигон дар тафовут аз қалонсолон баъзе ҳусусиятҳои хос дорад. Масалан, ширкати ҳимоятгар ҳангоми таҳқиқи чиноятаҳо аз рӯйи парвандоҳои ноболигон ҳатмист (моддаи 51-и Кодекси чиноятӣ-процессуалий), дар мавриди пурсиши ноболигони то 16-сола бояд ширкати омӯзгор таъмин карда шавад (моддаи 150). Тафтиши ҳама гуна парвандоҳои чиноятии ноболигонро мақомоти корҳои доҳилӣ мебарад, чунки мақомоти мазкур ҳадамоти маҳсусе дорад, ки таъйиноташон кор бо ноболигон буда, онҳо бо ҳаёти ноболигон аз наздик шиносанд (моддаи 122-и КЧП).

Агар нисбат ба чиноятаҳои содиркардаи қалонсолон исбот кардани панҷ ҳолати содир кардани чиноят, (чун рӯйдоди чиноят (макон, усул ва дигар ҳолатҳои содир гардидани чиноят); гунаҳкорӣ ва сабаб ё мақсади чиноят; ҳолатҳои ба дараҷа ва моҳияти ҷавобгарии айборшавандада таъсиррасонанда, инчунин, ҳолатҳои дигари тавсифкунандай шахсияти айборшавандад; моҳият ва ҳаҷми зарари аз чиноят расида ва сабабҳо ва ҳолатҳои ба содир гардидани чиноят мусоидаткарда) талаб карда шавад, нисбати парвандоҳои ноболигон бояд ба таври мушаххас якчанд ҳолати иловагӣ: синну соли ноболиг, мурофиавӣ, зиндагӣ ва тарбия, мавҷудияти қалонсолони таҳrikgar (моддаи 61-и КЧП) муқаррар гарданд.

Навъ, тартиб ва шарту шароитҳои истифодаи ҷораҳои дастгирӣ нисбат ба ноболигон, аз ҷумла ҳабс кардан низ маҳсусиятҳои худро доранд. Масалан, агар масъалаи ба ҳабс гирифтани ашҳоси қалонсол ба миён ояд, прокурор вазифадор нест, ки ҳар қадоме аз онҳоро пурсад, вале агар масъалаи ба ҳабс гирифтани ноболиг пайдо шавад, прокурор вазифадор аст, ки ӯро пурсад ва ҳолатҳои кори чиноиро аз худи ноболиг фаҳмад.

Кодекси чиноятӣ-процессуалий талаб менамояд, ки то ҳадди имкон парвандай чиноии ноболиг чудо ва, бо истеҳсолоти алоҳида таҳқиқ карда шавад.

Баррасии судии парвандоҳои чиноятии ноболигон низ бояд бо дар-назардошти ҳусусиятҳои синнусолии онҳо сурат бигирад. Масалан, КЧП дар мурофиа ҳатман ширкат доштани намояндагони қонунии ноболигро (волидон, парасторон), ки онҳо соҳиби баъзе ҳукуқҳои мурофиавӣ, масалан, ширкат дар таҳқиқи далелҳо, пешниҳод кардани далелҳо, дарҳост намудан, рад кардан ва ғайра мебошанд, пешбинӣ менамояд. Ҳангоми баровардани ҳукм нисбат ба ноболиг дар ҳолатҳои шартан маҳкум кардан, истифодаи ҷораҳои ҷазоӣ бо маҳрум кардан аз озодӣ алоқаманд набуда ё мавқуф гузоштани иҷрои ҳукм суд вазифадор аст масъалаи зарурати ба ноболиг таъян кардани мураббии ҷамъиятиро мухокима кунад.

Ба ин тариқ, барои таъмини вазъи беҳтари ноболигони дучори таъқиби чиноятӣ гашта Кодекси чиноятӣ-мурофиавӣ баъзе бартарииҳои мурофиавӣ муқаррар менамояд, ки барои ҳифзи хукукҳо ва манфиатҳои ноболигон кумак мекунанд.

Ба андешаи шумо, нисбат ба ноболигон қадом ҷораҳои ҷазои чиноятӣ мегарданд пурсамар бошанд?

6. ҶАВОБГАРИИ МАЪМУРИИ НОБОЛИГОН ВА МАХСУСИЯТИ МУРОФИАВИИ ОН. Амалисозии раванди маъмурии хукуқвайронкуниҳои маъмурии ноболигон бо Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба хукуқвайронкуниҳои маъмурӣ (соли 1985) танзим мегардад. Мутобиқи ин Кодекс ба ҷавобгарии маъмурӣ шахсе кашида мешавад, ки ҳангоми содир кардани хукуқвайронкунии маъмурӣ ба синни 16 расидааст.

Нисбати ашҳоси аз 16 то 18 солаи хукуқвайронкунии маъмурӣ содирикарда ҷораҳои андешаидан мешаванд, ки дар Низомнома дар бораи Комиссияи кор бо ноболигон муқаррар гардидаанд. Ҳангоми баррасии парвандаҳои маъмурии ноболигон қарори даҳлдор бо дарназардошти ҳусусияти хукуқвайронкунӣ ва шахсияти ноболиг (моддаи 13-и Кодекс) қабул карда мешавад.

Солҳои охир дар мамлакати мо масъалаи имконпазирии ҷорӣ намудани механизмиҳои комиларзиши адлияи ювеналӣ (адолати судӣ бараи ноболигон) муҳокима мешавад.

Зери мағҳуми «адлияи ювеналӣ» низоми маҳсуси адлияи судӣ ба-рои ноболигон, низоми соҳторҳои давлатӣ (муниципалӣ) ва созмонҳои файридавлатии яқҷоямалкунанда бо мақсади ташаккул ва фаъолияти низоми томи ҳифзи хукуқҳои кӯдак фаҳимда мешавад. Яке аз принсиҳои асосии ин низом кӯшиш ба иваз намудани ҷазои маҳрумият аз озодии ноболигон, аз чумла, бо роҳи истифодаи ҷораҳои алтернативии (дигарӣ) ҷазо чун корҳои фоиданоки ҷамъияти мебошад. Ба адлияи ювеналӣ, масалан, судҳои маҳсуси ювеналӣ доҳил мешаванд. Бартарии адлияи ювеналӣ аз он иборат аст, ки имкон медиҳад ба андозаи пурра барраси-ро нисбат ба ноболигон бо ҷалби судҳои маҳсус, қоидаҳои маҳсуси амал ва ҳамаи он чи ки ба манфиати рушди ҳар чи бештарӣ кӯдак ва ҳифзи ўз ҳамаи гуна таъсиррасонии манғӣ инъикос намояд, амалӣ созад.

Савол ва супоришиҳо:

5. Шумо қадом санадҳои қонунгузории иҷро карданӣ адолати судиро нисбат ба ноболигон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон медонед?

6. Мақомоти тафтиши таҳқиқ бояд қадом ҳолатҳои парвандаи ҷинони ноболигонро муайян кунанд?

7. Адолати ювеналӣ чист? Он барои чӣ лозим аст?

БОБИ 6. ҲУҚУҚХОИ ЗАНОН

§22. БАРОБАРӢ ВА ЭҲТИРОМИ БАЙНИҲАМДИГАРИИ МАРДУ ЗАН

1. КАФОЛАТИ БАРОБАРХУҚУҚИИ ЗАНОН ВА МАРДОН. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон занон ва мардон аз ҳамаи ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсию шахсӣ бархӯрдоранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон табъиз нисбати занонро дар ҳамаи шаклҳои он маҳқум карда, ба пиёда намудани сиёсати рафғи табъиз нисбати занон мусидат менамояд.

Таъмини рушди ҳаматарафаи занон дар соҳаи сиёсиро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад. Ҳамин тавр, моддаи 17-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълом медорад, ки “Ҳама дар назди қонун баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, нажод, чинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва молу мулк, ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад. Мардон ва занон баробархуқуқанд”. Ҳамин тарик, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи ҳуқуқ ва озодиҳои занонро баробари ҳуқуқу озодиҳои мардон кафолат медиҳад ва ҳимоя мекунад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлил намуда, бо бовари комил метавон гуфт, ки дар он меъёре вучуд надорад, ки ҳуқуқ ва озодиҳои занонро бевосита ва ё бавосита маҳдуд кунад.

Масъалаҳои баробарии занон дар ҷомеаро Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асноди дигари қонунгузорӣ кафолат медиҳанд.

Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки Тоҷикистон дар миёни аз давлатҳои собиқ Шӯравӣ аввалин давлатест, ки Конвенсияҳои байналмилалии “Дар бораи рафғи ҳамаи шаклҳои табъиз нисбати занон”, “Дар бораи ҳуқуқҳои сиёсии занон”, “Дар бораи ҳуқуқи кӯдак”-ро тасдиқ намудааст.

2. ШИРКАТИ ЗАНОН ДАР ҲАЁТИ ҶОМЕА. Дар таъмини ширкати васеи занон дар ҳаёти ҷомеа ва идораи давлат, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 “Дар бораи баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи кафолатҳои баробархуқуқии занон ва мардон ва имкониятҳои баробари татбиқи онҳо” аз 1 марта соли 2005 аҳамияти қалонро моликанд.

Аз тарафи қонунгузории интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон баробархуқуқии мардон ва занон ба вазифаҳои интихобӣ, интихоб кардан ва интихоб шудан кафолат дода мешавад. Занон нерӯи устувор ва серҳаракати ҷомеа мебошанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати давлатиеро пеш гирифтааст, ки он ҳуқуқ ва имкониятҳои занон ва мардонро таъмин менамояд. Принципҳои асосии ин сиёсат чунин аст:

Имкониятҳои баробари ширкат дар ҷараёни қабули қарорҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ;

Дастрасии баробари мардон ва занон ба ҳама навъҳои фаъолияти ҷамъияти;

Музди меҳнати баробар ва дастрас будани корҳое, ки музди меҳнати баланд доранд;

Баробарӣ дар ҳаёти оилавӣ.

Барои боз ҳам самараноктар татбиқ намудани сиёсати давлатӣ зарур аст, ки чунин усулҳо мавриди истифода қарор дода шаванд: таҳлили гендерӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти гендерӣ.

3. МУВОЗИНАТИ ГЕНДЕРӢ. Таҳлили гендерӣ сатҳи баробарии (баланси) гендериро муайян месозад. Мувозинати гендерӣ гуфта, бояд ҳолати корҳоеро фаҳмид, ки дар он вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии занон ва мардон баробар мешавад. Баробарии гендерӣ ба чунин нишондиҳандаҳои асосӣ такя мекунад:

- Тақсимоти баробари даромад;
- Тақсимоти баробари мансабҳои роҳбарикунанда дар соҳаи хизмати давлатӣ;
- Сатҳи маърифати вазъи саломат ба даст овардашуда;
- Сатҳи касалмандӣ ва дарозии умр.

Масъалаи гендерӣ аз ҷузъиёти зерин иборат аст: баробарҳукукӣ; баробарии имкониятҳо, баробарии масъулият, баробарии муносибатҳои рағиқона дар байни мардон ва занон.

Алҳол қолабҳои зиёди барои тасаввуроти мо муқаррарӣ бо мушкилоти зиёд аз нав баррасӣ мешаванд, инчунин, ҷараёни даст қашидан аз меъёрҳо ва анъанаҳое, ки дар муддати тӯлонӣ арзи вучӯд доштанд, суст сурат мегиранд, ки ин ҷараёни баробарҳукукӣ мардон ва занонро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бозмедорад. Муваффақшавии баробарҳукукӣ воқеии мардон ва занон ҷараёnest дуру дароз ва хеле мушкил. Дар ин роҳ зарур аст меъёрҳои ҷамъиятие тағиیر дода шаванд, ки вазифа ва мақоми занон ва мардонро дар ҷомеа муайян менамоянд.

Ҷалб намудани илм ба дар раванди таҳияи сиёсати гендерӣ имкон меоварад, ки пажӯҳиши гендерӣ дастгирӣ барои ташхиси гендерӣ асоси методологӣ таҳия шавад. Усули асосии методологияи гендерӣ бояд таъминӣ баробарҳукукӣ ва имконияти баробар барои шаҳрвандони ҳар ду ҷинс бошад.

4. ИНҶИКОСИ БАРОБАРИИ ҲАМСАРОН ДАР АСНОДИ ҲУҚУКӢ. Дар моддаи 32 Кодекси оила принципи баробарии ҳамсарон дар оила пешбинӣ шудааст, ки он дар навбати худ ба моддаи 17-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробарии ҳуқуқ ва озодиҳои занон ва мардон такя мекунад. Ин баробарӣ муносибатҳои оилавиро низ дар бар мегирад, ки бар асоси он мард ва зан дар оила ҳуқуқҳои баробар доранд. Баробарии ҳамсарон дар оила дар назар дорад:

- Хуқуки ҳар яке аз ҳамсарон ба интихоби озоди шуғли меҳнат, касбу кор, чойи хузур ва сукунат;
- Тасмими якҷояи ҳамсарон дар масъалаи модарӣ, падарӣ, тарбия ва таҳсилоти ӯзбекон, масъалаҳои дигари ҳаёти оила (хуқуқ ба тасмими муштараки масъалаҳои гуногуни ҳаёти оила);
- Вазифаҳои ҳамсарон дар мавриди ба роҳ мондани муносибат дар оила дар асоси эҳтиром ва ҳусни тафоҳуми якдигар, инчунин, вазифаҳои ҳамсарон барои мусоидат ба некӯаҳволӣ ва таҳқими оила, ғамхорӣ дар ҷодаи таъмин ва ба балоғат расонидани ӯзбекони худ сурат мегирад. Мазмуни моддаи 32 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳияти усули баробарии ҳамсаронро дар оила мекушояд, пурра ҷавобгӯйӣ моддаи 17 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 16 Эъломияи умумии ҳуқуки башар, моддаҳои 12, 13, 15, 16 Конвенсия дар бораи рафъи ҳамаи шаклҳои табъиз нисбати занон (1979), инчунин, Эъломияи Пекин ва Платформаи амали Конфронси умумиҷаҳонӣ доир ба мақоми занон (соли 1995) мебошад, тамоюли умумиро оид ба низом даровардани қонунгузории оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи асноди байналмилалии ҳуқуқӣ таஸдиқ менамояд.

Мутобиқи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсар вазифадор аст, ки дар татбиқи ҳуқуқҳои молумулкӣ шахсӣ ба ҳамсари худ монеа эҷод нақунад. Файр аз ин, ба вазифаҳои ҳамсарон, дар асоси эҳтиром ва ҳусни тафоҳуми якдигар ба роҳ мондани муносибатҳо дар оила, мусоидат ба некӯаҳволӣ ва таҳқими оила, ғамхорӣ дар бораи таъминот ва рушди аъзои оила низ доҳил мебошанд. Қоидai мазкур моҳияти эъломиявӣ дорад; дар он вазифаҳои ахлоқии марду зан дар назди ҳамдигар ва дар оила номбар шудаанд.

Қонун баробарии ҳуқуқ ва вазифаҳои марду занро дар оила дар назар дошта, афзалияти ҳеч қадом аз онхоро дар ҳалли ҳар гуна масъала муқаррар намекунад.

Усули баробарии мард ва зан дар оила, ки ба онҳо ҳуқуқ ва вазифаҳо додааст, на танҳо барои мамлакати моҳс аст. Асноди асосии ҳуқуки байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон шарҳ медиҳанд, ки давлат бояд барои таъмини ҳуқуқу вазифаҳои ҳамсарон нисбати ақди никоҳ, дар мавриди дар ақди никоҳ будан ва онро шикастан тадбирҳо андешад. Аз ин рӯ, баробарии ҳуқуқи ҳамсарон на танҳо дар қонунгузории миллӣ, балки дар қонунгузории аксарияти давлатҳои хориҷӣ низ пешбинӣ шудааст. Агар дар конститутсияҳои чунин давлатҳо, ба монанди Маҷористон, Швейцария, Туркманистон ва давлатҳои дигар танҳо баробарии усулии мард ва зан дар маҷмӯъ муқаррар карда шуда бошад, пас дар конститутсияҳои давлатҳои дигар, ба монанди Италия, Чопон, Португалия ва файра меъёрҳои асноди байналмилалии ҳуқуқ дар бораи баробарӣ ва вазифаҳои ҳамсарон дар оила дақик амалӣ карда мешавад. Масалан, дар конститутсияи Италия ҳуқуқ ва вазифаҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқии ҳамсарон дар доирае, ки қонун барои таъмини ягонагии оила за-

пур аст, мұқаррар кардааст. Дар Конститутсияи Чопон мұқаррар карда шудааст, ки никох дар сурати ҳамкории байниҳамдигарй арзি вүчуд дорад, ки асоси онро баробархуқуқи мард ва зан ташкил медиҳад. Тибкі Конститутсияи Португалия баробархуқуқй вазифаҳои ҳамсарон дар никох аз назари шаҳрвандй ва сиёсий қобили амал буда, мазмуни таълим ва тарбияи фарзандонро дар бар мегиранд.

Ҳамин тариқ, сиёсати давлатй доир ба таъмини баробархуқуқй ва имконияти баробар доштани мардон ва занон бояд ба ин самтҳо равона карда шуда бошад:

- Ба мардон ва занон баробар дастрас будани захираҳои моддй ва ғайримоддй, баланд бардоштани мустақил будани иқтисодии занон;
- Дар чомеа баланд бардоштани обрўйи кори ройгони хонагй ва ташаккули афкори ҷамъиятии мусбат ба мақоми нави мардон ва занон дар чомеа ва оила;
- Барҳам доддан қолабҳои ҷамъиятй дар бораи мақоми зан ва мард дар чомеа ва оила;
- Ҷалб намудани занон ба ҷараёни тасмимҳои маҳсусан муҳим дар ҳамаи сатҳҳо;
- Дастрасии баробари ҳамаи навъҳои таҳсилоти қасбй ба мардон ва занон;
- Баланд бардоштани қобилияти рақобатпазирии занон бо мардон;
- Таъмини ҳуқуқи ҳар як шаҳрванд ба саломатии репродуктивй ва ба нақшагирии оила;
- Андешидани тадбир барои пешгирий кардан зӯроварй дар оила нисбати занон ва аъзои дигари оила.

Дар сурати татбиқи самараноки ин сиёсат, бартараф карданы монеаҳои зиёд, ки мақоми занро инъикос менамоянд, пешрафти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи соҳаҳо имконпазир аст.

Сиёсати гендерй ё сиёсати баробархуқуқй ва имконияти баробар танҳо масъалаи занон нест, он масъалаи тамоми чомеа, шарти рушди бебозгашти он мебошад. Барои амалӣ намудани сиёсати гендерй ба ин кор ҷалб намудани мардон, ширкати ҳатмии онҳо дар ҳамаи он барномаҳое зарур аст, ки ба ҳуқуқи занон алоқаманд мебошанд.

Баробарии мардону занон ва эҳтироми байниҳамдигарии онҳо дар оила ва ҷомеа кафили оилаи ҳушбахт ва ҷомеаи рӯ ба рушду таҳаввул мебошад.

Савол ва супориши:

1. *Дар бораи кағолати давлатши баробархуқуқи занон бо мардон далелҳо биёред.*
2. *Дар моддаи 17 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи занон чӣ ғуфта шудааст?*
3. *Бо далелҳо нақши занро дар ҷомеаи Тоҷикистон муайян созед.*
4. *Мувозинати гендерй чиро дар назар дорад?*
5. *Асноҳи ҳуқуқии Тоҷикистонро мисол биёред, ки масъалаи ҳуқуқ ва имкониятҳои занонро инъикос меқунанд.*
6. *Принципи баробарии марду зан дар оила дар чӣ ифода мейбад?*

§23. МАҚОМИ ЗАН ДАР ОИЛА ВА ЧОМЕА

1. МАСЪАЛАИ МАҚОМИ ЗАН ДАР ОИЛА ВА ЧОМЕА. Шахсияти алоҳида дар чомеаи демократӣ метавонад ҳамчун воҳиди асосии сиёсӣ ба камол расад, vale дар ин сурат ҳам воҳиди асосии иҷтимоӣ оила ба хисоб меравад.

Дар урфият гуфтаанд, ки “Зан ҷароги ҳонадон аст”. Дар ин ҳикмат маънни бузурги фалсафӣ ниҳон буда, он мақоми занро дар оила ва ҷомеа баён месозад. Дар баробари пешрафти инсоният ва барпо гардишани форматсияи аввалини иҷтимоию иқтисодӣ мақоми роҳбарӣ дар оила ҳамчун ҷузъи ҷомеа ба зан тааллук дошт, ки он марҳалаи модаршоҳӣ мебошад. Вале баробари ба миён омадани динҳои насронӣ ва ислом, мақоми зан то ба ҳадди ақал коҳиш ёфт. Коҳиш ёфтани вазъи зан то миёнаҳои асири XIX идома ёфт, лекин дар давраи инқилобҳои илмию техникӣ дар соҳаи ҳуқуқи занон низ инқилоб ба амал омад. Дар натиҷаи ин занон озодии пурра ба даст оварданд, ки ин дар навбати ҳуд мақоми нави занро ҳамчун узви комилхукуки ҷомеа муайян намуд.

Дар анъанаҳои фарҳангии ҳалқи тоҷик зан аз ҳурмату эҳтиром барҳӯрдор буд, маҳсусан дар адабиёт нақши ў ҳамчун модар ва ҳимоятгари ободии ҳона тараннум мегардид, вале мавҷудияти қолабҳои маълум ба ҳудбаҳодиҳии занон таъсир расонд ва ба пайдо шудани ақидаҳои ғаризнок дар бораи амалу кор ва қобилияти онҳо мусоидат намуд. Ин падида татбиқи неруи занҳоро маҳдуд месозад. Сабабории нобаробарии гендерӣ ҳам тасаввуроти анъанавии аҳолӣ ва ҳам давраи гузариши рушди ҷомеа мебошад.

Бо сабабҳои таъриҳӣ шуури муқаррарии аксари аҳолӣ анъанавӣ-падаршоҳӣ бокӣ мондааст, ки он бартарияти гендерии бечунучарои иҷтимоии мардон ва тобеияти марбутаи занонро дар назар дорад. Мавҷудияти анъанаи гузашта пардоҳти “маҳр” барои арӯс ба таври пурра рафъ нашудааст. Инчунин, дар гузашта падидае дар шакли “бастани ақди никоҳ аз рӯйи тасмими волидон”, ки арӯс ва домод то тӯй ҳатто ҳамдигарро надидаанд, вуҷуд дошт. Алҳол чунин воқеаҳо хеле кам рӯҳ медиҳанд, чунки санадҳои қонунгузории қабулгардида чунин ҳодисаҳоро кам карданд.

Ҳолатҳои дузанагӣ ва бисёрзанагӣ бисёр вомехӯрад, гарчанде ки барои зиндагӣ бо ду ё якчанд нафар зан мувофиқи қонун ҷазо муқаррар шудааст.

2. ҚОНУНГУЗОРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА ОИЛА ВА ЗАН. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон медорад: “Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. Ҳар кас ҳуқуқи ташкили оила дорад. Мардон ва занон, ки ба синни никоҳ расидаанд, ҳуқуқдоранд озодона ақди никоҳ банданд. Дар оиладорӣ ва бекор кардани ақди никоҳ зану шавҳар баробарҳукуқанд. Бисёрникоҳӣ манъ аст”.

Усулҳои Конститутсионии ҳимояи хуқуқҳои оилавии шаҳрвандон дар меъерҳои оилавӣ ва соҳаҳои дигари хуқуқи Тоҷикистон муайян шудаанд. Масалан, усулҳои ҳимояи хуқуқҳои граждание, ки дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, дар соҳаи муносибатҳои оилавӣ низ мавриди истифода қарор мегиранд.

Давлат мақоми маҳсуси занро дар оила ва ҷомеа баён доштааст. Ба ин меъёри конститутсионии “Модару қӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории маҳсуси давлатанд” мисол шуда метавонад. Асноди дигари меъерии ҳуқуқӣ низ занро ба сифати субъекти маҳсус арзёбӣ кардааст. Масалан, дар мавриди додани рӯҳсатӣ, муайян намудани рӯзи корӣ, дар ҳолати шикастани ақди никоҳ ғолибан ба ихтиёри зан-модар мондани қӯдак, муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ ва амсоли инҳо.

То давраи гузариш оила аз давлат дар шакли пул ва имтиёзҳо ёрии қалон мегирифт. Ба уҳдадориҳо ва накши занон дар оила ҳам сиёсат ва ҳам дастрасии ҳамаҷониба ба хизматрасонӣ дар соҳаҳои тандурустӣ ва таҳсилот, ки ройгон ё ба ӣвази пардохти начандон зиёд расонида мешуданд, таъсир мерасониданд.

Бисёрникоҳиро Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кардааст. Дар натиҷаи ин аксари он заноне, ки зани дуюм мешаванд, аз имкони ширкат дар оқибатҳои ҳуқуқӣ маҳрум мебошанд, масалан, дар сурати шикастани ақди никоҳ зан аз талаб кардани тақсимоти молу мулк маҳрум аст. Ӯ инчунин, дар мавриди фавтиданӣ бо ном “шавҳар” ҳуқуқи меросигирӣ надорад. Дар ин сурат, чун қоида, зан дар тобеяни пурраи иқтисодии шавҳари граждании худ мемонад, ки ин таҳқири нақши зан дар оила мебошад. Зане, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ вобаста аст, аз имконоти таҳсил ва мустақилбудани иқтисодӣ маҳрум аст.

3. ИМТИЁЗҲО ВА МУШКИЛОТИ ИҼТМОИИ МОДАРОН. Шумори қӯдаконе, ки дар натиҷаи муносибатҳои гайриникоҳӣ таваллуд мешаванд ва байд аз ҳуқуқи имкониятҳои муайян маҳрум мегарданд, торафт меафзояд. Ҳамин тарик, мақоми занон ҳамчун модарони танҳо ғамхории маҳсуси давлатро тақозо дорад. Дар ин маврид модари танҳо ба фарди заиф ва ба ёрӣ эҳтиёҷманд мубаддал мегардад. Яке аз мушкилоти асосии занон ҳамоҳангии иҷрои кори қарордодӣ ва вазифаҳои оилавӣ мебошад. Дар ин маврид асноди меъерии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт ва имтиёзҳои гуногунро дар назар доранд, ки бори гарони иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва оилавиро сабук мегардонанд.

Рӯҳсатии ҳомиладорӣ ва таваллуд ва рӯҳсатии волидон ба-рои нигоҳубини қӯдакон ба мақсадҳои гуногун хизмат мекунанд ва ҳусусиятҳои гендерии худро доранд. Рӯҳсатии ҳомиладорӣ дар навбати аввал мақсад дорад, ки саломатии модари оянда нигоҳ дошта шавад.

Инчунин, мутобики Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯҳсатии модари қӯдакро то 3-солагии қӯдак тамдид кардан мумкин аст. Ин тадбирҳо дар шароити иқтисодии кунунӣ вазифаи муҳимро иҷро намуданд, вале дар

марҳалай феълӣ дар шароити бозаргонӣ корфармо манфиатдор нест, ки ба модарон бо сабаби ҳомилагӣ рухсатиҳои тӯлонӣ дихад. Дар мавриди қабул ба кор корфармои хусусӣ нисбати занҳое, ки воқеан ҳоҳии модар шуданро доранд, табъизкорона муносибат мекунад. Маҳз бо ҳамин сабаб пешниҳод карда мешавад, ки ба қонунгузории меҳнатӣ тафйирот ворид сохта шавад, то ки барои нигоҳубини қӯдак ҳар як узви оила, сарфи назар аз ҷинси онҳо, ҳукуқ дошта бошад.

Мушкилоти дигар мавҷуд набудани дастрасӣ ба муассисаҳои тарбияи томактабӣ мебошад, бо ҳамин сабаб занони зиёд ба ҷойҳои аввалии кори худ баргашта наметавонанд. Ин муассисаҳо ба волидон имкон медиҳанд, ки на танҳо вазифаҳои худро иҷро намоянӣ, инчунин, имконият медиҳанд, ки дар қасбу кори худ муваффақ гарданد.

Саломатии зан бо сабабҳои зерин дар ҳама ҷо зери хатар қарор дорад: нобаробарӣ дар мавриди дастрас будани таҳсилот, шуғли меҳнат, бехатарии оби ошомиданий ва дар маҷмӯъ, муҳити носолими табӣ, дастрасии душвори муассисаҳои тиббии беҳдошӣ, ва гайраҳо.

Ҳудуди 72 % занону дұхтарон дар минтақаҳои деҳотии дорой хусусиятҳои гуногуни иқлими, ҷуғроғи, иҷтимоию иқтисодӣ ва экологи сукунат дошта, аксари күлли онҳо дар оилаҳое ҳаёт ба сар мебаранд, ки даромади онҳо аз ҳаҷми ақалли зиндагӣ камтар аст.

Дар мавриди таваллуд тамоюли кам шудани доҳилаи байни таваллуд ба назар мерасад. Агар солҳои 1985–1986 дарозии умри занонаро ташкил мебод. 71,8 %-ро ташкил мекарда бошад, пас он дар соли 2002 70,8 % кам шуд.

Дар байни занон чунин бемориҳо афзудаанд, аз ҷумла ҷоғар, камхунӣ, ақибмонии инкишофи ҷисмонӣ, ки сабаби гирифтторшавии онҳо ба ин бемориҳо нокифоя будани ҳӯрек аст.

4. ЗАНОН ВА ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР. Сиёсати давлатӣ доир ба таъмини ҳуқуқ ва имкониятҳо бе ширкати баробар занон дар ҳаёти ҷамъиятии мамлакат самаранок буда наметавонад. Макоми зан дар ҷомеа барои рушди ҳамаҷониба ва мутамаддини ҷомеа аҳамияти бузург дорад.

Зан ҳамчун узви комилхуқуқи ҷомеаи мо дар баробари мардон бояд тамоми имкониятҳоро барои ширкат дар ҳаёти сиёсии мамлакат дошта бошад. Қолабҳои гендерӣ ба ҷидду ҷаҳди занон ва баҳо додан ба имкониятҳои худ таъсир мерасонанд ва ба ғаразнок баҳо додан аз ҷониби ҷомеа мусоидат мекунад. Зани сиёсатмадор объекти таваҷҷуҳи ҷиддии ҷомеа мебошад. Аз ин хотир, ҳаёти шаҳсӣ, ҳолати оилавӣ ва ҳоҳии онҳо аз ҷониби мардум мавриди омӯзиш қарор мегиранд.

Иҷозаи зоҳирӣ занон ба мансабҳо дар сатҳҳои гуногуни ҳокимият нишонаи воқеии ба занон дастрас будани ҷараённи таҳия ва қабули тасмимҳо нест ва дар пешбарии занон аз тарафи давлат нишондиҳандай беҳтар гардидан имкониятҳои занон ба қасби мансабҳои баландтар нисбат ба мардон намебошад. Набояд сифат ба микдор иваз карда ша-

вад. Ин чо бисёр чиҳатхо ба худи занон вобаста аст. Фаҳмидан зарур аст, ки ин ичрои уҳдадории давлатӣ набуда, имконияти ҳимояи пешниҳод кардан ҳукук ва ҳимояи манфиатҳои худ мебошад.

Занон бояд дорои қобилияти рақобат, буда, аз ҷиҳати қасбӣ босалоҳият бошанд, то ба мансабҳои роҳбариқунанда довталаб шуда тавонанд.

Дар марҳалаи ҳозира зарур аст, ки доир ба масъалаҳои ширкатиза-
нен дар ҷараён ва соҳтори қабули қарорҳо пажӯҳишҳои илмӣ дастгирӣ
ва амалӣ гардонида шаванд; таъмини дастрасии баробар барои занон
дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва гирифтани тахассус; ташкил ва фаъолият
доштани мактабҳои сарварӣ ва ғайра лозим аст.

Сарфи назар аз ин дастовардҳо, ҳанӯз ҳам нобаробарии гендерӣ
дар Тоҷикистон ба назар мерасад. Омилҳои зерин сабаби асосии ноба-
робарии гендерӣ мебошанд: анъанаҳои муайян, афкори ҷамъиятӣ нис-
бати занон, махсусан, дар минтақаҳои кӯҳии дурдаст, мавҷуд набудани
хобгоҳҳои дорои шароити мусоид барои духтарон ва ғайра, vale сабаби
асосӣ дар вобастагии иқтисодии духтарон аст.

Бе афзоиши маблағгузорӣ барои эҳтиёҷоти соҳаи маориф дар
маҷмӯӣ ва таҳсилоти занон, махсусан, ҷомеаи тоҷик ба пешрафт ноил
шуда наметавонад, зоро наслҳои оянда ба иқтисоди бозаргонӣ ва
ҷараёни ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ омода карда намешаванд.

Мумкин ҳатаре ба вучуд ояд, ки дар оянда мамлакати мо яке аз
манбаҳои муҳимтарини худ – мардон ва занони маълумотдорро аз даст
дихад.

Барои бартараф кардан нобаробарии гендерӣ дар соҳаи да-
страсии маълумот аз тарафи занон соли 1997 Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тартиби мувофиқи квотаи Президентӣ ба мактабҳои олий
доҳилшавии духтаронро аз навоҳии дурдаст муайян кард. Шумораи
умумии духтароне, ки аз низоми квота аз соли 1997 то соли 2005 исти-
фода бурдаанд – 3911 нафарро ташкил намуд.

Тавре дар боло ҳам қайд карда шуд, як силсила асноде вучуд доранд,
ки бевосита ҳукук ва озодиҳои занонро ҳимоя мекунанд, лекин ягон санад
мушаххасан, ҷой ва мақоми занонро дар оила ва ҷомеа муайян намекунад.
Қабули ҷунун қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад, ки
он муносибат бар зидди таъсири зӯроварӣ дар оиласро танзим намояд.

Зӯроварӣ дар оила сабаби поймол гардидан ҳуқуки занон, таҳкири
шаъну шарафи онҳо, инчунин паст задани мақоми зан мегардад. Санади
мазкур имконият фароҳам оварда метавонист, ки роҳҳои бартараф ва
пешгирий кардан зӯроварӣ дар оила дақиқан муайян карда шавад.

Баланд бардоштани ҷой ва мақоми зан дар оила ва ҷомеа ба рушди
бемайлони ҷомеа ба нафӯи миллат мусоидат менамояд. Нерӯе, ки зан до-
рад, бояд на инкор, балки бо пуррагӣ мавриди истифода қарор бигирад.

Савол ва супоришҳо:

1. Дар бораи мақоми зан дар гузашта чӣ гуфта метавонед? Оё дар замони муосир нақши зан дар оила ва ҷомеа тағйир ёфтааст?
2. Доир ба бисёрникоҳӣ фикри хешро баён намоед.
3. Дар бораи қалин ва аз рӯйи тасмими волидон ба шавҳар додани дуҳтарон чӣ медонед?
4. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз кадом масъалаҳо нисбати занон ҳалталаబ мебошанд?
5. Кадом омилҳоро ном бурда метавонед, ки сабабгори вазъи феълии занон гардидаанд?
6. Дар бораи модари худ ва нақши ўдар оиласи шумо (агар лозим шуморед) ҳикояи муҳтасар нависед.

§24. КОНВЕНСИЯ СММ ДАР БОРАИ РаФЬИ ТАМОМИ ШАКЛҲОИ ТАБЬИЗ НИСБАТИ ЗАНОН

1. ТАЪРИХИ ҚАБУЛ ВА СОХТОРИ КОНВЕНСИЯ. “Конвенсия СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон” бо Резолютсияи Ичлоисияи XXXVI Кулли СММ аз 18 декабря с. 1979 қабул гардидааст ва мутобики моддаи 27 (1)-и Конвенсия 3 сентябри с. 1981 эътибори қонунӣ гирифтааст. Дар қисмати аввали моддаи мазкур гуфта мешавад, ки “Ин Конвенсия дар рӯзи сиом байд аз ба Котиби генералии СММ супорида шудани санад дар ҳусуси ҳамроҳшавӣ эътибор пайдо мекунад. Ин талабот, яъне аз тарафи 20 давлати ҷаҳон нисбати Конвенсия гирифтани тасдиқнома (ратификатсия) ба иҷро расид.

Конвенсия дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон бо Қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 июня с. 1993 зери № 831 ба тасвиг расидааст . Ин тасмим маънои онро дорад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор аст, ки пайваста борои барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон тадбирҳои самарабахш андешад.

Конвенсия СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон аз дебоча, 6 бахш ва 30 модда иборат буда, ҳар кадоми он масъалаҳои гуногуни мубориза бар зидди табъиз нисбати занонро дар бар мегирад. Дар дебочаи Конвенсия дар бораи вазъи занон дар ҷомеаи башарӣ, дар қисми якум мақсаду вазифаҳои Конвенсия, дар қисмати дуюм дар бораи тадбирҳои давлатҳои ба Конвенсия пайваста бобати таъмини ҳуқуқҳои занон, дар қисми сеом дар бораи зарурати баробархуқуқии занон бо мардон, дар қисми чор масъалаи баробархуқуқии марду зан дар мавриди дар ақди никоҳ будан ва дар қисмҳои панҷум ва шашум дар бораи роҳу воситаҳои татбиқи Конвенсия сухан меравад.

2. МАСЪАЛАИ ХИФЗИ ҲУҚУҚИ ЗАНОН ДАР ҶАҲОН. Масъалаи баробархуқуқии занон ва мардон дар санадҳои муҳимми ҳуқуқи байнамилалӣ инъикос гардидааст. Оинномаи СММ бори дигар боварро ба ҳуқуқҳои асосии инсон ва баробархуқуқии занону мардон тасдиқ

намудааст; Эъломияи умумии ҳуқуки башар усулҳои роҳ надодан ба табъизро тасдиқ ва эълон доштааст. Мувофиқи он инсон сарфи назар аз фарки чинсӣ бояд тамоми ҳуқуку озодиҳоро дошта бошад.

Созмони Милали Муттҳаид то қабули Конвенсияи СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон барои таъмини ҳуқуку озодиҳои занон як силсила асноди ҳуқуқии дигарро низ қабул кардааст, ки онҳо дар шакли резолюцияҳо, эъломияҳо ва тавсияҳои Созмони Милали Муттҳаид таҳия гардидаанд. Конвенсияи СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон ба ҳамаи ин санадҳо такя менамояд. Сарфи назар аз мавҷудият ва татбики ин асноди гуногуни ҳуқуқӣ, табъизи зиёд нисбати занон мисли пештара чой дорад. Табъизи занон усулҳои баробархуқуқи ёхтироми шаъну шараф ва эътибори инсонро халалдор месозад, ки ин ба ширкати занон баробар ба мардон дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ватани хеш монеъ мегардад.

Конвенсия таъқид менамояд, ки дар шароити фақру нодорӣ занон барои дастрас намудани озука, тандурустӣ, маориф, таълими касбӣ, шуғл ба меҳнат ва зарурати дигар имконияти маҳдуд доранд, ки ин ҳолат низ бегуфтагу ба табъиз нисбати занон мусоидат мекунад. Дар Конвенсия бо итминон таъқид шудааст, ки низоми нави иқтисоди байналмилалии ба баробарӣ ва адолат асосёфта дар таъмини баробарии байни марду зан мусоидат ҳоҳад кард.

Барои ба баробарии пурраи байни мардону занон ноил шудан мақоми анъанавии занон дар оила ва ҷомеа зарур аст. Аз ин рӯ, “ба азми қатъӣ ҷиҳати татбиқ намудани усулҳои дар бораи рафъи табъиз нисбати занон эълон гардида ва барои ин мақсад андешидани тадбирҳои зарурӣ барои поён додан ба ҷунин табъиз дар тамоми шакл ва он ба мувофиқи зайл расиданд”, – гуфта мешавад дар фуроварди дебочаи Эъломия.

3. МАФҲУМИ ТАБЪИЗ НИСБАТИ ЗАНОН. Шархи мафҳуми мазкур дар моддаи 1 Конвенсия дода шудааст. “Барои мақсадҳои ин Конвенсия, – гуфта мешавад дар ин модда, - мафҳуми “табъиз нисбати занон” ҳама гуна фарқ, ҳоричкунӣ ё маҳдудсозӣ бо нишонаи чинсро дорад, ки ба заифгардонӣ ё умуман эътироф накардан, истифода ё татбики ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ дар соҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, шаҳрвандӣ ё ҳама гуна соҳаи дигар аз ҷониби занон, сарфи назар аз ҳолати иҷтимоии онҳо, дар асоси баробархуқуқии мардону занон равона гардидааст”.

4. УҲДАДОРИҲОИ ДАВЛАТҲОИ УЗВ. Моддаи 2 ба принсипҳои Конвенсия ва уҳдадориҳои давлатҳои узви баҳшида шудааст. Дар он аз ҷумла гуфта мешавад, ки давлатҳои узви Конвенсия “табъиз нисбати занонро дар тамоми шаклҳояш маҳкум мекунанд ва розиянд бидуни таъхир ба истифодаи тамоми усулҳои даҳлдор сиёсати рафъи табъиз нисбати занонро ба роҳ монанд”.

Уҳдадориҳои умумии давлатҳои аъзо. Бо дарназардошти ҳамин гуфтаҳо давлатҳои узв уҳдадориҳои умумии зериро ба зимма мегиранд:

- Принсипҳои баробархукукии мардонузанонро ба конститутсияҳои миллии худ ё дигар асноди қонунгузорӣ, агар он ҳанӯз доҳил карда нашуда бошад, ворид менамоянд ва бо ёрии қонун ва воситаҳои дигари марбута татбиқи амалии ин принсипро таъмин мекунанд;
- Тадбирҳои марбутаи қонунгузорӣ ва тадбирҳои дигар, аз он чумла, дар сурати зарурат мучозоте истифода мекунанд, ки ҳама гуна табъизро нисбати занон манъ менамоянд;
- Ҳифзи хукуки занонро дар асоси баробарӣ бо мардон мукаррар мекунанд ва ба кумаки судҳои салоҳиятдори миллӣ ва дигар муассисаҳои давлатӣ ҳимояи самараноки занонро аз ҳама гуна кирдори табъиз таъмин мекунанд;

Оид ба шуғли меҳнати занон. Давлатҳои узв тамоми тадбирҳоро барои рафъи табъиз нисбати занон дар соҳаи шуғли меҳнат меандешанд, то ки дар асоси баробарии мардону занон хукукҳои баробарро таъмин намоянд. Ин тадбирҳо чунинанд: хукуқ ба меҳнат ҳамчун хукуки чудонопазири тамоми одамон; хукуқ барои имконияти якхела ҳангоми киро кардан ба кор, аз чумла истифодаи меъёрҳои якхелаи интихоб барои киро кардан; хукуқ барои интихоби озодонаи ихтисос ва навъи кор, пешравӣ дар вазифа ва кафолати шуғл, гирифтани тарбияи касбӣ ва бозомӯйӣ, такмили сатҳи ихтисос ва бозомӯзии мунтазам; хукуқ ба мукофотонидани баробар.

Оид ба хукукҳои иҷтимоии занон. Мувофиқи “Конвенсияи СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон” давлатҳо барои гирифтани имтиёзҳо; хукуқ ба таъминоти иҷтимоӣ, аз чумла, ҳангоми ба нафақа баромадан, бекорӣ, беморӣ, маъюбӣ, пиронсолӣ ва дигар ҳолатҳои аз даст додани қобилияти корӣ, инчунин, хукуқ ба рухсатии пардохтшаванд; хукуқ ба ҳифзи саломатӣ ва шароити бехатари меҳнат, аз чумла, оид ба нигоҳдории вазифаи давом додани насл; пешгирий намудани табъиз нисбати занон бинобар ба шавҳар баромадан ё модар шудан ва ба онҳо кафолат додани хукуки самаранок ба меҳнат тадбирҳои даҳлдор меандешанд, аз чумла, аз кор озод карданро бинобар ҳомиладорӣ ва рухсатии ҳомиладорӣ ё таваллуд ё табъиз бинобар вазъи оиласвиро бо таҳдиҳи истифодаи мучозот манъ мекунанд; рухсатиҳои пардохтшаванд ё рухсатиҳои баробар бо кумакпулиҳои иҷтимоӣ бинобар ҳомиладорӣ ё таваллудро бе аз даст додани чойи кори пештара, ё кумакпулиҳои иҷтимоӣ ҷорӣ менамоянд; пешниҳод намудани хизматҳои зарурии иловагии иҷтимоиро ҳавасманд мегардонанд, то ки ба падару модарон имконият диханд, ки онҳо уҳдадориҳои оиласвиро бо фаъолияти меҳнатӣ ва ширкат дар ҳаёти ҷамъиятий якҷоя иҷро кунанд, аз чумла, ба занҳо ҳифзи маҳсусро дар давоми ҳомиладорӣ дар он корхое, ки заарарниашон барои саломатии онҳо тасдиқ шудааст, таъмин намоянд.

Оид ба хузури занон дар ҳаёти сиёсӣ. Моддаҳои 7, 8 ва 9-и қисми сеюми Конвенсия ба ширкати занон дар ҳаёти сиёсии чомеа бахшида шудааст.

Давлатҳои узв тамоми тадбирҳоро барои рафъи табъиз нисбати занон дар ҳаёти сиёсӣ ва ҷамъияти кишвар меандешанд, аз он ҷумла ба занон шароити баробар ба мардонро дар масъалаҳои зерин таъмин менамоянд (моддаи 7); овоздихӣ дар ҳамаи интихобот ва райпурсииҳои оммавӣ ва интихоб шудан ба тамоми макомоти аз ҷониби омма интихобшаванда; иштирок намудан дар фаъолияти ташкилотҳои гайридавлатӣ ва асостиасияҳое, ки ба масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишвар машгуланд, таъмин менамоянд; давлатҳои узв тамоми тадбирҳоро меандешанд, то ки ба занон имконияти бо мардон баробар ва бидуни ягон табъиз намояндагӣ намудани ҳукumatҳои худро дар арсаи байналмилалӣ ва кори ташкилотҳои байналмилалӣ таъмин намоянд (моддаи 8).

Оид ба баробарии занону мардон дар назди қонун. Ба ин масъала моддаи 15 Эъломия бахшида шудааст. Дар он ҷунун омадааст:

1. Давлатҳои узв баробарии занонро бо мардон дар назди қонун эътироф мекунанд.

2. Давлатҳои узв ба занон қобилияти ҳуқуқии шаҳрвандии якхела бо мардон ва имконияти якхелай татбиқи онро фароҳам меоранд. Онҳо, аз ҷумла, ба занон ҳуқуқҳои баробарро ҳангоми бастани шартномаҳо ва идораи амвол, инчунин, муносибати баробар нисбати онҳоро дар ҳама марҳалаҳои тафтишот дар судҳо ва трибуналҳо таъмин менамоянд.

3. Давлатҳои узв ба он розиянд, ки тамоми шартномаҳо ва ҳама гуна дигар ҳуччатҳои алоҳидае, ки аз нигоҳи ҳуқуқӣ ҳуқуқи занонро маҳдуд менамоянд, беэътибор ҳисобида мешаванд.

4. Давлатҳои аъзо ба мардону занон нисбати қонунгузории марбут ба ҳаракати шахсон ва озодии интихоби ҷойи зист ва ҷойи истикомат ҳуқуқҳои якхела медиҳанд.

Оид ба масъалаи ақди никоҳ. Эъломия ба ин масъала ҳам дикқати ҷиддӣ медиҳад (моддаи 16). Давлатҳои аъзо тамоми тадбирҳои марбута-ро барои барҳам додани табъиз нисбати занон дар ҳама гуна масъалаҳои марбут ба ақди никоҳ ва муносибатҳои оилавӣ меандешанд ва аз он ҷумла, дар асоси баробарии мардону занон масъалаҳои зеринро иҷро менамоянд:

- Ҳуқуқи якхела дар мавриди бастани ақди никоҳ;
- Ҳуқуқҳои якхела ба интихоби озоди ҳамсар ва бастани ақди никоҳ танҳо бо ризоияти озодона ва пурраи худ;

• Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои якхела дар давраи никоҳ ва ҳангоми бекор карданӣ ақди никоҳ;

- Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои яксони мардону занон ҳамчун падару мадар, сарфи назар аз вазъи оилавӣ, дар масъалаҳои марбут ба қӯдакони онҳо, дар ҳама ҳолатҳо манфиатҳои қӯдакон бартарият доранд;

• Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои баробар дар мавриди васӣ, парастор, шахси боваринок ва фарзандхондкунандай кӯдак будан ё анҷом додани вазифаҳои шабех, ҳангоме ки онҳо дар қонунгузории миллӣ пешбинӣ гардидаанд;

• Ҳуқуқи шахсии баробари шавҳар ва зан, аз ҷумла, ҳуқуқи интиҳои номи хонаводагӣ, ихтисос ва машғулият;

• Ҳуқуқҳои баробари зану шавҳар нисбати моликият, идоракунӣ, истифода ва ихтиёрдории амвол, чи пулакӣ ва чи ройгон;

• Фотиха ва никоҳи кӯдак эътибори ҳуқуқӣ надоранд ва тамоми тадбирҳои зарурӣ, аз ҷумла, қонунгузорӣ, бо мақсади муайян намудани синну соли ҳадди ақалли ақди никоҳ ва бақайдгирии ҳатмии ақди никоҳ дар санадҳои ҳолати шаҳрвандӣ, андешида мешаванд.

Ҳамин тарик, “Конвенсияи СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон” масъалаи пешгирии табъиз нисбати занонро инъикос намуда, давлатҳои узвро уҳдадор менамояд, ки дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон тадбирҳои зарурӣ, аз он ҷумла тадбирҳои қонунгузорӣ андешанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҷунин уҳдадориро ба зимма дорад.

Тибқи нишондоди моддаи 18 Конвенсия давлатҳои узв доир ба рафти иҷрои уҳдадориҳои дар Конвенсия зикргардида бори аввал баъди як соли ба Конвенсия пайвастан ва баъд дар ҳар ҷаҳор сол ақаллан як моротиба бо талаби Кумита оид ба барҳам додани табъиз нисбати занон ба Муншии умумии СММ маърӯза пешниҳод менамоянд.

Иҷрои талаботи “Конвенсияи СММ дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон” яке аз омилҳои асосии эътибор ва шаъну шарафи байнамилалии давлатҳои узв мебошад.

Савол ва супоришҳо:

1. Дар бораи таърихи қабули Конвенсияи СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон маълумот дода, бигүед, ки ҷарурати қабули ин Конвенсия ба миён омад?

2. Мағҳуми “табъиз”-ро шарҳ дигар. Оё шумо гуфта метавонед, ки дар Тоҷикистони имрӯза табъиз нисбати занон ҷой дорад? Барои исбот мисолҳо биёред.

3. Уҳдадориҳои умумии давлатҳои аъзои Конвенсия оид ба рафъи ҳама навъҳои табъиз нисбати занон аз ҷӣ иборат аст?

4. Оид ба ҳуқуқи занон ба кор ҷӣ медонед? Оё кори занон аз кори мардон айният ва ё фарқ дорад?

5. Оё занон дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ширкат мекунанд? Мушиқилоти занон дар ин соҳа аз ҷӣ иборат аст? Дар бораи яке аз заноне, ки дар ҳаёти сиёсии ҷамъиятии кишивар фаъолона ширкат меварзад, нақл кунед.

§25. МАСЬАЛАИ ЗЎРОВАРӢ НИСБАТИ ЗАНОН

1. МОХИЯТИ ЗЎРОВАРӢ НИСБАТИ ЗАНОН. Зўроварӣ азобу шиканчае мебошад, ки нисбати шахс ё гурӯҳи одамон истифода шуда, ба шаъну шараф, мавқеи иҷтимоӣ ва саломатии ў таъсир мерасонад. Аз рӯи тадқиқотҳои гуногун маълум мешавад, ки зўроварӣ дар шаклҳои гуногун зохир мегардад, масалан, дар шакли муносабати байни шахсони алоҳида, масалан, байни марду зан, фарзанду волидайн, корфармо ва коркун ва гайра арзи ҳастӣ мекунад. Шакли дигари он дастачамъона мебошад, ки он ба муқобили гурӯҳи одамон истифода мешавад, ба монанди генотсиид, истифодани аслиҳаи ҳастай ва гайра.

Зўроварӣ нисбати занон хусусиятҳои хос дошта, дар шароити гуногун рух медиҳад ва ба муқобили ҳуқук ва озодиҳои зан, шаъну шарафи ў равона мегардад.

Зўроварӣ дар ҷойҳои гуногун – дар оила, ҷойи кор ва дар ҷомеа ба миён меояд. Зохиршавии зўроварӣ дар ин мавридҳо, пеш аз ҳама, бо шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавии оила ва ҷомеа вобаста аст, зеро на дар ҳама маврид зан бо мард баробарҳукуқ ҳисобида мешавад.

Зўроварии иқтисодӣ бештар дар фаъолияти меҳнатӣ ва оила зохир мегардад. Масалан, дар мавриди ба кор қабул намудани занни ҳомила, надордани музди кори зан, маҳрум соҳтани зан аз навъҳои гуногуни истироҳат.

Зан дар оила ҳукуки истифодай дастмузди худро надорад.

Зўроварии ҷинсӣ дар оила ва ҷомеа зохир меёбад. Зўроварии рӯйӣ барои паст задани мавқею мақоми зан, шаъну шараф ва даҳолат ба ҳаёти шахсии у истифода мешавад.

Зўроварии ҷисмонӣ ин зўровариест, ки дар натиҷаи истифодай қувваи ҷисмонӣ нисбат ба шахси дигар, яъне аз тарики латуқӯб, азобу уқубат ва шиканча ба миён меояд.

2. БАРТАРАФ КАРДАНИ ЗЎРОВАРӢ. Барои бартараф намудани зўроварӣ дар бештари мамлакатҳои ҷаҳон санадҳои қонунгузории миллӣ ва байналмилаӣ мавриди истифодай васеъ қарор доранд. Ҳимояи ҳуқук ва озодиҳои занон, мақсад ва омилҳои асосии он дар ҷаҳон ҳамчун стандартҳои байналмилалие, ки аз тарафи СММ қабул шудаанд, инъикос меёбанд. Ба чунин санадҳои муҳимми байналмилаӣ ҳуҷҷатҳои зеринро доҳил намудан мукин аст:

1. Эъломия оид ба ҳимояи занон ва кӯдакон дар шароити вазъияти фавқулода ва дар давраи низоъҳои ҳарбӣ, ки 14 декабря соли 1974 қабул шудааст. Дар эъломияи мазкур манъи зўроварӣ, шиканча, муносабати зиддиинсонӣ дар давраҳои вазъияти фавқулодда ва ҷанг оварда шудааст.

2. Конвенсияи СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон, ки 3 сентябрини соли 1981 қабул карда шудааст (Доир ба ин Конвенсия дар дарси гузашта маълумот дода будем).

3. Эъломия оид ба рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон, ки 7 ноябри соли 1967 қабул шудааст. Ин санад оид ба табъиз нисбати занон ва хусусиятҳои ҷинсии ношионистаи шаҳвонӣ доштани он, бекор намудани расму ойинҳо ва қоидаҳое, ки табъизро нисбати занон таъмин месозанд, маълумот медиҳад. Баробарии зану мард бояд дар қонунҳо сабт гашта, дар ҳаёти ҳаррӯза инъикоси худро ёбад. Эъломия бар он аст, ки ҳаридуфурӯши занон ва фохишагарии занон бояд ҷинояти вазнин ҳисоб шуда, нисбат ба он ҷавобгарии маҳсус муқаррар карда шавад.

4. Конвенсия оид ба ҳукуқҳои сиёсии занон, ки 20 декабря соли 1952 қабул шудааст, баробарии сиёсии зану мардро дар равандҳои сиёсӣ таҷассум менамояд.

Масъалаи ҳимояи зан аз зўроварӣ дар дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Байналмилалӣ, аз ҷумла, дар Эъломияни умумии ҳукуки башар, Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳукуки шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳукуки иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, инъикос ёфтааст.

3. ҚОНУНГУЗОРИИ ТО҆ЦИКИСТОН ОИД БА ҲИМОЯИ ЗАН АЗ ЗЎРОВАРӢ

Масъалаи ҳимояи зан аз зўроварӣ дар санадҳои зерини меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3. Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.
4. Кодекси ҷиноятӣ – мурофиавӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
6. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон
7. Кодекси манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон

Масъалаҳои ҷузъии ҳимояи ҳукуқ ва озодиҳои занон, аз он ҷумла ҳимояи занон аз зўроварӣ дар бâъзе дигар санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ инъикос гардидаанд. Дар Тоҷикистон давлат ва ҷомеа барои ҳимояи занон аз зўроварӣ ва қонуншиканиҳои дигар тадбирҳои мушаххас ва самарабахш меандешанд, то ки онҳо дар ҷомеа соҳиби мақому мартбаи сазовор гарданд.

Савол ва супоришҳо:

1. Зўроварӣ нисбати зан чист? Навъҳои онро номбар кунед?
2. Дар қадом санадҳои меъёри ҳукуқӣ ҳимояи зан аз зўроварӣ оварда шудааст?
3. Аз ҳаёт мисолҳои бишрӯд, ки дар онҳо зўроварӣ нисбати зан ҷой дошта бошад ва роҳҳои бартараф намудани онҳоро номбар кунед?
4. Агар нисбати шумо, кӯдакон, зўроварӣ истифода шавад, шумо чӣ кор мекардед?
5. Барои баланд бардоштани мақом ва шаъну шарафи зан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қадом тадбирҳо андешаида шудаанд?

БОБИ 7. ҲУҚУҚИ АШХОСИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ВА ПИРОНСОЛ

§26. АШХОСИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ВА ПИРОНСОЛ ҲАМЧУН ГУРӮҲХОИ ИҼТИМОИИ БА ҲИМОЯ ЭҲТИЁЧМАНД

1. МАФҲУМИ “АШХОСИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД”.

Ба гурӯҳи одамони имконияташон маҳдуд на ҳар кас дохил мешавад. Ченаки асосии ин гурӯҳ имкониятҳои ҷисмонии шахс мебошад. Яъне камбудихои ҷисмонӣ ба ин гурӯҳи одамон имконият намедиҳанд, ки бе ёрии дигарон ҳаёти барои инсон сазовор ба сар баранд.

Дар умри ҳар кас на як бору ду бор воқеаҳое рух медиҳанд, ки дар натиҷа имконияҳои ў маҳдуд мегарданд, лекин аксар вақт онҳо моҳияти муваққатӣ доранд: дар натиҷаи табобат баъди муддате шахси бемор, маъюб шифо ёфта, қобилияти фикрӣ, ҷисмонӣ ва кории худро аз нав барқарор карда, зиндагии пурбаракати худро идома медиҳад. Онҳое, ки солимии худро барқарор карда наметавонанд ва ба ёрии давлату ҷомеа ва мову шумо эҳтиёҷдоранд, ба гурӯҳи иҷтимоии имконияташон маҳдуд дохил мешаванд.

Ашҳоси имконияташон маҳдуд на танҳо дар давоми умр дар натиҷаи беморию ягон воқеаи дигар ба ин гурӯҳ дохил мегарданд. Шумораи онҳое ҳам, ки аз модар бо камбудихои ҷисмонӣ ба дунё меоянд, кам нестанд. Инҳо кӯдакони бемор, шал, бемори рӯҳӣ, нобино ва кару гунг мебошанд, ки баъзеи онҳо табобатнашаванданд.

Ашҳоси номбурда, сарфи назар аз синну сол, ба гурӯҳои одамони имконияташон маҳдуд дохил мешаванд. Вале боз гурӯҳи қалони дигари одамон барои он имконияти маҳдуд доранд, ки маъюбони ҷанг ва ё пиронсол буда, бе ёрию сарпарастӣ аз ҳуқуқу озодиҳои худ ба таври пурра истифода бурда наметавонанд. Ҳамаи онҳо ба гурӯҳи иҷтимоии имконияташон маҳдуд дохиланд,

Аммо дар байнҳои гурӯҳҳои иҷтимоии имконияташон маҳдуд ва ба ҳимоя эҳтиёҷманҷад фарқ гузаштан лозим аст. Ҳайати гурӯҳи ба ҳимоя эҳтиёҷманҷад васеъ аст, он ҳам ашҳоси имкониятҳояшон маҳдуд ва ҳам кӯдакон, занон, ятимон, хонандагон, ҷавонон, бесарпарастон ва амсоли инро дар бар мегирад.

- 1. Кихо ба раҳму шафақат ва ёрии мо эҳтиёҷдоранд?**
- 2. Ба ашҳоси имконияташон маҳдуд қадом гурӯҳҳои иҷтимоӣ дохиланд?**

2. МАФҲУМИ “АШХОСИ ПИРОНСОЛ”. Бояд муайян кард, қадоме аз ин се гурӯҳи нафақаҳӯрон ба категорияи пиронсолон дохиланд:

- аз рӯи сину сол ба нафақа баромадаанд, яъне занҳои 58 - сола ва аз ин боло ва мардҳои 63 - сола ва аз ин боло, ашҳоси дигар, ки аз рӯи мушкилоти ҷисмонию рӯҳӣ ва зарарнокии зиёди кор дар истеҳсолот ва ё ҷои дигар аз ин сину сол барвакӯттар ба нафақа баромадаанд;

- ба нафака баромадаанд, vale фаъолияти кории худро идома медиҳанд;
- тайи чанд сол аст, ки дар нафака буда, az сабаби тадричан маҳдудшавии имкониятҳои ҷисмонӣ онҳо имконият надоранд, ки зиндагии фаъол дошта бошанд.

Дар илм муайян нашудааст, ки маҳдудшавии имкониятҳои пиронсолон аз ҷӣ замоне оғоз меёбад. Баъзеҳо бар онанд, ки ин син аз 70 – солагӣ оғоз меёбад, дигарон аз 75 – солагӣ меҳисобанд. Метавон ҳардун ин синну солро қабул кард, чунки аз ҷиҳати ҷисмонӣ синни пиронсолӣ маҳз дар 70 фаро мерасад. Бояд гуфт, ки оғози синни пиронсолии афроди эҷодкор нисбат ба синни пиронсолии ашҳоси дигар дертар фаро мерасад. Дар нафака будан, ҳанӯз маънни онро надорад, ки шахс пирсол аст.

1. Кадом ашҳосро метавон пиронсол номид?

3. МУШКИЛОТИ АШҲОСИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ВА ВАЗИФАҲОИ ДАВЛATUS ҶОМЕА. Ҷӣ тавре дидем, категорияҳои афроди имкониятшон маҳдуд гуногунанд. Акнун маълум мекунем, ки ашҳоси гуногуни ин ғурӯҳи аҳолӣ дар ҷараёни зиндагии худ ба ҷӣ ниёз доранд ва ба қадом мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд.

Онҳое, ки мустақилона роҳ рафта наметавонанд. Барои ҷунин шахс фарде лозим аст, ки барои ӯ ҳӯрок пазад, тан ва сару либосашро шӯяд, аз дуқон нашрияҳои даврӣ ва аз бозору мағоза моли ниёзи ӯро ҳаридорӣ намояд, ҷойхобашро ба тартиб дарорад, аробача лозим аст, ки ӯро ба мактаб, сайргушти ҳавои тоза ва ё ба ҷои дигар барад, ба нақлиёти ҷамъиятӣ савор карда, аз он фарорад, ба хонаи хешу табор ва ёру дӯстон бараду биёрад ва гайра.

Онҳое, ки қару гунг мебошанд. Дар зиндагӣ ин ашҳос бо мушкили дигар мувоҷех мешавад. Атрофиён бо ҳамдигар ҳарф мезананд, лекин қару гунгҳо онҳоро намефаҳманд ва бо алам афсус меҳӯранд, ки намешунаванд ва нутқи овоздор надоранд. Бо имову ишораи “гап задан”-и онҳоро атрофиён ва “мусоҳибон” хуб намефаҳманд. Дар муносибатҳои гуногун бо ҳамкорон, дар кӯча, бозор, мағоза, нақлиёти ҷамъиятӣ ва гайра боз ҳамон мушкил ба миён меояд. Онҳо имконияти шуниданни овози радио ва барномаҳои телевизионро надоранд. Ку шахсе, ки ба ҷунин ашҳос ёвар бошад ва дар корҳои зиёди дигар ҳам, ки ба шунидану ҳарф задан алоқаманд аст, ба онҳо кумак расонад.

Нобиноён. Ин ашҳос дар амал бе ёрӣ аз уҳдаи аксар корҳо баромада наметавонанд. Барои онҳо олами беруна торик аст. Бе ёрии ягон кас дар кӯча роҳи ҳаракати худро бо осонӣ намеёбанд. Ба ҷои кори худ ҳозир шуда наметавонанд. Маводи чопии муқаррариро ҳонда наметавонанд. Барои савод баровардани худ аксар вақт мактабу омӯзгорони маҳсус тайёр-кардаро намеёбанд. Ҳамсӯҳбати худро намебинанд. Дар фарқ кардани ин ва ё он шинос мушкилӣ мекашанд. Аз тамошои ҳар гуна маводи тасвиридор – аксу суратҳо, рангҳо, филмҳо, барномаҳои телевизион маҳруманд.

Пиронсолони танҳо. Барои онҳое, ки айёми пириашон дар ҳалқаи фарзандон ва набераю аберагон, хешу табор, ёру дӯстон ва ҳамсоягон хуб мегузараид, пиронсолӣ давраи давлати пирӣ рондан, ҳаловату истироҳат ва марҳалаи нави ҳаёти хушу хурам. Вале барои онҳое, ки дар дами пирӣ бекасу куй мондаанд ва шабу рӯз ба ёрию сарпарастӣ эҳтиёҷ доранд, давраи пиронсолӣ марҳалаи мушкилу бо дарду алам ва ноумедиҳо мебошад. Чунин одамони пиронсолро дар хона-интернатҳо ҷой медиҳанд, вале ин парасторгоҳҳо меҳру муҳаббати пайвандон, наздикон ва дидори ширини онҳоро иваз карда наметавонанд. Ҷӣ бояд кард, ки даврони пиронсолии ин ашхос ҳаловатбахш гузарад ва ҳукуқу озодӣ ва шаъну шарафи инсонии онҳо ҳимоя карда шаванд.

Беморони маъюб (инвалид). Касалмандон ва маъюбон низ мисли ашхоси дигари имконияташон маҳдуд дар зиндагии худ ба мушкилоти сершумор мувоҷех мешаванд. Ин ашхос гарчанде зери назорату ғамхории доимии табибон қарор доранд, озурдаҳотир мебошанд. Онҳо мақсадҳои инсонии худро на ҳама вакт дар амал татбиқ карда метавонанд. Идораҳои бюрократӣ муроҷиати онҳоро бисёр вакт қонеъ намегардонанд. Барои ҳаридории доруворӣ ва табобат дар bemorxonaу дармонгоҳҳо на ҳама вакт маблаг пайдо карда метавонанд. На ҳамаи маъюбон бо воситаҳои ҳаракат, протези баландсифат ва воситаҳои дигар таъминанд.

Афроди доиман бистарӣ. Ин ашхос дар ҳама кор мушкил доранд: дар қазои ҳочат, шустушӯй, истеъмоли ҳӯрок ва гайра. Аз тамошои табииати атроф, ба ҷое рафтани ё барои худ ашёро ҳаридорӣ кардан, ба кори дӯстдошта шугӯл варзидан ва гайраю ва ҳоказоҳо маҳруманд. Сабаби асосии ин ҳолати ногувор якумра бистарӣ будани онҳо мебошад. Зиндагӣ кардани ин гуна одамон танҳо бо ёрии дигарон имконпазир аст. Маъмулан, ин вазифаро наздикону пайвандон иҷро менамоянд.

Афроди ноқисулақл. Ашхоси ноқисулақл бар хилоғи баъзе категорияҳои дигари ашхоси имконияташон маҳдуд, мустақилона аз уҳдаи иҷрои қисме аз корҳо баромада метавонанд, гарчанде ки дар ин кор аз болои онҳо, назорат зарур аст. Дар даврони мактабхонӣ қӯдакони ноқисулақл аз уҳдаи талаботи барномаҳои таълимии мактабҳои таҳсилоти умумии муқаррарӣ барнамеоянд. Аз ин рӯ, барои онҳо мактабҳои маҳсусе лозиманд, ки дар он ҷо шогирдон аз рӯйи нақшаю барнома ва китобҳои дарсию роҳу усулҳои маҳсус таълим дода шаванд. Ин ашхос ҳам ба ёрӣ ва сарпарастии доимӣ эҳтиёҷ доранд.

Афродидорои мушкилоти рӯҳӣ. Мушкилоти ин ашхос аз мустақилона аз уҳдаи ҳимояи ҳукуқҳои худ баромада натавонистан ба миён меоянд. Аксарияти ин мушкилот ба ҷараёни табобат ва ҳимояи иҷтимоии онҳо алоқамандааст.

Дар таъмини ҳукуқу озодиҳо ва зиндагии сазовори ашхоси имконияташон маҳдуд давлат ва ҷомеа масъуланд. Давлат барои иҷрои ҳукуқу озодиҳо ва шароити мусоиди кору зиндагии ин ашхос тадбирҳои муасисир меандешад. Қонуну барномаҳои миллий қабул карда, иҷрои онҳоро

зери назорат мегирад, арзу шикояти қонунии ин ашхосро саривакт баррасй мекунад, барои онҳо имитиёзҳои маҳсуси иҷтимоӣ мӯқаррар менамояд ва гайра.

Дар ҳалли мушкилоти ашхоси имконияташон маҳдуд аҳли чомеа – неруҳои сиёсӣ, ташкилоту созмонҳои эҷодӣ, васоити аҳбори умум, созмонҳои ғайриҳукуматӣ, соҳибкорон, тоҷирон, сарватмандон ва шаҳрвандони дигар саҳм мегузоранд. Вазифаи асосии давлат ва чомеа дар муносабат ба ашхоси имконияташон маҳдуд аз он иборат аст, ки барои онҳо шароити кору зиндагии сазовор мухайё карда шавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ашхоси имконияташон маҳдуд бо ғамҳории давлат ва чомеа фаро гирифта шудаанд. Дар ин бораи қонунҳое, ки дар давраи Истиқлоли давлатии Тоҷикистон барои таъмини ҳуқуқҳои онҳо қабул гардидаанд, шаҳодат медиҳанд.

- 1. Мушкилоти ашхоси имконияташон маҳдуд дар ҷӣ зуҳур мейёбад?**
- 2. Магар ҳамаи онҳо имкониятҳои маҳдуди якхела доранд?**

Савол ва супоришҳо:

- 1. Кадои категорияҳои иҷтимоӣ ба гурӯҳи имконияташон маҳдуд доҳиланд?**
- 2. Дарси имрӯзи мо ба ашхоси имконияташон маҳдуд баҳшида шудааст.**

Дар бораи ин масъала фикри хешро баён қунед.

- 3. Оё нисбати ашхоси имконияташон маҳдуд боре андеша кардаед?**
- 4. Дар бораи зиндагии як шаҳси ба шумо ошини имконияташон маҳдуд нақл намоед.**

§27. МУҚАРРАОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚҲОИ АФРОДИ ДОРОИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД

1. МУҚАРРАОТИ СММ ОИД БА ПИРОНСОЛОН. Дар де-бочаи Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид масъалаи “...эътиmod ба ҳуқуқҳои асосии инсон, шаъну шараф ва арзиши шаҳсияти инсон...” аз ҷумлаи масъалаҳои мухимтарини ин созмони бонуфузи байналмилалий инъикос гардидааст. Дар тӯли мавҷудияти СММ пахлухо ва ҷузъиёти гуногуни ин масъала дар асноди гуногуни ҳуқуқию меъёрии он на як бору ду бор зикр ёфта, мавриди баҳрабардории чомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтаанд. Ин ҷо танҳо яке аз санадҳои ба ҳифзи ҳуқуқи инсон баҳшидаи СММ мисол оварда мешавад.

Дар санаи 16 октябри с. 1991 Иҷлосияи Қулли СММ “Принсипҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба пиронсолон”-ро қабул кард. Мақсаду мароми ниҳоии ин санад аз он иборат аст, ки зиндагии пиронсолон пурҷӯшу ҳурӯш ва сазовор бошад, зоро онҳо ”... дар ҳаёти чомеаи ҳуд саҳми қалон мегузоранд”.

Созмони Милали Муттаҳид ба мамлакатҳои узв тавсия пешниҳод менамояд, ки принсипҳои дар санади мазкур омадаро ба барномаҳои миллии ҳуд доҳил намоянд.

Принсили сохибихтиёрии пиронсолон.

Пиронсолон бояд:

- аз озука, оби нүшокӣ, манзил, сару либос ва хизматрасонии тиббӣ таъмин бошанд;
- имкон дошта бошанд, ки кор кунанд ва ё ба коре шугӯл варзанд, ки ба онҳо даромад дихад;
- имкон дошта бошанд, ки дар муайян кардани муҳлат ва шакли қатъи фаъолияти кории худ ширкат намоянд;
- имкон дошта бошанд, ки дар иҷрои барномаҳои таҳсилӣ ва омодасозии мутахассисон ширкат варзанд;
- имконияти дар шароите зиндагӣ карданро дошта бошанд, ки барои онҳо бехатаранд ва онҳо бо дарназардошти шавқу рагбат ва имкониятҳои тағйирёбанда одат карда метавонанд;
- то он вакте ки имконпазир аст, дар хонаашон зиндагӣ кунанд.

Принсили ширкати пиронсолон.

Пиронсолон бояд:

- мисли пештара ба ҳаёти чомеа ҷалб карда шаванд, дар таҳия ва татбиқи сиёсате, ки ба некӯаҳволии онҳо бевосита даҳл дорад, фаъолона ширкат варзанд, донишу малака ва таҷрибаи фании худро ба намояндағони насли наврас бидиханд;
- ҳуқуқ дошта бошанд, ки фаъолияти худро дар асосҳои ҷамъиятӣ ба манфиати чомеа ва тавсееа диханд, ба шарте ки ин кор ҷавобгӯи манфиат ва имконоти онҳо бошад;
- имкон дошта бошанд, ки ҳаракат ва созмону ташкилотҳои (ас-сотсиатсияи) ашҳоси синни қалонсолонро таъсис бидихад.

Принсиҳои нигоҳубини пиронсолон. Пиронсолон бояд:

- ба нигоҳубину ҳимояи оила ва чомеа дар асоси низоми арзишҳои фарҳангии чомеа таъмин карда шаванд;
- бо хизматрасонии тиббие фаро гирифта шаванд, ки ба онҳо имкон фароҳам меоварад беҳбуди ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва хушхолии онҳо таъмин карда шавад;
- аз хизматрасонии иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ бо мақсади мустақил будан, пурӯркунии ҳимоя ва нигоҳубини онҳо бархӯрдор бошанд;
- имкон дошта бошанд, ки дар сатҳи даҳлдор аз хизматрасонии муассисаҳои сарпарасте истифода баранд, ки онҳо ҳимоя, оғияти саломатӣ, инчунин, бо шартҳои башардӯстӣ ва бехатарӣ ҳавасманд нағудани онҳоро таъмин намоянд; имкон дошта бошанд, ки аз хизматҳои ҳама гуна муассисаҳои тиббӣ ва нигоҳубини ҷои истиқоматашон, аз ҳуқуқи эҳтироми пурраи шаъну шараф, ақида, эҳтиёҷот, инчунин, ҳуқуқи тасмим гирифтан оид ба нигоҳубини худ, аз ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ истифода баранд.

2. ТАВСИЯҲОИ СОЗМОНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ КОР. Конғронси генералии Созмони Байналмилалии кор (СБК) 23 июня соли 1980 тавсияҳои худро зери № 162 дар бораи кормандони пиронсол қабул

кард, ки онҳо аз конвенсияҳо ва тавсияҳо, ки тавассути конфронсҳои байналмилалии кори солҳои 1957 – 1990 қабул гардида, ба миён омадаанд.

Тавсияҳои мазкур ба давлатҳои узай СБК барои роҳ надодан ба табъиз нисбати заҳматкашони пиронсол дар соҳаи кор ва шугӯл равона карда шудаанд.

Дар “Тавсияҳо...” омадааст, ки заҳматкашони пиронсол бидуни табъиз аз рӯи сину сол бояд аз имконоти баробар ба муроҷиат барои кор дар баробари дигар заҳматкашон истифода бурда тавонанд. Ба заҳматкашони пиронсол ва ташкилотҳои иттифоқҳои қасаба, соҳибкорон ва ташкилотҳои онҳо бояд мақомоте, ки барои баррасии шикоят оид ба имконоти баробар ва муроҷиат ва колатдоранд, дастрас бошианд. Дар ин санади байналмилалий ба масъалаи ҳимояи ҳукуқи пиронсолон ба кор, шароити кор, вақти кор, истироҳат, ҳавасманӣкунӣ, баромадан ба нафақа, пешгирии пиршавӣ ва масъалаҳои дигари ҳифзи кор ва саломати онҳо ба давлатҳои аъзо тавсияҳои муҳум инъикос ёфтаанд.

1. Ҷиҳатҳои муҳимтарини “Тавсияҳои Ташкилоти Байналмилалии Корро”-ро баён кунед.

3. МУҚАРРАРОТИ СММ ДАР БОРАИ МАҶЮБОН. Доир ба маҷюбон (инвалидон) Ичлосияи Созмони Милали Муттаҳид 20 декабри с. 1993 “Қоидаҳои стандарти таъмини имконоти баробар барои маҷюбон”-ро қабул намудааст.

Дар санад оид ба таърихи масъалаи маҷюбон маводи таҳқиқотии фаровон дода шудааст. Дар он, аз ҷумла гуфта мешавад, ки дар ҷараёни солҳои тӯлонӣ сиёсат нисбати маҷюбон тағиیر ёфт. Он роҳи аз нигоҳубини муқаррарии маҷюбон дар муассисаҳои даҳлдор то аз ҷониби қӯдакони маҷуб гирифтани маълумот ва солимгардонии ашҳоси дар қалонсолӣ маҷюбшударо тай намудааст.

Дар охирҳои солҳои 60-уми асри XX дар баъзе мамлакатҳои аъзои СММ ба таҳияи консепсияи нави маҷубӣ шурӯй карда шуд. Ин консепсия робитаи ногусастани байни маҳдудиятҳоеро, ки маҷюбон аз сар мегузаронанд, сохтор ва хусусиятҳои муҳити онҳо ва муносибати аҳолӣ ба маҷюбонро ба эътибор мегирад, вале СММ ба масъалаи маҷюбон ба таври ҷиддӣ аз соли 1981 машғул шуд, ки он Соли байналмилалии маҷюбон эълон гардида буд. Соли маҷюбон бо қабули Барномаи байналмилалии амалиёт нисбати маҷюбон ҷамъбаст карда шуд.

Асосҳои сиёсӣ ва маънавии Қоидаҳои мазкур Билли (қонунномаи) байналмилалий дар бораи ҳукуқҳои инсон мебошад, ки он аз Эъломияи умумии ҳукуқи башар, Паймони Байналмилалий доир ба ҳукуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ ва Паймони Байналмилалий доир ба ҳукуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ, Конвенсия дар бораи ҳукуқҳои қӯдак, Конвенсия дар бораи рафъи ҳама гуна табъиз нисбати занон, инчунин, Барномаи умумиҷаҳонии амалиёт нисбати маҷюбонро дар бар мегирад “ (моддаи 13) .

Дар моддаи 15 мақсади Қоидаҳои мазкур дар таъмини чунин нишондоде ифода ёфтааст, ки мувофики он духтарону писарон, мардону заноне, ки маъюбанд, ҳамчун узви чомеа бояд ҳамон ҳуқуқ ва вазифаҳое дошта бошанд, ки одамони дигар доранд. Дар ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон ҳоло ҳам монеаҳое арзи вучуд доранд, ки ба маъюбон имкон намедиҳанд ҳуқуқ ва озодиҳои худро татбиқ намоянд, ширкати маъюбонро дар ҳаёти ҷамъиятӣ мушкил мегардонанд. Вазифаи давлат аз он иборат аст, барои бартараф кардан ин монеаҳо тадбирҳои зарурӣ андешад.

Санади мазкури СММ аз қоидаҳои зерин иборат аст:

Қисмати I. Заминаҳои ширкати баробархуқуқ: Қоидаи 1. Фаҳмииши ҳамаҷонибаи масъала. Қоидаи 2. Ҳизматрасонии тиббӣ. Қоидаи 3. Азнавбарқароркунӣ (реабилитатсия). Қоидаи 4. Ҳизматрасонии ёрирасон.

Қисмати II. Соҳаҳои мавриди ҳадаф барои муҳайё сохтани имконо-ти баробар: Қоидаи 5. Дастрас будан. Қоидаи 6. Маълумот. Қоидаи 7. Шугли меҳнат. Қоидаи 8. Нигоҳдории даромадҳо ва таъмини иҷтимоӣ. Қоидаи 9. Ҳаёти оилаӣ ва озодии шахсият. Қоидаи 10. Фарҳанг. Қоидаи 11. Фарогат ва варзии. Қоидаи 12. Дин.

Қисми III. Тадбирҳо барои татбиқ. Қоидаи 13. Ахбор ва најӯҳии. Қоидаи 14. Таҳияи сиёсат ва банақшагирӣ. Қоидаи 15. Қонунгузорӣ. Қоидаи 16. Сиёсати иқтисодӣ. Қоидаи 17. Танзими фаъолият. Қоидаи 18. Ташкилоти маъюбон. Қоидаи 19. Омодасозии ҳайати кормандон. Қоидаи 20. Назорати миллӣ ва баҳодиҳӣ ба барномае, ки ба маъюбон дар мавриди татбиқи Қоидаҳо даҳл дорад. Қоидаи 21. Ҳамкории техникӣ ва иқтисодӣ. Қоидаи 22. Ҳамкории байналмилалӣ.

Қисми IV. Механизми назорат.

Дар ҳар қоидаи номбурда стандартҳои СММ оид ба маъюбон ба таври муфассалу мушаҳҳас нишон дода шудаанд. Ин ҷо мо имкон дорем танҳо як қоидаро ҳамчун намуна мисол биёрем.

Қоидаи 2. Ҳизматрасонии тиббӣ. Мувофиқи ин қоида давлатҳо бояд ҳизматрасонии самараноки маъюбонро таъмин намоянд, аз он ҷумла:

- Давлатҳо бояд барои таҳияи барномаҳои саривакт ошкор намудан, баҳо додан ва табобати нуқсонҳо тадбирҳое андешанд, ки татбиқи онҳо аз ҷониби гурӯҳи сершумори мутахассисон сурат мегирад. Ин кор имкон фароҳам меоварад, ки сатҳи маъюбӣ кам ё оқибатҳои он бартараф шаванд. Бояд ширкати ҳамаҷонибаи маъюбон ва аъзои оилаҳои онҳо дар асоси ҳузури инфириодӣ, инчунин ташкилотҳои маъюбон дар ҷараёни банақшагирӣ ва баҳодиҳии фаъолият таъмин карда шавад.

- Бояд омодасозии кормандони чамоатҳои маҳаллӣ барои ширкати дар чунин фаъолият ташкил карда шавад, ба монанди ошкорсозии саривактӣ, расондани ёрии аввалия ва фиристодани маъюбон ба муассисаҳои марбутаи соҳаи ҳизматрасонии иҷтимоӣ.

• Давлатҳо бояд табибонро дар сатҳи мавриди назари касбии лозим ва табибону ҳайати дигари тиббири бо асбобу анҷоми зарур барои хизматрасонии тиббӣ таъмин намоянд.

• Давлатҳо тадбирҳои зарурӣ андешанд, ки табибон ва ҳайати дигари тиббӣ ба таври лозим тайёр қарда шаванд, то онҳо ба волидон чунин тавсияҳои хатое пешниҳод накунанд, ки сабабгори маҳдуд сохтани интиҳоб барои қӯдакони онҳо шаванд.

• Давлатҳо бояд тадбирҳои зарурӣ андешанд, то ба маъюбон табобати муттасил дастрас бошад ва доруворие бигиранд, ки барои нигоҳдорӣ ва ё баланд бардоштани фаъолияти зиндагии онҳо заруранд.

1. Аз тарзиҳи интиҳоб ду қоиди стандарти байнамилалиро оид ба маъюбон шарҳу эзоҳ дигед

2. Оё қоидиҳои стандарти байнамилали оид ба маъюбон дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ гардидаанд?

4. МУҚАРРАРОТИ СММ ОИД БА ҲИМОЯИ АШХОСИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИҲОИ РӮҲӢ. – Созмони Милали Муттаҳид масъалаи ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои ашҳоси гирифтори бемориҳои рӯҳиро мавриди таваҷҷӯҳи хосса қарор додааст. Ин аст, ки 17 декабря соли 1991 Маҷлиси Умумии он “Принципҳои ҳимояи ашҳоси гирифтори бемориҳои рӯҳӣ ва беҳбуд бахшидан ба ёрии равонӣ (психиатрӣ)”-ро қабул кардааст. Тавре ки аз оғози номи ин санад ҳам бармеояд, муқаррароти СММ оид ба ҳимояи ашҳоси бемориҳои рӯҳӣ дар принциҳои зерин инъикос ёфтаанд:

1. Озодиҳо ва ҳуқуқҳои асосӣ. 2. Ҳимояи ноболигон. 3. Зиндагӣ дар ҷомеа. 4. Таҳхиси қасалиҳои рӯҳӣ. 5. Таҳхиси тиббӣ. 6. Макорӣ будан. 7. ҷомеа ва фарҳанги он. 8. Стандартҳои ёрии тиббӣ. 9. Табобат. 10. Доруворӣ. 11. Ба табобат мувофиқ будан. 12. Дар бораи ҳуқуқҳо ҳабар додан. 13. Ҳуқӯқ ва шароити нигоҳдории муассисаҳои табобати бемориҳои рӯҳӣ. 14. Захираҳои муассисаҳои бемориҳои рӯҳӣ. 15. Принципи бистарӣ гардонидан. 16. Принципи маҷбурӣ бистарӣ гардонидан. 17. Мақомоти назоратӣ. 18. Тартиби кафолат. 19. Дастрас будани штапилоот. 20. Ашҳоси цинояткор. 21. Арзу шикоят. 22. Назорат ва вакоҳти ҳифзи ҳуқуқӣ. 23. Татбиқкунӣ. 24. Соҳаи истифодавӣ принциҳои нисбати муассисаҳои бемориҳои рӯҳӣ. 25. Нигоҳдории ҳуқуқҳои мавҷуд.

Дар ҳар принципи номбурда муқаррароти СММ оид ба роҳу усулҳои ҳимояи бемориҳои рӯҳӣ ба таври мушаҳҳасу муфассал зикр шудаанд. Ин ҷо мо имкон дорем танҳо се принципи нисбатан муҳимро мисол биёrem.

Принцип 3. Зиндагӣ дар ҷомеа. Ҳар касе, ки гирифтори бемории рӯҳӣ аст, ҳуқӯқ дорад, то он дараҷае, ки имкон дорад, дар ҷомеа кор қунад.

Принцип 4. Таҳхиси бемориҳои рӯҳӣ. Таҳхиси шахсе ки аз бемории рӯҳӣ азоб мекашад, дар асоси стандартҳои байнамилалии тиббии эътирофгардида сурат мегирад.

Таҳхис барои муайянсозии бемории рӯҳӣ ҳеч гоҳ дар асоси мансубият ба мақоми сиёсӣ, иқтисодӣ ва ё иҷтимоӣ ё ки мансубият ба ягон ҳел гурӯҳи

фарҳангӣ, нажодӣ ва ё динӣ ё аз рӯйи ягон сабаби дигаре, ки ба ҳолати саломатии рӯҳии шахс робитаи бевосита надорад, сурат намегирад.

Маълумот дар бораи табобат ва ё дар гузашта ба ҳайси бемор дар беморхона бистарӣ будани бемори феълӣ, ҳанӯз барои ташхиси бемори рӯҳӣ (чи дар замони феълӣ ва чи дар замони оянда) ба худсафедкунӣ асос шуда наметавонад.

Ҳеч кас ё мақомоте ҳақ надорад дар кадом шакле, ки набошад, ишора ба он кунад, ки ин ва ё он шахс гирифтори бемории рӯҳӣ аст, гайр аз он мавридҳое, ки бо мақсадҳои бевосита ба бемории рӯҳӣ ё ки ба оқибатҳои он даҳл доранд

1. Ба принципҳои СММ оид ба аиҳоси гирифтори бемории рӯҳӣ аз назари баашардӯстӣ баҳо дилҳед

Савол ва супоришиҳо:

1. Принципи соҳибхтиёрии пиронсолонро дар ҳаёти ҷомеа бо далелҳо асос-нок кунед.
2. Принципи шаштроки пиронсолон барои ин аиҳоси ва ҷомеа чӣ аҳамият дорад?
3. Вазифаи шаҳрвандон ва аҳли ҷомеа нисбати пиронсолон аз чӣ иборат аст?
4. Чаро созмонҳои байналмилалӣ ба кору зиндагии аиҳоси дорои имконоти маҳдуд ин қадар дикқати ҷиддӣ медиҳанд?
5. Санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба аиҳоси имконияташон маҳдудро ном бурда, муносибати худро нисбати онҳо муайян намоед.

§28. МАСЪАЛАИ РИОЯИ ҲУҚУҚИ АШХОСИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ДАР ТО҆ЦИКИСТОН

1. СОЗМОНҲОИ АШХОСИ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ашҳоси дорои имконоти маҳдуд дар асоси Конститутсия ва асноди месъёрии ҳуқуқии дигари кишвар дар созмонҳои гайриҳукуматии зерин муттаҳид гардидаанд: Иттиҳоди миллии маъюбони Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ташкилоти ветеранҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттиҳоди ветеранҳои ҷангвари интернатсионалисти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷамъияти карҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷамъияти нобиноёни Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳар кадоме аз ин созмонҳо аз қайди Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта, шахси ҳуқуқӣ буда, фаъолияти худро дар асоси оинномаи худ ба роҳ мемонад.

Иттиҳоди миллии маъюбони Ҷумҳурии Тоҷикистон. Иттиҳоди миллии маъюбони Ҷумҳурии Тоҷикистон (ИММҏТ) соли 1989 таъсис ёфта, дар он зиёда аз 82 ҳазор нафар маъюби ҷисмӣ ва рӯҳӣ муттаҳид гардидаанд, ки аксари онҳо корношоям мебошанд. Дар ҳайати Иттиҳоди миллии маъюбон кӯдакон хеле зиёданд. Онҳо низ дар ҷамъияти маъюбон муттаҳид гардидаанд. Дар таркиби Иттиҳоди миллии маъюбон созмони занони маъюб низ фаъол аст.

ИММҏТ соҳтори худро дорад, Роҳбарии Иттиҳод ба зимаи Раёсати Марказӣ гузашта шудааст. Созмон дар вилоятҳои Суғд, Ҳатлон, Мух-

тори Кӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳру навоҳии Тоҷикистон созмонҳои маҳаллии худро дорад.

Ташкилоти ветеранҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ташкилоти ветеранҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ТВЧТ), ки он соли 1996 таъсис ёфтааст, ба ҳайати он зиёда аз 600 ҳазор нафар ветеран дохиласт. Таркиби он аз 5 гурӯҳи ветеранҳо иборат аст: иштирокчиёни Ҷангӣ Бузурги Ватаниӣ, ветеранҳое, ки дар солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватаниӣ дар қаламрави дигар давлатҳо ҷангидаанд, ветеранҳои мақомоти хифзи ҳуқуқ, ветеранҳои хизмати ҳарбӣ, ветеранҳои меҳнат. Аз миқдори умумии аъзо беш аз 520 ҳазор нафар ветеранҳои меҳнат мебошанд. То санаи 10 апрели соли 2019, шумораи ветерани Ҷангӣ Бузурги Ватаниӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 246 нафарро ташкил намуд.

Дар асоси Оиннома Ташкилоти ветеранҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро Шӯрои ветеранҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон идора мекунад. Ташкилот созмонҳои маҳаллии худро дар се вилоят – Суғд, Ҳатлон ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон дорад, ду созмони минтақавӣ дар Кӯлоб ва Қӯрғонтеппа, 18 созмони шаҳрӣ ва 52 созмони ноҳиявӣ дорад, ки онҳо дар ҳайати худ 720 созмони ибтидоиро муттаҳид намудаанд. Қисми зиёди аъзои ТВЧТ қобилияти корӣ надоранд. Алҳол, ҷавонтарин иштирокчии Ҷангӣ Бузурги Ватаниӣ 82 – сола ва қалонтарини онҳо беш аз 100 – сола мебошад.

Иттиҳоди ветеранҳои ҷангвари интернатсионалисти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба Иттиҳоди ветеранҳои ҷангвари интернатсионалисти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ИВЧИҶТ) онҳо шомиланд, ки дар ҳайати қатаоти маҳдути Артиши Шӯравӣ ба сифати сарбозу афсар дар хизмат буданд. Дар айни замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи умумии ин ветеранҳо беш аз 9 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. ИВЧИҶТ-ро Раёсати он роҳбарӣ менамояд. Созмонҳои Иттиҳод дар вилоятҳои Суғд, Ҳатлон ва Кӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳру навоҳии мамлакат фаъоланд.

Аксари аъзои ИВЧИҶТ қобилияти корӣ доранд, vale дар байни ин ветеранҳо онҳо ҳам кам кам нестанд, ки қобилияти меҳнатии худро аз даст дода, дараҷаҳои гуногуни маъюбӣ доранд.

Ҷамъияти карҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ҳайати Ҷамъияти карҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҶКҶТ) онҳо дохиланд, ки яке аз ду иллати ҷисмонӣ – кар ва ё гунг ва ё ҳар ду иллати ҷисмонӣ доранд, яъне ҳам кару ҳам гунг мебошанд. Бояд гуфт, ки тибқи стандартҳои байнамилалии тиббӣ, нисбати мағҳуми қаблии “кар ва гунг” алҳол танҳо як мағҳум – “кар” истифода бурда мешавад, ки он ҳар дуро ифода мекунад.

Роҳбарии Ҷамъиятро Сарраёсати Марказии он ба уҳда дорад. Соҳтори поёнии ҶКҶТ-ро шуъбаҳои муштараки байни шаҳру ноҳиявӣ ташкил медиҳанд, ки онҳо дар шаҳри Душанбе ва се вилоят. Суғд, Ҳатлон ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон фаъолият мекунанд.

Ҷамъияти нобиноёни Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шумораи умумии нобиноён дар Тоҷикистон 10 ҳазор нафарро ташкил медиҳад, Тибқи мод-

даи 14 Оиннома, он шаҳрвандони Чумхурии Тоҷикистон, ки ба синни 18 – солагӣ расидаанду маъюбони гурӯҳҳои I ва II ҷашм мебошанд, узви ҶНТ шуда метавонанд. Аз ин рӯ, на ҳамаи шумораи дар боло омада узви ин ҷамъият мебошанд.

1. *Дар гурӯҳҳои хурд аз тариқи баҳсу мунозира муайян қунед, ки ҷомеа ба гурӯҳҳои ғуногуни аиҳоси имконияташон маҳдуд чӣ гуна ёрӣ расонида метавонад.*
2. *Оё дар бораи ҳолати рӯҳии аиҳоси дорон имконоти маҳдуд иштилоъ доред?*

2. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ СОЗМОНҲОИ АШХОСИ ДОРОИ ИМКОНОТИ МАҲДУД. – Мақсад ва вазифаҳои асосии оинномавии созмонҳои ашхоси имконияташон маҳдуд ҳимояи ҳукуку озодиҳои маъюbon, мусоидат ба тавонбахшию солимии ҷисмонии ашхоси имконияташон маҳдуд ва ширкати самараноки онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа мебошад. Ин мақсад ва вазифаҳо дар оинномаҳои ташкилоту созмонҳои дар боло номбурда инъикос гардидаанд.

Дар моддаи 1 Оинномаи Ҷамъияти нобиноёни Чумхурии Тоҷикистон омадааст: “Ташкилоти ҷамъиятии маъюbonи Тоҷикистон, “Ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон... ташкилотест, ки бар асоси узвияти шаҳрвандони нобини Чумхурии Тоҷикистон – маъюbonи гурӯҳҳои I ва 2 нобиноён ташкил ёфта, барои хифзи ҳуқуқ ва манфиатҳо, дастгирии иҷтимоӣ, солимӣ, муттаҳидсозӣ ва мусоидат ба таъмини имкониятҳои баробари онҳо таъсис дода шудааст.

Қадру қимати инсонҳое, ки имконоташон маҳдуд аст, дар моддаи 2.1-и Оинномаи ин ташкилот хеле равшан ифода ёфтааст. Дар моддаи мазкур башардӯстӣ ва шафқат, иззату эҳтироми шаъну шарафи шаҳсӣ ва фикру андешаи ҳар як узви ҶНТ, роҳ надодан ба табъизи маъюbon аз рӯйи алломатҳои синну сол, миллат, Ҷумҳурии Ҷомеа, сабабҳои маъюбӣ ҳамчун арзишҳои волои одамият, принсипҳо ва мақсаду вазифаҳои асосии фаъолияти Ҷамъият қарор гирифтааст.

Вобаста ба имконоти узв, Ташкилоти ветеранҳои Чумхурии Тоҷикистон дар назди ҳуд вазифаҳои бузург мегузорад, ки онҳо дар Оинномаи ТВҖТ хуб инъикос гардидаанд. Аҳамияти ин вазифаҳоро ба назар гирифта, таваҷҷуҳи хонандагонро ба бâъзе лаҳзаҳои ватанпарастию маъсулияти баланди аъзои ТВҖТ дар назди ҷомеа ҷалб менамоем.

Дар қоиди умумии Оиннома омадааст, ки ташкилот:

- одамони таҷрибаи зиёд андӯхтаро ба ҳаёти ҷамиятиу сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии мамлакат ва пеш аз ҳама, ба тарбияи насли наvras дар рӯҳи ватандӯстӣ ва интернатсионалиӣ, дӯстии ҳалқҳо, муносабати бошуруона ба меҳнат, таълим, хизмати ҳарбӣ, ҳушёрии сиёсӣ, интизом, муташаккилӣ, ҳамеша тайёр будан ба муҳофизати ватан ҷалб менамояд;

• барои ҳарҷӣ пурраю оқилонатар истифода бурдани таҷриба ва дониши ветеранҳои ҷанг, меҳнат ва Қувваҳои Мусаллаҳ тадбирҳои му-шахҳас андешида, онҳоро ба амал мебарорад:

• барои ширкати нафақаҳӯрон дар фаъолияти меҳнатии мувофиқи ҳолашон, аз ҷумла дар асоси кооперативӣ, ҳусусӣ ва оиласвӣ, дар соҳаи хизматрасонӣ, савдо, истеҳсоли молҳои истеъмолии ҳалқ ва маҳсулоти кишоварзӣ, дар рӯзи кории нопурраю муваққатӣ мадад мерасонад;

• дар ҳаракати шогирдтайёркунӣ ширкат менамояд;

• дар кори зиёд кардани истеҳсоли маҳсулот дар ҳочагиҳои ёриа-сони шахсӣ, ривоҷи боғдорӣ, обҷакорӣ, занбӯри асалпарварӣ фаъолона ширкат кардани ветеранҳо, ҷалб намудани нафақаҳӯрон ёрӣ мерасонад;

• ба ветеранҳо дар ҷойи истиқоматашон дар бобати ба таври намунавӣ нигоҳ доштани фонди манзил, ҳавлиҳо, қабудизорҳо, сарфаю сариштако-рона истифода бурдани қувваи барқ, газ, об, гармӣ кумак мерасонад;

• дар беҳтар намудани шароити манзил, хизматрасонии манзил ва тиббии нафақаҳӯрон, дар ташкили истироҳати онҳо, дар назорат аз болои таъмини саривақти ба онҳо додани нафақа, ёрдампулӣ ва мувофиқи қонун ба маъюбон, иштирокчиёни ҷанг, ветеранҳои меҳнат, оилаҳои ҷанговарони ҳалокшуда додани имтиёзҳо ширкат менамояд;

• ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ дар кори дуруст нигоҳ доштани қабристонҳои ҷанговарон, ки ёдгориҳо, таҳтасангҳо ва лавҳаҳои ёдгорӣ, ки корнамоиҳои ҷангӣ ва меҳнатии ҳалқро абадӣ мегардонанд, кумак мерасонад;

• дар кори маҳфилҳо, клубҳо, хона – музейҳои шарафи ҷангӣ ва меҳнатӣ, ҳаракат барои сулҳ ва бар зидди мусаллаҳшавӣ фаъолона ширкат менамояд;

• ба ташкилотҳои миллӣ ва байналмилалии ветеранҳои ҷанг ва меҳнат бо мақсади мустаҳкам кардани дӯстӣ ва ҳамкории байни ҳалқҳо кумак мерасонад;

• дар бораи фаъолияти худ ҳукумат ва аҳли ҷомеаро ҳабардор мекунад.

Созмонҳои ашхоси имконоташон маҳдуд дар асоси Конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон – қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ”, “Дар бораи ветеранҳо”, қонунҳои дигар ва оинномаҳои худ фаъолият намуда, мақсадҳои наҷиби инсондӯстию ватандориро пиёда менамоянд.

1. Дар бораи мақсад ва вазифаҳои созмонҳои ашхоси имконоташон маҳдуд маълумот дигед

3. ҲИМОЯИ ҲУҚУҚҲОИ ШАҲСӢ, СИЁСӢ, ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОИИ АШХОСИ ИМКОНОТАШОН МАҲДУД. – Ашхоси дорои имконоти маҳдуд аз ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода шудааст, барҳӯрдоранд. Дар баробари ин, дар Конститутсияи Ҷумҳурии

Тоҷикистон оид ба ҳимояи иҷтимоии ин категорияи аҳолӣ, моддаи алоҳида пешбинӣ шудааст. Дар моддаи 39 омадааст, ки “Ҳар шахс дар пионсолӣ, ҳангоми беморӣ, маъюбӣ, гум кардани қобилияти кор, маҳрум шудан аз сарпарст ва мавридҳои дигаре, ки қонун муайян кардааст, кафолати таъмини иҷтимоӣ дорад”. Инчунин, ҳуқуқҳои шаҳрвандони имконоташон маҳдуд дар кодексҳои гражданий ва меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъминоти нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи ҳимояи иҷтимоии маъюбон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, қонунҳои марбути дигар ва асноди зерқонунӣ инъикос гардидаанд.

Барои аъзои Иттиҳоди миллӣ маъюбони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе Маркази ахборию ҳуқуқӣ ташкил карда шудааст,

Аъзои Ташкилоти ветеранҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қобилияти корӣ доранд, аз тарафи мақомоти марбути ҳокимиёти давлатии маҳаллӣ бо кор таъмин ва ҳуқуқҳои дигари иҷтимоии онҳо ҳифз карда мешаванд.

Аъзои Иттиҳоди ветеран-ҷангварони Ҷумҳурии Тоҷикистон низ имкон доранд, ки дар меҳнати фоиданоки ҷамъияти фаъолона ширкат кунанд. Онҳоро мақомоти марбути ҳокимиёти давлатии маҳаллӣ бо кор таъмин ва ҳуқуқҳои дигари иҷтимоии онҳоро ҳифз менамоянд.

Аъзои Ҷамъияти карҳои ҶТ дар се корхонаи шаҳри Душанбе - Муасисаси иҷтимоии тавонбахшии карҳои № 1, Маркази илмию истеҳсолии ҷамъияти карҳо ва Корхонаи таълимию истеҳсолии № 5 ва Корхонаи таълимию истеҳсолии № 2, воқеъ дар шаҳри Ҳуҷанд бо кор таъмин карда мешаванд. ҶКҖТ бо номи “Артели 1 Май” дар ноҳияи Бобоҷон Фағурови вилояти Суғд Маркази иҷтимоию тавонбахшӣ дорад. Дар он ҳамасола шумораи зиёди карҳо саломат ва қобилияти кории худро барқарор менамоянд.

Дар байни аъзои ҶКҖТ на ҳама бо пурра кар ҳастанд, як қисми онҳо камшунаво низ мебошанд. Барои кӯдакони камшунаво литсей-интернатҳо дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ фаъолият мекунанд. Ба рӯйи чунин кӯдакон дар шаҳри Душанбе дари мактаби гоибонаи № 8 ҳам боз аст, ин се таълимгоҳ тобеи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

Барои аъзои Ҷамъияти нобиноёни Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корхонаҳои истеҳсолӣ кушода шудаанд, ки онҳо аксарияти ин гурӯҳи иҷтимоиро бо ҷойи кор таъмин мекунанд. Аз ҷумла, Корхонаи таълимий - истеҳсолӣ ва маркази тавонбахшии вилояти Суғд, Корхонаи таълимий - истеҳсолӣ ва маркази тавонбахшии вилояти Ҳатлони воқеъ дар шаҳри Кӯлоб, корхонаҳои таълимий - истеҳсолӣ дар ҷорӯрии шаҳри Душанбе ва дар шаҳру навоҳии Конибодом, Исфара, Истаравшан, Рӯдакӣ, Варзоб ва байзе ҷойҳои дигар фаъоланд. Онҳо қарib ҳамаи нобиноёно ба кор таъмин менамоянд. Нобиноҳо маснуоти барои рӯзгори мардуми Тоҷикистон ниҳоят зарурро истеҳсол менамоянд.

Барои кӯдакони нобино дар нохияи Ҳисор барои 60 талаба (синфҳои 1 – 1У), дар Исфара 110 хонанда (мактаби миёна), дар шаҳри Ҳучанд 73 талаба (аз синни томактабӣ то синфи 8) аз тарики васоити таълимии бо алифбои брайлӣ таълифгардида асосҳои илмро меомӯзанд.

Дар ин самт раёсати Ҷамъият бо ҳазинаҳои гуногун ҳамкорӣ дорад. Алҳол аз тарики маблағгузории Бунёди миллии иҷтимоии Тоҷикистон таълифи “китобҳои гӯё” барои синфҳои 4 - 7 ва дастурҳои методӣ барои омӯзгорони ин таълимгоҳҳо таълиф карда мешаванд.

Дар ҳифзи иҷтимоии ашҳоси имконоташон маҳдуд музди меҳнат, нафақа, кӯмакпӯлӣ, табобат ва истироҳат мақоми қалон доранд.

Дар назди Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии экспертиза ва баркароркунии қобилияти кории маъюбон фаъолият мекунад. Дар назди ин муассисаи илмии тиббӣ, клиника - беморхонаи маъюбон низ ҳаст, ки он дорои 60 кати беморӣ мебошад. Дар Пажӯҳишгоҳ тайи чанд соли охир оид ба тавонбахшии тиббию санитарии маъюбони пиронсол, стратегияи рушди комплексии тавонбахшии маъюбони пиронсол – тавонбахшии тиббӣ, тавонбахшии иҷтимоӣ ва тавонбахшии касбӣ мавриди пажӯҳиш ва баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти Пажӯҳишгоҳ аз сӯйи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон ба кор бурда мешаванд

Ашҳоси имконоташон маҳдуд дар дармонгоҳҳои беморхонаҳо мавриди ташхис ва табобат қарор мегиранд. Тааллуки маъюбонро ба ин ва ё он гурӯҳи маъюбӣ ВТЭК муайян менамояд.

1. Дар ғурӯҳи сенафарӣ, аз рӯйи маводи мавзӯй ва маводи иловагӣ созмонҳои ашҳоси имконоташон маҳдуdro ба аҳли синф муаррифӣ намоед.

4. ИМТИЁЗ ВА АФЗАЛИЯТҲОИ АШҲОСИ ИМКОНОТАШОН МАҲДУД. – Ба ашҳоси имконоташон маҳдуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзу афзалиятҳо дода шудаанд, ки онҳо дар қонунгузорӣ ва ас-ноди меъёрии ҷорӣ инъикос гардидаанд. Ин шаҳрвандон аз нақлиёти мусоғиркаши ҷамъияти ройгон истифода мебаранд. Нафақаи худро саривакт мегиранд, Дар баробари дар нафақа будан, метавонанд фаъолияти меҳнатии худро идома диханд. Барои онҳо хизматрасонии коммуналӣ ройгон аст, ғайр аз истифодаи барқ ва газ, ки барои ҷуброни пули он ба нафақаи маъюбон моҳе 15 сомонӣ ҳамроҳ карда мешавад. Ба истироҳатгоҳу фароғатгоҳҳо роҳҳатҳои имтиёзинок дода мешаванд. Аксари маъюбон дар табобати худ метавонанд аз доруи бепул ва ё бо нарҳи имтиёзинок истифода кунанд.

Давлат муттасил дар ҳаққи ашҳоси имконоташон маҳдуд ва маҳсусан, маъюбону ширкатдорони Ҷанги Бузурги Ватанини солҳои 1941 – 1945 ғамхорӣ зоҳир менамояд. Масалан, мувоғики фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 24 апрели соли 2006, № 1735 “Дар бораи ҷораҳои тақвиятии беҳтар намудани вазъи моддии

ширкатдорону маъюбони Ҷанги Бузурги Ватанини солҳои 1941 – 1945 ва ҳамсарони бесаробонмондаи ҷангварони дар ин ҷанг ҳалокгардида” аз 1 майи соли 2006 ба кӯҳансарбозон ва маъюбони Ҷанги Бузурги Ватанини солҳои 1941–1945 ва ҳамсарони бесаробонмондаи ҷангварони дар ин ҷанг ҳалокгардида илова ба нафақаи онҳо нафақаи президентӣ муқаррар карда шуд, ки он може 100 сомониро ташкил медиҳад.

Мақомоти хифзи иҷтимоии маҳаллии ҳокимиyaти давлатӣ низ аз тариқи сарчаашмаю воситаҳои гуногун ба маъюбон ёрии моддӣ ва маънавӣ мерасонанд. Масалан, тибқи қарори Раиси шаҳри Душанбе дар пойтаҳти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қарib “Коҳи ветеранҳо” бунёд карда мешавад, ки он аз толор, осорхона, хӯҷраҳои корӣ, китобхона ва ҷойхона иборат ҳоҳад буд. Баъди ба истифода додани он ашҳоси имконоташон маҳдуди Душанбешаҳр имкон пайдо менамоянд, ки истироҳат ва фароғати худро дар ин коҳи муҳташами фарҳанг хубу сазовор гузаронанд.

Сарфи назар аз он ки алҳол дар Тоҷикистон ашҳоси имконоташон маҳдуд ва пиронсол то як дараҷа ба ғамхории давлату ҷомеа фаро гирифта шудаанд, вале ин гурӯҳи иҷтимоӣ ҳанӯз ҳам мушкилоти зиёде дороанд, ки бартараф карданӣ онҳо на танҳо вазифаи давлату ҷомеа, инчунин вазифаи ҷонии ҳар яки мо ҳам мебошад.

Савол ва супоришиҳо:

- 1. Ашҳоси имконоташон маҳдуд ҷаро дар созмонҳои ҷамъиятий муттакҳид шудаанд?*
- 2. Дар бораи яке аз созмонҳои ашҳоси имконоташон маҳдуд нақл кунед.*
- 3. Нишондодҳои оинномавии созмонҳои ҷамъиятии ашҳоси имконоташон маҳдуд аз чӣ шаҳодат медиҳанд?*
- 4. Оё ашҳоси имконоташон маҳдуд аз рӯйи ҳадафҳои зиндагию ғаъволият ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигарон фарқе доранд? Барои ба ин савол ҷавоб пайдо намудан шумо бо ҷондӣ нафар аз ҷунин ашҳоси воҳӯрда, сүҳбат ороед.*

§29. ЭҲТИРОМИ ПИРОНСОЛӢ – ВАЗИФА ВА ШАҲНУ ШАРАФИ ҲАР ЯК ИНСОН

1. МАСЪАЛАИ ПИРОНСОЛӢ ДАР ҶАҲОНИ ИМРӮЗА. – Ҕомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи пиронсолӣ дикқати лозим медиҳад. Созмони Милали Муттакҳид дар ҷандин асноди худ ин масъаларо мавриди таъқид қарор додааст. Ин созмони байналмилий ҳанӯз дар Эъломияти умумии ҳуқуқи башар меъберо ворид карда буд, ки мувоғики он “Ҳар як инсон ҳамчун узви ҷамъият ба ҳифзи иҷтимоӣ ҳақ дорад” (моддаи 22). Вале дар тӯли беш аз 25 соли охир, СММ ба масъалаи ашҳоси имконоташон маҳдуд, маҳсусан, ба масъалаи пиронсолӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир кардаст.

Санаде, ки “Принципҳои Созмони Милали Муттакҳид нисбати пиронсолон” ном дорад ва аллакай баъзе паҳлухои он мавриди истифода қарор гирифтанд, маҳз ба пиронсолӣ ҳамчун масъалаи глобалии ҷаҳони мусоир бахшида шудааст. Зарурат ба қабули ин санад дар он аст, ки гарчанде дар ҷандин санади ҳуқуқии СММ ва баъзе созмонҳои дигари

байналмилалӣ масъалаи хуқуқҳои пиронсолон баён гардидаанд, вале чузъиёти он ба мисли “Принсипҳо...” мушаххас пешниҳод нашуда буданд. Мақсад аз қабули ин санад, тавре дар оғози он омадааст, “Таъми-ни зиндагии пурҷӯшу хурӯши пиронсолон мебошад”.

Дар қисмати аввали санад аз ҷумла, сабабҳои асосии қабули ин хуҷҷати муҳимми байналмилалӣ зикр шудаанд:

- барои иҷрои Нақшай байналмилалии амалиёт доир ба пиршавӣ, ки онро Иҷлосияи умумиҷаҳонӣ оид ба масъалаи пиршавӣ қабул намудааст, аз ҷониби Иҷлосияи Кулл бо Резолютсияи зери рақами 37 / 51 (1982) дастгирӣ ёфтааст;

- фарқи куллиро дар ҳолати ашҳоси пиронсол на танҳо дар байни мамлакатҳо, инчунин, дар мавриди давлатҳои алоҳида ва дар байни ашҳоси гуногун, ки қабули тадбирҳои гуногун дар соҳаи сиёsatро такозо доранд, эътироф намуда;

- бо дарназардошти он ки дар ҳамаи мамлакатҳо шумораи ашҳоси пиронсол торафт меафзояд ва ҳолати саломатии онҳо аз давру замонҳои қаблӣ беҳтар аст:

- бо дарназардошти пажӯҳишҳои илмие, ки аксар тасаввуроти қолабии маъмулро дар бораи ногузирӣ пиршавӣ ва дар баробари пиршавӣ бадшавии аҳволи саломатӣ рад мекунанд.

Дар санад гуфта мешавад, ки пиронсолон бояд барои татбиқи ҳаматарафаи нерӯи худ имконот дошта бошанд ва ба пиронсолон бояд имконотҳои дар соҳаи таҳсилот, фарҳанг, ҳаёти маънавӣ ва фароғат дастрас бошад.

Созмонҳои дигари байналмилалию минтақавӣ ва давлатҳои аъзои онҳо барои таъмини зиндагии сазовор барои пиронсолон тадбирҳои гуногунро амалӣ менамоянд. Аз ҷумлаи созмонҳои байналмилалӣ, ки барои беҳбуд баҳшидан ба ҳаёти пиронсолон пайваста кор мебарад, Соз-мони байналмилалии кор мебошад. Ин созмон барои давлатҳои узв “Тавсияҳои № 162 оид ба пиронсолон”–ро қабул кардааст, ки он соли 1980 ҳамчун хуҷҷати муштараки аз конвенсия ва тавсияҳои конфронсҳои байналмилалии дар тӯли беш аз 30 сол қабулгардида ба миён омадааст.

Ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи пиронсолӣ беш аз пеш таваҷҷуҳ зоҳир менамояд, Дар ин ҷода таҷрибаи баъзе давлатҳо намунаи ибрат аст. Метавон ҳимояи давлатии пиронсолонро дар Ҷопон мисол овард. Пиронсолон дар ин давлат зери назорат ва ғамхории ҳамарӯзai кормандони иҷтимоӣ мебошанд. Бесабаб нест, ки алҳол дар Ҷопон шумораи пиронсолоне, ки умри зиёда аз 90-сола доранд беш аз 1 миллион нафарро ташкил менамояд.

1. Дар бораи таваҷҷуҳи созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ба масъалаи пиронсолӣ далелҳо биёред. Бигӯед, ки ҷаро баъли Ҷонги дуюми ҷаҳонӣ ба ин масъала маҳсусан таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда мешавад?

2. ВАЗИФАХОИ ФАРЗАНД ДАР НАЗДИ ВОЛИДОН. – Аксар мө ѿру паҳлухои муносибатҳои байниҳамдигарии волидону фарзандон аз рӯйи анъанаю урфу одатҳо ва тарзи зиндагии миллии ҳалқи тоҷик, ки аслан ахлоқианду дар тӯли қарнҳо ташаккул ёфтаанд, танзим мешаванд.

Эҳтироми фарзандон дар анъанаҳои миллии мо воқеан баёнгари он аст, ки фарзандон барои волидон муқаддасанд, зеро фарзандон идомабаҳши ҳаёти волидон мебошанд:

Вале сарфи назар аз арзишҳо ва мейёрҳои ахлоқии муносибатҳои волидону фарзандон, конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ ва вазифаҳои онҳоро муқаррар намудааст. Асоси ин қонунгузориро моддаи 34-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунад, ки дар он омадааст: "... Падару модар барои тарбияи фарзандон ва фарзандони болигу қобили кор барои нигоҳубин ва таъмини падару модар масъуланд..." .

Масъалаи танзими ҳуқуқ ва вазифаҳои волидону фарзандон дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, вале он дар ин қонун ҳамчун уҳдадории яктарафа муқаррар нашуда, ҳар ду тарафи муносибатҳои ҳуқуқӣ - волидон ва фарзандонро дар бар гирифтааст. Паҳлухои гуногуни ҳуқуқҳои фарзандон дар моддаҳои 80 – 87 омадаанд. Уҳдадории фарзандон, дар моддаҳои 88 – 89 муқаррар гардидаанд. Дар моддаи 88 аз чумла омадааст, ки:

1. Фарзандони болиги қобили меҳнат уҳдадоранд, ки волидони гайри қобили меҳнати ба қумак муҳтоҷи худро нигоҳубин намоянд ва нисбат ба онҳо гамхор бошанд. ...

5. Фарзандон аз уҳдадории таъмини волидони гайри қобили меҳнати муҳтоҷи худ озод буда метавонанд, агар суд муқаррар созад, ки волидон аз иҷрои вазифаҳои падарии модарии худ саркашӣ мекарданд.

1. Мувоғиқи ахлоқи миллии ҳалқи тоҷик фарзанд дар назди волидон чи вазифаю масъулияте дорад?

2. Уҳдадориҳои волидон дар назди фарзандон ва вазифаҳои фарзандон дар назди волидон чӣ робита бо ҳам доранд?

Савол ва супоришҳо:

1. Созмони Милали Муттакид доир ба масъалаҳои вобаста ба пиронсолӣ чӣ тадбирҳо меандешад?

2. Принципи “Шаъну шараф” дар бораи чӣ далолат мекунад?

3. Эҳтироми пиронсолӣ ва пиронсолонро аз назари тафаккури миллии ҳалқи тоҷик таҳлил карда, аз ҳикматҳои ҳалқӣ далелҳо биёред.

4 Доир ба эҳтироми волидон ва фарзандон аз осори ниёкон мисолҳо оварда, онҳоро ба ҳаёти имрӯзаи ҷомеа бипайвандед.

5. Эҳтироми ашҳоси имконоташон маҳдуд, пиронсолон ва волидон ба шахс ва ҷомеа чӣ медиҳад?

БОБИ 8

ХУҚУКИ АҚАЛЛИЯТХОИ МИЛЛЙ

§30. ҶҮМҲУРИИ ТОЦИКИСТОН – ДАВЛАТИ СЕРМИЛЛАТ. АҚАЛЛИЯТХОИ МИЛЛЙ

«Дар ҷаҳон як мардум аз лиҳози лаёқатмандӣ нисбат ба мардуми дигаре афзалият надорад».

(Лессинг, файласуфи олмонӣ)

МАФҲУМИ «АҚАЛЛИЯТХОИ МИЛЛЙ». – Ҷаҳони имрӯза воқеан ҳам бисёрфарҳанг ва сермиллат маҳсуб мешавад. Дар ҷаҳон беш аз 200 давлат вуҷуд дошта, дар онҳо ба ҳисоби умумӣ, намояндагони 8 ҳазор гурӯҳҳои этномиллӣ, ки аз ҳамдигар бо ҳусусиятҳои қавмӣ, забонӣ, фарҳангӣ, динӣ фарқ мекунанд, зиндагӣ доранд. Ҳазорҳо ҳалқ, миллат ва гурӯҳҳои қавмӣ соҳибдавлат нестанд, онҳо дар ҳайати давлатҳои сермиллате зиндагӣ мекунанд, ки дар онҳо як ё ду этнос номвар (давлатҳо ва ҷамоаҳои миллии давлатӣ бо номи онҳоянӣ) буда, бокӣ ҳама мақоми ақаллияты миллӣ ё забонӣ доранд. Дар ҷаҳон давлате нест, ки аҳолиаш як миллат бошад, танҳо бо як забон гуфтугӯ кунад, ба як дини барои ҳама ягона эътиқод дошта бошад.

Мақоми аксарияти миллӣ ё ақаллияти миллӣ доимӣ нест ва якбора барои ҳамеша дода намешавад. Намояндагони ҳалқи дар ягон мамлакат аксарият дар мамлакати дигаре ақаллият мешаванд. Дар соҳаҳои забон, дин ва фарҳанг низ вазъият айнан чунин аст. Муҳим будани масъалаҳои ҳуқуқ ва озодиҳои ашҳоси мансуб ба ин ақаллияты низ аз ҳамин маншаъ мегирад, vale ҳуди таърифи ақаллият дар ҳуқуқи байналмилалӣ аз ҷумлаи масъалаҳои баҳснок буда, як маънӣ надорад.

Дар СММ дар бораи мундариҷаи категорияҳои ҳалқ, миллат ҳанӯз фикри ягонае вуҷуд надорад. Муносабат ба истилоҳи «нажод» низ комилан тағиیر ёфтааст. Ҳоло кӯшиш мекунанд, ки аз он канорачӯй кунанд, зеро олимон дар бораи асоси илмӣ надоштани мафҳуми «нажод» ба хулоса омадаанд. Ягон сифати ҷисми ё бадани – ранги пӯст, таркиби ҳун, сермӯйӣ ва гайра нест, ки онро танҳо ба як нажод мансуб дониста, барои одамони дигар истисно кунем. Зери мафҳуми нажодпарастӣ, имрӯз дараҷаи нисбатан васеи оштинопазирӣ бар фарқи ранги пӯст, баромади авлодии миллӣ ё этникӣ асосёфта фаҳмида мешавад.

Дар навбати ҳуд, таърифи этнос – ҷамоаи этникӣ низ ниёзманди саҳехият аст. Зери мафҳуми ҷамоаи этникӣ, одатан, гурӯҳи одамоне фаҳмида мешавад, ки номи ба ин ҷамоа ҳосро доро мебошанд: ривоятҳои гузаштагони умумӣ; хотираи таърихӣ; як ё якчанд унсурҳои фарқкунандай фарҳанг (забон, ҷаҳонро ва гайра); алоқамандӣ бо ҳудуди муайян; эҳсоси ягонагии умумӣ.

Ҳамин тарик, чи дар илми имрӯза ва чи дар амалияи байналмилалӣ – ҳуқуқӣ, мафҳуми «ақаллият» низ дар мавриди истифода нисбат ба гурӯҳҳои миллӣ, забонӣ, динӣ ҳанӯз то ба охир муайян карда нашуда.

дааст. Онро дар чомеашиносй (сотсиология), таърих, антропология, сиёсатшиносй ва ҳатто фанҳои гуногуни ҳуқуқӣ фарқ мекунанд. Дар адабиёти илмӣ таърифе нисбатан эътирофгашта маҳсуб мешавад, Мутобики он, зери мағҳуми «ақаллият» гурӯҳи шуморааш ками вазъи ҳукмронӣ надоштае фаҳмида мешавад, ки аъзои он – шаҳрвандони ин давлат аз нуктаи назари этнику динӣ ё забонӣ дорои тавсифоти аз тавсифоти қисми асосии аҳолӣ фарқундандаанд ва бо мақсади нигаҳдории фарҳангӣ худ, анъаноти худ, дини худ ё забони худ, бигузор гайримустақим бошад ҳам, эҳсоси ҳамраъӣ зоҳир мекунанд. Чунонки бисёр мутахассисон қайд мекунанд, ақаллиятро аз нигоҳи иҷтимоӣ, ҳатман ақаллият ном бурдан шарт нест. Ҳангоми муайянсозии ақаллият, пеш аз ҳама, қайд кардан зарур аст, ки оё гурӯҳ дар ҳақиқат «дуюмдарача» аст ва аъзои он нисбати гурӯҳи пешбар имконияти камтари ба роҳ мондани зиндагии хешро дорад ва ҳамчунин, гурӯҳи пешбар ақаллиятро комилан бо худ баробар намехисобад.

Ба ин тариқ, барои муайянсозии ақаллияти миллӣ шартан чаҳор меъэрро чудо кардан мумкин аст:

Шумора – төъоди кам нисбат ба этноси муайянкунанда. Сифат – вазъи бадтар нисбат ба аксарият. Мавҷудияти тавсифоти хоси этникӣ, динӣ ё забонӣ. Эҳсоси даркшаванди ҳамраъӣ.

Аммо чунин меҳисобанд, ки ҳамаи таърифоти мавҷудаи ақаллият мукаммал нестанд, зеро онҳо, масалан, байни ҳалқҳои таъриҳан маскун дар ҳудуди як давлат, vale nisbat ба ҳалқи давлатдориро ташаккулдиҳанда камтар ва гурӯҳҳои одамони аз дигар ҷо омадаю муҳочирин фарқ намегузоранд.

Муносибати байналмиллӣ–ҳуқуқӣ ба ақаллиятҳои миллӣ моҳияти нисбатан ба худ хос дорад, зеро гурӯҳи одамони дорои ҳама гуна фарқҳои назаррас ва аз ҷониби ҳама эътирофшавандай vale шаҳрвандони ин мамлакат набуда, масалан, чун муҳочирини мардикор, ақаллиятҳои миллиро ташкил намедиҳанд.

Ақаллият гурӯҳест, ки чун қоиди нисбат ба қисми дигари аҳолии давлат шумораи камро ташкил дода, мақоми пешбарӣ надорад, аъзои он шаҳрвандони мамлакат буда, соҳиби тафовутҳои этникӣ, динӣ ё забоние мебошанд, ки онҳоро аз қисми асосии аҳолӣ ҷудо месозад.

2. МАСЬАЛАҲОИ РИОЯИ ҲУҚУҚИ АҚАЛЛИЯТҲОИ

МИЛЛӢ ДАР ҶАҲОН. – Ҷанбаи аз ҳама асосии хифзи ҳуқуқи ақаллият манъи табъиз аст. Ҳамаи ҳуқуқи ақаллият, ки онҳоро баязан ҳам ба ҳуқуқҳои инфиродӣ ва ҳам ба ҳуқуқҳои дастаҷамъона мутааллик медонанд, маҳз аз нигоҳи гайритабъизӣ баррасӣ мешаванд.

Ба хотир оред, ки мағҳуми «табъиз» чӣ маъно дорад?

Дар ҷаҳони имрӯза мисолҳои табъиз, ҷудосозӣ ва таъқиби ақаллиятҳои миллӣ, мутаассифона, зиёд ва гуногунранганд. Акнун та-

биати онҳо бештар на ба тавсифоти биологӣ чун шаклҳои пештараи нажодпарастӣ («нажоди сафедпӯст назар ба нажоди сиёҳпӯст беҳтар аст»), балки ба фарқҳои фарҳангӣ асос ёфтааст. Таъкиди бартар будан аксаран ба фаромӯшӣ мебарад, вале ба чойи ин «осонакак» қайд мешавад, ки фарҳанг барои ҳалқ ё омехташавии фарҳангӣ ё иҷтимоӣ ин маҳсусиятро зери хавф мегузорад. Эҳсоси номақбули шакли зуҳороти ба ҳам зич алоқамандро мисли табъиз, бегонаситетӣ (ксенофобия), оштинопазирӣ, зиддисомӣ, нажодпарастӣ мегирад.

Дар назди ақаллиятҳо, масалан, чунин масъалаҳои марбут ба шаклҳои гуногуни табъиз меистанд:

- зулми фарҳангӣ; манъи омӯзиши забони модарӣ дар мактаб ё истифодай он дар маводи чопӣ ё аудиовизуалий;

- зулми иқтисодӣ: мунтазам нодида гирифтани манфиатҳои иқтисодии ақаллиятҳо, ки метавонад дар муносибатҳои табъизӣ ҳангоми қабул ба кор, танзими сиёсати пардохти музди меҳнат, тақсими буҷети давлатӣ ва ғайра ифода ёбад;

- зулми сиёсӣ: маҳдудиятҳо бобати ширкати ақаллиятҳо дар идора-кунии давлат, дар муқоиса бо миллати номвар имконоти нобаробари дастрасӣ ба хизмати давлатӣ ва ғайра;

- зулми ҷисмонӣ: дар ҳудуди ақаллиятҳо ба таври оммавӣ ҷойгирсозии гурӯҳҳои этникии аксарият ё истилои ҳудуди ақаллият бо роҳи ба он ҷо кӯҷондани аҳолӣ: масалан, низоъҳои мусаллаҳонаи солҳои 90-ум дар ҳудуди Юgosлавияи собиқ ва Руанда нишон медиҳанд, ки ин метавонад хислати ба ном «поксозии этникӣ» ё ҳатто геносидро гирад.

- геносид: сиёсате, ки бо мақсади пурра ё қисман нобуд соҳтани гурӯҳҳои миллӣ, этникӣ, нажодӣ ё динӣ гузаронида мешавад.

Зери мағҳуми геносид кирдорҳои бо нияти пурра ё қисман нобуд соҳтани ягон гурӯҳи миллӣ, этникӣ, нажодӣ ё динӣ фахмида мешавад:

а) кушишани аъзои чунин гурӯҳ;

б) расонидани ҷароҳатҳои ҷиддии ҷисмонӣ ё аз ақл бегонасозии аъзои чунин гурӯҳ;

с) дидаву дониста барои ягон гурӯҳ соҳтани чунин шароити зиндагӣ, ки ҷисман пурра ё қисман нобуд соҳтани онро таъмин мекунанд;

д) тадбирҳои пешгириқунандаш тавлиди тифл дар муҳити чунин гурӯҳ;

е) зӯран таҳвил додани қӯдакон аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар.

Моддаи 2-и Конвенсия дар бораи пешгирии ҷинояти геносид ва ҷазодиҳӣ барои он.

Дигар, падида таассуб ва оштинопазирӣ (ксенофобия) аст, ки аз қалимаи юнонии дорои маънои «тарсу вахми хориҷӣ» аст.

Ҳарчанд мо қайд кардем, ки муҳочирини мардикор аз нигоҳи муносибати байналмилалӣ ба сабаби шаҳрвандони мамлакате набудан, ки он ҷо барои имрори маош омадаанд, ба категорияи ақаллиятҳо дохил намешаванд, маҳз муҳочирин аксар вақт қурбони падидаи ксенофобия мешаванд.

3. МОХИЯТИ ХУҚУҚИ АҚАЛЛИЯТХОИ МИЛЛЙ ДАР ХУЧЧАТХОИ БАЙНАЛМИЛАЙ. – Албатта, ашхоси мансуб ба ақаллиятын миллй, динй ва гайра ҳамаи он хуқукхоро дорост, ки дигар одамон ва шаҳрвандони мамлакат доранд (хуқуқ ба ҳаёт, ба озодӣ ва даҳлнозазии шаҳсӣ, хуқуқ ба озодии афкор, озодӣ аз шиканча ва гуломӣ, хуқуки ширкат дар ҳаёти сиёсӣ ва гайра). Вале намояндагони ақаллиятын миллй ҳамчунин хуқуқҳои маҳсуси худро доранд.

Рушди таърихии концепсияи хуқуқҳои ақаллиятын миллиро шартан ба се марҳала ҷудо кардан мумкин аст:

Марҳалай аввал – аз соли 1919 (низами Версалӣ) то соли 1948, ба пайдоиши истилоҳи «ақаллиятын миллй» ҳамчун категорияи мустақил, кӯшиши эминсозии онҳо аз табъиз ва таъмини кафолатҳои байналмилалии риояи меъёрҳои даҳлдори қарордодӣ баҳшида мешавад.

Марҳалай дуюм – аз 10 декабря соли 1948, аз лаҳзай эълон гаштани Эъломияи умумии хуқуқи башар то даҳсолаи охири асри XX – ба кӯшиши татбиқи хуқуқҳои ақаллиятын миллй дар асоси принсипи барабарӣ тақия мекунад.

Марҳалай сеюм – аз охири асри XX то рӯзҳои мо – бо қабули якчанд санади Шӯрои амнияти Шӯрои Аврупо ва Эъломияи СММ дар бораи ҳифзи ашхоси мансуб ба ақаллиятын миллй, қавмӣ, динӣ ё забонӣ (1992) алоқаманд буда, бо эътироф ва дастгирии маҳсусиятҳои ақаллиятын миллй тавсиф мёёбад.

Санадҳои нисбатан муҳимми байналмилалӣ дар соҳаи хуқуқи ақаллиятын миллй: Эъломияи умумии хуқуқи башар (1948), Конвенсия дар бораи пешгирии геносид ва ҷазодӣ барои он (1948), Конвенсия дар бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъизи находӣ (1965), Паймони Байналмилалӣ доир ба хуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (1966), Паймони Байналмилалӣ доир ба хуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (1966), Эъломия дар бораи хуқуқҳои ашхоси мансуб ба ақаллиятын миллй, ё ҷонниӣ, динӣ ва забонӣ (1992).

Дар қишиварҳое, ки ақаллиятын ҷонниӣ, динӣ ва забонӣ мавҷуданд, ба шахсони ба ҷунин ақаллиятын мансуб дар якҷоягӣ бо дигар аъзои гурӯҳи худ на-бояд ҳуқуқи истифода аз фарҳангӣ худ, пайравӣ кардан ба дини худ ва риояи суннатҳои он, ҳамчунин истифода аз забони худ рад карда шавад.

Моддаи 27-и Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ.

Самти дигари муҳим дар ҳифзи хуқуқҳои ақаллиятын миллй ҳуҷҷатҳои сиёсие мебошанд, ки ба туғайли аҳамияти амалиашон дар ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ, аслан дар сатҳи байналхалқӣ нақши меъерии хуқуқиро иҷро мекунанд. Байни онҳо ҳуҷҷатҳои САҲА ва як қатор тавсияҳои Комиссари Олии САҲА оид ба масъалаҳои ақаллиятын миллй, аз ҷумла тавсияҳои Гаага нисбати хуқуқҳои ақаллиятын миллй барои гирифтани таҳсилот (октябрри соли 1966), Тавсияҳои Осло «Дар бораи хуқуқи ақаллиятын миллй дар соҳаи забон» (феврали соли 1998),

Тавсияхой Лунд дар бораи ширкати самараноки ақаллиятҳои миллӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ (1999), санадҳои баҳшида ба масъалаи намояндағии ақаллиятҳо дар идораи давлат ва сохторҳои худидоракуни мажалӣ (2001) мавқеи маҳсусро ишғол менамоянд.

Санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ худ аз худ натиҷаи мусолиҳаи давлатҳо дар он соҳаҳое мебошанд, ки чун соҳаҳои проблемавӣ эътироф мешаванд. Онҳо на низоми пурарзиши ҳифзи ақаллиятҳо, балки ҳаққи ақалли ҳуқуқиро тачассум мекунанд.

4. ҲУҚУҚҲОИ АҚАЛЛИЯТҲОИ МИЛЛӢ. Санади Машварат- Конфронси Копенгаген оид ба ҷенакҳои инсонӣ (1990) ва Эъломии СММ дар бораи ҳуқуқҳои ашҳоси мансуб ба ақаллиятҳои миллӣ ё этниқӣ, динӣ ва забонӣ (1992) байни ҳуқуқҳои ақаллиятҳо, аз ҷумла ҳуқуқ ба худмушобехсозӣ, ҳуқуқ ба маҳсусият, ҳуқуқ ба тафовут аз дигарон ва умуман, ҳуқуқ ба мавҷудият ва ҳифз аз омезиши иҷборӣ, ҳуқуқҳои маҳсуси забонӣ ва гайраро пешбинӣ менамоянд.

Ҳуқуқи ақаллиятҳои миллӣ ба худмушобехсозӣ дар назар дорад, ки шаҳрванд ҳақ дорад бе ягон таъсиррасонӣ, шахсан интиҳоб намояд, ки ба ақаллияти миллӣ мансуб аст, ё не: зимнан, чунин интиҳоб ҳеч гуна оқибатҳои ногувор ба бор намеорад ва татбиқи ҳуқуқҳои бо чунин интиҳоб алоқаманд наметавонад, ки қасро дар ҳоли ногувор гузорад.

Ҳуқуқ ба нигоҳдорӣ, ифода ва рушди маҳсусият маънни ифода кардан хусусиятҳои қавмӣ, фарҳангӣ, динӣ ва гайраи ҳудӣ (масалан, доир гардонидани маросими динӣ) ва рушди фарҳанг, забон, дин, анъанаҳо ва одатҳои хешро дорад. Вазифадории давлат дар бобати таъмин шароити мувофиқи мусоидаткунанда ба татбиқи онҳо ва манъи табъизи ашҳоси марбут ба ақаллиятҳои миллӣ ба ин ҳуқуқ мувофиқат мекунад. Ҳуқуқи мазкур бо манъи омезиш ба ҷуз иродай баръало ҳувайдои шахси марбут ба ақаллиятҳои миллӣ зич алоқаманд мебошад, давлатҳо бошанд, вазифадоранд, ки ҳифзи дарҳостшавандаро аз омезиши иҷборӣ пешниҳод намоянд.

Ҳуқуқи забонии ақаллиятҳои миллӣ чунин маъни дорад, ки ашҳоси марбут ба ақаллиятҳои миллӣ метавонанд бе ягон шарту шароит, сарфи назар аз забони муқарраркардаи давлат, забони ҳудро дар ҳаёти шахсӣ истифода кунанд ва ошкорову озодона, бе даҳолат ё табъиз ному насаби ҳудро, аз ҷумла, дар ҳуҷҷатҳои расмӣ, ҷунон ки ин дар забони модарӣ қабул шудааст, нависанд, иттилоот паҳн кунанд, ба он дастрасӣ дошта бошанд ва ба забони модарии ҳуд табодули иттилоот кунанд, аз ҷумла васоити аҳбори омма ташкилу нашр кунанд, варақаҳо, навиштаҷот ва дигар иттилооти моҳияти хусусидоштаро ба забони модарӣ ҷойгир намоянд. Дигар ҳуқуқҳои забониро дар сурати риояи шартҳои гуногун, аз ҷумла мавҷудияти зарурат ё имконот, салоҳиди шахсони мансабдор ва гайра метавон татбиқ кард. Зимнан, ин шартҳо ба усуљҳои баробарӣ ва гайритабъизӣ бояд ҷавобӣ бошанд.

1. Оё шумо бо ҳодисаҳои табъиз дар замини милли ё динӣ дучор омадаед?
2. Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом санадҳои байналмилалии ҳуқуқиро дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон тасдиқ кардааст?

Савол ва супориши:

1. Лутфан, мағҳуми «ақаллиятҳои милли»-ро шарҳ дигед.
2. «Ҳалқи томро, вакъте он ба зудӣ дар худ ҳама гуна мухолифатҳои мавҷударо фаро мегирад, бад дидан мумкин нест» (Анатол Франс, нависандаги фаронсавӣ). Чаро ин суханҳо имрӯз маҳсусан муҳиманд?
3. Аз таъриҳи мисолҳо оред ва дар бораи генотсиди баъзе қавмҳо нақл кунед.
4. Шумо доир ба ҳуқуқҳои ақаллиятҳои милли кадом санадҳои байналмилалиро медонед?

§31. КОНВЕНСИЯИ СММ ОИД БА БАРҲАМ ДОДАНИ ТАБЪИЗИ НАЖОДӢ ВА РИОЯИ ҲУҚУКИ АҚАЛЛИЯТҲОИ МИЛЛИ

Тамаддуни бояд аз рӯйи муносибат ҳуқуқи ба ақаллиятҳо арзёбӣ гардад.

Маҳатма Ганди

1. АЗ ТАЪРИХИ ҚАБУЛИ КОНВЕНСИЯИ СММ ОИД БА БАРҲАМ ДОДАНИ ТАБЪИЗИ НАЖОДӢ. МАФҲУМИ «ТАБЪИЗИ НАЖОДӢ». – Дар Эъломияи умумии ҳуқуқи башар омадааст, ки «хар як инсон бояд бидуни тафовуте, маҳсусан аз лиҳози најод, ранги пӯст, ҷинсият, забон, дин, ақидаи сиёсӣ ё ақидаи дигар, асли милли ё иҷтимоӣ, вазни молӣ, хонаводагӣ, ё вазни дигар тамоми ҳуқуқ ва озодиҳоро... дошта бошад».

Дар пешгуфтори Эъломия оид ба ҳуқуқҳои ашҳоси марбут ба ақаллиятҳои милли ё этниқӣ, динӣ ва забонӣ омадааст, ки «дастгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои ашҳоси марбут ба ақаллиятҳои милли ё қавмӣ, динӣ ва забонӣ ба эътидоли сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар кишварҳое, ки онҳо зиндагӣ доранд, мусоидат мекунанд».

Яке аз масъалаҳои асосӣ, масъалаи табъиз аст. Сарфи назар аз пешрафтҳои ба дастомада, фарқгузорӣ, маҳдудсозӣ, авлавият додан ба аломатҳои најодӣ, ранги пӯст, баромади милли ё қавмӣ идома дошта, ба мухолифату ақидаҳои мухолиф доман мезанад ва ба ин сабаб одамон ба ҳалокат мерасанд.

Ичлосияи Кулли СММ бо дарки зарурати таъхирназари ин масоили соли 1965 Конвенсия дар бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъизи најодиро қабул кард, ки дар он ҷаҳор ғояи асосӣ пешбинӣ шудааст:

- ҳама гуна назарияи тафовут ё бартарии најодӣ норавост;
- табъизи најодӣ вайрон кардан ҳуқуқҳои асосии инсон аст;
- табъизи најодӣ на танҳо ба онҳое, ки мавриди он қарор мегиранд, балки ба онҳое, ки онро истифода мекунанд, зарар меоварад;
- ҳадафи асосии СММ бунёди чомеаи умумиҷаҳонии озод аз табъизи најодӣ ва сегрегатсия (чудо кардан ба сафедпӯстон ва сиёҳпӯстон) аст.

«Табъизи најходӣ» ҳама гуна фарқ, хориҷкунӣ, маҳдудсозӣ ё афзалияте-ро ифода мекунад, ки ба нишионаҳои најход, ранги пӯст, авлодӣ, миллӣ ё этникӣ асос ёфта, мақсади онҳо ё օқибати онҳо нобудсозӣ ё эътироф, истифода ё баро-бар татбиқ накардан ҳуқӯқ ва озодиҳои асосии инсон дар соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ё ҳама гуна дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъияти мебошад.

Қисми I моддаи I Конвенсияи байналмилалӣ оид ба барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъизи најходӣ

Табъизи најходӣ бо усулҳои гуногуни фарогирандай сиёсати геносид, апартеид ё сегрегатсия, ҳамчунин, миллатгароӣ, ки аз чумлаи шаклҳои аз ҳама ҷиддӣ ва хушунатомези табъизи најходӣ мебошанд, амалӣ мегардад.

Апартеид (apartheid – чудо зиндагӣ кардан)

– шакли аз ҳама шадиди табъизи најходист, ки аз ҷониби најходпрастони ҶАҶ (Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ) нисбат ба аҳолии таҳҷои татбиқ шуда, онро аз ҳуқуқҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва шаҳрвандӣ то ҷудоии ҳудудӣ (сегрегатсия) дар бантустонҳо (мавзеъҳои маҳсуси истиқоматӣ барои сиёҳгӯстон) маҳрум соҳтааст.

Миллатгароӣ – принсипи сиёсии тасдиқкунандай ягонагии томи сиёсӣ ва миллӣ. Барномаҳои миллатгароёна тавассути ассимилятсияи иҷборӣ ва ҳамчунин, дар баъзе ҳолатҳо ба берун кардан ва ҳатто куштани одамони миллатҳои дигар даъват мекунанд.

Конвенсия оид ба табъизи најходӣ соли 1969 эътибори қонунӣ гирифт. Имрӯз вай аз чумлаи аввалин Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқи инсон аст, ки шумораи аз ҳама бештари давлатҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, тасдиқ кардааст.

2. МУНДАРИЦАИ КОНВЕНСИЯИ СММ ОИД БА РАФӢИ ДОДАНИ ТАБЪИЗИ НАЈХОДӢ. Дар Конвенсия уҳдадориҳои давлатҳои узв оид ба таъминсозии ҳуқуқи инсон барои ҳамаи гурӯҳҳои миллию этникӣ ва гурӯҳҳои дигар, манъи муносибатҳои табъизӣ дар ҳамаи соҳаҳо дар сатҳи миллию маҳаллӣ, ислоҳ, кардани қонунҳо ва қатъ кардани табъизи најходӣ дар он ҷойҳое, ки вуҷуд дорад ва ғайра муайян карда шудаанд. Уҳдадориҳои давлатҳо иборат аст аз эҳтиром кардан, яъне вайрон накардан ҳуқӯқ ва озодиҳои эътирофкардаи Конвенсия, масъулияти ҳифз кардан, яъне фаъолона мубориза бурдан бо табъизи најходӣ дар ҷомеа ва ҳимоя кардани одамон аз риоя намудани ҳуқуқи онҳо ва вазифадории татбиқ кардан, ки талаб менамояд то давлатҳо бо ёрии тадбирҳои комилан мувофиқи ҳуқуқӣ, маъмурӣ, судӣ ва амалӣ барои нисбатан пурсамар амалӣ гаштани ҳуқуқҳои кафолатдо-дашуда имконот фароҳам оваранд.

Дар Конвенсия таъкид шудааст, ки ҳамаи намояндагони миллатҳои гуногун ҳуқуқи баробар доранд: «давлатҳои аъзодор уҳдадор мешаванд табъизи најходиро дар ҳамаи шаклҳои он манъ қунанд баробарҳуқуқии ҳар як одамро дар назди қонун сарфи назар аз тафовути најходӣ, ранги

пўст, баромади миллї ё қавмї, маҳсусан, нисбати татбики ҳуқуқҳои зе-
рин таъмин намоянд:

- ҳуқуки баробар дар назди суд ва ҳамаи мақомоти дигари ичрои
адолати судӣ;
- ҳуқуқ ба амнияти шахсї ва ҳифзи аз ҷониби давлат аз зўроварї ва
зарари ҷисмонї, ки аз тарафи ҳам ашҳоси мансабдори ҳукуматї ва ҳам
ҳар гуна ашҳос, гурӯҳҳо ё муассисаҳои алоҳида расонида мешаванд;
- ҳуқуқҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳуқуки ширкат дар интихобот, овоз
додан ва пешбарї кардан номзадии ҳуд – дар асоси ҳуқуки интихобо-
ти умумї ва баробар, ҳуқуки ширкат дар идоракуни мамлакат мисли
роҳбарию корҳои давлатӣ дар ҳамаи сатҳҳо, ҳамчунин, ҳуқуки дастра-
сии баробар ба хизмати давлатӣ ва ғайра.

Конвенсия ба ҷуз ӯҳдадориҳо таъсиси Кумита барҳам додани
табъизи најодиро пешбинӣ кардааст, ки аввалин мақомоти қарордодии
СММ оид ба мониторинг (назорат) ва омӯзиши татбики муқаррароти
Конвенсия ва дасттирии ичрои Конвенсия мебошад. Низоми таъсисдо-
даи кори Кумита моҳиятан се амалро дар бар мегирад: ҳисоботдӣ, ки
барои ҳамаи давлатҳои аъзодор ҳатмӣ аст; шикояти давлатҳо аз фаъо-
лияти давлатҳои дигар ва ҳуқуқи петитсия

– шикояти афрод ё гурӯҳҳои одамон, ки зери юрисдиксияи (доираи
ҳуқуқии) давлатҳои аъзодори ба андешаашон ҷабрдида дар натиҷаи
вайрон карда шудани муқаррароти Конвенсия мебошанд.

Савол ва супоришиҳо:

1. Аҳамияти мағҳумҳои «табъизи најодӣ», апартеид, «сегрегатсия»,
«миллатгароӣ»-ро шарҳ душед.
2. Асоси Конвенсияи СММ оид ба барҳам додани табъизи најодиро қадом
гояҳо ташкил медиҳанд?

**3. РИОЯИ ҲУҚУКИ АҚАЛЛИЯТҲОИ МИЛЛӢ ДАР
ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.** - Дар Тоҷикистон намояндағони ҳалқ
ва қавмҳои гуногун зиндагӣ мекунанд ва аз ин лиҳоз эътироф ва ҳифзи
ҳуқуқи онҳо яке аз шартҳои муҳимми рушди демократия, таъмини эъти-
дели сиёсӣ ва иҷтимиоист.

Чумхурии Тоҷикистон санадҳои асосии байналмилалии ҳуқуқиро
дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои ақаллиятаи миллӣ тасдиқ намуда, онро ва
дар сиёсати миллии ҳуд ба роҳбарӣ мегирад.

Дар сатҳи конститутсионӣ моҳияти сермиллат будани чумхурии мо
пешбинӣ шуда, ҳуқуқҳои маҳсуси ақаллиятаи миллӣ эътироф шудаанд,
дар сатҳи қонунгузорӣ ба ҳамаи гурӯҳҳои этникӣ ҳуқуқ ба маҳсусиятҳои
ҳуд пешниҳод гардида, ғайриқонунӣ ва ҷинояткорона будани амалҳои
зурӯварӣ нисбат ба онҳо эътироф карда шудааст ва вазифаҳои давлат
оид ба барқарорсозии ҳуқуқҳои онҳо, ҷуброни зарари расонидашуда
муқаррар гардидааст.

«Хамаи миллатҳо ва ҳалқиятҳо, ки дар ҳудуди ҷумхурӣ зиндагӣ мекунанд, ҳақ доранд аз забони модариашон озодона истифода қунанд».

«Ҳалқи Тоҷикистонро сарфи назар аз тааллуқоти миллӣ шаҳрвандони Тоҷикистон ташкил менамоян».

«Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, најход, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ... ҳукуқу озодиҳоро кағолат мебошад».

«Таблигот ва ташвиқоте, ки бадбинӣ ва ҳусумати иҷтимоӣ, најходӣ, миллӣ, динӣ ва забониро бармеангезанд, манъ аст».

Аз моддаҳои 2, 6, 17, 30-и Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

4. МАСЪАЛАҲОИ РИОЯИ ҲУҚУҚҲОИ АҚАЛЛИЯТҲОИ МИЛЛӢ ДАР ҶАҲОН ВА ТАҶРИБАИ ҲАЛЛИ ОНҲО. – Дар оғози ҳазорсолаи сеюм тамоюлҳои глобалие мушоҳида мешаванд, ки зери таъсири омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, ба вучуд омадаанд. Аз ҷумла, ҳамгириони идомадоштаи мамлакатҳои аврупойӣ, бавучудоии фазои умумиҷаҳонии иттилоотӣ, алоқамандии афзояндаи байниҳамдигарии иқтисодӣ ва баланд гардидана нақши илмро қайд кардан мумкин аст. Бо вучуди ин, қӯшишҳои муковимат кардан ба равандҳои интернатсионализатсия, болоравии оштинопазирӣ ба ақаллиятыи миллӣ баръало намоён мебошад.

Робитаҳои таъриҳан ташаккулёфтai байни фарҳангҳо, муҳочират, ганишавии тарафайни фарҳангию забонӣ ҳусусиятҳои табиии ҳаёти имрӯза мебошанд. Маҳз мубодилаи байниҳамдигарии фарҳангӣ миллатҳо ва қавмҳои имрӯзаро ташаккул додааст, робитаҳои доимии забонӣ бошанд, асоси инкишофи бисёр забонҳои дунё гардидаанд. Ҳол он ки ҳалкҳои аз нигоҳи қавмӣ-таъриҳӣ гуногун бисёр вақт ба як дин мансуб мебошанд.

Ҷомеа ва давлатҳои шаклҳои идоракуниашон пешрафта механизмҳои ба ризояти ҷамъиятӣ мусоидаткунандаро ба вучуд меоранд. Қонунгузориҳо дар бораи ақаллиятыи миллӣ дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон дар ҳуд қонунгузориҳои забонӣ, қонунҳо доир ба ширкати ақаллиятыи миллиро дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва маориф фаро мегиранд.

Манъи табъиз аз рӯйи аломатҳои забонӣ имрӯз стандарти аз ҷониби умум эътирофшудаи қонунгузории забонист. Ӯсулҳои дар санадҳои байналмилалӣ эълонгаштаи баробархукуйӣ, ҳуқуқҳои сиёсӣ ва манъи табъиз аз рӯйи аломатҳои қавмӣ барои ширкати ақаллияты дар ҳаёти сиёсӣ дар асосҳои баробар бо миллати номвар асоси муайянӣ ҳуқуқӣ фароҳам меорад. Аммо, чун қоида, имконоти онҳо гуногунанд ва баробарии расмӣ баробарии аслиро эҷод гарданд.

Механизмҳои ҳуқуқии таъмини ширкати ақаллияты дар ҳифзи манфиатҳои онҳо метавонанд ҳам дар марҳалаи рафти интихобот ва ҳам дар ҳуди парлумон ба вучуд оварда шаванд.

Имтиёзҳо дар интихобот пешазҳама озодсозии хизбҳои ақаллиятыи миллӣ аз иҷрои талаботе мебошанд, ки дар роҳи хизбҳои камаъзо ба парлумон монеа мешаванд. Чунончи, масалан, агар қонунгузории мамлакат пешбинӣ намояд, ки дар интихобот факат хизбҳои на камтар аз 5

% шумораи умумии овозҳои интихобкунандагонро чамъкарда ширкат карда метавонанд, ин қоида ба ҳизбҳои муаллифи ақаллиятҳои миллӣ паҳн намегардад. Чунин амалия, аз чумла дар Ҷумҳурии Федеролии Олмон мавҷуд аст.

Усули дигари таъмини намояндагии ақаллиятҳои миллӣ, ки ба сабаби камшуморӣ ба порлумон ва дигар мақомоти ҳокимият дар асосҳои умумӣ ворид шуда наметавонанд, бурсиячудокунӣ (квота), яъне ба ҳизбҳои муаррифи ақаллиятҳои миллӣ додани ҷойҳои муайян аст. Чунончи, масалан, дар Ҳиндустони ахолиаш беш аз миллиард нафар барои намояндагони чомеаи англо-ҳиндӣ, ки ба сабаби камшумор буданашон ба парлумон пешниҳод намегарданд, ҷойҳои эҳтиёти ҷудо карда мешаванд.

Тадбирҳои дигари самараноки ба нармсозӣ ва ҳалли масъалаҳои ақаллиятҳои миллӣ мусоидаткунанда инҳо шуда метавонанд:

- таъсиси мансаби Ваколатдор доир ба ҳуқуқҳои ақаллиятҳо;
- ташкил кардан чунин шакли иттиҳодияи ҷамъиятӣ чун мухторияти миллӣ-фарҳангӣ (ин ҷо барандаи ҳуқуқҳои миллӣ на худуд, балки иттиҳоди миллӣ аст);
- дар ҷойҳои зисти сарҷамъонаи гурӯҳҳои миллӣ ва қавмӣ таъсис додани иттиҳодияҳои ҷамъиятии худидоракунӣ;
- дастгирии таъсиси васоити аҳбори умумии миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ ба забони модарӣ ва ғайра.

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи ақаллиятҳои миллӣ аксаран натиҷаи созиши байни гурӯҳҳо ва манфиатҳои ҷамъиятии ҳатто ғоҳе бо ҳам оштинопазир аст. Дар чунин ҳолат таъмини манъи табъиз нисбат ба ақаллиятҳои миллӣ ва ҳама гуна ақаллиятҳои дигар барои бунёд ва нигаҳдории ҷамъияти демократӣ, бисёрфарҳанг ва сермиллат шарти ҳаётан муҳим ба шумор меравад.

Савол ва супориҳо:

1. *Дар сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ақаллиятҳои миллӣ қадом принципҳои усулҳои бунёдӣ ба ҳисоб мераванд??*
2. *Дар ҷаҳон чӣ гуна таҷрибаҳои ҳалли масъалаҳои ақаллиятҳои миллӣ мавҷуданд?*
3. *Ба даст когазу қалам гиред ва барои ҳуд мавзӯи таҳқиқот интихоб нағоид (масалан, «Ман ба ашҳоси миллати дигар чӣ гуна муносибат дорам?»). Тӯли 5-7 дақиқа сари ин масъала андеша қунед ва ҳарҷиро, ки ба ёдатон меояд, нависед.*
4. *Дар ҷаҳон фарҳангҳо зиёданд. Агар маҳсусиятҳои онҳоро нағонед, ҳатто бисёре кардан мумкин аст, аз ин лиҳоз, ҳатто ҷангҳо сар задаанд. Оё беҳтар нест, ки дар тамоми мамлакат як фарҳанг паҳн карда шавад? Дар ин ҳусус фикри шумо ҷист? Агар Шумо бо ин пешниҳод розӣ бошед, пас дар тамоми ҷаҳон қадом фарҳангро паҳн намудан мумкин аст? Ин корро чӣ тавр бояд иҷро кард? Ба ин одамон чӣ гуна муносибат мекунанд?*
5. *Оё шумо дар миёни намояндагони миллатҳои дигар дӯст доред? Дар боруи онҳо ба аҳли синиф нақл қунед.*

БОБИ 9

ХУҚУҚИ МУҲОЧИРОНИ МЕҲНАТӢ ВА АҶЗОИ ОИЛАИ ОНҲО

§32. КОНВЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЙ ОИД БА ХИФЗИ ХУҚУҚИ МУҲОЧИРОНИ КОРӢ ВА АҶЗОИ ХОНАВОДАИ ОНҲО

1. МАФҲУМҲОИ «МУҲОЧИРАТИ КОРӢ ВА МУҲОЧИРОНИ МЕҲНАТӢ».

– Муҳочирати корӣ яке аз шаклҳои муҳочирати аҳолист, ки аз дер боз маълум аст.

Имрӯz дар сайёра аз ҳар 35 нафар як нафар муҳочири байналмилалӣ хисобида мешавад. Миқдори одамони берун аз ҳудуди мамлакати ҳуд зиндагидошта ба 175 млн. нафар расидааст. Муҳочирати байналмилалӣ, амалан, тамоми мамлакатҳои ҷаҳонро (он ҳоҳ давлате бошад, ки аҳолиаш ба таври оммавӣ тарки он мекунанд, ҳоҳ давлати мобайнӣ (транзит), ҳоҳ давлати қабулкунандай муҳочирин ё ҳоҳ давлате бошад, ки ҳамаи он ҷизҳои дар боло зикршуда барояш ҳос аст) фаро мегирад. Муҳочирати байналмилалӣ қисми ҷудонопазири равандҳои ҷаҳонӣ шудан ва муҳочирати кории байналмилалӣ мебошад.

Муҳочират бинобар далелҳои иқтисодӣ падидай фавқулодаи қадимист. Агар ҳафт пушти ҳар қадоме аз моро амиқ омӯзем, маълум мегардад, ки қадоме аз гузаштагонамон аз қадом як ҷойи дур омадаанд. Аз замоне, ки барои кор музд (пардохт) муқаррар гардид, занон ва мардон пайи ҷустуҷӯи кор дар қишварҳои дигар ҷойҳои азалии зисти ҳудро тарк мекарданд. Дар замони ҳуд дар рушди ИМА муҳочирин аз Чин, Ирландия, Италия, мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ саҳми қалон гузаштанд. Муҳочирин қариб 8 дарсади аҳолии Британияро ташкил дода, аммо 10 дарсади мачмӯи маҳсулоти миллиро истехсол менамоянд. Муҳочирати корӣ ҳамеша омили муҳими пешрафт буд ва зоҳирان дар оянда низ ҷунин ҳоҳад буд.

Сабаби асосии аз пайи ҷустуҷӯи кор аз як қишвар ба қишвари дигар рафтани ҷойивазкунии одамон камбизоатӣ ва қодир набудани онҳо барои таъмин намудани хонавода унвон мешавад. Ин сабабҳо на танҳо барои муҳочират аз мамлакатҳои камбағал ба мамлакатҳои сарватманд ҳосанд.

Ба ин тарик, ҷойивазкунии одамон аз як мамлакати рӯ ба рушд ба мамлакати дигари рӯ ба рушд, ки дар он дурнамои кор беҳтар аст, низ ба сабаби камбизоатист. Одамон метавонанд аз ҷангҳо ва низоъҳои шаҳрвандӣ гурезанд ва ё ҳатто қишвари ҳудро бо ҳоҳиши дидани ҷаҳон, наздикишудан ба тамаддунҳои дигар ё ҳамроҳшавӣ бо ҳешвандон тарк кунанд, аммо сабабҳои ҷустуҷӯи кор дар қишвари бегона тарки мамлакати ҳуд кардани муҳочир ҳар хел бошад ҳам, ҳамаи ин омилҳо бо мағҳуми муҳочирати байналмилалии (беруни) корӣ фаро гирифта мешаванд.

Муҳочирати корӣ (ё онро ба таври дигар муҳочирати корӣ ё заҳираҳои меҳнатӣ низ меноманд) – муҳочирати аҳолӣ аз як мамлакат ба мамлакати дигар бо мақсади пайдо намудани ҷойи кор (муҳочирати байналмилаӣ меҳнатӣ), ё аз як минтақаи мамлакат ба дигараши (муҳочирати меҳнатии дохилий) ба сабабҳои моҳияти иқтисодидошта ва гайра мебошад.

Муҳочират, аз ҷумла муҳочирати корӣ, вобаста ба дарозии муҳлати ҷойивазкунӣ ба муҳочирати бебозгашт (иваз кардани ҷои доимии истиқомат), муваққатӣ (ҷойивазкунӣ ба муҳлати маҳдуд) ва мавсимиӣ (ҷойивазкунӣ дар давраҳои муайянӣ сол) ҷудо мешавад. Ба ҷуз ин, боз ба ном муҳочиратҳои раккосакиро (рафтганҳои мунтазам ба ҷои кор ё ҷои таҳсил берун аз мавзеи аҳолинишини худ) ҷудо мекунанд.

2. МАСъАЛАҲОИ ВОБАСТА БА РИОЯ НАШУДАНИ ҲУҚУҚИ МУҲОЧИРОНИ МЕҲНАТИЙ ДАР СОЛҲОИ МУҲОЧИРАТ ДАР ҶАҲОН. Ҳукуматҳо кайҳо дарк карданд, ки ҳаракати одамон аз мамлакатҳои камбағалу нообод ба қишварҳои ганивӯ мутараққӣ чун ҷорӣ гаштани об аз боло ба поён ҷизи ногузир аст. Агар ҷоришавии об қувваи табиат бошад, муҳочират қувваи таъриҳ мебошад. Гирифтани пеши ин раванд номумкин аст ва зиёда аз он нафъе надорад. Нобаробарии демографии ҷаҳон ба норасоии қувваи корӣ дар як қисми қишварҳо ва аз ҳад зиёд будани нерӯи кор дар қисми дигари мамлакатҳо сабаб мешавад. Бинобар ин, барои давлатҳо масъалаи асосӣ на ҷӣ тавр боздоштани муҳочират, балки ҷӣ навъ пурсамар идора карда тавонистани он мебошад. Бо ин мақсад, дар ҳар мамлакат, сиёсати муҳочират таҳия мегардад, ки масъалаҳои аз мамлакат берун рафтан ва ба он омадан, гирифтани шаҳодатнома барои зиндагӣ, иҷозати кор, шароити кору мишишти шаҳрвандони ҳориҷӣ, имконпазирии ҳуқуқи шаҳрвандӣ гирифтани онҳо ва файраро танзим мекунад.

Шомил соҳтани муҳочирин ба ғурӯҳи иҷтимоии ба ҳимоя эҳтиёҷманди аҳолӣ бо сабаби омилҳои зикршуда сурат мегирад.

Оё дар байни наздикон ё оинёни шумо афроде ҳаст, ки онҳоро муҳочири корӣ номидан мумкин бошад? Оё онҳо вақти кор дар ҳориҷ бо ягон хел душворие дучор шудаанд? Шумо дар ин ҳусус ҷӣ медонед?

3. АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА МАФҲУМҲОИ АСОСИИ КОНВЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАӢ ДАР БОРАИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ МУҲОЧИРОНИ МЕҲНАТИЙ ВА АЉЗОИ ХОНАВОДАИ ОНҲО. – Дар ибтидои солҳои ҳафтодуми асри гузашта масъалаи ҳариду фурӯши ғайриқонуни қувваи корӣ боиси дар Созмони Милали Муттаҳид муҳокима гардидани масъалаи ҳуқуқҳои муҳочирони корӣ шуд. Соли 1972 Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (ЭКОСОС) ба сабаби ҳамлу нақли муташаккилони ғайриқонуни коргарон аз як қатор мамлакатҳои Африқо ба Аврупо ва истисмори онҳо дар шароити мушобех ба ғуломию бандагӣ бонги изтироб зад. Ҳуди ҳамон сол Ичлосияи Кулл табъизро нисбат ба коргарони ҳориҷӣ маҳкум карда,

аз хукуматҳо даъват ба амал овард, ки ба чунин вазъ хотима бахшанд ва шароити бо кор таъмин кардани муҳочирони кориро беҳтар созанд.

Шурӯй аз ин таъриҳ, масъалаи хукуқи муҳочирони меҳнатӣ дар рӯзномаи кори СММ доимӣ гашта, асосан дар ду ҷабҳа баррасӣ мегардад: ҳамлу нақли файриқонунӣ ва ҳариду фурӯши қувваи корӣ ва муносибати табъизомез бо муҳочирони меҳнатӣ. Дар доираи мақомоти гуногуни ин созмон таҳқиқоту семинарҳо ва конфронсҳо гузаронида шуда, дар онҳо масъалаҳои мазкур мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Соли 1978 дар Конфронси умумиҷаҳонӣ оид ба мубориза бар зидди нажодпарастӣ ва дертар аз ҷониби Иҷлосияи Кулли СММ оид ба таҳияи Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳифзи хукуқҳои муҳочирони корӣ тавсияҳо баён гардиданд. Бо ин мақсад, соли 1980, гурӯҳи корӣ барои ширкати ҳамаи давлатҳои узви СММ ва мақомоту созмонҳои байналмилалӣ (Комиссия оид ба хукуқи инсон, Ташкилоти байналмилалии меҳнати, ЮНЕСКО, Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ) таъсис ёфт, ки муддати 10 сол бар сари лоиҳаи Конвенсия кор кард.

Соли 1990 Иҷлосияи Кулли СММ Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳифзи хукуқи муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳоро қабул кард, ки барои давлатҳои аъзодор қувваи ҳатми хукуқӣ дорад. 1 июни соли 2003 Конвенсия баъди тасдиқ шудан аз ҷониби бист давлат қувваи амал пайдо кард. Маънни асосии Конвенсия аз он иборат аст, ки тибқи муқаррароти он ашҳоси муҳочирони меҳнатӣ шинохташуда, сарфӣ назар аз мақоми хукуқӣ (конунӣ ё файриқонунӣ), имкон аз хукуқҳои инсонии худ истифода намудан пайдо мекунанд. Бо дарназардошти ин далел, ки муҳочират аксар вақт боиси пайдошавии мушкилоти ҷиддӣ барои аъзои оилаи муҳочирин ва худи онҳо, алалхусус ба сабаби ҷудоии аъзои оила мегардад, Конвенсия татбиқи хукуқҳои на танҳо муҳочирон, балки аъзои оилаҳои онҳоро низ пешбинӣ менамояд.

«Истилоҳи «коргари муҳочир» шаҳсро ифода мекунад, ки бо фаъолияти муздинок дар давлате кор ҳоҳад кард, кор карда истодааст ё кор кардааст, ки шаҳрванди он намебошад».

Банди 1 моддаи 2

«...истилоҳи «аъзои оила» ашхосеро дар назар дорад, ки бо коргарони муҳочир дар ақди никоҳанд ё бо онҳо муносибатҳое доранд, ки мувоғики ҳукуқи татбиқшаванда баробари ақди никоҳ аст, ҳамчунин, қӯдакони дар парастории онҳо қарордошта ва дигар ашхосе, ки мутобиқи қонунгузории татбиқшаванд аёсозишномаҳои дучонибаю бисёрҷонибаи байни давлатҳои даҳлдор чун аъзои оила эътироф мешаванд».

Моддаи 4 Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳочирини корӣ ва аъзои оилаҳои онҳо

Конвенсия байни муҳочирони корӣ гурӯҳҳои гуногунро чудо кардааст: «коргарони наздисарҳадӣ», ки дар давлати ҳамсоя зиндагӣ карда, ба он одатан ҳар рӯз, ё ҳадди ақал як бор дар як хафта бармегарданд; «коргарони мавсимиӣ», ки корашон аз рӯйи хислати худ ба шароити мавсимиӣ вобаста буда, танҳо дар давоми як қисми сол иҷро карда мешавад; «баҳрнавардон» – кироягирифташудагон барои кор дар киштии дар давлате ба қайд гирифташуда, ки онҳо шаҳрванди он давлат нестанд ва ғайра. Дар айни замон дар конвенсия гурӯҳҳои коргароне нишон дода шудаанд, ки ин санад ба онҳо даҳл надорад. Инҳо, масалан, кормандони созмонҳои байнамиллӣ, маблагузорони (инвесторҳои) ҳориҷӣ; гурезаҳо ва ашҳоси бетабаа (агар қонунҳои миллӣ ҷизи дигареро пешбинӣ накарда бошанд); хонандагон, коромӯзон ва бъазе категорияҳои дигар мебошанд.

Конвенсия ҳамчунин, мафхумҳои зеринро муқаррар кардааст: **«давлати асли баромад»** – давлате, ки шаҳси даҳлдор шаҳрванди он мебошад; **«давлати кори кироя»** – давлате, ки дар он вобаста ба воқеаи мушахҳас коргари муҳочир бо фаъолияти бамузд машғул мешавад, машғул аст ё машғул шудааст; **«давлати транзит»** (мобайнӣ) – ҳама гуна давлате, ки коргари муҳочир ҳангоми рафтан ба кори кироя ба давлати дигар ва аз он ҷо баргаштан ба воситаи он давлат мегузарad. Муҳим будани риояи ҳуқуқҳои муҳочирони корӣ дар ҳамаи давраҳои муҳочират, ки омодагӣ ба муҳочират ҳанӯз дар кишвари худ, ҳаракат, роҳ аз ҷумла, шояд тавассути мамлакати транзит, мутобиқшавӣ, пайдо кардани ҷойи кор, раванди фаъолияти корӣ дар давлати кори кироя ва ғайраро фаро мегирад, бо ҳамин таъқид мешавад.

4. МУНДАРИЦАИ КОНВЕНСИЯ ДАР БОРАИ ХИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ ҲАМАИ МУҲОЧИРОНИ МЕҲНАТӢ ВА АҶЗОИ ХОНАВОДАИ ОНҲО. – Принципи асосии Конвенсия – аз ҷониби давлатҳои узв эҳтиром шудани ҳуқуқи муҳочирон ва таъмини онҳо дар асоси барҳӯрди ғайри табъизомез, «яъне бе ҳеч гуна фарқгузорӣ нисбати ҷинс, најод, ранги пӯст, забон, дин, эътиқод, ақидаҳои сиёсӣ ва ё ақидаҳои дигар, баромади миллӣ, этникӣ, иҷтимоӣ, шаҳрвандӣ, синну сол, вазъи иқтисодӣ, амволӣ, оилаӣ ва табақавӣ ё ҳама гуна тафовутгузориҳои дигар» мебошад. Ва дигар ҳолати муҳим дар Конвенсия маҳсус қайд шудани нуктаест, ки амали он ба ҳамаи муҳочирон, ҷи қонунӣ ва ҷи ғайриқонунӣ ва аҶзои оилаҳои онҳо (ки ҳучҷат ё мақоми доимӣ доранд, яъне соҳиби рухсатномаи ворид шудан, омадан ва фаъолияти бамузд дар давлати кори кироя мебошанд, ё ҷунин кор надоранд) даҳл дорад.

Қисми 3 Конвенсия, ки дар он ҳуқуқҳои ҳамаи муҳочирони корӣ ва аҶзои оилаҳои онҳо номбар мегардад, аз ҳақи ҳаракату ҷойивазқунии озодона шурӯъ мешавад, зоро ҳаёти муҳочир дар кишвари бегона аз татбиқи ҳамин ҳуқуқ оғоз меёбад. Дар Конвенсия ҳамаи ҳуқуқҳои асосии

инсон, ки шумо аллакай медонед, номбар гардидаанд. Ҳоло мо факат баъзе аз онҳоро хотиррасон мекунем: ҳуқук ба ҳаёт, манъи истифодай шиканча, ё муносибатҳои бераҳмона, гайринсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну эътибор ё ҷазодиҳӣ; манъи гуломию асорат, ҷалбсозӣ ба кори маҷбурий ё ҳатмӣ, озодии эътиқод ва ифодай фикри худ, ҳуқуки даҳлат накардан ба ҳаёти шахсӣ ва оиласӣ, ҳуқук ба адолати мунсифона ва ғайра.

Дар Конвенсия ҳуқуқи муҳочирони корӣ ва аъзои хонаводаи онҳо ба химоя ва қумак аз ҷониби консулгариҳо ва намояндагиҳои дипломатии кишвари худ ва муқаррарот дар ҳусуси он ки ҷораҳои дастаҷамъонаи берун кардан аз марзи мамлакат ба онҳо даҳл надорад, маҳсус таъкид шудааст. Ҳар як ҳодисаи берун кардан аз марзи мамлакат бояд ба тартиби инфириодӣ баррасӣ ва ҳал гардад. Муқаррароти дигар бар зидди табъиз нисбат ба муҳочирони корӣ дар масъалаҳои мукофотонӣ, шароити дигари кор ва шуғл, аз ҷумла вақти кор, истироҳати ҳарҳафтаина ва ғайра дар муқоиса бо шаҳрвандони давлати кордех мебошад.

Дар Конвенсия ҳамчунин ҳуқуқҳои муҳочирон дар бобати баъди анҷоми кор фиристодани маблағҳои кор ва интиқоли амволу ашёи шахсӣ пешбинӣ гардидаанд.

Конвенсия ҳуқуқҳои марбут ба киро кардани муҳочирони меҳнатӣ ва бозгашти онҳоро ба давлати аслии худ муқаррар менамояд. Дар он ҳамчунин ҷораҳои зарурӣ анҷешидашаванд ба бобати роҳ надодан ба муҳочирати гайриқонунӣ ё пинҳонӣ муфассал зикр гаштаанд. Аз ҷумла, ҷораҳои нигаронидашуда бар зидди паҳн кардани маълумоти фиребанда; ҷорабинҳо оид ба ошкорсозӣ ва роҳ надодан ба будубоши гайриқонунӣ ё пинҳонӣ; ҷорабинҳо оид ба қабули қарорҳои пурсамар бар зидди ашхос ва гурӯҳҳое, ки ба ташкил ё миёнравии амалисозии муҳочирати гайриқонунӣ ё пинҳонӣ ва истифодай зӯроварӣ нисбат ба муҳочирони меҳнатӣ, таҳдидҳо ва тарсонидани онҳо машғуланд, доҳил мешаванд.

Дар қисми 6 Конвенсия аз ҷониби давлатҳои аъзо қабул гардидаани як қатор уҳдадориҳо бо мақсади қумак ба фароҳам овардани «**шароити мұлтадил, мунсифона, инсонпарварона, ва қонунӣ**» барои муҳочирони байналмилалӣ ва аъзои оилаҳои онҳо дар назар дошта шудаанд. Ин уҳдадориҳо таҳияву татбики сиёсати оид ба муҳочират; мубодилаи итилоот бо дигар давлатҳои аъзо; ба кироякунандагон, коргаронашон ва ташкилотҳои онҳо пешниҳод кардани маълумот дойир ба сиёsat, қонун ва қоидҳо ва расонидани қумак ба муҳочирони корӣ ва аъзои оилаи онҳоро пешбинӣ менамоянд.

Дар моддаи 72 Конвенсия ташкил кардани мақомоти назорат, мушоҳида ва истифодай Конвенсия – **Күмитаи ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи коргарони муҳочир** пешбинӣ гардидааст. Аъзои қумита чуноне таҳмин мегравад, бояд аз 14 нафар иборат бошанд, ба муҳлати чор сол интихоб

гардида, вазифаҳояшонро ҳамчун вазифаҳои шахсии худ ба ҷо меоранд. Кумита се тартиби назоратиро пешбинӣ менамояд:

Шунидани маърӯзаҳои давлатҳои узв дар бораи ҷороҳои андешида доир ба амалисозии Конвенсия, проблемаҳои татбиқи он ва иттилоот дар бораи равандҳои муҳочириятӣ дар муддати як соли баъди ҳамроҳшавии давлат ба Конвенсия ва минбаъд ҳар 5 сол. Баъди баррасии маърӯзаҳо Кумита ба давлати узв эрод ва тавсияи худро ирсол медорад;

Аз ҷониби Кумита баррасӣ шудани шикоятҳои байнидавлатӣ оид ба ҳодисаҳои вайрон кардани муқаррароти Конвенсия. Ин танҳо вакте им-конпазир аст, ки агар давлат тибқи моддаи 76 дар бораи эътироф кардани салоҳияти Кумита оид ба ин масъала изҳороти маҳсус пашш намояд;

Давлати узв ҳамчунин метавонад тибқи моддаи 77 Конвенсия дар бораи эътироф намудани салоҳияти Кумитаи баррасии шикоятҳои ин-ғиродии марбут бо ҳуқуқвайронкунӣ, изҳорот дихад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2003 узви Конвенсия дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳочирини корӣ ва аъзои оилаҳои онҳо мебошад. Соли 2006 Тоҷикистон ҳамчунин, ба ду конвенсияи Созмони байналмилиалии кор дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои муҳочириони корӣ – Конвенсияи № 97 дар бораи муҳочириони меҳнатӣ ва Конвенсияи № 143 дар бораи муҳочириони корӣ (муқаррароти иловагӣ), ки аз муқаррароти муҳим дар бораи ҳуқуқҳои корӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии муҳочирион иборат аст, ҳамроҳ шуд.

Савол ва супоришиҳо:

1. *Киро «муҳочири корӣ» номидан мумкин аст?*
2. *Ҳифзи ҳуқуқҳои муҳочирини корӣ дар қадом санадҳои байнагалимилии меъёри-ҳуқуқӣ инъикос ёфтаанд?*
3. *Тибқи Конвенсия дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳочирини корӣ ва аъзои ҳонаводии онҳо муҳочириони меҳнатӣ чӣ гуна ҳуқуқ ва вазифаҳо доранд?*
4. *Нақши Кумитаи СММ оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳочирини корӣ чӣ гуна аст? Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Кумитаи мазкур чӣ гуна уҳдадориҳо дорад?*
5. *Ҳонандагон дар синф ба ду ғурӯҳ тақсим мешаванд: як ғурӯҳ муҳочириони корӣ аст, ки ба давлати дигар мераванд; ғурӯҳи дигар – муҳочирионе, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини машшати ҳонаводаҳои худ омадаанд. Ҳар ду ғурӯҳ масъала ва ҳавфу ҳатарҳои эҳтимолиро, ки метавонанд бо онҳо дучор шаванд, муҳокима мекунанд. Онҳо бояд ҳамчунин номгӯйи ҳуқуқҳоеро мураттаб созанд, ки амалисозии онҳо барои ҳар ду ғурӯҳ басо муҳим мебошанд.*

БОБИ 10. ХУҚУҚИ ГУРЕЗАҲО ВА МУҲОЦИРОНИ ИЧБОРӢ

§33. ГУРЕЗАҲО ВА МУҲОЦИРОНИ ИЧБОРӢ ҲАМЧУН ГУРӮҲХОИ ИҶТИЁҶМАНД БА ҲИМОЯ

1. МОҲИЯТ ВА МАФҲУМИ “ГУРЕЗА” ВА “МУҲОЦИРОНИ ИЧБОРӢ”.

Бо сабабҳои гуногуни дохилидавлатӣ ва байнамилалӣ, гурӯҳи маҳсуси одамон вучуд доранд, ки бо истилоҳи “гурезаҳо” ном бурда мешаванд.

Гуреза кист?

Гуреза – шахсе мебошад, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон нест ва дар ин ҷо бо сабабе ҳузур дорад, ки аз рӯйи нишионаҳои најсадӣ, динӣ, шаҳрвандӣ, миллат, мансубияти ба гурӯҳи муайянни иҷтимоӣ ё ақидаҳои сиёсӣ дар давлате, ки шаҳрванди мебошад, ба ўхатари марг таҳдид мекунад, аз пуштибонии ин давлат истифода бурда наметавонад ё намехоҳад, ё ки табаияти муайян надорад ва дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо чунин сабабҳо ҳузур дошта, бо дарназардошти ҳамин ҳатар ба давлати ҷойи истикомати доимии худ баргашта наметавонад ва ё намехоҳад.

*Моддаи 2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи муҳоцират”*

Аз нишондодҳои боло бармеояд, ки барои гуреза эътироф шудани шаҳрванд (шахси хориҷӣ) мавҷудияти омилҳои зерин заруранд:

1. Ба шахс ҳатари таъқиб шудан таҳдид мекунад.
2. Шахсе, ки дар баробари таҳдид қарор дорад, ба најод, миллат, табаа, дин ва гурӯҳи муайянни дигари иҷтимоӣ тааллуқ дорад.
3. Дар натиҷаи ҳолатҳои зикршуда наметавонад ва ё намехоҳад ба ватани худ баргардад.

Аз рӯйи вазъи воқеии худ муҳоцирони иҷборӣ ба гурезагон шабоҳат доранд.

Мо киро “муҳоцири иҷборӣ” меномем?

Муҳоцирони иҷборӣ шаҳсоне ба ҳисоб мераванд, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, маҷбуру шудаанд, ки бо сабаби ба муқобили онҳо зӯрӣ ва таъқибот ба кор бурда шудан, ё ки ҳатари воқеии ба таъқибот гирифтор шудан на танҳо ба ў, инчунин, ба аъзои оиласи ўз рӯйи нишионаҳои најсадӣ, мансубияти миллӣ, эътиқоди динӣ, забон, ақидаҳои сиёсӣ, мансубияти ба гурӯҳи муайянни иҷтимоӣ таҳдид кардан ҷоии истикомати муқимии худро тарк карда, ба қаламрави давлати дигар рафтаанд, инчунин, агар дар мавриди дар байни ба амал омадани зӯроварӣ ё таъқибот ва дар ҳолати ба миён омадани низоъҳои ҳарбӣ ва байнимиллӣ таҳдид намудани ҳатари воқеии таъқибот робита вучуд дошта бошад.

*Моддаи 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи муҳоцират”*

Аз ин бармеояд, ки муҳоцирони иҷборӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон буда:

- дар қаламрави давлати дигар доимӣ сукунат доранд;
- чойи истиқомати худро бо сабабҳои нисбати онҳо ба кор бурда шудани зӯроварӣ, таҳдиди воқеии дар оянда ҳам ба таъқиб гирифтторшавии чи худ ва чи аъзои оилаи худ, ба кор бурда шудани зӯроварию таҳдид аз рӯйи мансубият ба најод ё миллат, забон ё дин, ақидаҳои сиёсӣ ё гурӯҳи муайянни иҷтимоӣ ва гайра тарк кардаанд.

3. Ба онҳо васоити ҳукуқӣ ва иҷтимоии ҳимоя дастрас нест, аз ин рӯ, ба ёрии даҳлдор эҳтиёҷ доранд.

4. Барои ба вучуд омадани ин гурӯҳҳои шаҳрвандон чунин ҳолатҳо сабаб мешаванд: барои гурезагон ҳатари гирифтори таъқибот шудан дар давлати мансубияти шаҳрвандӣ аз рӯйи нишонаҳои муайян, барои муҳочирони иҷборӣ дар натиҷаи зӯроварӣ ва таъқибот ё ҳатари воқеии чунин таҳдид ва таҳминан аз рӯйи худи ҳамон нишонаҳое, ки ба гурезаҳо дар мамлакати истиқомат мувоҷеҳ мешаванд.

Кадом тартиби додани мақоми гуреза ва муҳочири иҷборӣ вуҷуд дорад?

2. ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ МАҚОМИ ГУРЕЗА ВА МУҲОЧИРИ ИҶБОРӢ

Шаҳрванде, ки ҳамчун гуреза ҳоҳиши ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омаданро дорад, метавонад аз ду имконият истифода барад:

1. Дар мавриде, ки дар мамлакати худ ҳузур дорад, метавонад ба муассисаи дипломатӣ ва ё консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар мамлакати ҳузури ў мавҷуд аст, дар бораи додани мақоми гуреза дарҳост пешниҳод намояд.

2. Агар шаҳс аллакай гайриқонунӣ сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистонро убур карда бошад, ба мақомоти давлатӣ доир ба муҳочират муроҷиат мекунад. Ба шаҳсе, ки дарҳосташ ба қайд гирифта шудааст, шаҳодатномаи мувакқатӣ дода мешавад, он ҳуҷҷатест, ки шаҳсияти ин қасро муайян месозад.

Дар тӯли баррасии дарҳост доир ба ҳамчун гуреза эътироф карда шудани ў ва аъзои оилаи ў, ба шаҳс чунин ҳуқуқҳо дода мешавад: гирифтани маълумот доир ба ҳуқуқ ва вазифаҳои худ, зиндагӣ дар ҷойҳои истиқомати мувакқатӣ, гирифтани ёрии тиббии фаврӣ, гирифтани таҳсилоти ибтидой ва миёна, ҷубронпулӣ, пешниҳоди ариза дар бораи қатъ кардани баррасии дарҳост.

Дар баробари ин шаҳс аз чумла чунин вазифаҳоро иҷро мекунад: риояи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асноди дигари ҳуқуқӣ; ба ҷойи истиқомати мувакқатӣ баъд аз гирифтани роҳҳат рафтган; аз ташхиси ҳатмии тиббӣ гузаштан; ба мақомоти давлатӣ пешниҳод намудани маълумоти воқеӣ барои баррасӣ ва қабули қарор оид ба дарҳост; додани маълумот дар бораи шарҳи ҳол ва ҷойи истиқомат.

Гурезаҳо ҳамчун шаҳрвандони хориҷӣ, тибқи моддаи 16 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҳамон ҳуқуқу озодиҳое истифода

мебаранд, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мебаранд, онҳо вазифаю масъулияти баробар доранд, ба ҷуз ҳолатхое, ки дар қонунҳо пешбинӣ шудаанд.

Тартиби ба даст овардани мақоми муҳоҷири иҷборӣ аз он иборат аст, ки шаҳс ба мақомоти ба ин кор ваколатдор бо дарҳост дар бораи муҳоҷири иҷборӣ эътироф кардани ў муроҷиат менамояд. Мақоми ваколатдор дарҳостро дар бораи эътироф намудани муҳоҷири иҷборӣ дар муддати 30 рӯз баррасӣ намуда, дар бораи муҳоҷири иҷборӣ эътироф кардани шаҳс қарор қабул мекунад. Ба шахсе, ки муҳоҷири иҷборӣ эътироф гардидааст, шаҳодатнома дода мешавад.

То ҳалли масъала дар бораи эътирофи муҳоҷири иҷборӣ шахсе, ки бо дарҳост муроҷиат кардааст ва дар давраи баррасии дарҳост дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунат дорад, аз ҳамаи ҳуқуқҳо бархӯрдор аст.

Доир ба ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ қадом стандартҳои байналмилалӣ вуҷуд доранд?

3. СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ОИД БА ХИФЗИ ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОИ ГУРЕЗАҲО ВА МУҲОҶИРОНИ ИҔБОРӢ. Соли 1921 бо мақсади таъсиси маркази танзими ҳамоҳангозии ҷидду ҷаҳд барои расонидани ёрӣ, Лигаи Миллатҳо мансаби маҳсус – Комиссари Олӣ оид ба корҳои Гурезаҳо ташкил кард. Баъдан тадбирҳои муайян доир ба ҳимояи гурезаҳо пешбинӣ шуданд: муайян намудани мақоми шаҳсии онҳо, ба кор таъмин намудан, пуштибонии гурезаҳо барои пешгирӣ аз ихроҷи файриқонунии онҳо аз кишвар ва гайра.

Соли 1945 ба ҷойи Лигаи Миллатҳо, Созмони Милали Муттаҳид таъсис гардид, ки он ғамхорӣ дар ҳаққи гурезаҳоро масъалai умумиҷаҳонӣ эълон кард. Соли 1946 дар Иҷлосияи Якуми Кулли СММ резолютии маҳсус қабул карда шуд, ки он асоси фаъолияти СММ оид ба дастгирии гурезаҳо гардид. Дар як вақт мақомоти маҳсус – Созмони Байналмилалӣ доир ба Гурезаҳо (СБГ) таъсис дода шуд, ки ваколатҳои он аз таъмини ҳимояи ҳамон гурӯҳҳои гурезаҳое, ки дар натиҷаи Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба миён омадаанд, иборат буд.

Соли 1951 Созмони Байналмилалӣ оид ба Гурезаҳо ба Идораи Комиссариати Олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба Гурезаҳо табдили ном кард.

Самтҳои асосии фаъолияти Идораи Комиссари Олии СММ оид ба Гурезаҳо (ИКОГ) доир ба татбиқ ва ҳимояи ҳуқуқи гурезаҳо:

1. Мусоидат ба мақомоти давлатҳо дар пайвастани онҳо ба конвенсия ва қарордодҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ доир ба гурезаҳо ва риояи ҳуқуқи онҳо.

2. Мусоидат дар додани паноҳгоҳ.

3. Таъмини баррасии бегаразонаи дарҳостҳо дар бораи додани паноҳгоҳ ва ҳимояи гурезаҳо дар давраи баррасии дарҳостҳои онҳо.

4. Таъмини муроциат ба гурезаҳо мутобики мөъёрхои байналмилалии эътирофшуда ва мақоми дахлдор гирифтани онҳо.

5. Расонидани ёрӣ ба гурезаҳо дар ихтиёран ба ватани худ баргаштан ё гирифтани мақоми шаҳрвандӣ дар мамлакати сукунат.

6. Таъмин амнияти шаҳсии гурезаҳо, маҳсусан амнияти онҳо аз ҳуҷуми мусаллаҳона ва ҳодисаҳои дигари зӯроварӣ.

7. Мусоидат дар бо ҳам пайвастани аҳли оилаи гурезагон.

8. Расонидани ёрӣ дар барқарор намудани табаият ва ҳуқуқҳои дигар ба шаҳсоне, ки ба ҳонаҳои худ бармегарданд ва ташкили назорат риояи афв, кафолат ва уҳдадориҳо, ки дар асоси онҳо ба ҳонаҳояшон баргаштани гурезаҳо имконпазир гардад.

Шаҳси амалдоре, ки ба идораи корҳои ИКОГ машғул аст, Комиссари Олии СММ оид ба Гурезаҳо мебошад. Комиссари Олий аз тарафи Ичлосияи Кулли СММ ба муҳлати се сол интиҳоб мешавад.

Мутобики Оинномаи ИКОГ Комиссари Олий ба қарордодхое така мекунад, ки онҳоро Ичлосияи Кулл ва Шӯрои Иқтисодӣ ва Иҷтимоӣ қабул мекунад. Ба салоҳияти Комиссари Олий гурезаҳо ва ҳамаи он ашҳосе доҳиланд, ки бо сабаби ҳавфи асосноки таъқиб дар мамлакати ғайришаҳрвандии худ ё ҷойҳои сукунати қаблӣ ҳузур доранд.

Комиссари Олий ҳамаи он вазифаҳоеро иҷро мекунад, ки ба ваколатҳои ИКОГ доир ба ҳимояи гурезаҳо доҳил мебошанд. Истифодай пешбинии маблагҳои ҷамъиятӣ ва ҳусусие, ки барои расонидани ёрӣ ба гурезаҳо шудаанд, низ ба зиммаи ў гузашта шудааст. Комиссари Олий ҳарсола ба Ичлосияи Кулл тавассути Шӯрои Иқтисодӣ ва Иҷтимоӣ оид ба кори иҷрошуда, аз ҷумла дар бораи тақсимоти маблагҳо ҳам маърӯза пешниҳод менамояд.

Доир ба соҳаи риояи ҳуқуқи инсон кори зиёдро Намояндаи Маҳсуси Муншии Кулли СММ оид ба масъалаҳои марбут ба гурезаҳо иҷро мекунад. Вазифаҳои асосии ў иборат аст аз:

1. **Омӯзиши мавқеи ҳуқумати давлатҳо ва гирифтани иттилоъ аз онҳо оид ба масъалаҳои ҳуқуқи инсон, ки ба муҳочирони иҷборӣ даҳл доранд.**

2. **Омӯзиши мөъёрхо ва стандартҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон барои ҳимояи муҳочирони иҷборӣ ва ба онҳо расонидани ёрии зарурӣ.**

3. **Таҳлили асноди мөъёрию ҳуқуқии соҳаи ҳуқуқи инсон барои гурезаҳо ва ашҳосе, ки ба муҳочирони иҷборӣ табдил ёфтаанд.**

4. **Таҳлили амалии ҳалли масъалаҳои давлатие, ки бо муҳочирони иҷборӣ алоқаманданд.**

Мақсади фаъолияти Намояндаи Маҳсус ошкор соҳтани ҳолати риояи ҳуқуқи муҳочирони корӣ, пахн намудани таҷрибаи мусбат оид ба ин масъала, коркарди тавсияҳо дар бораи тақмили қонунгузории марбут ба ҳимояи ҳуқуқҳои муҳочирони иҷборӣ мебошад.

Қароргоҳи Идораи Комиссари Олии СММ доир ба Гурезаҳо дар Женева (Швейцария) мебошад ва намояндагиҳои он дар зиёда аз 120

давлати ҷаҳон фаъоланд, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. ИКОГ ҷидду ҷаҳд ба он дорад, ки то ҷой имкон пешгирии муҳоҷиршавии минбаъдаи аҳолиро бо ҷустуҷӯи мусоидат ба ҳалли масъала ҳамоҳанг созад. Дар ин масъала, Ҷумҳурии Тоҷикистон мисол шуда метавонад, ки дар ин ҷо ИКОГ дар истиқори сулҳ, расонидани ёрӣ ба ҷойи зистро иваз кардани аҳолӣ ва баргаштани аҳолӣ ба ҷойҳои аслии зисти ҳуд ғаъдолона иштирок намуд. Файр аз ин, ИКОГ барои аз Афғонистони ҳамсоя баргардонидани 60000 ғурезаи тоҷик мусоидат намуд.

Алҳол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи ҳуқуқии ғурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ аз тариқи асноди маҳсуси меъёри муйян карда мешавад: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ғурезаҳо” аз 10 майи соли 2002, инчунин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муҳоҷират”. Мутобики ин аснод ҳуҷҷате, ки шаҳсияти ашхоси мазкурро муйян менамояд, шаҳодатнома мебошад.

Шаҳодатномаи ғуреза – намунаи ҳуҷҷати муқарраркардаест, ки шаҳсияти ашхосеро тасдик мекунад, ки паноҳгоҳ мечӯянд ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ғуреза эътироф шудаанд (Моддаи 2-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ғурезаҳо”).

Мақоми ҳуқуқии ғуреза чи маънӣ дорад?

Мақоми ғуреза – маҷмӯи ҳуқуқ, озодӣ, вазифа ва манфиатҳои қонуниест, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муйян карда шудаанд.

Савол ва супоришиҳо

1. *Кадом афрод ба қатори ғурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ доҳиланд?*
2. *Ба шаҳс ҷӣ тавр мақоми ғуреза дода мешавад? Барои исбот мисолҳо биёред.*
3. *Мушаҳҳасан баён кунед, ки мувоғики стандартиҳои байналмилалӣ ғуреза ва муҳоҷирни иҷборӣ ҷӣ гуна ҳуқуқҳо доранд.*
4. *Дар бораи соҳтор ва ғаъволияти Идораи Комиссари Олии СММ оид ба ғурезаҳо маълумот дӯхед.*
5. *Мушовирни маҳсус дар назди Муншии Қулли СММ оид ба масъалаҳои муҳоҷирон (муҳоҷирони иҷборӣ) ба қадом корҳо машгул аст?*
6. *Дар бораи мақоми ҳуқуқии Шаҳодатномаи ғуреза ва Шаҳодатномаи мувакқатӣ ҷиҳо медонед?*

§34. КОНВЕНСИЯИ СММ ОИД БА МАҚОМИ ҒУРЕЗАҲО ВА МАСЪАЛАҲОИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚҲОИ ОНҲО

1. ҚАБУЛИ КОНВЕНСИЯ ДАР БОРАИ МАҚОМИ ҒУРЕЗАҲО. Тибқи қарори Иҷлосияи Қулл, соли 1951 Созмони Милали Муттаҳид дар Женева конференсия даъват намуд, ки дар он Конвенсияи СММ дар бораи мақоми ғурезаҳо қабул гардид. Конвенсияи мазкур ҳуҷҷатест, ки асноди байналмилалии ба ғурезаҳо даҳлдоштаро муттаҳид менамояд, он ҳуҷҷатҳоеро, ки дар сатҳи байналмилалӣ қабул шуда буданд, бе ягон хел табъиз аз рӯйи наҷоди онҳо, дин ё кишвари баромад, дар он кафола-

ти аз кишвар хориҷ нашудан дода мешавад, ба онҳо ҳуҷҷатҳои марбута дода мешавад ва гайра. Вале доираи амали Конвенсия бо ашхосе маҳдуд шуда буд, ки дар натиҷаи ҳодисаҳое гуреза шудаанд, ки онҳо то моҳи январи соли 1951 ба амал омадаанд. Баъдтар, гурӯҳҳои нави гурезаҳо ба вучуд омадаанд ва зарурат ба миён омад, ки нишондодҳои Конвенсия нисбати ин гурӯҳҳои гурезаҳо низ ба кор бурда шаванд. Бо мақсади бартараф кардани мушкилоти ба миёномада, аз тарафи Раиси Ичлоисия Кулл ва Муншии Кулли СММ 31 январи соли 1967 дар Ню-Йорк Давлатҳо, ки ба Протоколи мазкур мепайванданд, уҳдадор мешаванд, ки муқаррароти асосии Конвенсияи соли 1951-ро нисбати ҳамаи гурезаҳо истифода баранд, сарфи назар аз он, ки онҳо кай гуреза шудаанд.

Конвенсияи соли 1951 на ҳамаи шаҳрвандонеро фаро мегирад, ки шаҳрвандии мамлакат ва ё ҷои истиқомати ҳудро тарқ кардаанд. Нишондодҳои Конвенсия гурӯҳҳои муайянни шаҳрвандони зеринро фаро намегирад:

а) чиноятҳои зидди сулҳ, чиноятҳои ҳарбӣ ё чиноятҳои зидди инсондоранд;

б) чиноятҳои сангини моҳияти гайрисиёй берун аз мамлакати маҳалли паноҳгоҳ содир кардаанд – то он вакте ки ба ин мамлакат ба сифати гуреза роҳ дода шуда буданд;

в) дар содир намудани кирдорҳое гунаҳгоранд, ки ба мақсад ва принципҳои Созмони Милали Муттаҳид мухолифанд”.

Моддаи 1 Конвенсияи соли 1951

2. МАЗМУНИ КОНВЕНСИЯИ СОЛИ 1951. Мазмуни Конвенсия ба мақсади қабули ҳуҷҷати мазкур мувоғиқ буда, он ба гурезаҳо дар мамлакати ҳузур маҷмӯи ҳуқуқ ва вазифаҳоро медиҳад. Конвенсия муқаррар мемонояд, ки ба гурезаҳо ҳамон хел вазъи мусоиди ҳуқуқие мухайё мегардад, ки аз он хориҷиён истифода мебаранд. Тадбирҳои истисноиё, ки мумкин аст нисбати ашхос, амвол ё манфиатҳои шаҳрванди хориҷӣ ба кор бурда шаванд, нисбати гурезаҳо истифода бурда намешаванд, ҳатто агар онҳо шаҳрвандони ҳамин давлати хориҷӣ бошанд. Мақоми шахсии гуреза тавассути қонунҳои давлати ҷойи истиқомати ўмуайян карда мешавад. Ба гурезаҳо ҳуқуқи дастрас кардани амволи манқул ва ғайриманқул, иҷораи онҳо ва оид ба онҳо бастани қарордодҳо дода мешавад.

Ба гурезагон дар давлати сукунати онҳо ба асарҳои адабӣ, илмӣ ва бадей ҳуқуқи муаллифӣ, инҷунин, ҳуқуқ ба ихтироъ, нақшашо ва моделҳо, номи ширкат ва гайра дода мешавад, ҳамон ҳуқуқҳое, ки дигар шаҳрвандони ҳамин мамлакат доранд. Онҳо низ чун шаҳрвандони мамлакати маҳалли ҳузур ҳақ доранд барои ҳимояи ҳуқуқи риоятнашудаи ҳуд ба суд муроҷиат кунанд.

Ҳуқуқҳои кории гурезаҳо. Давлатҳо, ки ба Конвенсияи соли 1951 имзо гузоштаанд, ба онҳо шароити мусоид фароҳам меоранд, шароите, ки аз он шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ дар худи ҳамон ҳолатҳо истифода

мебаранд. Тадбирҳои моҳияти маҳдудкунанда, ки баҳри химояи бозори дохилии меҳнат истифода бурда мешаванд, нисбати гурезаҳо мавриди истифода қарор намегирад. Ба онҳо ҳуқуқ дода мешавад, ки мустақилона ба қишоварзӣ, соҳибкорӣ дар соҳаи саноат, қасбҳои дигар ва савдо машғул шаванд, аз чумла, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ ва саноатӣ таъсис бидиҳанд. Ба гурезагони дипломдошта, ки онро ҳукумати ин давлат эътироф кардааст, агар ҳоҳиши ба қасбҳои озод шугл варзиданро дошта бошанд, барои машғулиятҳои марбути шароити мусоид фароҳам оварда мешавад.

Конвенсия барои гурезаҳо оид ба соҳаи иҷтимоӣ як қатор ҳуқуқҳоро дар назар дорад. Онҳо бояд дар баробари шаҳрвандони мамлакати мазкур маълумоти ибтидой гиранд. Дастрас намудани навъҳои дигари таҳсилот, озод будан аз пардоҳти маблағ барои таҳсил, инчунин, додани стипендия дар давлате, ки сукунат доранд, ба ҳар ҳол вазъи ҳуқуқии нисбатан мусоид фароҳам оварда мешавад. Мувофиқи Қонуни Асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон: “Ҳар шаҳс ҳуқуки таҳсил дорад. Таълими умумии асосӣ ҳатмист. Давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои таълими давлатӣ кафолат медиҳад. Шаҳс дар доираи муқаррарнамудаи қонун дар муассисаҳои таълими давлатӣ метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумӣ, ибтидоеи қасбӣ, миёнаи қасбӣ ва олии қасбӣ гирад”. (Моддаи 41 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Дар Конвенсия ба шароити кор ва дастмузд таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда шудааст. Аз чумла, гурезаҳо чун шаҳрвандони мамлакати сукунат ба гирифтани музди кор, дарозии рӯзи кор, рухсатиҳои пардоҳтшаванда, ҳадди поёнии синну сол барои ба кор даромадан, ҳуқуки шоғирд шудан ва тайёрии қасбӣ, меҳнати занон ва нав-расон ва истифода аз афзалиятҳои қарордоди дастачамъӣ, ки дар байнӣ корфармоён ва колективҳои корӣ баста мешаванд, ҳақ доранд.

Гурезаҳо ҳақ доранд дар мавридиҳои ҳодисаҳои ноҳуш дар ҷойи кор, бемории қасбӣ, таваллуд, беморӣ, пиронсолӣ, дар сурати фавтидан ва ғайра аз ҷиҳати иҷтимоӣ химоя карда шаванд, ки он дар қонунгузории мамлакати сукунат пешбинӣ шудааст. Баъзе аз маҳдудиятҳо истисноанд, аз чумла:

1. Агар тартиби маҳсуси нигоҳдории ҳуқуқ ва озодиҳои ба дастоварда дар ҷараёни ба дастоварии онҳо муқаррар шуда бошад.
2. Агар қонунҳо ё қарордодҳои мамлакати сукунат тартиби маҳсуси ба даст овардани кумакпулӣ пурра ё ҷузъиро дар назар дошта бошад, ки он аз тарафи маблағҳои давлатӣ ва кумакпулӣ ба онҳо пардоҳта мешавад, ки ҳамаи шартҳои пардоҳтҳои барои гирифтани нафақаи хуб зарурро иҷро накардаанд.

Моддаи 24 Конвенсияи соли 1951

Нишондодҳои болӣ шаҳодат медиҳанд, ки давлатҳои пазирои муҳоҷирон бо гурезаҳо ҳамон тавре муносибат мекунанд, ки бо ҳар шаҳрванди ҳориҷии дар қаламрави он ҳузурдошта муносибат мекунанд.

Конвенсия як қатор тадбирҳои моҳияти маъмурӣ доштаро дар назар гирифтааст. Ин тадбирҳо мусоидати маъмуриро дар мавридиҳои аз

тарафи гурезаҳо истифода бурдани ягон хел ҳуқуқ маъмулан мусоидати ҳокимияти давлати ҳориҷиеро тақозо дорад, ки ин гурезаҳо ба он муроҷиат карда наметавонанд. Давлатҳои аҳду паймонкунанда, ки дар қаламрави онҳо гурезагони номбурда сукунат доранд, тадбирхое меандешанд, ки чунин ҳамкорӣ бо онҳо аз ҷониби ҳокимияти давлати мазкур ё соҳторҳои ягон созмони байналмилалӣ сурат бигирад.

Моддаи 24 Конвенсияи соли 1951

Ин ҳокимиият ё ҳокимијатҳо гурезаҳоро бо ҳучҷатҳо ва шаҳодатномаҳо таъмин мекунанд (ё ки дар зери назорати онҳо таъмин карда мешаванд), ки ба ҳориҷиён аз тарафи ҳокимијат ё ба воситаи ҳокимијати давлатхое дода мешаванд, ки шаҳрванди онҳо мебошанд. Ин ҳучҷатҳо шаҳсияти онҳоро муайян месозад ва то он вақте, ки беэътибор будани онҳо исбот нашудааст, эътибор доранд.

Давлатҳои аъзои Конвенсия ба гурезаҳо озодии ҳаракат ва интихоби ҷойи истиқомат медиҳанд, дар сурати риояи ҳамаи қоидаҳо, ки одатан нисбати ҳориҷиён дар худи ҳамон ҳолатҳо истифода бурда мешаванд.

Дар баробари ин, тибқи моддаи 28-и Конвенсия дар давлатхое, ки гурезаҳо сукунат доранд, онҳо бо билети нақлиёт барои ҳаракат берун аз ҳудуди он таъмин карда мешаванд.

Билети нақлиёт чист?

Конвенсия гурезаҳоро вазифадор мекунад, ки қонунҳо ва асноди дигари ҳуқуқии давлати маҳалли ҳузурро риоя кунанд. Яъне гурезаҳо ҳуқуқ ва озодиҳои дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон-гардидаро риоя мекунанд, бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони ҳориҷиу ашҳоси бешаҳрвандӣ вазифаю масъулият доранд, истисно мебошанд ҳолатҳо, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд.

Ин ҳуқуқҳо чудонашаванда мебошанд, онҳоро бе далели ва асос маҳдуд кардан мумкин нест. Онҳо дар як вақт ҳамаи гурезаҳоро аз ҳамон вақте фаро мегиранд, ки онҳо мақоми гурезаро гирифтаанд.

Ин ҳуқуқҳо универсалӣ мебошанд.

Конвенсия давлатро дар кори ба гурезаҳо додани ҳуқуқ ва озодиҳои бештар маҳдуд намесозад. Ҳуқуқ ва озодиҳо, ки дар Конвенсия пешбинӣ шудаанд, ҳамон ҳадди ақалле мебошанд, ки бояд онҳо дар мамлакатҳое таъмин карда шаванд, ки гурезаҳоро қабул кардаанд.

Ҳамин тарик, ҳар кас ҳақ дорад аз таъқибот ё таҳдиди хатари қурбонии таъқибот шудан дар мамлакате, ки шаҳрванди он аст ва ё дар мамлакати маҳалли ҳузур паноҳгоҳ ёбад.

Бо гурезаҳо дар кишваре, ки онҳоро қабул кардаанд, бояд ҳамон тавре муносибат карда шавад, ки бо шаҳрвандони ҳориҷии дар мамлакат дар асоси қонунӣ сукунаткунанда муносибат доранд. Табъиз нисбати гурезаҳо аз рӯйи нишонаҳои нажодӣ, динӣ, мамлакати бароимади онҳо, инчунин аз рӯйи асосҳои дигар мумкин нест.

Дар зери мафҳуми “табъиз” чиро бояд фаҳмид?

Табъиз маҳдудкунни дидою дониста аст, ё ки маҳдудкунни хуқуқ аз рӯйи нишонаҳои нажодӣ, динӣ, шаҳрвандӣ, ақидаҳои сиёсӣ ва ё мансубият ба гурӯҳи муайянни иҷтимоиро ифода мекунад.

Нишондоди Конвенсия дар бораи манъи ихроҷи гурезаҳо аз кишвар барои гурезаҳо тақдирсоз мебошад. Он барои ҳамаи давлатҳои аъзои Конвенсия қоидаи умумӣ мебошад, ки мувофиқи он давлате, ки дар он гурезаҳо сукунат доранд, онҳоро аз кишвар берун намекунанд, гайр аз ҳолатҳое, ки ба амнияти давлат ва тартиботи ҷамъияти даҳл доранд. Дар ин сурат, ба гурезаҳо хуқуқ дода мешавад, ки барои исботи бегуноҳии худ асос пешниҳод намоянд, агар қарор қабул карда шуда бошад, имконият доранд ба қарори суд шикоят нависанд.

Аз Конвенсия бармеояд, ки, чун қоида, гурезаҳо дар ҳолатҳои маҳдуд ва бо иҷрои тартиботи муқарраргардида ихроҷ кардан мумкин аст.

Дар баробари ин, Конвенсия ихроҷи гурезаҳоро манъ кардааст, ин қоида дар мавридиҳои узрнок амал намекунад.

Натурализатсия чист?

Натурализатсия ба шаҳрвандӣ қабул кардани шаҳси хориҷӣ дар асоси аризааш мебошад.

Дар давлатҳое, ки гурезаҳо сукунат доранд, мумкин аст баррасии аризаи гурезаро барои додани шаҳрвандӣ тезонида, барои қабул шудан ба шаҳрвандӣ дар ин мамлакат мухлатҳои кӯтоҳкардашуда муқаррар карда шаванд, давлатҳо ҳақ доранд ҳаҷми пардоҳт ва ҳарочотеро, ки ба натурализатсия алоқаманд аст, кам кунад.

Савол ва супоришиҳо

- 1. Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳо кай ва ҷӣ таవр қабул карда шудааст?**
- 2. Мақсад ва вазифаҳои Конвенсия дар бораи мақоми гурезаҳоро баён созед.**
- 3. Моҳияти мафҳуми “гуреза” ва “муҳоҷири корӣ”-ро баён ва айнияти тафовути байни онҳоро муайян намоед.**
- 4. Конвенсия ба гурезаҳо қадом ҳуқуқу озодиҳоро медиҳад? Давлатҳои аъзои Конвенсия нисбати гурезаҳо қадом уҳдадориҳо доранд?**
- 5. Конвенсия нисбати гурезаҳо қадом маҳдудиятҳои қонуниро муайян намудааст?**
- 6. Супории. Ҳуқуқи ҳимояни гурезаро дар суд шарҳ дигед. Тартиби гирифтани ҳуҷҷати истифодаси нақлиётро баён кунед; ин ҳуҷҷат дар қадом сурат зарур аст?**

§35. МАСЬАЛАҲОИ РИОЯИ ҲУҚУҚИ МУҲОҶИРОНИ ИҶБОРӢ

1. ТАРКИБИ МУҲОҶИРОНИ ИҶБОРӢ. Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳоҷирони иҷборӣ ба ду даста тақсим мешаванд. Дастан якум, муҳоҷирони иҷборие, ки аслан шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҷойи истиқомати доимии худро тарк кардаанд ва дар қаламрави давлати дигар мебошанд. Гурӯҳи дуюм,

муҳочирони иҷборие, ки муҳочирони дохилӣ номгузорӣ шудаанд. Ин гурӯҳи одамонро он ҷиз муттаҳид месозад, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонанд ва маҷбур шуда буданд, ки ҷойҳои истиқомати худро тарқ қунанд ва аз ҳориҷа ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оянд, муҳочирони дохилӣ бошанд, маҷбур шудаанд, ки дар ҷойҳои дигар сокин шаванд ва маъмулан бар ҳилоғи ҳоҳиши ҳуд. Агар барои муҳочирати иҷбории онҳо ба мамлакатҳои дигар нисбати онҳо ба кор бурда шудани зӯроварӣ ё таҳди迪 ба кор бурдани зӯроварӣ на танҳо нисбати ҳуди онҳо, инчунин, зидди аъзои оилаҳои онҳо аз рӯйи нишонаҳои нажодӣ, миллӣ, эътиқоди динӣ ва ҳоказо асос шуда тавонад, пас барои муҳочирони дохилӣ, ғайр аз сабабҳои номбурда, сабабҳои зерини дигар, ба монанди ҳатари экологӣ, зарурати иқтисодӣ, ҳодисаҳои табиат ва ғайра низ сабабгор мешаванд.

Вале ҳар дуи ин гурӯҳҳои аҳолӣ ба қабул, манзилу ашё, гизо, таъмини ҳукуқу озодиҳо ва ғайра эҳтиёҷ доранд. Дар бораи муҳочирони иҷборӣ дар кисмати 41 боби мазкур сухан ронда будем. Аз ин рӯ, дар ин робита диққати асосиро ба муҳочирони дохилӣ ҷалб менамоем.

Муҳочирони дохилӣ кистанд?

2. МУҲОЧИРОНИ ДОХИЛӢ. Муҳочирони дохилӣ барнагарданда, муваққатӣ мебошанд (Моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муҳочират”).

Аз ин бармеояд, ки муҳочирони дохилӣ ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: доимӣ, муваққатӣ, мавсимиӣ.

Ҷойивазкунии доимӣ—ҷойивазкунии ашҳос барои манзилободкунӣ ва зиндагӣ дар ҷойи дигари аҳолинишин бебозгашт ба қишвар мебошад.

Ҷойивазкунии доимӣ дар дохили давлат ҳам аз тарафи давлат ва

ҳам бо ҳоҳиши ҳуди ашҳоси ҷойивазкунанда ба амал бароварда мешавад. Асос барои муҳочиршавӣ, маъмулан, сабабҳои иқтисодӣ дорад. Аз он ҷумла, азҳуд карданни заминҳои нав, имконияти ёфтани ҷойи кор, тақсимоти манбаъҳои қувваи кории мамлакат бо мақсади истифодаи оқилонаи онҳо. Ғайр аз ин, асос барои чунин муҳочиршавӣ вазъи экологӣ, ҳодисаҳои табиат, яне сабабҳое, ки ба иродай ашҳоси ҷойивазкунанда ва давлат вобаста нест, сабаб шуда метавонанд.



аҷойи манбаъӣ – ҷойивазкунӣ аз ҷои истиқомати доимӣ ба ҷойи дигар ва ба муҳлати муайян мебошад.

Чунин муҳочиршавӣ дар заминаи вуқӯъи ҳодисаҳои табииӣ сурат мегирад.

Мухочирати мұваққатй дар назар дорад, ки баъди анчоми ходисаҳои ба ҳаёт ва саломатии одамон хатарнок онҳо чун қоида, ба ҷойҳои сукунатаи доимии худ бармегардан.

Мухочирати дохилии мавсими ҷойивазкунии одамон дар дохили мамлакат барои ичрои корҳои таъхирнопазири дорои моҳияти мавсими мебошад.

Мутобики қонунгузории амалқунанда ашхосе, ки дар дохили мамлакат бо сабабҳои боло ба муҳлати шаш моҳ мачбурий мухочир шудаанд, мақоми мухочири дохилиро мегиранд. Одатан, мавсими корҳо, ки барои ичрои онҳо ашхоси мазкур ҷалб карда мешаванд, мумкин то шаш моҳ ва зиёда аз он бошад.

Тартиби ба амал баровардани мухочирати дохилй аз тариқи асноди маҳсуси меъерии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Аз он чумла, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Консепсияси сиёсати давлатии мухочирати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 октябри соли 1998 тасдиқ карда шудааст, ки он асоси идораи ҷараёни мухочират ва ҳимояи ҳуқук ва манфиатҳои қонунии мухочиронро дар мамлакат ташкил мекунад. Дар Консепсия принсипҳои асосӣ, мақсад, вазифа ва афзалиятҳои асосии сиёсати давлатии мухочират муайян карда шудаанд.

Тибқи Консепсия “Низомнома дар бораи тартиби мухочиркунии ҳочагиҳо аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарноки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 ноябрини соли 2000” (минбаъд – Нишондоди 1), “Низомнома дар бораи тартиби мухочирати дохилй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2002)” (минбаъд – Низомномаи 2) ва қарордодҳои дигар масъалаҳои алоҳидай мухочиратро дар дохили мамлакат ба танзим медароранд.

Нишондоди 1 тартиби мухочирати ҳочагиҳоро аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарноки Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мекунад.

Минтақаи аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок чист?

Минтақаи аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок – қаламраве мебошад, ки дар он вазъи фавқулода ба амал омадааст ва ё ба амал меояд ва он ба ҳаёт ва саломатии одамон ва амволи онҳо таҳдид мекунад.

Барои огоҳӣ ва ё пешгирии ҳатари ба миёномада, ҳадамоти давлатии мухочират дар назди Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Ҳадамоти давлатии мухочират) ҳарсола рӯйхати ва ҷадвали оилаҳои аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнокро таҳия карда, барои тасдиқ ба Комиссияи давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазъи фавқулода пешниҳод менамояд.

Дар баробари ин, давлат мухочирони экологиро ҳаматарафа дастгирӣ мекунад, аз ҷумла:

1. Ёрии моддии яккарата медиҳад.
2. Қарзҳои имтиёзноми дарозмуддат чудо мекунад.

Оилаҳое, ки ба рӯйхати пешбинишуда барои мухочират аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок дохил карда шудаанд, ан-
160

кета-ариза таҳия намуда, бо ҳуччатҳои зарурӣ (шиноснома, билети ҳарбӣ ва гайра) ба Ҳадамоти давлатии муҳочират мефиристанд. Баъди санчиши ҳуччатҳои пешниҳодгардида, Ҳадамоти давлатии муҳочират ба муҳочири экологӣ шаҳодатнома медиҳад. Тибқи қонунгузорӣ, дар якҷоятӣ бо шаҳодатнома ба муҳочири экологӣ барои гирифтани кумак ва имтиёзҳо ҳуччати марбута дода мешавад.

Муҳочиркуни оилаҳо аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок дар ҳамон ҳочагиҳо ба амал бароварда мешавад, ки дар он ҷо талабот ба қувваи изофии корӣ ва шароити манзилию маишӣ барои зиндагӣ мавҷуд аст. Дар баробари ин, барои аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок берун овардани оилаҳои муҳочирон корҳои муайяни тайёри ба ҷо оварда мешаванд. Аз ҷумла, Ҳадамоти давлатии муҳочират ба он назорат мекунад, ки муҳочирон бо ҷойи кори ҳуд ҳисобӣ кунанд, барои интиқоли онҳо миқдори зарурии нақлиётро омода мекунад ва масъалаҳои дигари ташкилиро ҳал менамояд. Баъди он Ҳадамоти давлатии муҳочират оилаҳои муҳочиронро бевосита бо намояндагони ҳукumatҳои навоҳии мавриди ҳичрат, ҷобаҷокуни мӯҳочирон, инчунин, ба роҳбарони корҳои нау ташкилотҳо ва ҳочагиҳо шинос мекунад.

Ҳадамоти давлатии муҳочират оилаҳоеро ба ҳисоб мегирад, ки бояд аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок қӯҷонида шаванд. Муҳочирони экологӣ муттасил зери назорати Ҳадамоти давлатии муҳочират мебошанд, ки он дар як сол ду маротиба (нимсола ва солона) ба Комиссији давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазъи фавқулода ҳисбот пешниҳод менамояд. Ҳамин тарик, муҳочират аз минтақаҳои аз ҷиҳати экологӣ ҳатарнок аз тарафи Ҳадамоти давлатии муҳочират дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти дигари давлатӣ, ҳукumatҳои маҳаллӣ, инчунин, бевосита бо ҳочагиҳо бо ташаббуси ҳуди муҳочирон ба амал бароварда мешавад. Он имкон медиҳад, ки дар ҷойи нау ҳуб ҷойгир шаванд, бо кор таъмин гарданд, кумак гиранд ва аз имтиёзҳо бархӯрдор бошанд. Ҳамаи ин ба риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, татбиқи онҳо мусоидат менамояд.

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Низомнома дар бораи тартиби муҳочирати дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 4 феврали соли 2002 тасдиқ карда шудааст.

Мақсадҳои татбиқи муҳочирати ихтиёрий иборат аст:

- 1. Таъмини шугли аҳолии қобили меҳнати навоҳии дору аҳолии зиҷ ва камзамин.**
- 2. Азхуд кардан заминҳои корамнашууда.**
- 3. Паст кардан сатҳи камбизоатӣ.**

Моддаи 10 Низомнома.

Муҳочират ихтиёрий сурат мегирад ва он ба ҳуқуқи конституционии озодии ҳаракат, интиҳоби ҷойи зист ва амалӣ намудани ҳуқуқ ба меҳнат мувоғиқат мекунад. Барои ин, Ҳадмоти давлатии муҳочират дар якҷоятӣ бо мақомоти даҳлдор ҳамасола рӯйхати муҳочирони ихтиёриро мураттаб сохта, барои тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ме-

намоянд. Усули интихоби муҳочирон, таҳияи ҳуччат ва ба ҷойҳои нави истиқоматӣ фиристонидани оилаҳо хеле ҷиддӣ сурат мегирад. Шарти асосӣ барои муҳочиркунӣ мавҷудияти на камтар аз ду нафар аъзои оилаи қобили меҳнат мебошад.

Дар баробари ин, Низомнома имкони рад намудани муҳочиркуни оиласаро дар назар дорад, ҳатто агар ин оила чунин ҳоҳиш дошта бошад. Инҳо шахсоне мебошанд ки:

1. Қаблан сокин шудаанд ва бе сабабҳои узрнок аз ҳочагии ҷойи омада рафтаанд.

2. Бо сабаби муттасил вайрон кардани интизоми кор аз шуғл сабукдӯш карда шуда буданд.

3. Дар аз он ҷое ки муҳочир шудаанд, қайди доимӣ надоранд.

Барои муҳочиршавӣ сардори оила ба мақомоти Ҳадамоти давлатии муҳочирати ҷойи истиқомат ё ба ҷамоатҳо, мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳалҳо дар ду нусха анкета-ариза пешниҳод менамоянд. Баъд Ҳадамоти давлатии муҳочират дар маҳалҳо ҳуччатҳои пешниҳодшударо меомӯзоад ва ба Ҳадамоти марказии давлатии муҳочират мефиристонанд. Билетҳои муҳочиркунӣ барои гирифтани имтиёз ва кумаки яқвақта, ки қонунгузорӣ пешбинӣ кардааст, асос шуда метавонад. Интиқол аз ҷойи зист ба маҳалли пешбiniшудаи муҳочират, интиқоли амвол ва ҷорво аз ҳисоби буҷаи давлатӣ сурат мегирад, яъне барои муҳочир ройгон аст.

Баъди қӯҷонидан ва ҷобаҷокунонии муҳочир, Ҳадамоти давлатии муҳочират ва ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо аз болои масъалаҳои зерин назорати доимӣ мебаранд:

- 1. Ба рафти тайёрӣ ба қабул, ҷобаҷокунӣ, таъминоти ҳочагидории муҳочирон, мусоидат барои соҳтани манзил.**
- 2. Ба сазовор қабул кардани муҳочирон, таъмини рӯзгор ва ҷойи кор.**
- 3. Барои муҳочирон муҳайёӣ намудани имтиёзҳои муқарраргардида.**
- 4. Ба муҳочирон додани замини наздиҳавлигӣ.**
- 5. Дар маҳалҳо ба муҳочирон аз ҳисоби маблагҳои буҷаи маҳалӣ ҳаддадимкон расонидани кумаки иловагӣ.**
- 6. Ташики таҳсили муҳочирон ва ба онҳо омӯзонидани ихтиносҳои зарурӣ дигар.**
- 7. Ташикил кардани соҳтори муассисаҳои фарҳангии маърифатӣ ва гайра.**

Моддаи 34 Низомномаи 2

Ҳадамоти давлатии муҳочират ва соҳторҳои он дар маҳалҳо аризаҳои ҳоҳишмандон дар ҳусуси ба минтақаҳои дигар қӯҷ баста сокин шуданро ба таври доимӣ ба ҳисоб гирифта, оилаҳоро барои муҳочир кардан интихоб мекунанд, оилаҳои ба ҷойҳои сукунат рафта ва ё баргаштаро ба ҳисоб мегиранд. Гайр аз ин, Ҳадамоти давлатии муҳочират як маротиба дар нимсол ва дар охири сол ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муҳочирати дохилӣ ҳисбот пешниҳод менамоянд.

Дар мавриди муҳочирати оилаҳо дар доҳили мамлакат, сарфи назар аз он ки дар қадом асос ба амал меояд, қоидаҳои дақиқ муқаррар карда шудаанд, ки риояи онҳо барои ҳама мақомот ва ашҳоси амалдор ҳатмӣ ва ин ҳуқуқу озодиҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, татбиқи онҳо аз ҷониби гурезаҳо дар ҳаёти ҳаррӯза ва дар ниҳояти кор, кафили химояи ҳуқуқҳои муҳочирони иҷборӣ мебошад. Ин аз он ҳолат ба миён меояд, ки муҳочирони иҷбории доҳили мамлакат шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд ва онҳо ба эътироғи иловагии он ҳуқуқ ва озодиҳои эҳтиёҷ надоранд, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд. Муҳочирон онҳоро аз даст намедиҳанд, баръакс аз онҳо ба таври воқеъ ҳамарӯза истифода мебаранд ва ҳамчун муҳочири корӣ, иловатан аз он ҳуқуқҳои низ истифода мебаранд, ки барои дар ҷойи нав сокин шудан ва ободу таъмин қардани рӯзгор зарур мебошанд.

Савол ва супоришиҳо

- 1. Таркиби муҳочирони иҷборӣ ва муҳочирони доҳилиро муайян қунед.*
 - 2. Далелҳои муроҷиати доҳилий қадомҳоянд? Моҳияти муҳочирони экологигро шарҳу эзоҳ дӯхед.*
 - 3. Ҳадамоти давлатии муҳочират дар робита ба муҳочирати доҳилий бояд қадом корҳоро иҷро намояд?*
 - 4. Муҳочирати доҳилиро қадом асноди меъёри ҳуқуқӣ танзим менамоянд?*
- Нуктаҳои асосии онҳоро баён созед.*
- 5. Муҳочирони доҳилий аз қадом ҳуқуқҳо барҳӯрдоранд? Бигӯед, ки зимни ин масъала, вазифаҳои ҳадамоти маҳаллии муҳочират ва мақомоти ҳокимиёти маҳаллий аз ҷӣ иборатанд?*
 - 6. Тасаввур қунед, ки шумо муҳочири экологӣ ҳастед. Дар ҷунин ҳолат шумо мақоми иҷтимоии хешро ҷӣ тавр дарк менамоед?*

БОБИ 11. ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ҲУҚУҚИ ГУМАНИТАРӢ

§36. ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ҚОИДАИ ҶАНГ

1. МОҲИЯТ, МАҚОМ ВА МАҲСУСИЯТИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Заминаи асосии рушди инсон ҳудифодакунӣ, зуҳуроти фаъолнокӣ ва ташаббу-скории ў низоми ҳуқуқҳои ба ў додашуда мебошад, ки ҳуқуқҳои инсон номида шудаанд.

Ҳуқуқҳои инсон – асоси ҳаёти шахсияти дар низоми меъёрии ҳуқуқӣ муайянкардашуда мебошад, ки дар сатҳи озодии ў ифода ёфтааст ва шароити зиндагӣ мебошад, инчунин, муносибати байніҳамдигарии ў бо давлат, чомеа ва ашхоси дигар мебошад.

Дар шароити ҳозира, Ҳуқуқҳои инсон ҳамчун низоми ба таври муш-тарак ташаккулёфта якҷо ва ҳамзамон бо соҳаҳои дигари ҳуқуқ омӯхта мешавад.

Ҳуқуқҳои инсон арзиши олии тамаддуни мусосир муаррифӣ мешаванд ва дар мачмӯъ, мақоми ҳуқуқии шахсиятро ифода менамоянд. Онҳо ба ҳама тааллуқдоранд, сарфи назар аз најод, ҷинс, дин, ақидаҳои сиёсӣ, ва ҳоказо, ки онҳо ҳамагонӣ (универсалӣ), баробар ва ҷудошаванда мебошанд. Ҳуқуқҳои инсон аз ҳуқуқҳои сиёсӣ, гражданӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ иборат аст, ки дар Эъломии умумии ҳуқуқи ба-шар, дар конвенсияҳои байналмилаӣ доир ба ҳуқуқи инсон, инчунин, дар қонунҳои давлатҳо пешбинӣ шудааст, пеш аз ҳама, дар Конститу-сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мөҳият ва асо-си ҳуқуқи инсонро ташкил мекунанд.

Ҳуқуқи ҳуқуқҳои инсон чист?

Ҳуқуқи ҳуқуқҳои инсон низоми ҳуқуқ ва озодиҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, гражданӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангие мебошад, ки ба ҳар кас дода шудааст ва он муносибатҳои инсонро бо давлат, чомеа ва фардҳои алоҳида муайян месозад.

Ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ (гуманитарӣ) қисми таркибии ҳуқуқи ҳуқуқҳои инсонро ташкил медиҳад.

Ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ чист?

Дар зери ибораи «ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ» қарордодҳои байналмилаӣ ва қоидаҳои муқаррарии, ки ба иҷрои вазифаҳои башардӯстии бевосита нигаронида шудаанд, фаҳмида мешавад.

Мақсади асосии ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ, химоя карда-ни ҳуқуқи инсон дар шароити ҷанг мебошад.

Ҳамаи афрод дорои ҳуқуқҳои баробар мебошанд ва онҳо ба таври доимӣ беист амал мекунанд. Ин аст имкони фароҳамомадаи амал дар ин ва ё он ҳолат бо мақсади қонеъ гардонидани манфиатҳои худ. Ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ на ҳамчун номгӯйи ҳуқуқҳо ташаккул ме-

ёбад, балки вазифаҳоанд, ки дар мавриди низоъҳои мусаллаҳона бояд ичро карда шаванд. Ҳукуқи байналмилалии башардӯстӣ низ, чун ҳукуқи ҳуқуқҳои инсон, ба норавоии табъиз дар мавриди ҳимояи қурбониёни ҷанг асос ёфтааст.

2. ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ҲУҚУҚИ БАШАРДӮСТИ МУВОФИҚИ КОНВЕНСИЯҲОИ ЖЕНЕВА. Ҳукуқи башардӯстӣ ҳуқуқҳои асосии инсонро ҳангоми низоъҳои мусаллаҳона ҳимоя мекунад, ки аз онҳо, аз ҳама муҳимаш, ҳуқуқ ба ҳаёт мебошад. Аз ҷумла, шахсеро, ки дар ихтиёри рақиб аст, қатл кардан мумкин нест. Ӯ дар зери ҳимояи Конвенсияҳои Женева соли 1949 мебошад, ки он то як дараҷа аз тарики Протоколи иловагии 1 соли 1977 ҷаҳони ҷаҳонӣ шудааст. Аз ҳама муҳимаш, дар ин Протокол муайян шудааст, ки қадом воситаҳои пешбуруди ҷанг мумкин аст, то ки таҳдид ба ҳаёти аҳолии гражданий кам карда шавад. Протокол истифодаи гурунагиро дар байни аҳолии гражданий ҳамчун усули пешбуруди амалиёти ҷангӣ ва инчунин, нест кардан захираҳои барои зиндагии аҳолӣ зарур (маводи ғизӣ, об ва гайра)-ро манъ мекунад. Санади мазкур ташкили минтақаҳои маҳсусро дар назар дорад, ки аз объектҳои ҳарбӣ озоданд ва онҳо мавриди ҳамла қарор намегиранд.

Нишондоди муҳим, ки дар Конвенсияҳои Женева ва Протокол ба он инъикос ёфтааст, нисбати он аст, ки захмбардоштагонро бояд ёрии тиббӣ таъмин карда шавад, барои зинда мондани онҳо шароити зарурӣ муҳайёе карда шавад ва гайра.

Ҳукуқи башардӯстӣ қисмати беҳимоямондаи аҳолиро аз сўйистеъмоли ҳокимияти давлатӣ пуштибонӣ мекунад. Механизмҳои ҳукуқи байналмилалии башардӯстӣ танҳо дар ҳолати ҷанг ба кор бурда мешаванд. Ба таври дигар гӯем, ҳукуқи байналмилалии башардӯстӣ, қисми он ҳукуқи ҳуқуқҳои инсон мебошад, ки дар ҳолати низоъҳои мусаллаҳона мавриди истифода қарор мегирад. Ҳукуқи байналмилалии башардӯстӣ дар ҳолатҳои дигари фавқулода низ ба кор бурда мешавад.

Ҳукуқи байналмилалии башардӯстӣ низоъҳои мусаллаҳонаро ба ду навъ чудо мекунад – низоъи мусаллаҳонаи байналмилалий ва низоъи мусаллаҳонаи гайрибайналмилалий. Асос барои ин фарқ сарҳади давлатӣ мебошад.

Ба миён омадани низоъи байналмилалии мусаллаҳона барои истифодаи Конвенсияҳои Женева асос мегардад, ҳатто дар он сурате ҳам, ки агар яке аз давлатҳо ҳолати ҷангро эътироф намекунад. Дар ҷунин ҳолатҳо ҳукуқи байналмилалии башардӯстӣ ба таври худ ба худ (автоматӣ) ба кор медарояд, яъне, мавҷудияти низоъ худ ҳолати кофӣ аст барои ба кор бурдани ҳукуқи башардӯстӣ.

Низоъи мусаллаҳона чист?

Низоъи мусаллаҳона истифодаи қувва аз тарафи як давлат, ба муқобили давлати дигар мебошад. Бояд қайд кард, ки он аз тарафи хукуки байналмилалии башардӯстӣ маҳз ҳамин хел шуморида мешавад, сарфи назар аз сабабҳои низоъ, инчунин, сарфи назар аз он, ки оё давлати таҷовуз муқобилият нишон медиҳад ё на.

Навъи дигар – низоъи мусаллаҳонаи дорои моҳияти гайрибайналмилалӣ мебошад. Низоъи мусаллаҳонаи гайри байналмилалӣ бархӯрди мусаллаҳонае мебошад, ки дар ҳудуди як давлат сурат гирифтааст.

Сабаби ба амал омадани низоъҳои мусаллаҳонаи дорои моҳияти гайрибайналмилалӣ мумкин аст дар натиҷаи риоя карда нашудани хукуқҳои ақаллиятҳои миллӣ ё вайрон кардани хукуқҳои инсон аз тарафи режимҳои диктаторӣ, ё ки барҳам ҳӯрдани ҳокимияти ҳукumat, ки дар натиҷаи он гурӯҳҳои гуногун барои ҳокимият мубориза мебаранд, арзи вучуд мекунанд. Бо ҳамин сабаб, давлатҳо дарк кардаанд, ки зӯроварӣ ва истифода аз аслиҳа дар мавриди ҷангҳои шаҳрвандӣ ҳамон гуна қулфат ва ҳаробиҳоро ба вучуд меоварад, ки дар мавриди ҷангни байни давлатҳо сурат мегирад. Ин ҳолат дар ниҳояти кор истифодаи меъёрҳои хукуки башардӯстиро ба миён овард, аз чумла, дар мавриди низоъҳои мусаллаҳонаи моҳияти гайрибайналмилалӣ дошта ҳам.

Ҳамин тарик, хукуқи байналмилалии башардӯстӣ дар шароити имрӯза восита ва усулҳои муборизаро ҳангоми низоъҳои дохилӣ маҳдуд месозад ва доираи ҳимояи башардӯстиро дар мавриди ҷангҳои шаҳрвандӣ вассеъ менамояд.

3. ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ БАШАРДӮСТИЙ ҲАМЧУН ҚИСМИ ТАРКИБИИ ҲУҚУҚИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН. ҲББ вакте густариш ёфт, ки истифодаи қувва афзори қонунии сиёсати давлатӣ, воситаи ҳалли баҳс дар байни давлатҳо ба ҳисоб рафт. Мақсади асосие, ки хукуқи байналмилалии башардӯстӣ дорад – муваффақшавӣ ба мувозинат дар байни талабот ба зарурати ҳарбӣ ва башардӯстӣ мебошад. Амалҳои алоҳидай ҳарбӣ аз дидгоҳи хукуқи байналмилалии башардӯстӣ рад карда мешаванд, масалан, истифодаи модда ва газҳои заҳрнок. Инчунин, истифодаи тадбирҳои дорои моҳияти ҳарбидошта зарур аст, то ки ба ашҳоси шаҳрвандӣ кам зарар расонида шавад.

Файр аз ин тадбирҳо, нишондодҳое низ вучуд доранд, ки истифодаи меъёрҳоро нисбати ҳимоя маҳдуд месозанд, масалан, ҳайати тиббӣ набояд мавриди объекти ҳамла гарданд, истиносно аст мавридҳое, ки он дар амалиёти ҳарбӣ бевосита иштирок менамояд. Файр аз ин, тарафҳо вазифадоранд, ки барои ҷустуҷӯи маҷрӯҳон ва ҳалокшудагон тадбирҳо андешанд.

Қарордодҳои дорои моҳияти умумӣ моддаҳоеро инъикос намудаанд, ки ба хукуқи инсон даҳл дошта, ба қисман боздоштани амали нишондодҳои онҳо ҳангоми ҷанг ё ҳангоми ҳолатҳои дигари фавқулода роҳ медиҳанд.

4. ПРИНСИПХОИ АСОСИИ ИСТИФОДА АЗ ҚУВВА. Чун қоида усулҳои асосии зерин ишора мешаванд:

Хадди кифояи истифода аз қувва;

Манъи ҳамла ба аҳолии граждани;

Зарурати фарқ дар байни ашхосе, ки дар амалиёти ҳарбӣ иштирок мекунанд ва ашхоси граждани.

Бо мақсади маҳдуд намудани оқибатҳои низоъҳои мусаллаҳона маҳдуд намудани интихоби усулҳо ва воситаҳои пешбурди ҷанг аҳамияти қалон пайдо менамояд, ки дар бораи он дар моддаи 35-и Протоколи 1 Конвенсияи Женева (1949) зикр ёфтааст, ки он ба қурбониёни низоъҳои мусаллаҳонаи байналмилалӣ даҳл дорад.

Нишиондодҳо чӣ мегӯянд?

Дар мавриди ҳар низоъи мусаллаҳона ҳукуки тарафҳое, ки дар ҳолати низоъ қарор доранд, дар интихоби усул ва воситаҳои пешбурди ҷанг номаҳдуд нестанд. Истифода аз аслиҳа, снарядҳо, моддаҳо ва усулҳои пешбурди амалиёти ҷангие, ки қудрати аз ҳад зиёди ҳаробсозӣ доранд манъ мебошад.

Истифода аз усул ва воситаҳои пешбурди амалиёти ҷангие, ки мақсадашон аз ба муҳити табиӣ расонидани заҳари бузург ва ё интизорӣ аз чунин заҳари ҳамагонӣ ва дарозмуддат иборат аст, манъ карда шудааст.

Ин манъкуниҳо дар чӣ ифода меёбанд?

Онҳо пеш аз ҳама, дар манъи усулҳои гайриинсонии пешбурди ҷанг ифода меёбанд, то ки навъҳои аслиҳаи қатли ом ва усули пешбурди ҷанг истифода нашаванд. Ба ин навъҳо мансубанд: парчами сафед, хилаҳои ҳарбӣ, ба монанди пинҳон кардан, амалиёт ва аҳбори дурӯғин, истифодаи нишонаҳои фарқунанда ҳилофи таъйиноти онҳо, маҳсусан нишонҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар.

Намуди дигари тадбир манъи навъҳои аслиҳа мебошанд, ки истифодаи онҳо дар низоъҳои мусаллаҳонаи байналмилалӣ манъ аст. Ба навъи мушахҳаси аслиҳа ва яроқе, ки аз тарафи Конвенсия аз 10 декабря соли 1980 манъ карда шудааст, мина ва дом-мина, аслиҳаи оташбор доҳиланд. Истифодаи аслиҳаи қатли ом, аз он ҷумла газҳои заҳролуд, ки аз тарафи Протоколи Женевагии соли 1925 манъ шудаанд, боиси нигаронии ҷиддӣ мебошад, инчунин, истифодаи аслиҳаи кимиёвӣ, бактереологӣ ва заҳролуд низ манъ аст.

Аз дидгоҳи ҳукуки башар, аслиҳаи ҳастай дорои ҳатари маҳсусан бузург аст. Дар шароити муносир, як силсила қарордодҳое мавҷуданд, ки маҳсус ба танзими муносибатҳо дар ин соҳа равона карда шудаанд. Барои мисол, метавон ба Шартнома доир ба паҳн накардани аслиҳаи ҳастай аз 1 июляи соли 1968, Шартнома доир ба пажӯҳиш ва истифодаи фазои қайҳон (1967), Шартнома доир ба манъи дар баҳр, уқёнусҳо ва қаъри онҳо кор гузоштани аслиҳаи ҳастай (1971) ва гайра ишора кард.

5. ХИМОЯИ АШХОСИ ГРАЖДАНӢ ВА АҲОЛИИ ГРАЖДАНӢ.

Хуқуки байналмилалии башардӯстӣ миёни ашхоси гражданӣ ва аҳолии гражданӣ фарқ қоил аст.

Ашхоси гражданӣ

Шахси гражданӣ ҳар касе мебошад, ки на ба хизматчиёни ҳарбӣ, на ба фидоиён, аъзои дастаҳои ихтиёрӣ мутааллиқанд ва ҳаракатҳои муқовимат ё ашхоси дигар, ки ба таври ошкоро аслиҳа доранд ва қонуну қоидаҳои ҷангро риоя мекунанд (Моддаи 50, Протоколи 1).

Аҳолии гражданӣ

Аҳолии гражданӣ аз ҳамаи онҳое иборат аст, ки ашхоси гражданӣ мебошанд (Моддаи 50, Протоколи 1).

Ба ашхоси гражданӣ ва аҳолии гражданӣ ҳаргиз ҳамла кардан мумкин нест; моддаи 51, Протоколи 1 ҳодисаи зӯроварӣ ё таҳдидро, ки дар байни аҳолӣ тарсу вахмро ба вучуд меоварад, инчунин, ҳодисаҳои алоҳидаи террористиро манъ мекунад. Аҳолии гражданӣ набояд барои ҳимояи объектҳои ҳарбии рақиб ҳамчун сипар истифода бурда шавад. Ҳамла ба аҳолии гражданӣ ё ашхоси алоҳидаи гайринизомӣ низ манъ аст.

Меъёрҳои хуқуки башардӯстӣ, муносибати башардӯстонаро бо баъзе гурӯҳҳои ба ҳимоя эҳтиёҷманди аҳолии гражданӣ дар назар дорад, аз чумла, занон, кӯдакон, пиронсолон, мачрӯҳон ва беморон.

Ҳангоми низоъҳои мусаллаҳона, занҳо ба гурӯҳи ашхосе тааллук доранд, ки онҳо бояд дар асоси Конвенсияи Женева ҳамчун мардуми гайринизомӣ мавриди ҳимоят қарор бигиранд. Нисбати онҳо усули муносибати башардӯстона ба кор бурда мешавад, ки он эҳтироми ҳаёт, даҳлнопазирии ҷисмонӣ, равонӣ ва манъи ҷазои ҷисмонӣ, шиканча ва гайраро дар назар дорад. Занон маҳсусан аз истифодаи ҳама гуна сӯйкасад ба номус, мачбур намудан ба амали нангин ва умуман, сӯйкасад ба ахлоқи онҳо ҳимоя карда мешаванд, сарфи назар аз мансубияти миллӣ, находӣ, синну сол ва мақоми иҷтимиаишон.

Гурӯҳи дигари ашхосе, ки ба ҳимоя эҳтиёҷманданд, кӯдакон мебошанд. Онҳо ҳангоми низоъҳои байналмилалӣ зери ҳимояи Конвенсияи Женева мебошанд. Кӯдакон ҳамчун як қисми аҳолӣ ба хуқуки байналмилалии башардӯстӣ фаро гирифта мешаванд ва мутаносибан, аз ҳимоя ва ёрӣ барҳӯрдор мебошанд. Ин ба он маънист, ки роҳи расонидани марсулай (посилка)-и барои кӯдакон муайяншуда, расонидани ёрӣ ба муассисаҳои қи кӯдакон зери сарпарастии онҳо қарор доранд ва гайра, боз аст.

Меъёрҳои хуқуки башардӯстӣ муносибати маҳсусро нисбат ба заҳмбардоштагон ва беморон дар назар доранд. Онҳо, сарфи назар аз он, ки ба қадом тарафи низоъ тааллук доранд, ба эҳтиром ва ҳимоя фаро гирифта шуда аз сӯйкасади эҳтимолӣ ба даҳлнопазирии шахсият ҳимоя карда мешаванд.

6. КОМБАТАНТХО. Дар низоъҳои мусаллаҳонаи байналмилалий қисмати асосии ширкаткунандагонро комбатантҳо ташкил медиҳанд.

Киро ҷанговар номидан мумкин аст?

Ашхоси ба ҳайати нерӯҳои мусаллаҳи тарафҳои низоъ доҳилбуда, ки дар ҳолати низоъ қарор доранд, ҷанговар мебошанд, яъне онҳо ҳукуқ доранд бевосита дар амалиёти ҳарбӣ ширкат варзанд.

Меърҳои ҳукуки байналмилалии башардӯстона муносибати инсондӯстона нисбат ба асирони ҳарбиро дарбар мегиранд.

Ҷӣ қасоне асирони ҳарбӣ мебошанд?

Асирони ҳарбӣ ашхоси аз ҳайати нерӯҳои мусаллаҳи яке аз тарафҳои дар низоъи мусаллаҳона ширкаткунанда иборат мебошанд, ки ҳангоми низоъи байналмилалии мусаллаҳона ба асорат афтидаанд.

Асирони ҳарбӣ ҳолати ҳукуқии худро аз лаҳзай ба асорат афтодан ва то ба ватани худ баргаштан нигоҳ медоранд.

Конвенсияи сеюми Женева шартҳои муносибат бо асирони ҳарбиро ба таври муфассал муайян намудааст. Асирони ҳарбӣ набояд гирифтори шиканча ва муносибати золимона гарданд, ба онҳо бояд бо хешу табор мукотиба кардан, гирифтани марсула (посилка), иҷозат дода шавад, ҳамин ки вазъи саломатии беморҳои вазнин имкон дихад, онҳо бояд фавран ба қишивари шаҳрвандӣ ё ҷойи истиқомат фиристонида шаванд ва гайра.

Савол ва супоришиҳо

1. *Барои ҳимояи ҳукуқи инсон қадом қондаҳои байналмилалии пешбуруди ҷанг вуҷуд доранд? Онҳоро номбар карда, шарҳу эзоҳ дигҳед.*

2. *Моҳияти ҳукуқи байналмилалии башардӯстонаро баён кунед. Ҳукуқи башардӯстона ба низоъҳои мусаллаҳона чӣ муносибат дорад?*

3. *Бо қадом сабабҳо Конвенсияҳои Женева ва Протоколҳои Иловагайи онҳо таҳия шудаанд?*

4. *Аз назари башардӯстона дар пеш бурдани ҷанг қадом усулҳои байналмилалий вуҷуд доранд? Барои баёни онҳо мисолҳои мушаҳҳас биёред.*

5. *Барои ҳимояи афроди гайринизомӣ ва мардуми гайринизомӣ қадом меъёрҳои ҳукуқи башардӯстона вуҷуд доранд?*

6. *Ба зергуруҳҳо тақсим шуда, донор ба ҳимояи ҳукуқи ашхоси гайринизомӣ, мардуми гайримулӣ, қӯдакон, занон, пиرونсолон, маҷрӯҳон ва ҷангварон супоришиҳои воқеӣ таҳия намоед.*

§37. КОНВЕНСИЯҲОИ ЖЕНЕВА

1. АСОСИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ БАШАРДӮСТОНА. Асоси ҳукуқи байналмилалии башардӯстонаи мусаллаҳонаи байналмилалии башардӯстонаи мусаллаҳонаи муррабӣ ба Конвенсияи Женева аз 12 августи соли 1949 ва ду Протоколи Иловагай ба Конвенсияҳои мазкур (аз 8июни соли 1977) ташкил медиҳанд, ки онҳо ба хифзи қурbonиёни ҷанг бахшида шудаанд.

Ҳар яке аз ин Конвенсияҳо меъёрҳо дар бораи гурӯҳҳои муайянӣ афродро дар бар гирифтааст, ки қурбонии ҷанг шудаанд. Ҳамин тарик, Конвенсияи 1 дар назар дорад: он ашхосе, ки дар амалиёт ҳарбӣ бевосита ширкат намекунанд, аз ҷумла, он ашхосе аз ҳайати нерӯҳои мусаллаҳ, ки силохи худро ба замин гузошта ва ё бо сабаби дигар аз ҷанг баромадаанд, ҳуқуқи муносибати башардӯстонаро доранд, сарфи назар аз на-жод, ҷинс, ранги пӯст, дин, баромад ва ҳолати молумулкӣ онҳо.

Бо ҳамин мақсад, дар Конвенсия амалҳои зерин манъ шудааст:

Сӯиқасд ба ҳаёт ва даҳлнопазирӣ ҷисмонӣ, аз ҷумла, ҳамаи навъҳои қуштор, маъюб кардан, муносибати золимона ва шиканча.

Гаравгон гирифтан.

Сӯиқасд ба шаъну шарафи инсон, аз ҷумла муносибати таҳқиромез ва ҳилоғи қадру қимати инсон.

Махкум кардан ва ба иҷро расонидани ҷазо бе қарори пешакии суд.

Чунин меъёрҳоро ҳамаи Конвенсияҳои дигар ҳам инъикос кардаанд.

2. МАВЗӮИ КОНВЕНСИЯИ ЯКУМИ ЖЕНЕВА.

Конвенсияи Якуми Женева мақоми афроди бемор ва маҷрӯҳро дар артишҳои амал-кунанда муайян намудааст. Аз ҷумла, маҷрӯҳон ва беморон бояд дар ҳар ҳолат аз пуштибонӣ ва ҳимояи давлат истифода баранд, аз сабаби он ки ашхоси номбурда зери ҳокимияти давлат мебошанд, онҳо бояд ба муносибат ва нигоҳубини башардӯстона фаро гирифта шаванд, давлат набояд аз рӯйи мансубияти миллӣ, ҷинс, наҷод ва ғайра ба табъизи ин ашхос роҳ дихад. Сӯиқасд ба ҳаёт ва шахсият, ба шиканча гирифтор на-мудан, мавриди санчиши биологӣ қарор додан, дидою дониста бе ёрии тиббӣ мондани онҳо ва ғайра манъ аст. Эҳтироми махсус нисбати за-ноне зикр ёфтааст, ки бемор ва маҷrӯҳ мебошанд. Агар давлат маҷбур шавад, ки маҷrӯҳон ва беморони худро дар қalamрави душман гузорад, пас давлат, бояд то он андозае, ки амалиёти ҳарбӣ имкон медиҳанд, ҳамроҳи ин беморон қисми ҳайати тиббӣ ва доруворию асбобҳоро ба-рои нигоҳубини онҳо гузорад.

Нишондоди ниҳоят муҳим дар моддаи 15 Конвенсияи 1 инъикос гар-диддаст, ки мувоғиқи он ҳар вақт ва маҳсусан, баъди қатъ гардидани ҷанг, тарафҳо, ки дар ҳолати ҷанг мебошанд, тамоми ҷорҳоро барои он меандешанд, ки заҳмбардоштагон ва беморонро пайдо намоянд онҳоро аз горат шудан ҳимоя кунанд, нигоҳубини онҳоро таъмин на-моянд. Онҳо бо мақсади аз майдони муҳориба берун овардан, ба ҷойи бехатар интиқол додани заҳмбардоштагон, инчунин, табодули асирон ё андешидани тадбирҳо барои аз минтақаи мавриди муҳосира ва ишғол қароргирифта кӯҷонидани онҳо ҳақ доранд, метавонанд ки дар бораи сулҳ ва оташбас қарордод ба имзо расонанд.

Тарафҳои даргир ҳаддалимкон бояд ҳамаи маълумотро ба қайд гиранд, то муайян гардидан шахсияти маҷрӯҳон, беморон ва фавтидагонни тарафҳои ҷанг осонтар гардад.

Ба манфиати маҷрӯҳон ва беморон, ҳокимияти ҳарбӣ метавонад ба аҳолӣ бо даъвати зерин муроҷиат намояд: ихтиёриён метавонанд маҷрӯҳон ва маризонро интиқол дода, (зери назорати худ), нигоҳубин кунанд. Дар баробари ин, давлат бояд ихтиёриёнро, ки чавобан ба ин даъват амали савоб нишон медиҳанд, пуштибонӣ кунад ва ба онҳо имтиёзҳо диҳад. Ҳокимияти низомӣ вазифадор аст, ки ба аҳолӣ ва муассисаҳои эҳсонкор дар навоҳии мавриди истило қароргирифта иҷозат диҳад, то ки мувоғики ҳоҳиши худ захмбардоштагон ва маризонро бароварда, ба онҳо ёрии зарурӣ расонанд ва нигоҳубин кунанд.

Ғайр аз ин, бо мақсади ба захмбардоштагон ва беморон расонидани ёрии зарурии тиббӣ, муассисаҳои санитарӣ ва ҳадамоти сайёри санитарӣ, ҳайати шахсии онҳо аз пуштибонии тарафҳое истифода мебаранд, ки дар ҳолати ҷанг қарор доранд. Воситаҳои нақлиёте, ки маҷрӯҳон ва беморонро интиқол медиҳанд ва ашёю биноҳое, ки ба манфиати онҳо истифода бурда мешаванд, ба чунин пуштибонӣ фаро гирифта мешаванд.

3. МАВЗӮИ КОНВЕНСИЯИ ДУЮМИ ЖЕНЕВА. Конвенсияи Дуюми Женева нисбати захмбардоштагон, беморон ва ашхосе истифода бурда мешавад, ки дар натиҷаи сарнагуншавии киштӣ (ҳавопаймо низ дар назар дошта шудааст) ба ин ҳолат гирифтор шудаанд.

Чун Конвенсияи I, ин Конвенсия низ мамлакатҳоеро, ки дар ҳолати низоъ қарор доранд, вазифадор мекунад, ки нисбати захмбардоштагон, беморон ва дар натиҷаи сарнагуншавии киштӣ заардидагон муносибат ва нигоҳубини башардӯстонаро таъмин намоянд. Ҳар гуна сӯиқасд ба ҳаёт ва шахсияти ин ашхос қатъиян манъ аст, яъне куштан, ба шиканча, таҷрибаи биологӣ ва таҷрибаи дигар гирифтор намудани онҳо манъ карда шудааст.

Тарафҳои даргир ба судҳои ҳарбӣ ҳуқӯқ медиҳанд баргардонидани захмбардоштагон, беморон ва аз сарнагуншавии киштиҳо заардидагони дар госпиталҳои киштиҳои ҳарбӣ ва госпиталҳои ҷамъиятҳои эҳсонкор ё дар ҷойҳои дигар бударо талаб намоянд, ба шарте ки вазъи саломатии онҳо барои ба мамлакати шаҳрвандиашон баргаштан имкон диҳад.

Конвенсия мамлакатҳои даргирро вазифадор кардааст, ки баъд аз ҳар як муҳориба онҳо тамоми ҷораҳои заруриро андешанд, то ки заардидагони киштии сарнагуншударо пайдо намоянд, ба қайд гиранд ва ҳамаи маълумотро дар бораи шахсияти онҳо сабт кунанд ба горатшавии онҳо роҳ надиҳанд ва ба нигоҳубини зарурӣ фаро гиранд. Ҳар маротиба доир ба бо роҳи баҳрӣ аз минтақаи мавриди муҳосира кӯҷонидани (эвакуатсияи) маҷрӯҳон ва беморон қарордод ба имзо расонида мешавад.

Дар назар дошта мешавад, ки киштиҳои госпитол, ки барои расонидани ёрӣ ба беморон, захмбардоштагон, аз сарнагуншавии киштӣ зарардиагон ва бурдани онҳо пешбинӣ шудаанд набояд мавриди ҳамла ва ё горат қарор гиранд; онҳо бояд бо эҳтиром ба ҳимоя фаро гирифта шаванд. Муассисаҳои соҳилӣ, киштиҳои госпиталбуда, ҷамъиятҳои миллии Салиби Сурх, нақлиёти беҳдоштӣ ва ҳайати кормандони госпитал ва ғайра аз пуштибонӣ истифода мебаранд.

4. МАВЗӮИ КОНВЕНСИЯИ СЕЮМИ ЖЕНЕВА. Конвенсияи Сеюми Женева ба масъалаи муносибат ба асирони ҳарбӣ баҳшида шудааст.

Ашхосе асирони ҳарбӣ мебошанд, ки аз ҳайати шахсии Қувваҳои Муссалҳи тарафҳое, ки дар ҳолати низоъ қарор доранд, ба асорати тарафи муқобил афтодаанд; фидоиён ва дастаҳои ихтиёри, ҳаракати муқовимат ва ашхоси дигаре, ки ба тарзи муайян муташаккиланд, аломати фарқунанда ва ошкоро аслиҳа доранд, қонуну қоидаҳои ҷангро риоя мекунанд, низ ашхоси ҳарбӣ мебошанд.

Нишондодҳои Конвенсияи III нисбати асирони ҳарбӣ аз ҳамон лаҳзае ба кор бурда мешаванд, ки онҳо ба асорати тарафи муқобил афтолодаанд ва то озодшавии пурра ва ба мамлакати шаҳрвандӣ баргаштанд. Конвенсия тарафҳои низоъро вазифадор мекунад, ки нисбати асирони ҳарбӣ башардӯстона муносибат намоянд. Ҳар иқоми ғайриқонунӣ, ки ба марги асири ҳарбӣ оварда мерасонад ё саломатии ўро зери ҳатари ҷиддӣ мегузорад, манъ аст ва ба он ҳамчун ҳодисаи ба таври ҷиддӣ шикастани Конвенсияи мазкур баҳо дода мешавад. Аз ҷумла, асири ҳарбиро маъюб кардан ва ё мавриди таҷриба қарор додан мумкин нест. Ӯ нисбати ҳаргуну зӯроварӣ, таҳқир аз ҳимоя истифода мебарад.

Давлате, ки асирони ҳарбӣ дар ихтиёри он мебошанд, уҳдадоранд, ки дар сурати ниёз асирони ҳарбиро бо сару либос ва гизо таъмин кунанд ва ба онҳо ёрии зарурии тиббӣ расонанд. Онҳо бояд бо шаҳодатномаи мамлакате, ки ў дар он ҷо аст, таъмин бошад. Шароити нигоҳдории асирони ҳарбӣ бояд ҳамон тавре бошад, ки дар артиши мамлакати асирдор вуҷуд дорад. Ҳонае, ки онҳо зиндагӣ мекунанд, бояд гарм бошад, рӯшной дошта, намнок набошад, меъёри шабонарӯзии гизо чи аз рӯйи миқдору сифат ва чи аз рӯйи гуногуни худ бояд басанда бошад. Асирони ҳарбӣ бояд бо ёрии тиббии хуб таъмин бошанд, ҳар сари ҷанд вақт аз санчиши тиббӣ гузаронида шаванд.

Конвенсия ба тарафҳои даргир барои ба имзо расонидани қарордод оид ба масоили вобаста ба вазъи асирони ҳарбӣ имкониятҳои васеъ фароҳам меовараад: онҳо аз ҳамаи афзалиятҳои қарордодҳо дар тӯли даврае, ки нисбати онҳо Конвенсия истифода мешавад, истифода мебаранд.

Қисмати IV қоидай ниҳоят мухимро дар бар мегирад, ки он баргардонаидани захмбардоштагон ва беморон, инчунин, озодкунӣ ва баргардоидани асирони ҳарбири баъди анҷоми амалиёти ҳарбӣ дар бар мегирад.

5. МАВЗӮИ КОНВЕНСИЯИ ЧАҲОРУМИ ЖЕНЕВА. Дар байни Конвенсияҳои Женева Конвенсияи IV мақоми маҳсусро ишғол менамояд, ки он қоидаҳои мӯкаммал дар бораи аҳолии шаҳрвандӣ ҳангоми ҷангро мӯқаррар менамояд.

Таҳти ҳимояи Конвенсияи IV қадом афрод қарор доранд?

Инҳо ашҳосе мебошанд, ки дар ҳолати низоъ ё истило ба ҳар навъе дар асорати тарафе меафтанд, ки онҳо дар вазъияти низоъ ё истилои мамлакати дигар буда, шаҳрванди он нестанд (Моддаи 4, Конвенсияи IV).

Нишондодҳои Конвенсияи мазкур ҳамаи аҳолӣ, сарфи назар аз миллиат, најод, дин ва гайраро фаро мегирад. Дар назар дошта шудааст, ки минтақаҳои беҳдоштӣ ва амниятӣ барои таъмини бехатарии беморон, мачрӯҳон, пиронсолон, кӯдакони то 15-сола, занҳои ҳомила ва модарони дорони кӯдакҳои то 7-сола бояд ё то оғози амалиёти ҳарбӣ ва ё баъди оғози онҳо ташкил карда шаванд. Тарафҳои даргир метавонанд дар бораи ташкили минтақаҳои бетараф барои ҳимояи гурӯҳҳо мувофиқа оянд.

Минтақаҳои бетараф.

Минтақаҳои бетараф эътироф карда мешаванд, ки дар ноҳияҳои даргир барои ҳимояи ҳамаи одамон аз хатари ба ҷанг алоқаманд бидуни тафовут дар амалиёти ҳарбӣ ширкат накардаанд, ё ки минбаъд дар амалиёти ҳарбӣ ширкат намекунанд ва ё дар мавриди ҳузур дар ин минтақаҳо минбаъд ягон хел корҳои моҳияти ҳарбидоштаро иҷро намекунанд (Моддаи 15, Конвенсияи IV).

Қисмати II-и Конвенсияи IV меъёрҳои ҳимояи умумиро пешбинӣ намудааст, ки он ҳамаи ашҳоси дар низоъи мусаллаҳона номбурдаро фаро мегирад. Ин кафолати расонидани ёрии тиббӣ ба онҳое, ки ба ҳамлу нақли мачрӯҳон ва беморон эҳтиёҷдоранд, сабук карданӣ ранчи кӯдакон, таъмини расонидани ҳабар ба аъзои оила дар бораи чойи ҳузур ва аз онҳо қабул намудани аҳбори дорони моҳияти оилавиро дар назар дорад. Тарафҳои, ки дар ҳолати низоъ қарор доранд, вазифадоранд дар ҳамроҳшавии оилаҳои аз ҳам ҷудошуда мусоидат намоянд, усули эҳтироми шаҳсият, шаъну шараф, ҳукуқҳои оилавӣ, эътиқодҳои динӣ, урфу одат ва анъанаҳоро риоя кунанд. Онҳо ба муносабати башардӯстона ва ҳимоя ҳақдоранд, муносабати золимона ва гаравгон гирифтани онҳо манъ аст. Конвенсия, инчунин, ҳукуқи хориҷиёнро дар ҳусуси тарқ намудани қаламрави тарафҳои даргири низоъ муайян намудааст; Конвенсия ба давлатҳои узв доддани шаҳсери, ки дар зери сарпарастии он аст, ба давлати дигаре, ки ба Конвенсияи мазкур имзо нагузаштааст; Конвенсия ба давлатҳои узв доддани шаҳсери, ки мумкин аст бинобар ақидаҳои сиёсӣ

ва динии худ мавриди таъқибот қарор гиранд, манъ кардааст. Конвенсияи IV дар маҷмӯъ, қоидоҳоеро муқаррар мекунад, ки мувофики онҳо ҳимояи ашхоси гражданий дар қаламрави тарафи муқобил қарор дошта, таъмин карда мешавад.

6. ПРОТОКОЛҲОИ ТАҚМИЛИ КОНВЕНСИЯҲОИ ЖЕНЕВА.

Конвенсияҳои мазкур мавзӯи ҳимояи аҳолии гражданий аз таъсири бевоситаи ҷангро дар бар намегиранд. Аз ин рӯ, Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх, ду Протоколи изофӣ ба Конвенсияҳои Женеваро таҳия намуда, ба Конфронси Дипломатӣ пешниҳод кард, ки онҳо 8 июни соли 1977 қабул карда шуданд.

Протоколи I аз меъёрҳои наве иборат аст, ки он ба низоъҳои байналмилалии мусаллаҳона даҳл дорад: Конвенсияҳо ва Протоколи I дар ҳамаи ҳолатҳо мавриди истифода қарор мегиранд ва онҳо то қатъ гардидани амалиёти ҷангӣ дар байнӣ давлатҳои даргир эътибор доранд.

Протоколи I конвенсияҳои Женеваро дар ҳусуси ҳимояи беморон ва ашхосе, ки дар натиҷаи сарнагуншавии қиштӣ зарар диданд, пурра мекунад. Протокол манъи расонидани зарари дарозмуддат ба муҳити табиатро низ инъикос кардааст. Протокол ба ҳимояи аҳолии мулкӣ ва объектҳои гражданий дикқати чиддӣ додааст. Тарафҳои даргир вазифадоранд, ки аҳолии мулкӣ (гражданий) ва комбатантҳо, инчунин, объектҳои гражданий ва объектҳои ҳарбиро аз ҳамдигар фарқ кунанд ва амали ҳудро мувофиқан танҳо ба муқобили объектҳои ҳарбӣ равона созанд. Дар маҷмӯъ, Протоколи I конвенсияҳои Женеваро дар робита ба қурбониёни ҷанг ва ҳимояи ҳукуқҳои онҳо дар шароити ҷангӣ ғанӣ гардонид.

Протоколи II аз 8 июни соли 1977 ба Конвенсияи Женева иловайи зиёд доҳил намуд, ки он ба низоъҳои мусаллаҳонаи дорони моҳияти ғайрибайналмилалий баҳшида шуда, доираи ҳимояи башардӯстиро ҳангоми ҷангҳои шаҳрвандӣ васеъ мегардонад.

Протоколи II дар таърихи ҳукуқ бори нахуст меъёрҳоеро муайян намудааст, ки ҳамла ба аҳолии гражданий ва истифодаи кувваро ба муқобили ашхоси алоҳидай гражданий манъ мекунанд.

Протоколи II дар маҷмӯъ, ҳимояи аҳолии мулкӣ, ҳимоя ва нигоҳубини беморон, заҳмбардоштагон ва заардидағони сарнагуншавии қиштиҳо ва тартиби муҳофизати объектҳоро муқаррар мекунад.

7. КБСС ВА ҲУҚУҚИ БАШАРДӮСТОНА.

Дар ташаккули ҳукуқи байналмилалии башардӯстона ва таъмини ҳукуқҳои одамон дар мавриди низоъҳои мусаллаҳона Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх (КБСС) мақоми маҳсус дорад. 12 августи соли 1949 ҳамаи чор Конвенсияи Женева дар бораи ҳимояи қурбониёни ҷанг қабул шуд. Конвенсияҳои Женева дар марҳалаи кунунӣ шартномаҳои байналмилалии нисбатан васеъ эътирофкардашуда мебошанд. Бо ташаббуси КБСС, Конфронси Дипломатӣ оид ба масъала дар бораи тасдиқ ва рушду густариши ҳукуқи байналмилалии

лии башардӯстона, ки дар мавриди низоъҳои мусаллаҳона ду Протоколи изофиӣ ба Конвенсияҳои Женева қабул карда шуда буданд.

КБСС мамлакатҳои даргирро вазифадор кард, ки ҳангоми низоъҳои мусаллаҳона ба беморон, захмбардоштагон ва аҳолӣ дар қаламрави забт ё истилокардашуда ёрӣ расонанд, захмбардоштагон, беморон ва ашҳоси дар натиҷаи сарнагуншавии киштиҳо зарардидаро ёбанд бароранд, бе номуни нишоншудагонро ҷустуҷӯ намоянд. КБСС барои ифодаи фаъолияти худ аз нишони маҳсус истифода мебарад.

Савол ва супоришиҳо

- 1. Ҷаро Конвенсияҳои Женева ва протоколҳои изофиӣ онҳоро асоси ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона меноманд?*
- 2. Бо қадом сабаб ду Протоколи тақмилии Конвенсияҳои Женева қабул шудаанд? Муҳтавои онҳоро қушода дихед.*
- 3. Ба ҷаҳор зергорӯҳ тақсим шуда, конвенсияҳои Женеваро омӯзед ва ба аҳли синғ пешниҳод намоед. Баъд аз тариқи баҳс муайян қунед, ки мавзӯи ҳар қадоми онҳо қадом аст.*
- 4. Муҳахасан муайян қунед, ки конвенсияҳои Женева ҳамчун асосиди байналмилалии башардӯстона қадом ҳуқуқҳои инсонро бо қадомро воситаҳо ҳимоя мекунанд.*
- 5. Мағҳумҳои “аҳолии мулкӣ”, “аҳшоси мулкӣ”, “захмбардоштагон”, “беморон”, “минтақаҳои бетараф” ва “кишиши сарнагуншууда”-ро аз назари ҳуқуқи башардӯстона, ки дар Конвенсияҳои Женева ва Протоколҳои изофиӣ дарҷ ёфтанд, шарҳу эзоҳ дихед.*
- 6. Мақоми Қумитсаи Байналмилалии Салиби Сурҳро дар ташаккули ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона шарҳ дихед.*

§38. ШИРКАТИ ҚӮДАКОН ДАР НИЗОЪҲОИ МУСАЛЛАҲОНА

1. ҚӮДАКОН ВА ҶАНГ. Қӯдакон ва ҷанг мағҳумҳои бо ҳам дар тазоданд. Қӯдакон бояд қатъиян аз иштирок дар амалиёти ҳарбӣ боздошта шаванд. Сарфи назар аз ин, пеши роҳи ширкати қӯдаконро дар амалиётҳои ҷангӣ ба таври пурра гирифтани мушкил аст. Ин аст, ки бар хилофи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона онҳо мумкин аст дар ҳайати нерӯҳои мусаллаҳ номнавис шуда, ҳамчун шахси ширкаткунандай амалиёти ҳарбӣ тавассути ҳайати нерӯҳои мусаллаҳ асир гирифта шавад. Файр аз ин, аз сабаби тағиیر ёфтани моҳияти низоъҳои мусаллаҳона дар шароити феълӣ бисёр вақт муайян кардани тафовутӣ дар байнин ашҳоси мулкӣ (гражданӣ) ва комбатантҳо имконнозазир аст. Дар натиҷаи ин, онҳо, яъне қӯдакон, ё ба комбатантҳо ёрӣ мерасонанд ва ё дар амалиёти ҳарбӣ бевосита ширкат мекунанд.

Агар бар хилофи Протоколҳо, қӯдакон ба амалиёти ҳарбӣ ҷалб ва ба асорат гирифта шаванд, онҳо аз пуштибонии маҳсус истифода мебаранд. Ба замми ин, қӯдакон ҳамчун як қисми аҳолии мулкӣ аз ҳимояи маҳсус истифода мебаранд, ба шарте ки онҳо дар амалиёти ҳарбӣ

ширкат надошта бошанд. Моддаи 38 Конвенсияи мазкур ба масъалаи низоъҳои мусаллаҳона ва дар он ширкат кардани қӯдакон баҳшида шудааст. Конвенсия мафхумҳои “қӯдак” ва “бачагон”-ро чун қалимаҳои ҳаммаъно истифода бурда, моҳияти онҳоро баён месозад.

2. ПУШТИБОНИИ ҚӮДАКОН. Шахсе қӯдак эътироф карда мешавад, ки синнаш ба 18-солагӣ расидааст, истисноанд ҳолатҳо, ки қонунҳои миллӣ синни балогатро хеле зудтар муайян менамоянд. (Моддаи 1 Конвенсия).

Қисмати якуми моддаи 38 ба ҳуқуқи байнамилалии башардӯстона тааллук дорад, ки асоси онро Конвенсияҳои Женева ташкил мекунад, мувофиқи онҳо қӯдакон аз пуштибонии маҳсус бархӯрдоранд.

Давлатҳои аъзо бояд ҳамаи тадбирҳоро истифода баранд, ки дар амалиёти мусаллаҳона ба бевосита ширкат кардани қӯдакони синнашон ба 15 хотима дода шавад. Мувофиқи қисмати сеюми моддаи 38-и Конвенсия, давлатҳо на бояд қӯдакони синнашон то 15-ро ба ҳайати нерӯҳои мусаллаҳ даъват намоянд.

Банди охирини моддаи 38 татбики ҳимояи қӯдаконро бо меъёрҳои ҳуқуқи байнамилалии башардӯстона алокаманд мекунонад, ки дар мавриди низоъҳои мусаллаҳона принсипи асосии он нишондоде мебошад, ки мувофиқи он тарафҳои даргир бояд дар байни аҳолии гражданий ва комбатантҳо фарқ гузоранд, то ки аҳолии мулкӣ ва объектҳои мулкӣ (гражданий) зери хатари аз ҳад зиёд гузашта нашаванд. На аҳолии мулкӣ, дар маҷмӯъ, на ашҳоси алоҳидай мулкӣ набояд мавриди ҳамла қарор гиранд, танҳо объектҳои ҳарбӣ объекти ҳамла қарор гирифта метавонанд. Ин усулҳои ҳуқуқи байнамилалии башардӯстона дар конвенсияҳои Женева омадаанд, ду Протоколи изофиӣ онҳоро густариш медиҳанд. Мутобики протоколҳо, ҳамла ба аҳолии мулкӣ манъ буда, ҳуқуқи онҳо дар хусуси нигоҳубин ва кӯмак таъмин карда мешавад.

Давлатҳои аъзои Протоколи изофиӣ I, ки ба даъвати ихтиёрии ашҳосе, ки ҳанӯз синну солашон ба 18 нарасидааст, роҳ додаанд, кафолати муайян медиҳанд, ки ҳуқуқҳои онҳо ҳимоя карда мешаванд.

Ба кафолатҳо мансубанд:

- Чунин даъват моҳияти ихтиёрий дорад.
- Даъват бо ризояти волидон ва сарпарастони шаҳси мазкур сурат мегирад.
- Ба шахсе, ки ба нерӯҳои мусаллаҳ даъват карда мешавад, бояд дар борай вазифаҳои вобаста ба пешбурди чунин хизмат маълумот дода шавад.
- Шаҳси даъватшаванд дар бораи синну соли хеш то даъват ба нерӯҳои мусаллаҳ маълумоти дақиқ пешниҳод менамояд.

Қисмати 3, моддаи 3, Протоколи Иловагии I.

Ашҳосе, ки синнашон ба 18 нарасидааст, на бояд ба нерӯҳои мусаллаҳ ҷалб ва дар амалиёти мусаллаҳона истифода бурда шаванд. Бо ин мақсад, давлатҳои аъзо тадбирҳои имконпазирро меандешанд, ки аз чунин ҷалбқунӣ ва истифодабарӣ пешгирий кунанд.

Қоидай мұхиммә мавчуд аст, ки мувофиқи он агар дар конунгузории миллии давлатҳои аъзо ва қарордодҳои байналмилалӣ ё дар меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона нишондодҳое мүкаррар карда шуда бошанд, ки онҳо ба ҳифзи беҳтари ҳуқуқи қӯдак мусоидат намоянд, пас нишондоди Протоколи изофӣ ба истифодай он монеъ намешавад ва онро истисно ҳам намекунад. Аз ин лиҳоз, он тадбирҳоеро ҳавасманд мекунад, ки татбиқи ҳуқуқи қӯдакон ва ҳимояи ҳамаҷонибай онҳоро беҳтар мегардонанд. Агар таблиғоти ашхоси синашон то ба 18 ба амалиёти ҳарбӣ чой дошта бошад, пас давлатҳои узв тамоми тадбирҳоро меандешанд, то ки онҳо аз хизмат озод ва ё аз хизмати ҳарбӣ ба тарзи дигар ҷавоб дода шаванд. Дар баробари ин, аз ҷониби қарордодҳои маҳсуси байналмилалӣ масъалаи ҳимояи ҳуқуқи қӯдакон дар Конвенсияҳои Женева ва Протоколҳои изофӣ ба онҳо низ ҳаллу фасл карда мешаванд. Дар асноди номбурда усули умумии ҳимояи ҳуқуқи қӯдакон ва ашхосе, ки дар амалиёти ҳарбӣ иштирок намекунанд, дар назар дошта шудааст – ҳамчун ашхосе, ки ба ёрии дигарон эҳтиёҷ доранд ва нихоят, дар бораи қӯдаконе, ки дар амалиёти ҳарбӣ ширкат меварзанд.

3. ҚӮДАКОН ҲАМЧУН АҲОЛИИ МУЛҚӢ (ГРАЖДАНӢ). Қӯдакон, ҳамчун як қисми аҳолии гражданӣ, зери амали ҳамаи он меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона дохиланд, ки ба пешбурди ҷанг даҳл доранд. Аз он ҷумла, дар давраи низоъҳои байналмилалӣ қӯдакон таҳти ҳимояи Конвенсияи IV-и Женева дар бораи ҳимояи аҳолии гражданӣ дар давраи ҷанг мебошанд. Ин ҳамаи принсипҳои муносабати башардӯстона бо мардум – эҳтиром нисбати ҳаёт, даҳлнапазирӣи ҷисмониву равонӣ, манъи ҳар гуна иҷбор, ҷазои ҷисмонӣ, шиканча ва ғайраро шомил мегардад.

Дар давраи низоъҳои мусаллаҳонаи дорои моҳияти байналмилалӣ қӯдакон ҳам зери ҳимояи ашхосе ҳастанд, ки дар амалиёти ҳарбӣ ширкат намекунанд ва ҳам онҳое, ки дар моддаи 3 дар назар дошта шуда, ба-рои ҳар чор Конвенсияи Женева умумӣ мебошанд. Тибқи нишондодҳои онҳо, дар мавриди ин низоъҳо қӯдакон ба муносабати башардӯстона ҳуқуқдоранд, бояд ба сӯйқасд бар зидди ҳаёт ё шаъну шарафи онҳо роҳ дода нашавад. Дар Протоколи II низ принсипе баён шудааст, ки мувофиқи он аҳолии гражданӣ ва ашхоси алоҳидаи мулқӣ на бояд объекти ҳамла қарор гиранд.

Принсипҳои маҳсуси ҳимояи қӯдакон дар Протоколи I муайян гардидаанд, ки мувофиқи онҳо қӯдакон аз эҳтироми маҳсус бархӯрдоранд ва ҳимояи онҳо аз ҳама гуна сӯйқасди нораво таъмин карда мешавад. Тарафҳое, ки дар ҳолати низоъ қарор доранд, онҳоро аз он ҳимоя менамоянд, ки бо дарназар-дошти синну сол ё бо сабабҳои дигар талаб карда мешавад.

Протоколи II низ нисбати низоъҳои мусаллаҳонаи дорои моҳияти гайрибайналмилалӣ чунин нишондод дорад. Ҳамин тариқ, ҳар ду Протоколи изофӣ тадбирҳои маҳсуси химояи кӯдаконро дар шароити маҳсус – дар давраи низоъҳои мусаллаҳона дар назар доранд. Ҳукуки байналмилалии башардӯстона нишондодҳои маҳсус дар бораи химояи кӯдакон аз оқибатҳои амалиёти ҳарбиро дорад. Мутобики Протоколи I кӯдакони нав таваллудёфта бо маҷрӯҳон баробар дониста шудаанд. Кӯдакони то 15-сола ва модарони кӯдакони то 7-сола ба гурӯҳи ахолии гражданий мансубанд, аз ин рӯ, бояд дар минтақаҳои санитарӣ ва бехатарӣ чой дода шаванд, ки тарафҳои дар низоъҳои мусаллаҳонаи байналмилалӣ ширкаткунанда ташкил кардаанд (Моддаи 14 Конвенсияи IV Женева), онҳо бояд аз минтақаи дар муҳосира кӯчонида шаванд.

Протоколи I кӯчонидани кӯдаконро ҳамон вакте дар назар дорад, ки зарурат ба миён ояд, лекин Протоколи II кӯчонидани кӯдаконро аз минтақаи амалиёти низомӣ ва низоъҳои ҳарбии дорои моҳияти гайрибайналмилалӣ ба минтақаҳои бехатари худи ҳамон мамлакат дар назар дорад.

Конвенсияҳои Женева ва Протоколҳои изофӣ муқаррар менамоянд, ки тарафҳо дар низоъи мусаллаҳонаи байналмилалӣ бояд химоя ва қумаки кӯдаконро кунанд. Бо ин мақсад, давлатҳои узви қарордодҳои байналмилалии дар боло зикргардида, бояд барои интиқол ва расонидани марсулаву амонатҳо (посилкаҳо) роҳ кушоянд, ки онҳо барои кӯдакони то 15-сола ва занҳои таваллудкарда таъйин гардидаанд. Дар мавриди тақсими қумаки башардӯстона бояд ба кӯдакон ва занҳои ҳомила афзалият дода шавад. Давлати ғосиб бояд тамоми чораҳоро барои таъмин ва таҳсилоти кӯдакони ятим ё кӯдаконе, ки аз волидонашон чудо карда шудаанд, биандешанд, ба шарте ки онҳо ба таъминоти волидон ё наздикон фаро гирифта нашуда бошанд; давлате, ки кӯдакон дар зери ҳокимиияти он мебошанд, бояд таҳсилоти кӯдаконро таъмин намоянд ва гайра.

Дар Конвенсияи IV-и Женева дикқати маҳсус ба воқеаҳое дода шудааст, ки кӯдакон ятим мемонанд ё дар натиҷаи ҷанг аз волидонашон чудо шудаанд. Тарафҳои низоъ вазифадоранд, ки барои таъмини ниёзмандиҳои зиндагӣ ва тарбияи кӯдаконе, ки синнашон то 15-сола буда, дар натиҷаи ҷанг ятим мондаанд ва ё аз оилаҳояшон чудо шудаанд, тадбирҳо андешанд. Роҳ додан мумкин нест, ки ин кӯдакон ба ҳоли ҳуд гузошта шаванд, онҳоро дастикам дар кишварҳои бетараф чой кардан лозим аст.

Ҳолатҳои эҳтимол дур нест, ки кӯдакон ба комбатантҳо (ҷангӣён, ҷанговарон) ёрӣ мерасонанд ё дар амалиёти ҳарбӣ иштирок мекунанд ва амалан ҳуд ба комбатантҳо мубаддал мегарданд.

4. ХИМОЯИ ҲУҚУҚХОИ КЎДАКОН-КОМБАТАНТХО. Кўдакон-комбатантҳо кистанд? Кўдаконе, ки дар ҳайати нерухои мусаллахи тарафҳои даргирри низоъ дохиланд, комбатант мебошанд. Ҳар ду Протоколи изоғӣ ба ҳайати артиши амалкунанда ҷалб кардани ашхосеро, ки синашон ба 15 нарасидааст, манъ мекунанд. Протоколи I ба тарафҳои дар низоъ ширкаткунанда, агар онҳо ҷалби қўдакони синнашон аз 15 то 18-ро ба артиши худ ташвиқ кунанд, тавсия мекунанд, ки барои ин кор синну соли қалонро ихтиёр кунанд. Сарфи назар аз ин, агар қўдакони синнашон то 15 дар амалиёти ҳарбӣ бевосита ширкати кунанд ва ба асосат афтанд, пас онҳо таҳти пуштибонии маҳсуси Протокол қарор мегиранд.

5. ХИМОЯИ ҲУҚУҚИ КЎДАКОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи ҷаҳор Конвенсияи Женева ва Протоколҳои вобаста ба онҳо имзо кардааст. Ин санадҳо 26 февралӣ соли 1993 эътибори қонунӣ гирифтаанд.

Конвенсия дар бораи қўдак аз 20 ноябриси 1989-ро Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1993 имзо гузоштааст ва он 25 ноябриси 1993 қувваи қонунӣ гирифтааст. Протоколи Изоғии Факултативӣ ба Конвенсия дар бораи қўдак, ки ба қўдакони ятим дар низоъҳои мусаллаҳона даҳл дорад (Протоколи факултативӣ I) Ҷумҳурии Тоҷикистон 19-уми июни соли 2003 ба имзо расид.

Дар асоси Конвенсия дар бораи қўдак, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи тадбирҳои имконпазирро меандешад, ки қўдакони синнашон то 15 бевосита дар амалиёти ҳарбӣ ширкат накунанд. Онҳо набояд барои хизмат дар Қувваҳои мусаллаҳ даъват шаванд. Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор шудааст тамоми ҷораҳоро андешад, то ҳуқуқҳои қўдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври бояду шояд татбиқ ва ичро шаванд ва дар ин бора ба Комитети ҳуқуқи қўдак ва ҳолати татбиқи муқаррароти даҳлдор гузориш пешниҳод намояд.

Маърӯзаҳо пешниҳод карда мешаванд:

- **Маърӯзаи аввал – дар тӯли ду сол баъди эътибор пайдо кардани Конвенсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.**
- **Маърӯзаҳои оянда – баъд аз ҳар панҷ сол.**

Нисбати масъалаи ҷалби қўдакон дар низоъҳои мусаллаҳона оид ба Протоколи Факултативӣ давлат вазифаҳои васеъу бештарро ба зимма мегирад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви Протоколи Факултативӣ қадом уҳдадориҳоро ба зимма мегирад?

Уҳдадориҳои асосии давлат инҳоанд:

- Ашхосе, ки синнашон ба 18 нарасидааст, ба нерӯҳои мусаллаҳ даъват карда нашаванд.
- Тибқи нишондодҳои Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак (қисмати 3, моддаи 38), бо дарназардошти он ки ашхоси синнашон то 18 сола ҳуқуқ ба ҳимояи маҳсус доранд, ҳадди ақалли синну соли даъвати ихтиёри барои хизмат дар нерӯҳои мусаллаҳ баланд бардошта шавад.
- Дар мавриди имконияти даъвати ихтиёри ба Қувваҳои Мусаллаҳ ашхосе, ки синнашон ба 18 нарасидааст, кафолати муайяне дода шавад, ки ҳуқуқҳои онҳоро таъмин менамоянд.
- Тадбирҳое меандешад, ки ашхоси синнашон то 18, ки ба нерухои мусаллаҳ ҷалб шудаанд, дар амалиёти ҳарбӣ ширкат нақунанд.

Ин тадбирҳо ба риояи минбаъдаи ҳуқуқи кӯдакон, ки дар қарордодҳо ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, мусоидат мекунанд, барои татбиқ ва дар сурати вайрон карда шудани ҳуқуқҳои кӯдакон, барои ҳимояи ҳамаҷонибаи онҳо шароити зарурӣ муҳайё менамоянд.

Савол ва супоришиҳо:

1. Асноди ҳуқуқи байналмилалиро, ки дар онҳо ҳуқуқҳои кӯдакон инъикос ёфтаанд, номбар кунед. Бигёд, ки дар қадоме аз ин санадҳо меъёрҳои ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон дар мавриди низоъҳои мусаллаҳона инъикос гардидаанд.
2. Оё шумо дар бораи таърихи қабули асноди ҳуқуқи байналмилалӣ, ки ба ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон баҳшида шудаанд, иштилоъ доред?
3. Дар асноди ҳуқуқи байналмилалӣ қадом меъёрҳои ба ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон баҳшидашуда боиси таваҷҷӯҳи маҳсуси шумо гардидаанд ва барои чи?
4. Қадом кӯдаконро–комбатантҳо меноманд ва барои ҳимояи онҳо қадом меъёрҳои ҳуқуқи башиардӯстона вуҷуд доранд?
5. Дар бораи ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфта метавонед?

ФАСЛИ V.

ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН – АСОСИ РУШДИ ЧОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ВА УСТУВОРИИ ДАВЛАТ

БОБИ 12.

ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ВА ҲУҚУҚИ ФАРҲАНГ

§39. МАФҲУМИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ

1. МАФҲУМИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Фарҳанг дар сиёсат, иқтисодиёт ва ҳаёти иҷтимоии чомеаи мо, ки аз соҳаҳои мӯҳимми муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошанд, вучуд дорад. Дар ин муносибатҳо дар сатҳи оилавӣ–хешу таборӣ, дастаҷамъӣ ва давлатӣ арзишҳои умумиинсонӣ ва ғояҳои олӣ, ҳамдигарфаҳмии одамон, ифодаи эҷодиёт ва санъати онҳо, ниҳоят, инсонгарӣ ифодаи худро мёбад. Мафҳуми фарҳанг дар ҳаёти иҷтимоӣ аз чунин таркибиҳо иборат аст: 1. Ҳамаи иттилооти гайригенетикӣ, ки ба инсоният мансуб аст, яъне чун фарҳангни таваллудаш ҷамъ мешавад (илм, санъат, дин, ақли солим); 2. Маданияти моддӣ, аломатҳо ва низоми аломатӣ, ки ифодакунандай фарҳангни моддӣ мебошанд, яъне дорандахои моддии дониш, забон, китобҳо, аксҳо, суратҳо ва ҳар гуна натиҷаҳои эҷодиёт ва санъат – мизу курсиҳо, пиёлау ҷойникҳо ва гайра; 3. Тарзҳои муносибати байни ҳамдигарӣ ва ҳамзистӣ, яъне маданияти иҷтимоӣ чун механизмҳои рафткори инсон (урғу одатҳо, маросимҳо, таҷрибаи касбӣ). Баъзе олимон үнсури охириниро чун қисмати маданияти маънавӣ ё худ фарҳанг мешуморанд.

Маданият (дар забони русӣ “культура” аз калимаи лот. cultura – парваридан, тарбия, таҳсилот, инкишоф, эҳтиром гирифта шудааст) – сатҳи таъриҳан муайяншудаи инкишофи чомеа, кувваҳои эҷодӣ ва лаёкатҳои инсон аст, ки навъҳо ва шаклҳои ташкили ҳаёт ва фаъолияти одамон, муносибати байниҳамдигарии онҳо, инчунин, арзишҳои моддӣ ва маънавии аз тарафи онҳо эҷодшударо ифода мекунад. Маданият ба маъниҳои дигар низ баён мегардад. Масалан, мафҳуми маданият барои баҳодиҳии давраҳои муайяни таъриҳӣ (маданияти атика), чомеаҳои мушахҳас, ҳалқҳо ва миллатҳо (масалан, маданияти Бобул), ва инчунин, соҳаҳои маҳсуси фаъолият ё ин ки ҳаёт (маданияти кор, кор, бадей) дар маънои маҳдуд – соҳаи ҳаёти рӯҳии одамон мебошад. Маданият, инчунин, натиҷаҳои моддии фаъолияти одамонро дар бар мегирад (мошинҳо, иншоот, натиҷаҳои дониш, асарҳои санъат, мөъёроҳои ахлоқ ва гайра), ё ба сифати кувваҳои инсонӣ ва истеъоди онҳо, ки дар фаъолияти онҳо амалӣ мешаванд (дониш, маҳорат, одатҳо, сатҳи ақлӣ, инкишофи маънавӣ ва эстетикӣ, ҷаҳонбинӣ, равишҳо ва шаклҳои муносибати одамон) шинохта мешавад. Аз нуқтаи назари иҷтимоӣ (сотсиология) ин мафҳум тамоми тарзи зиндагии тамаддуни чомеаро дар бар мегирад, ва дар ин маъно ҳар кас, ки дар ҳаёти чомеа бо ақлу идрок ва хуш ширкат меварзад, «ода-

ми бомаданият» ба ҳисоб равад. Маданият аз таркибхое иборат аст, ки тамоми инсоният истифода мебарад. Ин дастовардҳо ба ду навъи асосӣ тақсим мешаванд: моддӣ ва маънавӣ, ё худ гайримоддӣ. Маданияти моддӣ аз предметҳо ва объектҳои физикий иборат мебошад, ки одамон оғаридаанд: либос, мактабҳо, фабрикаҳо, шаҳрҳо, китобҳо, киштиҳои кайҳонӣ, алломатҳои маросимӣ ва гайра. Маданияти гайримоддӣ аз мағҳумҳои абстрактӣ, ба монанди забонҳо, ақидаҳо, ғояҳои динӣ, қоидаҳо, одатҳо, мифҳо, қолабҳои ҳаёти оилавӣ, низомҳои сиёсӣ ва гайраҳо иборат аст.

2. ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Фарҳанги ҳуқуқи инсон қисми таркибии фарҳанги маънавӣ мебошад, ки аз низоми донишҳо, мушаххасоти арзишӣ ва нигоҳҳо, хиссиеҳи равонӣ иборат аст. Умуман, фарҳанги ҳуқуқи инсон дар сатҳи дониши ҳуқуқӣ ва амалияи ҳуқуқии инсон зоҳир меёбад.

Фарҳанги ҳуқуқ – мағҳуми вазеъ мебошад, ки маҷмӯи мураккаби ҳодисаҳои ҳаёти ҳуқуқиро дар бар мегирад (муносибатҳои ҳуқуқӣ, қонунияти, тартиботи ҳуқуқӣ, рафтори ҳуқуқӣ, шуури ҳуқуқӣ, ва амсоли инҳо). Дар соҳтори фарҳанги ҳуқуқ дар ҷабҳаи мушаххаси иҷтимоӣ, унсурҳои зерини мухимро, ки мазмуни муайянӣ ҳуд ва сатҳи сифатӣ доранд, ҷудо мекунанд: муносибатҳои ҳуқуқӣ чун низоми муносибатҳои ҷамъиятий, ки иштирокчиёни онҳо дорои ҳуқуқу вазифаҳо мебошанд; шуури ҳуқуқӣ чун акси ҳақиқати ҳуқуқӣ дар мағзи инсон; муассисаҳои ҳуқуқӣ чун низоми мақомоти давлатӣ ва ташкилоти ҷамъиятий, ки назорати ҳуқуқӣ ва амалисозии ҳуқуқро таъмин мекунанд; рафтори ҳуқуқӣ ва фаъолияти ҳуқуқӣ.

Соҳтори фарҳанги ҳуқуқи инсон шаҳсият аз унсурҳои зерин иборат аст:

- Унсури психологияӣ (психологияи ҳуқуқӣ);
- Унсури ғоявӣ (мағкураи ҳуқуқӣ);
- Унсури рафторӣ (рафтори аҳаммияти ҳуқуқӣ дошта).

3. ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИИ ИНСОН. Фарҳанги ҳуқуқии шаҳсият маълумотнокии ҳуқуқиро дар бар мегирад.

Барои ташаккулёбии сатҳи баланди фарҳанги ҳуқуқ дар ҷомеа, зарур аст, ки шаҳрвандон ҳудашон ҳуқуқу озодиҳои хешро дарк кунанд, дар ин соҳа аз донишҳои муайян барҳӯрдор бошанд, ҳуқуқҳо ва шаъну шарафи дигар одамонро эҳтиром намоянд. Ин унсурҳоро муфассалтар дида мебароем.

Дониш. Боҳабар будани инсон дар бораи ҳуқуқҳо ва **вазифаҳои** хеш, бегуфтугӯ, унсури мухимтарини фарҳанги ҳуқуқи инсон мебошад. Дониш – натиҷаи омӯзиши ҳақиқат ва дар амалия санчишишуда, акси дурусти ҳақиқати объективӣ дар шуури инсон мебошад. Дониш дар асоси муқоисаи маълумоти гирифтшуда ба даст меояд. Барои ҳамин, танҳо маълумот гирифтсан ва имконияти дарҳост кардани ин ё он иттилоъ дар бораи ҳуқуқу озодиҳои инсон кофӣ нест. Зарур аст, ки таҷрибаи маълумотгирӣ дар давраи тӯлонӣ ҷамъ шуда бошад ва бо воқеяят дар муқоиса ва мувоғиқат қарор бигирад. Аз рӯйи гуфтаи муҳаққик А.А.

Требков, «мақсади асоси таълими донишҳои ҳуқуқӣ, ташаккулёбии фарҳанги умумии инсон, ки дар асоси он – шиносой, пеш аз ҳама, бо мазмуни стандартҳои байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои инсон мебошад, фахмида мешавад». Лекин гайр аз донистани стандартҳо оид ба ҳуқуқҳои инсон бояд тасаввурот дар бораи мафҳум ва категорияи «ҳуқуқи инсон», инкишофи назари таърихӣ-фалсафӣ ва соҳтору таснифи он, дар бораи механизмҳои универсалий ва миллии амалисозӣ ва химояи ҳуқуқу озодиҳо вучуд дошта бошад.

Тавре ки профессор Е.А. Лукашева менависад, донишҳо «на фақат мақсади тарбияи одамон, ташаккулёбии тасаввуроти дуруст дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон чун шарти зарурии озодии ў ва баробариро дунбол мекунанд, балки ташкили ҷомеаи ҳуқуқбунёд, ки дар он ҳуқуқҳои инсон муқаддас ва даҳлопазиранд, эҳтиром ва химояи ҳуқуқҳои инсонро ҳадаф қарор медиҳанд».

Нишондоди ҷаҳонбинӣ. Нақши калонро дар тараққиёти фарҳанги ҳуқуқии инсон дар ҷомеа инкишоф додани арзишҳои ахлоқӣ, ғояҳое, ки ҳуқуқу озодиҳоро пуштибонӣ мекунанд, инчунин, ташаккулёбии нишондодҳои ҷаҳонбинии инсон ва муносабати ў нисбати равандҳои инкишофи ҷамъиятӣ мебозад. Дар ҳазорсолаи сеюм аз одамон тасдики шакли нави фикрҳо, соҳтори нави арзишҳо, тағирии шуур талаб карда мешавад. Ҳамкории натиҷабаҳш ва гуфтугуи тамаддунии миллатҳо, наздиқшавии онҳо, муттаҳидшавии ҳалқҳо дар рӯ ба рӯйи масъалаҳои таҳдикунандай глобалий танҳо дар асоси арзишҳои бунёдӣ, ки ба ҳама гуна маданият мансуб аст: меъёрҳои ахлоқ, арзишҳои ҳаётӣ инсон ва шарафи он, баробарӣ ва эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, ҳамдигарфаҳмӣ ва таҳаммулпазирӣ, эътирофи бисёррангӣ ва бисёрҷабҳагии олам, рад кардан зӯр ва амсоли инҳоро ба даст овардан мумкин аст. Барои ҳамин эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон чун арзиши ойлӣ дастоварди бузурги тамаддуни аст.

Унсури миллӣ. Ҳиссиёти равонӣ чун унсури фарҳанги ҳуқуқи инсон аҳаммияти калон дорад. Таассурот, шуурнок кардан ва дарки ҳуқуқу озодиҳо ба коркарди тамоюли арзишӣ-ҷаҳонбинии инсон ва танзими рафтори одамон таъсири хеле калон дорад. Масалан, ҳиссиёт ва эҳсосот ҳамчун хислати манғӣ нисбати ҳуқуқу озодиҳо метавонанд сабаби муносабати содалавҳона (нигилистӣ) нисбати ҳуқуқу озодиҳо, тоқатпазирӣ, имконнопазир будани зӯрӣ, фарҳанги сулҳ шавад. Мурофиаи ҳуқуқҳои инсон ва дараҷаи фаъол будани шаҳсият дар ин раванд, пеш аз ҳама, аз он вобастагӣ дорад, ки онҳо аз тарафи инсон то қадом дараҷа азҳуд карда шудаанд.

Малака ва маҳорати ҳуқуқдонӣ. Шаҳс дар муносабати ҳуқуқӣоворид шуда, мефаҳмад, ки ба ҳуқуқу озодиҳояш баҳо медиҳад ва онҳоро дар ҳаётӣ амалӣ истифода мебарад, Дар натиҷа, ў аз амалиёти худ қонеъ мешавад. Ба ин чиз, пеш аз ҳама, малака ва маҳорати ҳуқуқдонӣ кумак менамояд. Барои ҳамин, дар раванди ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқии инсон, таҷриба ва малакаю маҳорат оид ба химоя ва барқарор кардан ҳуқуқу озодиҳо нақши муҳимтаринро мебозанд. Бешубҳа, фақат одами бомаърифат метавонад ҳуқуқҳои худро амалӣ созад.

4. УНСУРХОИ ТАРКИБИИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚӢ. Муносибати ҳуқуқӣ он муносибати ҷамъиятие мебошад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсонро (талаботу манфиатҳои инсонро) дар бар мегирад. Қонуният ҷунин ҳолати низоми ҳуқуқии давлат мебошад, ки дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ки дар қонунҳо инъикос гардидаанд, дақиқ ва бечунчаро риоя мешаванд. Тартиботи ҳуқуқӣ – натиҷаи қонуният, ҳолати муносибатҳои ҷамъиятии батартибдароваршуда мебошад, ки дар ҳуқуқ ва қонуният асос меёбад. Рафтори ҳуқуқӣ рафтори қонунӣ аст, қонуне, ки ба талаботи ҳуқуқ ҷавоб медиҳад. Фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа, пеш аз ҳама, аз сатҳи инкишофи шуури ҳуқуқии аҳолӣ вобаста аст, яъне аз он, ки онҳо ҷой қадар ҷунин падидоҳои ҳуқуқиро дарк кардаанд.

Унсури дигари фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа сатҳи ташаккули тамоми низоми санадҳои ҳуқуқӣ, яъне матнҳои хуччатҳо мебошад ва дар онҳо ҳуқуқи ин ҷомеа ифода ва пешбинӣ мешавад.

Нухтаи муҳим барои баҳодиҳии фарҳанги ҳуқуқӣ низоми қонунгузорӣ мебошад. Дар қисми 3-и моддаи 5-и Конститутсияи ҶТ муайян шудааст: «Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд».

Таҳлили фарҳанги ҳуқуқӣ барои он зарур аст, ки онҳоро қунунгузор, ҳуқуқтатбиқунандагон, шаҳрвандон ва ҷомеа дар фаъолияти хеш истифода мебаранд. Фарҳанги ҳуқуқии шахсият бо шуури ҳуқуқӣ алоқаманд буда, ба он такя мекунад. Вай аз шуури ҳуқуқӣ васеътар аст ва дар дохилаш на факат унсурҳои равонӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин, рафтори аҳаммияти ҳуқуқидоштаи фардро низ дар бар мегирад.

Фарҳанги ҳуқуқи инсон, аз як тараф, ин қисми таркибии маданияти маънавии инсон аст, аз тарафи дигар, чун ҳодисаи дар категорияҳои маданияти маънавӣ, аз ҷумла, фарҳанги ҳуқуқӣ ва дар алоқамандӣ бо категорияи ҳуқуқи инсон вуҷуддошта баромад мекунад.

Савол ва супоришҳо

1. *Дар бораи мағҳуми “фарҳанги ҳуқуқи инсон” маълумот дихед.*
2. *Фарҳанги ҳуқуқии шаҳсро ҷой тавр дарк намудед?*
3. *Унсурҳои фарҳанги ҳуқуқиро номбар қунед. Бигүёд, ки фарқи байни онҳоро ҷой тавр муайян мекунед?*
4. *Қисмҳои таркибии фарҳанги ҳуқуқии инсонро номбар карда, онҳоро шарҳ дихед.*
5. *Чаро инсон ба фарҳанги ҳуқуқӣ ниёз дорад?*
6. *Доир ба ҳаётӣ иҷтимоӣ супориши тайёр қунед, ки он аз фарҳанги ҳуқуқии ду шаҳс дарак дихад. Бубинем, ки дар зиндагӣ қадоме аз онҳо ба мушкилоти бештар дучор мегардад.*

§40. ТОҚАТПАЗИРӢ ВА МУКОЛАМА, БИДУНИ ЗӮРОВАРИ

Кӣ қаҳрамони бузург аст? Оне, ки душманони худро ба дӯст мубаддал мегардонад. Зарбулмасал.

1. МАФҲУМҲОИ “ТАҲАММУЛПАЗИРӢ” ВА “ҲАМДИГАР-ФАҲМӢ”. Дар дебочаи Хартияи Иттиҳоди Миллатҳо – санади муҳимми байналмилалии ҳукуқӣ – зарурати татбики амалии тоқатпазирӣ ва ҷонидории сулҳ, адолат, эҳтироми ҳукуқи инсон ва пешрафти иҷтимоӣ қайд шудааст. Ҷенаки асосии рафтор барои инсон, ки зидди олами бे-руна буда (дар мавридҳои ишғоли мавқеи фаъӯл), принсипҳои низъиро нарм менамояд, ин бидуни ҳушунат, додани афзалият ба муколама, ҳамдигарфаҳмӣ ва таҳаммулпазирӣ мебошад.

Дарёғти қарордодҳои мусолихавӣ мушоҳидаи сатҳи пасти инкишифи маънавии инсонро фаро мегирад. Дурустии фаъолияти шаҳрванд дар назди давлат бояд шартҳои зеринро дар бар гирад:

– давлат на дар асоси тарсу иҷбор, балки бар асоси итоати озоди шаҳрвандон ташкил шуда аст: масъулияти баланди онҳо, ташаббускорӣ ва интизоми шаҳрвандон бояд мазмуни онро ифода намояд.

Маънои калимаи «таҳаммулпазирӣ» ё худ «толерантност» (номи лотиниаш **«tolerantia»**) ба ибораҳои «ризоят», «тоқатпазирӣ», «таҳаммул» «эҳтиром», наздик мебошад. Зери ин мафҳум қобилияти инсон, ҷомеа, давлат – дар шунидан ва эҳтироми фикри дигарон, кӯшиши ивази мафҳуми душман ба мухолиф (оппонент) ва эътирофи нуқтаи назари он дида мешавад. Таҳаммулпазирӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ бо сарҳади қонун махдуд мешавад, ҳар гоҳ аз он берун рафт, механизми ҳукуқии таъсиррасонӣ ба ҳаракат медароянд. Масалан, нисбати ҳукуқвайронкунӣ тоқатпазирӣ нашояд, ин ҷо амали меъёри ҳукуқ зарур аст. “Босабрӣ” – эҳтиром, ҳурмат намудани арзишҳои маданиятҳои ҷаҳонӣ, қабул намудани ҷиҳатҳои мусбати тамаддунҳои якдигар, эътироф намудани мавҷудияти онҳо ва нақши муассири онҳо дар масири таъриҳҳо замони имрӯз мебошад. “Таҳаммул” – ҳамоҳангозии тафовутҳои шаҳси дигар бо тамомияти ҳастии ўст.

“Пуртоқатӣ” бидуни эҳкосот бо оромӣ қабул ва эътироф карданни гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ, маънавӣ ва афкору рафтори инсонҳост. Чунин инсон барои дигарон фикру ақидаҳои ҳудро таҳмил намекунад. Амалии таҳаммулпазирӣ маънои онро надорад, ки инсон нисбати беадолатии иҷтимоӣ бетафовут бошад. “Таҳаммул” на ҳама вакт метавонад дар намуди мафҳуми мусбат таҷасум ёбад. Он дорои сарҳад ва манфиат аст, ки набояд аз он бигзарад. Инсон якумр ба таври табиӣ ва фитрӣ ин сарҳадро нигоҳ доштааст. Албатта, дар замонҳое ҳадди он ба талабот ҷавоб намедод, вале ҳудуди нисбии он мавҷуд буд.

2. ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ҲАМЧУН ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚ ВА АҲЛОҚ. Таҳаммулпазирӣ – пеш аз ҳама, эътирофи одамони озод, озодии онҳост. Таҳаммулпазирӣ ин фикри мустақилонаи фард дар байни фикрҳои гуногуни одамони «таҳаммулпазирӣ» – падиде мебошад, ки барои расидан ба сулҳ ва ризоят имкон медиҳад ва аз фарҳанги ҷанг ба сӯйи фарҳанги сулҳ мебарад», – гуфта мешавад дар Эъломияи усуљҳои таҳаммулпазирӣ, ки Конфронси Кулли ЮНЕСКО соли 1995 қабул карда буд. Бо ташабbusi ин ташкилот Созмони Милали Муттаҳид ин сол-

ро “Соли таҳаммулпазирӣ” эълон намуд, 16 ноябр Рӯзи умумичаҳонии таҳаммулпазирӣ мебошад.

Дар Эъломия мағхуми таҳаммулпазирӣ ба тарики зайл муайян карда шудааст:

- Эҳтиром, қабул ва фаҳмиши гуногурангии тамаддуҳои олами мо, шаклҳои худифодакунӣ ва изҳори хислати фардии инсон.
- Рад намудани доктрини мутлақияти ҳақиқат ва муқаррароти меъёрҳо, ки дар санадҳои байналмилалии ҳуқуқии соҳаи ҳуқуқи инсон муайян шуданд.

Таҳаммулпазирӣ, пеш аз ҳама, рафтор ва муносибатест, ки дар асоси эътирофи ҳуқуқу озодиҳои ҳамагонии (универсалии) инсон ташаккул мейёбад.

Таҳаммулпазирӣ сабру тоқат ва қобилияти фаҳмидани ҳиссиёти дигарон мебошад.

Фарҳанги миллии мардуми Тоҷикистон бо дарназардошти таърихи қадими он, ки дар чаҳосӯйи тамаддуҳои қитъаи Аврупою Осиё ташаккул ёфтааст, имконияти тарбияи таҳаммулпазиро нисбати тамаддуҳои гуногуни бо ҳам дар тазодд то ҳадде барои ҳамвatanони мо мӯҳайё намудааст. Гузашта аз ин, баъзан аз таълимоти динии аҷодии мо бо риояи «шукри неъмат», «шукри дунё», «эътирофи фикри дигарон», «хурмату эҳтироми меҳмон», «бахшидани гуноҳ» ва «қазову қадар» то ҳадде барои ташаккули таҳаммулпазирои мардуми мо мусоидат намудааст. Баъзе тавсияҳои фарҳанги таҳаммулпазирои аҷоди мо:

Ҳар чӣ худро написандӣ, дигаронро матисанд.

(Абдурраҳмони Ҷомӣ)

Шукри неъмат неъматат афзун кунад,

Куфри неъмат аз кафат берун кунад.

(Мавлонои Балҳӣ)

Ту некӣ мекуну дар Даҷла андоз,

Ки Эзид дар биёбонат диҳад боз.

(Саъди Шерозӣ)

Олими номӣ А.Н. Иоффе робитаи мағхуми «таҳаммулпазирӣ»-ро бо ҳуқуқҳои инсон нишон дода, се сарҳади асосии таҳаммулпазиро муайян мекунад:

1. Ҳуқуқӣ;

2. Аҳлоқӣ;

3. Равонӣ.

Ба замми ин, вобаста ба мазмуни масъалаҳо паҳлуҳои гуногуни таҳаммулпазиро муайян кардан мумкин: паҳлуи арзишӣ, фаъолиятӣ, равонӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ. Мазмуни онҳо чунин аст:

Паҳлуи арзишӣ – озодӣ, эҳтироми гуногурангӣ, консенсус, муроҷо, ҳамbastagӣ.

Паҳлуи фаъолиятӣ – ҳамдигарро ҷонибдорӣ кардан, ҳамкорӣ, гуфтугӯ, компромисс, муомила.

Пахлуи равонӣ – эҳтиром ба ҳамдигар, мувофиқ будан, некбахшӣ.

Пахлуи фарҳангӣ – истиқоли миллий, тоқатпазирии этникӣ.

Пахлуи хуқуқӣ – баробархукукӣ ва адолатпарварӣ. Муносабати гайритаҳаммул пазирона аз рӯйи нақшаш зерин диде мешавад:

Стандарт (қолаб) – стереотип (одат, қолаби шуури устувор ва шахшуда), фикри ба ҳақиқат наздик ва гайра.

Эҳтироми равонӣ – тоқатпазирӣ, сабру таҳаммул нисбати фикру эҳсосот, ибодат, рафткорҳо, одатҳо, фарҳанг.

Пахлуи хуқуқӣ – таҳаммул нисбати фикри дигарон, ҳурмати рафтору нуктаи назари онҳо.

Ҳамин тавр, ба ҳулосае меоем, ки таҳаммулпазирӣ воситаи муҳимтарини расидан ба ризояти аъзои чомеа мебошад.

3. ТАҲАММУЛПАЗИРӢ АЗ НАЗАРИ ХУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ. Доир ба мавзӯи мазкур Эъломия дар бораи усулҳои таҳаммулпазирӣ (пештар ҳам ишора карда шуд) хеле муҳим аст, ки онро Конфронси Кулли ЮНЕСКО бо Резолютсия № 5.61 аз 16 ноябрин соли 1995 қабул кардааст. Дар поён иқтибосҳои зерин аз ин санади хуқуқи байналмилалий ба хонандагон пешниҳод карда мешаванд.

Моддаи1. Мағҳуми таҳаммулпазирӣ.

1. Таҳаммулпазирӣ – эҳтиром, қабул ва фаҳмиши тамаддунҳои гуногун ва бою рангини ҷаҳон шакли изҳори ақидаи мо ва усулҳои татбиқи фардияти инсонист. Ба таҳаммулпазирӣ дониш, кушода будан барои мулоқот, озодии вичдон, ақида ва эътиқод мусоидат мекунанд. Ин на факат қарзи маънавӣ, балки зарурати сиёсию хуқуқӣ мебошад. Таҳаммулпазирӣ ин некукорист.

2. Таҳаммулпазирӣ гузашт кардан нест. Таҳаммулпазирӣ пеш аз ҳама, муносабати фаъолест, ки дар асоси эътирофи хуқуқу озодиҳои асосии умумиинсонӣ ташкил мейбад. Ҳар як шахси алоҳида, гурӯҳҳо ва давлатҳо бояд таҳаммулпазирӣ бошанд.

3. Таҳаммулпазирӣ ин уҳдадории мусоидат ба барқарор шудани хуқуқи инсон, дигарандешӣ (плюрализм), аз чумла, дигарандешии фарҳангӣ, демократия ва тартиботи хуқуқӣ мебошад. 4. Тоқатпазирӣ, ки бо эҳтироми ҳуқуқи инсон ҳаммаъно аст, маънои таҳаммул кардани беадолатии иҷтимоӣ, даст кашидан аз эътиқоди худ ё қабули эътиқоди каси дигарро надорад. Он маънои ин аст, ки ҳар як шахс дар пайравӣ ба ақидаи худ озод аст ва чунин озодиро барои дигарон низ эътироф мекунад. Ҳамчунин, эътироф мекунад, ки одамон аз рӯйи табииати худ намуди зоҳирӣ, вазъи иҷтимоӣ, забон, кирдор ва арзишҳо гуногунанд ва ҳар яки онҳо хуқуқи ҳаёт ба сар бурданро доранд, ақидаҳои як кас ба дигар кас маҷбуран таҳмил намешавад.

Моддаи 2. Сатҳи давлатӣ

1. Дар сатҳи давлатӣ таҳаммулпазирӣ қонунҳои одилона ва объективӣ, таъмини тартиботи хуқуқӣ, мөъёрҳои мурофиавӣ–судӣ ва

маъмурии дахлдорро талаб мекунад. Тоқатпазирӣ инчунин, тақозо мекунад, ки ба ҳар як инсон имконияти пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бе хама гуна табъиз таъмин карда шавад. Бегонаситеӣ метавонад сабаби ҳолати фишороварӣ ва хусумат гардад.

3. Барои манфиати оромии байналмилалӣ муҳим аст, ки шахсони алоҳида, чомеа ва миллиатҳо гуногуни фарҳангии ҷамъияти инсониро эътироф ва эҳтиром намоянд. Сулҳ бе таҳаммулпазирӣ вучуд дошта на-метавонад ва пешрафту демократия бе сулҳ.

Моддаи 3. Ҷанбаҳои иҷтимоӣ

1. Таҳаммулпазирӣ дар ҷаҳони муосир бисёр муҳим аст. Мо дар асри ҷаҳонӣ шудани иқтисодиёт ва баландшавии сатҳи фаврият, тараққиёти алоқа, аз ҳам вобастагӣ, дар асри муҳоҷират дар масоҳати бузург, ҷойивазкуни аҳолӣ, муттаҳид ва ҷудошавии унсурҳои иҷтимоӣ зиндагӣ мекунем. Ҳар кадом минтақаи ҷаҳон гуногун аст ва дар навбати ҳуд бо ҳамдигар робитаи зич доранд. Бинобар ин, рушди тоқатнопазирӣ ва низоъҳо аз рӯйи моҳият ба тамоми ҷаҳон таҳдид дорад. Аз ҷунин таҳдидҳо сарҳадҳои давлати ҳудро эмрин нигоҳ дошта душвор аст, зеро онҳо ҷанбаҳои ҷаҳонӣ шудан доранд.

4. САБАБИ АСОСИИ НИЗОЪХО. Сабаби асосии низоъҳо вучуд надоштани таҳаммулпазирӣ дар шуур ва рафтари одамон мебошад. **Ба ақидаи** профессор Л. Витгенштейн: “Кас намехоҳад, ки фарди дигар дашном дихад ва каси дашномдодаро бинад. Ба кӣ писанд аст, ки бо одами бесабаб ранҷонидашуда воҳӯрад? Ҳубтар он аст, ки аз одами бесабаб ҳафа кардашуда ҳудро канор гирад. Барои дастгирии ӯ хисласти мардонагӣ зарур аст” (Витгенштейн Л. Асарҳои фалсафӣ. Қ. 1. -М., 1994. - С. 422 (ба заб.руسӣ).

Дар Эъломиии умумиии ҳуқуқи башар қайд мешавад, ки эътирофи шарафи инсон, ки ба ҳамаи инсонҳо хос аст, ва ҳуқуқҳои баробар асоси озодӣ, адолат ва сулҳи умум мебошанд.

Дар муносибати байнӣ шаҳсият бо дигар субъекти муносибатҳои ҷамъияти муколама чун воситаи муҳимми муомила ва ҳамдигарфаҳмӣ шинохта мешавад. Фарҳанги муколама ҳуд ифодай тоқатпазирӣ аст.

«Муколама, чун муомилаи зиндаи байнӣ ҳамсuxбатон, имконият медиҳад, ки онҳо зарурати ҳамзистии хешро бо дигарон дарк кунанд ва эҳсоси баробарӣ дошта бошанд.

“Мумкин аст дар дигар ҳолат ман бо ҷунин оромӣ бо баъзе қасоне, ки ҳоло дар сари миз нишастаанд, сухбат дошта наметавонистам”, – гуфтааст яке аз иштирокчиёни муколамаи сиёсӣ дар Ш.Душанбе байнӣ намояндағони соҳторҳои низомии ҳуқуматӣ ва дастаҳои ҳарбии ҷангварони муҳолифин. Дар илмҳои иҷтимоӣ он нуқтаи назари умумӣ мушоҳида мешавад, ки низоъ асос ва ҷавҳари мусолиҳавӣ дорад. Ин ба ташаккулёбии сарҳадҳои иҷтимоӣ оварда, соҳтори ҷомеаро муайян мекунад, яъне талаботи гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоиро муайян мекунад ва ин масоили моддӣ ва маънавӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ дар равандҳои сиёсӣ

ва ҳангоми амалисозии ҳукукро ба низом медарорад. Лекин ҳангоми низоъ ҳолатхое ба вучуд меоянд, ки рафтору кирдорхой дагалона ва зўроварӣ меъёри ҳаёт мешаванд ва дар чомеа усули яқдигарро нест кардан, бартарият пайдо мекунад. Дар ин мавридҳо шаклҳои одии зидди низоъ дар намуди музокирот басанда нест, лекин дар заминаи музокирот ва муколама, муколамай чамъиятӣ ва истифодаи маҷмӯи воситаҳои сиёсӣ ва ҳукукии баррасии низоъ бамаврид мебошанд.

Фарҳангшиноси барҷастаи Русия, адабиётшинос ва мутафаккир М.М.Бахтин ба ин бовар аст, ки муколама ҳодисаи универсалий барои шуури инсон, худшиносӣ ва ақидаи шаҳсият ба ҳисоб меравад. Ҳар гуна матн муколамавӣ мебошад, ҳама гуна сухан (инчунин муколамаи дохилий) танҳо дар заминаи муносибатҳои муколамавӣ қобили дарк аст.

Барои дарки афрод ё тамаддун, муомила, сұхбат ва муколама бо онҳо тавассути матн зарур аст. Шакли ҳаттии натиҷаи муколама ва созиш дар шартнома (аҳднома) ифода мейёбад.

Савол ва супоришиҳо

1. *Мағҳумҳои “таҳаммулпазирӣ” ва “ҳамдигарфаҳмӣ”-ро шарҳ дигед. Таҳаммулпазирӣ барои چӣ зарур аст?*
2. *Бо қадом сабабҳо таҳаммулпазирро падидаи фарҳанг ҳукуқӣ меномем?*
3. *Робитаи байнҳамдигарии таҳаммулпазирӣ ва ҳукуки инсонро муайян созед.*
4. *Оё қобилияти таҳаммулпазирӣ дорои аҳамият аст? Дар ин бора далелҳо биёред.*
5. *Дар қадом сурат таҳаммулпазирӣ зарур аст? Дар бораи тоқатпазирӣ аз фарҳангӣ милий мисолҳо биёред.*
6. *Дар қадом санади ҳукуқи байналмилалӣ таҳаммулпазирӣ зикр ёфтааст?*

§41. ФАРҲАНГИ ПЕШБУРДИ МУЗОКИРОТ

1. ҶУСТУ҆҄ЙИ РОҲҲОИ МУСОЛАҲА. Дар даҳсолаҳои охир тезу-тунд гардидан ва аҳаммияти умум пайдо кардани масоили бехатарӣ ва ташаккулёбии асосҳои сиёсӣ ва ҳукуқӣ баҳри сулҳ ва инкишифи устувор мушоҳида мешавад. Дарёғти концепсияҳо ва моделҳои ташкили институтионалии чомеа, бояд дорои «механизмҳои» амали зиддинизоъ буда, дар асоси муросо ва созиш, дар заминаи фарҳангӣ ташакқул ёбанд. Онҳо бо асосҳои муколама ва маданият алоқа доранд, ки дараҷаи шуурно-кии фард ва гурӯҳҳоро баланд мебардоранд. Ин механизмҳо дар аксар ниҳодҳои иҷтимоӣ истифода мешаванд, лекин дар мавридҳо, ки сухан дар бораи низоъҳои «куҳна» ё ки «вазнин ва ҳалнашаванда» меравад, дарёғти технологияҳои сиёсӣ ва ҳукуқӣ, ки имкониятҳои боъзтимоди зидди-низоъии фарҳангро истифода мебаранд, яке аз вазифаҳои муҳимми илм ва амалияи давлатдорӣ ва низоми ҳукукии замони мусоир мебошанд.

Ҳукуки гуфтушунид ҳанӯз дар замони бостон сарчашмаи ташаккулёбии ниҳодҳои ҳукукии даврони қадим буд. Ҳукуки музокирот дар замони қадим сарчашмаи ташаккулёбии ниҳодҳои ҳукуқӣ буд:

«Аз гуфтушунидҳо дар бораи оштӣ, ки дар чамоаи авлодӣ ҷой доштанд, минбаъд ҳукуки созиш мусолиҳа ба вуҷуд омад, ки шартнома дар бораи оштӣ буд, ё ин ки ба ибораи дигар гӯем, шартнома дар бораи баста-ни сулҳ байни гурӯҳҳои муҳолифи авлодӣ ба шумор мерафт.

Чунин тартиби корбурди сиёсӣ-ҳукуқӣ, аҳаммияти худро гум мекунад, агар тарафҳо ва миёнаравон имтиёзҳои усолӣ ва дурнамои ҳешро мавриди истифода қарор диханд. Масалан, дар раванди музокирот доир ба ҳали низоъи Истроилу Фаластин даҳсолаҳо боз баррасии масъалаҳо аз нуқтаи назари муғризонаи хеш боиси аз нав авҷ гирифтани низоъ гардид. Маълум аст, ки аз тамоми тарзҳои маъмули ҳалли ихтилофоти тарафай-ни гуфтушунид байни онҳо аз ҳама натиҷабаҳштар мебошад. Ба андешаи коршиносон, бо риояи шартҳои зерин оғози музокирот дар байни Истроил ва Фаластин имконпазир аст: 1) тарафҳо ба гайр аз манфиатҳои зиддият-нок боз манфиатҳои умумӣ доранд; 2) тарафҳо хисоб мекунанд, ки раси-дан ба фаҳмиши муайян ё ин ки созишинома барои онҳо аз ҳамаи дигар алтернативаҳо фоидаовартар аст; 3) ба мубоҳиса ворид шаванд ва барои дарёғти қабули қарори таъминкунандай манфиатҳояшон кӯшиш кунанд.

Гоҳе тарафҳо танҳо талаботи ягона ва қатъии худро пешниҳод мекунанду ҳалос. Масалан, дар оғози музокирот миёни тарафҳои низои байни тоҷикон тарафҳои ҳукуматӣ ва муҳолифин талаботи ҷиддӣ ба сӯйи тара-ғи дигар пешниҳод карда буданд. Барои ҳамин ҷаҳонд сол лозим шуд, то тарафҳо тавассути гуфтушунид ба созиш ва тавоғуқ даст ёбанд.

Барои он ки оташи низоъ паст шавад, тарафҳо бояд дар бораи масъалаҳои баҳснок созиш кунанд ва шартҳои ҳамзистии ояндаро му-айян созанд. Ҷӣ қадар мавзӯи баҳс дақиқ ва қатъӣ муайян шавад, ҳамон андоза низоъ муваффақтар ҳаллу фасл мешавад. Гуфтушунид ин сухбат, муколама дар бораи зиддиятҳо ва масоили (проблемаҳои) мавҷуда мебошад ва навъҳои ҳаракатҳои гуногуни тарафайнро пешбинӣ мекунанд.

2. ҚОИДАЮ ТАРТИБОТИ МАЪМУЛИ РАСИДАН БА СУЛҲ. Одамон дар тӯли таърих соҳиби таҷрибаи гании ташкили музокирот шуданд. Он на факат дастоварди сиёсатмадорони касбӣ шудааст, балки коршиносон, рӯзноманигорон, мудирон, олимон дар фаъолияти худ барои ривоҷи ирти-боти (алоқаҳо, муносибатҳо) хеш санъати пешбуруди баҳсу гуфтушунидро бомуваффақият истифода мебаранд. Дар даҳсолаҳои охир як катор қоидаю тартиботи ҳукуқии пешбуруди гуфтушунидҳо дар илм ва амалия таҳия шуданд. Үнсурҳои гуфтушунид ҳам муайян гардидаанд: тарафҳо, ишти-рокчиёни бевосита, мавзӯъ, ҳатҳои алоқаю тамос дар байни онҳо, иттило-от ва амсоли инҳо. Бо фикри аксари муҳаққикон норасони маълумот ба шубҳанокӣ ва нобоварии иштирокчиён нисбати ҳамдигар, яъне ба устуво-рии низоъ сабаб мешаванд.

Дар асарҳое, ки ба менечмент баҳшида шуданд, ба ҳалли низоъҳои истехсолӣ аҳаммият дода мешавад. Дар ин ҷо ҳуди омодагии гуфтушунид аҳаммияти қалон дорад. Ба он ҷамъоварии маълумот дар бораи тарафи

мухолиф (дар музокирот—шарик), хислатномаи шахсии он, далелҳои мушаххас ва файра дохил мегарданд.

Бо дарназардошти тадқикоти илмӣ ва таҷрибаи сулҳофаринӣ қоидаҳои зерини гузаронидани музокиротро тавсия кардан мумкин:

1) эътирофи ҳукуқҳои ҳамдигар; 2) бо дикқат гӯш кардани шарик; 3) намоиши фаҳмиши нуктаи назари шарик; 4) муайянкунии он, ки шарик чӣ хел низоъро тасаввур ва ҳис мекунад; 5) муайянкунии мушаххаси мавзӯи муҳокима; 6) қайди нуктаҳои назари умумӣ; 7) муайянкунии оромонаи сабаби “мухолифат”-и тарафҳои низоъ; 8) як бори дигар тасвир намудани мазмуни низоъ; 9) дарёғти ҳалли умумии масоил; 10) қабули «ҳусни тафоҳум» (“коммюнике”)-и умумӣ ва дар он ҷо қайд намудани ризоят ва тафовути таклифҳои тарафҳо.

3. ТАВСИЯҲОИ ОЛИМОН БАРОИ ПЕШБУРДИ МУВАФФАҚОНАИ МУЗОКИРОТ. Олимон ба ҷанд тавсия доир ба иштибоҳоте, ки, дар гуфтушунидҳо роҳ дода мешаванд,

- Шарик ҳатоии хешро чун ғалати тарафи мухолиф эътироф мекунад;
- Шарик манфиатҳои худро тез-тез иваз мекунад;
- Шарик ба мубориза омода аст ё ин ки бе зарурати кофӣ барои муҳофизат тайёр шудааст;
- Шарик эътирофи бартарияти худро талаб мекунад;
- Ранҷҳои пештара ёд мешаванд ва ҷойҳои нозуки мухолиф ошкор мегарданд;
- Дар охири музокирот «голиб» ва «маглуб» эътироф мешаванд.

Гуфтушунид муваффақона пеш меравад, агар бовар дар байни иштирокчиён мустаҳкам шавад. Агар талабҳои тарафҳо, ақаллан, қисман конеъ гарданд, ин яке аз зинаҳои расидан ба созиш ва ҳалли низоъ, давомёбии бомуваффакияти музокирот ҳоҳад шуд. Тавсияҳои гуногун доир ба гузаронидани музокирот, ки ба ҳалли низоъҳои меҳнатӣ, идоравӣ ва байнамилӣ бахшида шудаанд, аз ҷониби пажӯҳишгарони амрикӣ таҳия шудаанд. Дар семинаре, ки дар Маскав аз тарафи ташкилоти «Дарёғти роҳи умумӣ» (директори барнома Бэтси Коэн) ташкил шуда буд, унсурҳои зерини асосии музокирот пешниҳод гардида буданд:

1. Гуфтушунид бояд ҳам аз рӯйи низом ва ҳам аз рӯйи моҳияти кор гузаронида шавад;
2. Тарафҳо бояд ба дарки мусолиҳавии фаҳмиши масъала бирасанد ва баъд барои ҳалли якҷояи он талош намоянд;
3. Масъалаҳои пештараро бо сабабҳои ба онҳо алоқаманд муайян қунанд. Инчунин, масъалаҳои инсонӣ бояд аз шарафи инсон ҷудо фаҳмида шаванд, манфиатҳо бошанд, аз мавқеи ҷонибҳои низоъ.

4. Одамонро ҷудо аз мушкилоти онҳо бояд дид, муомилаи онҳо бояд хубтар ва ба эътиимоду бовар устувор шавад.

Барои нуқтаи назари хеш муносибатҳои хубро вайрон нақунанд;

5. Асосноккунии ақидаҳо бояд мунсифона бошанд ва ақидаҳои дигаронро эҳтиром намоянд, ҳамто дар мавридҳое, ки бо онҳо норозӣ ҳастанд.

*6. Дар бораи мавзӯи ҳаракати худ фаромӯши нақунанд ва ба эҳсосоту фантазия (*таҳаййолот*) дода нашаванд.*

Музокирот шакли ояндадори робитаи одамон мебошад, ки дар шароити муносибатҳои бозоргонӣ ривоҷ мейёбад.

Олимон дар бораи музокирот ҳангоми озод карданни гаравгонон низ назарҳои иброз намудаанд. Мутахассисони хориҷӣ пешниҳод мекунанд, ки хусусиятҳои зерин таҳлил ва ба ҳисоб гирифта шаванд: 1) хусусиятҳои хоси шаҳсияти террористҳо;

2) ангезаҳо ва мақсадҳои шигол;

3) пешгӯйӣ оид ба рафтори имконнопазири ҷинояткорон дар замони наздик ва оянда;

4) тартиби афзали гузаронидани музокирот;

5) интихоби шаҳсе, ки бо онҳо гуфтушунид мегузаронад;

6) ташкили ҳамкории фаврии тарафҳои гуфтушунид, роҳбарият ва гурӯҳи воридшавӣ (вторжсения).

Вазифаҳои асосии музокирот: а) ҳимояи ҳаёти гаравгонон; б) боздошти террористон ва в) баргардонидан ё ки хифзи амвол. Амалиёт бояд аз рӯи нақша ва қарорҳои асосноки қонунӣ гузаронида шаванд.

Мавзӯи гуфтушунид метавонад гуногун бошад: шартҳои озодкунии гаравгонон; хӯрок барои гаравгонон ва террористон; шартҳои додани озодӣ ба террористон; ташкили ҳамкорӣ байни тарафҳои гуфтушунид. Мутахассисон ҳисоб мекунанд, ки омили муҳимтарин бартараф намудани ҳолати (ҳаяҷонии) террористон мебошад ва ин боиси камшавии күштору дигар рафторҳои номатлуб мешавад. Барои ҳамин барои итноми музокирот набояд саросема шуд ва ҳамаи созишҳои басташуда бояд аз ҳар ду ҷониб ичро шаванд. Дар баъзе мавридҳои истисной давлат воситаҳои маҳсуси пешбинишударо истифода мебарад ва дар ҳолати вазнин барои начоти ҳаёти шаҳрвандон террористон несту нобуд карда мешаванд. Истифодай маҷмӯи тадбирҳо ва воситаҳо нишонанд он мебошад, ки роҳҳои дигари ҳалли чунин низоъи фавқулода мавҷуд аст, лекин тарси ҳалли хушуматомези масъала баъзан наметавонад ниزوъро ҳал қунад.

Гузашт чун ҳамкорӣ воситаи ба ҳама писанди тарафҳои муҳимиғи низоъ бо роҳи музокирот мебошад. Услуби ояндадори доир намудани музокирот ҳамкорӣ мебошад. Дар асоси он усули гуфтушуниди

принсипиалӣ гирифта мешавад, ки олимони Донишгоҳи Гарварди ИМА Фишер ва Юри кор карда баромадаанд.

Онҳо чор мағхумро истифода мебаранд: 1. Муайянкуни вакти гузаронидани сухбатҳо ва муҳокимаи масъалаҳо. 2. Тайёр кардани шароит барои гузаронидани музокирот (кафолатҳои қонунии бехатарӣ, меҳмондӯстӣ ва монанди инҳо). 3. Муҳокимаи масъалаҳо (ки метавонад аз як қатор воҳӯриҳои намояндагони тарафҳо иборат бошад); 4. Бастани шартнома, созишинома.

Бояд қайд кард, ки музокирот ва воҳӯриҳои тарафҳои низоъ чун раванди зинда ва доимӣ фахмида мешаванд.

4. СММ ВА МУЗОКИРОТИ БАЙНИ ТОЧИКОН. Бастани шартнома бояд ба риояи принсипҳои ҳуқуқ, санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, конститутсия ва қонунгузорӣ асос ёбад. Масалан, баъд аз муроҷиати сарвари Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СММ бо мақсади ҷалб намудани ин созмони маъруфи байналмилалӣ – ҳуқуқӣ ба раванди музокирот байни тарафҳои ҳукуматӣ ва муҳолифин ин созмони универсалӣ, ки мақсадҳои асосии он чун намояндаи ҳамаи давлатҳои ҷаҳон муҳофизати сулҳ ва ҳуқуқи инсон мебошад, дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ барои музокироти байни тоҷикон хизмати босазое кард.

Намояндагони СММ дар он давлатҳое, ки гуфтушунид мегузашт, имзои созишиномаи имтиёзҳои дипломатӣ ва иммунитети узви ҳар як намояндаи тоҷикро пешбинӣ намуда ва имзо мекарданд. Чун миёнарав, намояндаи маҳсуси Муншии Кулли Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон баъди Президент ва роҳбари муҳолифини тоҷик созишиномаҳоро имзо мекард ва ин кафолати муҳимтарини ҳуқуқии ҷомеаи ҷаҳонӣ барои тарафҳои музокирот дар байни тоҷикон буд.

Савол ва супоришиҳо

1. *Қадомроҳу воситаҳои муосири музокирот ва ба мусолаҳа омадани шитирокчиёни низоъҳо вуҷуд доранд?*
2. *Аз назари мағфиатҳои тарафайн шитирокчиёни музокирот бояд нисбати ҳамдигар чӣ тавр муносабат қунанд?*
3. *Унсурҳои асоси музокиротро номбар карда, онҳоро шарҳу эзоҳ дихед. Олимон дар ҷаҳони музокирот қадом унсурҳоро самараноктар мешуморанд?*
4. *Қадом омил ва муносабатҳо ба пешбуорди мӯваффақонаи музокирот монеъ шуда метавонанд?*
5. *Дар бораи музокироти байни тоҷикон ва баста шудани Созишиномаи умуми истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ маълумот дихед.*
6. *Дар бораи нақши СММ ва давлатҳои миёнарав дар музокироти байни тоҷикон маълумот дихед.*
7. *Як музокироти эҳтиимолиро ба саҳна гузошта, дар он нақши шитирокчиёни онро иҷро қунед.*

БОБИ 13. ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶАҲОН ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

§42. ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶОМЕАИ БАШАРӢ

1. МАФҲУМИ “ҲУҚУҚИ БАШАР”. Ташаккули фарҳанги ҳуқуқҳои инсон вазифаи муҳимми ҳам созмонҳои байналмилалӣ ва ҳам давлатҳои демократӣ эътироф гаштааст. Ин бесабаб нест, чунки фарҳанги ҳуқуқӣ тарғибу тарбияи арзишҳои эътироф намудани башарро, дар назар дорад. Фарҳанги ҳуқуқӣ – фарҳанги умумииинсонист. Он фарҳанги одамони ҳазорсолаи саввум ҳоҳад гардид.

Эътироф, эҳтиром ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҷузъи фарҳанги ҳуқуқи инсон буда, бе донишомӯзӣ, бе маърифатнокии аҳолӣ, бе ҷараёни мунтазами таълим номумкин аст. Ташаккули фарҳанги ҳуқуқҳои инсон маърифатнокӣ, тарбияву таълимиро металабад. Инсон ҳар ҷӣ қадар бештар аз ҳуқуқу озодиҳои фардӣ бархурдор бушад, сатҳи истифодаву риояи онҳо ҳамон қадар беҳтар мегардад. Надонистани ҳуқуқҳои инсон боиси нофаҳмиву беаҳамиятии одам нисбати онҳо мегардад.

Ҷараёни таълими ҳуқуқҳои инсон **мақсаднок** аст, зоро ба мақсади ташаккули донишу малака ва арзишҳои аҳлоқӣ ба роҳ монда мешавад. Сониян, таълим **мунтазам** сурат мегирад, яъне аз давраҳои муайянӣ таълим иборат аст. Ниҳоят, таълими ҳуқуқҳои инсон **муташаккилонӣ**, тибқи барномаҳову консепсияҳои байналмилалӣ, барномаву нақшаҳои давлативу таълими мегузарад, аз тарафи марказҳои ягонаи таълиму тарбия ташкил ва идора мешавад. Натиҷаи ниҳояни таълими ҳуқуқҳои инсон – ин ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон аст.

Фарҳанги ҳуқуқи инсон – маҷмӯи донишҳои инсонии илмани ва амалан асоснок гашта оид ба ҳуқуқҳои инсон, қобилияту истеъодди шахсии дарку ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва арзишҳои аҳлоқист, ки дар ҷараёни таълими ҳуқуқҳои инсон ташаккул мейёбад.

Донишҳои инсонӣ он тасаввуроту мафҳумҳо, ақидаву ғояҳоеро дар бар мегиранд, ки дар тафаккури инсон доир ба ҳуқуқу озодиҳояш дар ҷараёни таълими мақсаднок, танзимгашта, мунтазам ва муташаккилонӣ ташаккул мейёбанд. Дар баробари аз худ намудани донишҳои соҳаи ҳуқуқи инсон ҳар фард бояд дорои **қобилияту малакаи** дарки онҳо ба ҳайси ҳуқуқҳои фитрӣ ва даҳлнопазир, маҳорати истифодаи фаъолона ва дурусти онҳо, ҳифзи онҳо тавассути механизмҳои милливу байналмилалӣ бушад. Фарҳанги ҳуқуқҳои инсон дар баробари донишҳо аз **арзишҳои аҳлоқӣ** (адолат, бовиҷдонӣ, масъулият, эҳтироми одамон ва ғ.) низ иборат аст.

Дар коркарду амалӣ гаштани сиёсати тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ҳуқуқҳои инсон кихо саҳмгузоранд? Моҳияти консепсияи байналмилалии таълими ҳуқуқҳои инсон дар чист?

2. СИЁСАТИ ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС ДАР РӮҲИЯИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА КОНСЕПСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТАЪЛИМИ ДАР СОҲА. Нуктаҳои асосии сиёсати тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ҳуқуқҳои инсон дар як қатор ҳучҷатҳо ва маводи байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ инъикоси ёфтааст. Беш аз 30 сол аст, ки Созмони Милали Муттаҳид, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Шӯрои Аврупо машғули масоили марбут ба таълими ҳуқуқҳои инсон дар мактабҳои умуминд. Ин созмонҳо пешниҳодоти мушаххасро дар ин соҳа муқаррар мекунанд. Дар заминай онҳо давлатҳо масъулияти хешро баҳри тарғибу ташвиқи ғояҳои сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳуқуқҳои инсон дарк намуда, пешниҳодоти ташкилотҳои байналмилалиро дар ҷараёни ташкили омӯзиши фанни ҳуқуқи инсон истифода мебаранд. Дар ташкили таълими ҳуқуқи инсон созмонҳои гайриҳукуматӣ низ саҳмгузоранд.

Зери мағҳуми консепсияи байналмилалии таълими ҳуқуқҳои инсон низоми андешаҳо, ақидаҳо оид ба ҳуқуқи инсон ва ғаъолияти маърифативу амалӣ баҳри омӯзиши онҳо фаҳмида мешавад.

Консепсияи мазкур аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид, ЮНЕСКО, Шӯрои Аврупо, Пажӯҳишгоҳҳои байналмилалӣ ҳуқуқҳои инсон ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ пешниҳод шудааст. Он аз үнсурҳои зайл иборат аст: мақсад, вазифаҳо, самтҳои асосӣ, мазмун, усулҳо, шаклҳо ва воситаҳои таълими ҳуқуқҳои инсон.

1. Зарурати қабули барномаҳои соҳаи таълими ҳуқуқҳо дар чист?
2. Саҳми созмонҳои байналмилалӣ ва гайриҳукуматӣ дар ин самт дар ҷӣ зоҳир мегардад?
3. Ташкили таълими ҳуқуқи инсон ҷӣ тавр сурат мегирад?
4. Ҳучҷатҳои асосии ин соҳаи қадомхоянд?

3. БАРНОМАЮ САНАДҲОИ АСОСИИ СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Солҳои 60 – 70-ум асри гузашта дар мамолики Аврупо, ИМА, Канада тезъоди зиёди барномаҳо дар соҳаи таълими иҷтимоӣ ва солҳои 80-ум марбут ба ҳуқуқҳои инсон пешбарӣ мешаванд. Ҳадаф аз коркарди онҳо тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ буд. Ҷаҳсолаи охир бо иштирок ва саҳми созмонҳои байналмилалӣ, ҳукуматӣ ва гайриҳукуматӣ барномаҳои мукаммали соҳаи таълими ҳуқуқҳои инсон дар ҷараёни талими давлатҳои мутамаддин ҷорӣ гаштанд. Ин барномаҳоро Созмони Милали Муттаҳид, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Шӯрои Аврупо дастигирӣ мекунанд. Ҳамчунон, омӯзиши таҷрибаи таълими ҳуқуқи инсон ҷараён дорад.

Дар ин кор саҳми **созмонҳои байналмилалӣ ва гайрихукуматӣ** низ назаррас аст. Онҳо шаклҳои гуногуни равобит бо мактабҳои миёнаи умумӣ истифода намуда, дар ташвиқи донишҳои хукуки инсон бевосита ширкат меваrzанд. Ин ташкилотҳоро одатан ба се гурӯҳ чудо мекунанд: 1) очонсиҳои маҳсусгардонишудаи ёрирасон (ҳам дуняйӣ ва ҳам динӣ), ки дорои марказҳои гуногуни инкишофанд (масалан, Фонди наҷоти қӯдакон, ЮНИСЕФ ва ғ.); 2) ташкилотҳои марбут ба хифзи хукуқҳои инсон ва таъмини сулҳ (аз қабили Афви байналмилалӣ); 3) ташкилотҳои вобаста ба таҳияи барномаҳо, ки дорои марказҳои маҳсуси таълими, гурӯҳҳои корианд (аз қабили Шӯрои таълими шаҳрвандии умумӣ ё Маркази таълими глобалии Донишгоҳи Йорк, воқеъ дар Британияи Кабир).

Мақсаду вазифаҳои таълими хукуқи инсон дар санадҳои байналмилалӣ пешбинӣ мешаванд. Дар Симпозиуми Вена таҳти унвони «**Тарбия дар рӯҳияи хукуқҳои инсон дар мактабҳои Аврупои Фарбӣ**», ки 17-20-и май соли 1983 барпо шуда буд, номгӯйи санадҳои байналмилалӣ дар соҳаи таълими хукуқҳои инсон муайян гардид. Ин, пеш аз ҳама, Эъломияи хукуқи башар аст, ки дар он вазифаи давлатҳо баҳри мусоидат ба эҳтироми хукуқҳои инсон эълон гаштаанд. Дар Эъломия боз ду нуқтаи дигар таъқид мешавад:

Нуктаҳои қайдшуда, асоси ташкили таълими хукуқҳои инсон дар ҳамаи давлатҳои ҷаҳон эътироф мешаванд.

Дар **Конференси Кулли СММ оид ба масъалаҳои таълим, илм ва фарҳанг**, ки 17-23-и ноябрин соли 1974 дар Париж даъват шуда буд, масъулияти давлатҳо барои ташкили таълими хукуқҳои инсон таъқид гардид. Дар ин Симпозиум «**Тавсияҳо оид ба тарбия дар рӯҳияи ҳамдигарфаҳмии байналмилалӣ, ҳамкорӣ, сулҳ ва тарбия дар рӯҳияи эҳтироми хукуқҳои инсон ва озодиҳои асосӣ**» қабул гардид. Ин санад дар сиёсати байналмилалии тарбиявӣ санади асосӣ гардид. Дар банди ҷоруми боби 3-и санади номбурда, усулҳо, мақсад ва вазифаҳои сиёсати таълими хукуқи инсон муайян гаштанд: а) ҷанбаи байналмилалӣ ва дурнамои умумиҷаҳонии дар ҳамаи сатҳу шаклҳои таълим; б) фаҳмиш ва эҳтироми ҳамаи ҳалқҳо, фарҳанг, тамаддун, арзишҳо ва шакли ҳаёти онҳо, аз он ҷумла, фарҳанги маҳаллии ақалиятҳои миллӣ ва фарҳанги миллатҳои дигар; в) дарки ҳамbastагии байни ҳалқҳо ва миллатҳо; г) омодагӣ ба ҳамкорӣ бо дигарон; д) дарки на танҳо хукуқҳо, балки вазифаҳои ба зиммаи ашҳоси алоҳида, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ҳалқҳо нисбати яқдигар гузошташуда; е) дарки зарурати ҳамbastагӣ ва ҳамкории байналмилалӣ; ж) омодагии шахси алоҳида ба иштирок дар ҳалли масоили чомеаи худ, қишвари худ ва умуман ҷаҳон. Дар банди 18-и боби 5-и ин санад нобаробарӣ, беадолатӣ, истифодай кувва дар муносибатҳои байналмилалӣ, аз ҷумлаи он омилҳое номбар мешаванд, ки пеши роҳи таълими хукуқи инсонро мегиранд.

Бо дарназардошти муҳим будани тавсияҳои зикргашта санади, номбурда ҳоло чун **дастури асосӣ** дар соҳаи тарбия эътироф гардидааст.

Дар таълими хуқуқи инсон хуҷҷати дигар бо номи «Накшай ҷаҳони фаъолият оид ба тарбия дар рӯҳияи хуқуқҳои инсон ва демократия» низ аҳаммияти мухимро дорост. **Он дар Конгресси байналмилалӣ оид ба тарбия дар рӯҳияи хуқуқҳои инсон ва демократия**, ки дар доираи ЮНЕСКО ва Маркази хуқуқҳои инсони СММ моҳи марта соли 1993 доир гашта буд, қабул шудааст. Дар он зарурати чоннок намудани иштироки шахси алоҳида, оила, ҷомеа, давлат, Созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла СММ, дар табдили ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҷомеаи сулҳпарвар, ки дар он қулли хуқуқҳои инсон эҳтиром мегарданд, таъкид мешавад. Бахри ин ҳадаф таълими хуқуқҳои инсон дар ҳамаи мактабҳои таҳсилоти умумӣ бояд ҷорӣ гардад.

Дар соҳаи таълими хуқуқи инсон «Эъломияи Вена ва барномаи фаъолият», ки моҳи июни соли 1993 дар Конғронси байналмилалӣ қабул шудааст, аҳаммияти қалон дорад. Он ба зиммаи давлатҳо – узви СММ вазифаи таҳияи барномаҳои таълими соҳаи хуқуқҳои инсонро мегузорад. Дар заминай ин санадҳои байналмилалӣ, аз ҷониби ташкилотҳои минтақавӣ ва миллӣ санадҳои дигари зарурӣ дар соҳаи таълими хуқуқи инсон қабул шудаанд. Дар Қарордоди Шӯрои Аврупо таҳни үнвони «Таълими хуқуқи инсон» аз 25-и октябрисоли 1978 зарурати омӯзиши хуқуқи инсон таъкид гашта, қайд мешавад, ки таълими хуқуқи инсон кафили хифзи онҳост.

Ин қабил санадҳо дар соҳаи таълими хуқуқҳои инсон дар мамолики дигар низ қабул шудаанд. Масалан, дар Канада Билл доир ба хуқуқҳои соли 1960, Конституцияи Канада аз соли 1982, Хартияи Канада оид ба хуқуқ ва озодиҳои асосӣ, Санад оид ба забонҳои расмӣ, Санад оид ба хуқуқҳои инсон аз соли 1977 мақсаду вазифаҳои таълими хуқуқҳои инсонро муайян мекунанд. Барномаи миллӣ дар соҳаи таълими хуқуқи инсон дар ИМА низ тасдиқ шудааст. Санадҳои зарурӣ дар соҳаи таълими хуқуқҳои инсон дар давлатҳои дигар низ қабул гаштаанд.

Тарбия дар рӯҳияи хуқуқҳои инсон чӣ маъно дорад? Мақсаду мазмун ва ҷараёни ин тарбия аз чӣ иборат аст? Дошиш, қобилият, арзишҳо ва саҳми ҷамъияти дар соҳаи таълими хуқуқҳои инсон чӣ маъно доранд?

4. МАФҲУМҲОИ АСОСИИ СОҲАИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Дар санадҳои номбурда төъдоди зарурии мағҳуму истилоҳот дар соҳаи омӯзиши хуқуқҳои инсон истифода мешаванд. Мағҳуми **«тарбия дар рӯҳияи хуқуқҳои инсон»** үнсурҳои зеринро дар бар мегирад: 1) муқаддимаи санадҳои байналмилалӣ (Эъломияи хуқуқи башар ва ғ.), ки дар онҳо аҳаммияту зарурати таълим дар ин соҳа таъкид мешавад; 2) номгӯйи хуқуқҳои умумииносӣ (ба ҳаёт, озодӣ, бехатарӣ, адолат, ҳаёти шахсӣ); 3) номгӯйи озодиҳои асосӣ (аз шиканча, аз гуломӣ, аз поймолгардии хуқуқҳо, аз бадарга). Мақсади тарбия дар рӯҳияи хуқуқи инсон – мусоидат намудан ба мубориза баҳри адолат ва сулҳ дар ҷаҳон аст.

Мазмуни тарбияро дар рӯҳияи хуқуқи инсон дар мактаби миёна ҳамаи он ҷизе ташкил медиҳад, ки дар доираи фанни хуқуқи инсон омӯхта мешавад. Ҷараёни тарбия дар рӯҳияи хуқуқи инсонро воситаву

усулҳои омӯзиш ташкил медиҳанд. Мафхумҳои асосие, ки ба таркиби фанни хукуқҳои инсон дохиланд, иборатанд аз: хукуқҳои фитрӣ, шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, хукуқҳои ақаллиятҳо, занону қӯдакон, вазифаҳову масъулият, тоқатпазирӣ, баробарӣ, адолат, адолати судӣ, худмуайянкунӣ, сулҳ, некӯаҳволӣ, низоъ.

Донишҳои мактаббачагон дар соҳаи хукуқҳои инсон, тибқи Тавсияи Шӯрои Аврупо, ба чор категория чудо мешаванд: 1) хукуқҳо, вазифаҳо, уҳдадориҳо ва масъулияти инсон; 2) инконнопазирии падидаҳои беадолатӣ, нобаробарӣ, поймолгардии хукуқҳо; 3) шахсиятҳои арзанд, ҳаракатҳои оммавӣ, ҳодисаҳои назарраси таъриҳӣ, ки саҳмгузори хукуқҳои инсонанд; 4) санадҳои асосии байнамилалӣ дар соҳаи хукуқҳои инсон.

Қобилияти барои фаҳмиши хукуқҳои инсон ва мусоидат ба онҳо зарур шуморида мешавад. Дар Тавсияи Шӯрои Аврупо қобилияту истеъоди зерин чун ҷузъи таълими хукуқҳои инсон эътироф мешаванд: **қобилияти ақлӣ** (қобилияти ифодаи шифоҳиву ҳаттии фикр, шунидан ва баҳс намудан, ҳимоя намудани фикри шахсӣ, истеъоди баровардани хулоса дар заминаи ҷамъу таҳлили сарчашмаҳои гуногун, аз он ҷумла, воситаҳои аҳбор, таҳлили онҳо, баровардани хулосаҳои асоснок, қобилияти ошкор соҳтани ҳама гуна қаҷфаҳмӣ, аз байн бурдани хурофоту қолабҳои кӯҳна; **қобилияти иҷтимоӣ** (истеъоди дарки тағовут, муқаррар намудани муносибати қобили қабул бо дигарон бидуни фишор, ҳалли низоъ бе истифодаи хушунат, ба худ гирифтани масъулият, истифодаи механизми ҳифзи хукуқҳо дар сатҳи маҳаллӣ, минтақавӣ, ҷаҳонӣ).

Арзишҳо истифодаи арзишҳои ахлоқиро дар назар доранд, аз он ҷумла, дар ҷараёни омӯзиши хукуқи инсон дар синфҳои ибтидой, ба синни наврасон мутобиқ гардонидани мафхумҳои мураккаби соҳаи хукуқҳои инсонро пешбинӣ мекунанд. Озодӣ, тоқатпазирӣ, адолат, эҳтироми ҳақиқат аз қабили ҷунин арзишҳоянд.

Саҳми ҷамъияти унсурҳои зеринро дар бар мегирад: 1) фазои демократӣ, ки заминаи иштироки шаҳс дар ҳаёти ҷамъиятиву давлатӣ буда, имкони изҳори ошкорои ақида, фаъолияти озодонаро фароҳам меорад; 2) фазои мусоиди мактаб, ки барои иштироки волидон ва аъзои дигари ҷомеа дар ҳаёти мактаб мусоидат мекунад; 3) фароҳам овардани шароит барои ошкор гаштани қобилияти зеҳниву истеъоди хонандагон дар санъат, мусиқӣ, варзиш дар фаъолияти мактаб ва муаллимон.

Савол ва супориши:

1. *Таълим ва фарҳангӣ ҳукуқҳои инсон чист?*
2. *Мақсаду вазифаҳои таълими ҳукуқҳои инсон тибқи ҳуҷҷатҳои байнамалҳалӣ қадомҳоянд?*
3. *Санадҳои байнамилалиро дар соҳаи таълими ҳукуқҳои инсон номбар кунед.*
4. *Саҳми мактаб ва муаллимонро дар ташкили тарбияву таълими ҳукуқи инсон муайян созед.*

§43. ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

1. ТАЪЛИМИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ТОЧИКИСТОН. Таълими ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ҷузъи сиёсати давлатии таълим аст. Ҷумҳурии Тоҷикистон бар он аст, ки тарбияни насли наврас дар рӯҳияи арзишҳои эътироғаштаи башар, яке аз вазифаҳои аввалиндарача буда, ба омода намудани ҷавонон ва аъзои дигари ҷомеа дар бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқӣ равона шудааст. Вақти он расидааст, ки таълими ҳуқуқи инсон дар қатори фанҳои дигар дар мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ, ибтидой, миёна ва олии қасбӣ васеъ ҷорӣ гардад. Ин-кишофи ҷомеаи имрӯза аз тарбияву таълими хонандагон вобаста аст. Аз ин лиҳоз, аз ҷониби Вазорати маорифи ҷумҳурӣ бо кумаки ташкилотҳои байналмилалӣ, бо иштироки мутахассисон барномаи таълимии «Ҳуқуқи инсон» барои синҷҳои 10 ва 11-и мактабҳои миёна ва дар асоси он қитобҳои дарсӣ таҳия гаштааст. Ин иқдоми нек ва муҳим дар таълими ҳуқуқҳои инсон ва ташаккули фарҳанги ҳуқуқҳои инсон дар Тоҷикистон аст.

Ҳанӯз дар «Эъломияи истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 24 августи соли 1990 давлати Тоҷикистон ба ҳамаи шаҳрвандон ва шахсоне, ки шаҳрвандӣ надоранду аммо дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, сарфи назар аз аслу насаб, вазъи иҷтимоӣ, дорӣ, мансубияти нажодӣ ва миллӣ, забон, ҷинс, ақидаи сиёсӣ, эътиқоди динӣ, навъу ҳусусияти кор, ҷойи истиқомат ва ҳолатҳои дигар тамоми ҳуқуқу озодиҳоро кафолат дода буд (банди 10). Дар банди мазкур ҳамчунин, кафолати ҳуқуқу озодиҳо мувофиқи меъёрҳои маъмули ҳуқуқи байналмилалӣ кафолат дода шуда буданд. Сипас, **Конституцияи Тоҷикистон** аз 6-и ноябрисоли 1994 даҳлнпазир ва фитрӣ будани ҳуқуқҳои инсонро (моддаи 5) ва афзалияти санадҳои ҳуқуқи байналмилалиро дар низоми ҳуқуқии кишвар эълон намуд (моддаи 10). Дар заминаи ин санадҳои миллӣ, ҷараёни во-рид гаштани ҷумҳурӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ оғоз гардид, Тоҷикистон омодагиашро ба амалӣ намудани арзишҳои ҳуқуқии башар, аз ҷумла, дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, ошкоро эълон намуд.

Сипас, дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 апрели соли 1997 «Дар бораи сиёсати ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон», дар ҷумҳурӣ «Барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардид. Ин барнома бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 августи соли 1997 «Дар бораи як қатор ҷорҳои беҳтар намудани таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ва кори ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ» тасдик гардид. Дар барномаи мазкур зарурати таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон таъқид гардидааст. Дар заминаи ин санадҳо ва санадҳои меъёрӣ, таҳияи барномаҳои таълимӣ ва накъшаҳои корӣ дар дохили вазорату идораҳо оғоз гардид, конфронсу семинарҳои байналмилалӣ ва миллӣ гузаронида шуданд.

Аммо таҷрибаи кор дар ин самт зарурати баланд бардоштани сифати таълимро дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон талаб намуд. Илова ба ин, низоми ягонаи таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ташаккул наёфта буд.

Бо ин мақсад, дар асоси Фармони Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 1-и декабри соли 1999 «**Дар ҳусуси вусъати раванди демократиунонии ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар ҷумҳурӣ**», тибқи талаботи Конститутсия, қонунҳои ҷумҳурӣ, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, бо дарназардошти принсипҳо, мақсад ва вазифаҳои Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, Паймони Байналмилалӣ доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, бино ба Даҳсолаи эълонгаштаи таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон (1995-2004) **Барномаи «Системаи давлатии омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** (минбаъд Барнома) қабул гардид. Барнома аз ҷониби Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, бо иштироки мутахассисони Дастигоҳи иҷроияи назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Вазорати адлия, Вазорати маориф, дигар вазорату идораҳои даҳлдор таҳия гашт.

Мақсаду вазифаҳои таълими ҳуқуқҳои инсон дар ҷумҳурӣ қадомҳоянд? Ҷараёни ташкили таълими ҳуқуқҳои инсон дар кишвари мо чӣ тавр сурат мегирад?

Тибқи ин Барномаи таъмини риояи ҳуқуқ ва озодиҳои асосии инсон вазифаи аввалиндарача эътироф гашта, ба он байни вазифаҳои дигар афзалият дода мешавад.

- 1. Барои тақмили самаранокии омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон қадом санаҷо қабул гардидаанд?**
- 2. Дар ин замине дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ қадом фанни нав ҷорӣ карда шудааст?**

2. МАҚСАДУ ВАЗИФАҲОИ ТАЪЛИМИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН. Барнома ба мақсади тавссеаи раванди демократиунонии ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ, амалӣ гаштани ҳуқуқу озодиҳои конститутсионӣ, баланд бардоштани сатҳи фарҳангии ҳуқуқии аҳолӣ, ташаккули масъулият ва эҳтироми қонунҳо, дарки ягонагии ҳуқуқ ва вазифаҳо қабул шудааст. Барнома вазифаҳои зайлро пеш мегузорад: бехтар намудани эҳтирому ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо; таҳияи стратегияи таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон; таъсиси муассисаву ташкилотҳои марказиву маҳаллии марбут ба таълими ҳуқуқҳои инсон; пешгирии қонуншиканӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон; тақмил ва таҳияи барномаву васоити таълимӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон; истифодаи сарчашмаҳои гуногун, услугҳои гуногун дар ҷараёни таълими ҳуқуқи инсон; мусоидат ба иҷрои вазифаҳои байналмилалии ба зимма гирифтани давлат дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон; мусоидат намудан ба ворид гаштани талаботи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба қонунгузории миллӣ; фароҳам овардани шароит барои ҳамкории ташкилотҳои ҳуқуматӣ, ғайриҳукуматӣ, воситаҳои ахбор ва воҳидҳои дигари ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҷараёни татбиқи ҷорабиниҳои марбут ба ҳуқуқҳои инсон; тарғибу ташвиқи ас-ноди байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, алалхусус, бо иштироки васеи воситаҳои ахбори омма.

Таълиму тарбия дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон дар низоми Вазорати маорифи чумхурӣ, дар заминаи Конститутсияи Тоҷикистон, қонунҳои чумхурӣ, фармонҳои Сарвари давлат, қарорҳои Ҳукумат, санадҳои байналмилалӣ, ба роҳ монда мешавад. Тибқи ин ҳуччатҳо, дар замони Истиқлоли давлатӣ дар чумхурӣ омӯзиши фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар синфҳои 8-9 мактабҳои миёна, фанни «Ҳуқуқ» дар макотиби миёнаи қасбӣ, «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар ҳамаи мактабҳои таҳсилоти олии қасбӣ ҷорӣ гашт. Аз соли 1998 дар ҳамаи мактабҳои олий имтиҳони қабул аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ҷорӣ гардид. Дар барномаҳои таълими мактабҳои олии қасбӣ омӯзиши асосҳои давлату ҳуқуқ пешбинӣ шуд. Дар як ҷатор мактабҳои олий, факултаҳои ҳуқуқшиносӣ, шуъбаҳои «ҳуқуқшинос», «ҳуқуқшинос-психолог», «ҳуқуқшинос-омӯзгор» ташкил шуданд. Ҳуллас, таълими васеи асосҳои давлат ва ҳуқуқ ба роҳ монда шуд.

Аммо низоми то ин дам мавҷуди таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, нокифоя буда, такмили минбаъдаи худро талаб намуд. Аз ҷумла, фанни муstaқили «Ҳуқуқи инсон», пеш аз ҳама, дар мактабҳои таҳсилоти умумии миёна пешбинӣ нагашта буд. Ҳол он ки ҷорӣ кардани таълими ҳуқуқҳои инсон, дар баробари асосҳои давлату ҳуқуқ, талаби ҷомеаи ҷаҳон, пеш аз ҳама, санадҳои байналмилалӣ буда, ҷузъи асосии фарҳангӣ ҳуқуқҳои инсон аст. Омӯзиши танҳо асосҳои давлат ва ҳуқуқ дар ин самт нокифоя аст. Аз ин лиҳоз, дар Барномаи мазкур зарурати ҷорӣ намудани фанни «Ҳуқуқи инсон» дар муассисаҳои таълими махсус таъкид гардид. Дар ин Барнома ҳамчунон дигар камбудиҳо дар соҳаи ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқҳои инсон дар чумхурӣ қайд шуданд, аз қабили нарасидани кадрҳои қасбии педагогии соҳаи таълими асосҳои давлат ва ҳуқуқ, истифодаи кадрҳои танқисӣ дар таъминоти моддӣ-техникии мактабҳо, норасоии адабиёти таълими дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, набудани концепсияи таълими ҳуқуқҳои инсон, амал накарданни маҳфилҳо оид ба таълими ҳуқуқи инсон ва марказҳои маҳсуси машваратӣ дар мактабҳо.

Бо мақсади бартараф намудани камбудиҳо дар соҳаи таълими ҳуқуқҳои инсон ва баланд бардоштани сифати таълим, Барнома зарурати андешидани ҷораҳои пешбинӣ намуд: ҷорӣ намудани фанни «Ҳуқуқи инсон» дар ҳамаи муассисаҳои таълими миёна; таъмини муассисаҳои таълими бо маводи таълими-методӣ; ҷоннок намудани истифодаи воситаҳои аҳбор дар кори иттилоотӣ-маърифатӣ; таъсиси маҳфилҳо оид ба ҳуқуқҳои инсон дар Маркази қӯдакон ва наврасон, мактабҳо, муассисаҳои дигари таълими; ташкили маркази машваратии ҳуқуқҳои инсон дар мактабҳо; нашри оммавии китобҳои гуногун дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ва ҳуқуқҳои қӯдак; тадқики вазъи таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон дар чумхурӣ; истифодаи воситаҳои муосири техникӣ; омӯзиши таърихи ҳуқуқи миллӣ, таҷрибаи давлатҳои мутамаддин дар соҳаи таълими ҳуқуқи инсон.

Тибқи талаби Барнома дар чумхурӣ аз ҷониби мутахассисони Вазорати маориф, устодони факултai ҳукуқшиносии Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, мутахассисони созмонҳои байналмилалии воқеъ дар Тоҷикистон, бо иштироқи Вазорати маориф, Пажӯҳишгоҳи илмҳои педагогии Академияи илмҳои педагогӣ, Идораи Комиссари Олии СММ оид ба ҳукуқҳои инсон (Лоиҳаи минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ – Тоҷикистон), Шуъбаи СММ оид ба истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон, Маркази Тоҷикистонии Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо барномаи таълимии фанни «Ҳукуқи инсон» ва нахустин китоби дарсии «Ҳукуқи инсон» барои хонандагони мактабҳои миёна таҳияву нашр гардид. Тибқи ин барномаи таълимӣ, омӯзиши фанни мустақили «Ҳукуқи инсон» дар мактабҳои таҳсилоти умумии миёна чумхурӣ (барои хонандагони синфҳои 10-11) дар ҳаҷми 136 соат сурат мегирад. Дар доираи ин ҳаҷм соат мағҳуму моҳияти ҳукуқи инсон, таърихи ташаккули афкори ҳукуқии инсон бо дарназардошти таҷрибаи ҷаҳониву ватанӣ, усулҳо ва навъҳои ҳукуқи инсон, асосҳои маҳдудсозии санадҳои инсон, таносуби ҳукуқҳои инсон бо сиёсату ахлоқ, ҳукуқҳои инсон дар шароити бунёди давлати ҳукуқӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, санадҳои марбут ба ҳукуқҳои инсон, вазъи ҳукуқии инсон ва шаҳрванд, ҳукуқу озодиҳои шаҳсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, вазифаҳои асосии фард, механизмҳои миллӣ ва байналхалқии хифзи ҳукуқҳои инсон омӯхта мешаванд. Дар таълими фанни «Ҳукуқи инсон» дар синфи 11 ҳукуқҳои инсон дар шароити тавсееи равандҳои глобалий, фаъолияти санадҳои байналмилалий дар соҳаи ҳукуқҳои инсон, моҳияти ҳукуқ ба ҳаёт, шиканча ва ҷазоҳову муносибати бераҳмона нисбати инсон, ҳукуқҳои кӯдак, занон, ашҳоси дорои қобилияти маҳдуд, пиронсолон, ҳукуқҳои ақаллиятҳои миллӣ, ҳукуқҳои муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо, ҳукуқҳои гурӯҳони гуногуни аҳолии синнашон гуногунро фаро мегирад. Ба ибораи дигар, фарҳангӣ ҳукуқҳои инсон – фарҳангӣ кулли аҳолӣ ва ҷомеа аст, он мазмуни ҳам доҳилидавлатӣ ва ҳам байналмилалий дорад.

Аmmo ташаккули фарҳангӣ ҳукуқҳои инсон танҳо бо таълими ҳукуқи инсон дар мактабҳои таҳсилоти умумии миёна маҳдуд буда наметавонад. Ташаккули фарҳангӣ ҳукуқи инсон аз синни томактабӣ оғоз гардида, дар тӯли ҳаёти минбаъдаи инсон идома мейёбад. Таълими ҳукуқҳои инсон гурӯҳҳои гуногуни аҳолии синнашон гуногунро фаро мегирад. Ба ибораи дигар, фарҳангӣ ҳукуқҳои инсон – фарҳангӣ кулли аҳолӣ ва ҷомеа аст, он мазмуни ҳам доҳилидавлатӣ ва ҳам байналмилалий дорад.

Дар Тоҷикистон таълиму тарбия дар соҳаи ҳукуқҳои инсон баҳшҳои зеринро дар назар дорад: дар муассисаҳои томактабӣ, дар синфҳои ибтидой (синфҳои 1-4), байни наврасон (синфҳои 5-9), дар синфҳои болоӣ (синфҳои 10-11), дар омӯзишҳоҳои касбӣ-техникӣ, техникуму коллечҳо, дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, дар соҳаи тайёр на-мудани кадрҳо дар аспирантура, докторантура ва муассисаҳои такмили ихтинос. Илова ба ин, ташаккули фарҳангӣ ҳукуқҳои инсон маърифат-

нокии аҳолиро низ дар назар дорад. Бо ин мақсад таълими хизматчиёни давлатӣ, хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, коркунони корхонаву ташкилот ва муассисаҳои гуногун новобаста аз шаклҳои моликият, маърифатнок намудани қӯдакони ятим, қӯдакони бепарастор, қӯдакони маъюб, қӯдакон аз оилаҳои камбизоат, занон, нафақаҳурон, муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаҳои онҳо, турезагон, ашҳоси дастгиру маҳбусгашта аз аҳамият ҳолӣ нест.

Ташкили таълими ҳуқуқҳои инсон ва низоми идораи он дар Тоҷикистон аз чор сатҳ иборат аст: 1) сатҳи ҷумҳуриявӣ – Ҳукумати Тоҷикистон, вазоратҳои маориф, адлия, амният, корҳои доҳилӣ, дигар вазорату идораҳои мутасаддӣ; 2) сатҳи вилоятӣ ва шаҳрӣ (шаҳри Душанбе) – раисони вилоятҳо ва шаҳри Душанбе, идораҳои вилоятии маориф, адлия ва мақомоти дигари мутасаддӣ; 3) сатҳи ноҳиявӣ – раисони ноҳия, шуъбаҳои ноҳиявии маориф, корҳои доҳилӣ ва дигар мақомоти даҳлдор; 4) сатҳи ҳудидоравӣ – ҷамоати шаҳраку дехот.

Ғайр аз давлати Тоҷикистон дар тарбияву таълими ҳуқуқҳои инсон боз қадом воҳидҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳм доранд? Иштироқи созмонҳои байналхалқӣ дар ин самт ҷӣ гуна аст?

Ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқҳои инсон дар Тоҷикистон иштироқи фаъолонаи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои аҳбори омма, оила, мактаб, аҳолиро дар тарғибу ташвиқи арзишиҳои ҳуқуқи башар, тарбияву таълими ҳуқуқҳои инсон дар назар дорад.

1. Доир ба мазмуни таҳсилоти фанни ҳуқуқи инсон барои мактаби миёни таҳсилоти умумӣ ҷӣ иштилоъ доред?

3. ИШТИРОКИ АХЛИ ҶОМЕА ДАР ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯИ ҲУҚУҚИ ИНСОН. Ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқҳои инсон кори тамоми аҳолӣ, ҷомеа ва давлат буда, саҳми мақомоти давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои ҳудфаъолияткунанда, воситаҳои аҳбор, гуруҳҳои гуногуни аҳолии қишишварро металабад. Иштироқи соҳторҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ин кор дар заминай ҳаёти демократии ҷомеа, гуногуни мағқуравӣ ва сиёсӣ сурат мегирад. Илова ба ҳамаи ин, ташкил ва идораи таълим дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон ғайримарказонида шудааст. Ҳукумат ва мақомоти марказӣ як қатор ваколатҳоро дар соҳаи тарбияву таълими ҳуқуқҳои инсон ба зиммаи созмонҳои ғайриҳукуматӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятии шаҳрвандон гузоштаанд, ки айни замон имкони истифодаи озодонаи заҳираҳои инсонӣ, моддиву молиявиро аз ҷониби онҳо муҳайё месозад. Баҳри таъмини муташаккили фаъолияти мақомоти давлат, муассисаҳои таълимӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, Вазорати адлияи ҷумҳурӣ нақши ҳамоҳангзоро мебозад. Дар таъмини ин муташаккили ҳамчунин, фармонҳои Сарвари давлат, қарорҳои Ҳукумат, таҳияи барномаи давлатӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, барномаву дастурҳои Вазорати маориф ва илм нақши ҳалкунанда доранд.

Дар замони инқилоби ҷаҳонии иттилоотӣ-технologӣ саҳми воситаҳои ахбор дар ташаккули фарҳанги ҳуқуқҳои инсон дар ҷумҳурӣ торафт меафзояд. Накши воситаҳои ахбори кишвар дар тарғиби арзишҳои ҳуқуқии башар, барҳӯрдор намудани аҳолӣ аз онҳо, паҳн намудани иттилоот байни гурӯҳҳои бештари аҳолӣ қалон аст. Дар замини кафолати конституционии озодии иттилоот истифодаи воситаҳои ахбор аз ҷониби аҳолии Тоҷикистон вусъат мейбад. Таъсиси рӯзномаву маҷаллаҳои нав, телевизиони «Сафина», барномаҳои радио аз вусъати омӯзишу таълими арзишҳои ҳуқуқи башар дар воситаҳои ахбори ҷумҳурӣ аз ин шаҳодат медиҳанд.

Фарҳанги ҳуқуқҳои инсон, ки ҳоло дар Тоҷикистон ташаккул мейбад, ҷузъи фарҳанги башар аст.

Барои ҳамин дар ташаккули фарҳанги ҳуқуқҳои инсон дар ҷумҳурӣ саҳми созмонҳои байналмилалӣ (намояндагии Шуъбаи СММ оид ба истиқори сулҳ дар Тоҷикистон, Ҳазинаи кӯдакони СММ, Ҳазинаи СММ барои инкишофи манфиати занҳо, Ташкилоти Байналмилалии меҳнат, Созмонҳои байналмилалии муҳочирон, Идораи Комиссари Олий оид ба Гурезаҳо, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурҳ ва г.) назаррас аст.

1. Қадом созмонҳои байналмилалӣ дар омӯзиши соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат меварзанд?

Савол ва супоришҳо:

- 1. Ба ташкили таълими ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна аҳамият дода мешавад?*
- 2. Дар ин самти дар солҳои Истиқтоли давлатӣ қадом санадҳои ҳуқуқии муҳим қабул шудаанд?*
- 3. Таълими ҳуқуқҳои инсон дар Тоҷикистон дар замини қадом санадҳои меърии ҳуқуқӣ сурат мегирад?*
- 4. Мақсаду вазифаҳои таълими соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чӣ иборатанд?*
- 5. Накши соҳторҳои гуногуни ҷомеаи Тоҷикистон дар таълими ҳуқуқи инсон чӣ гуна аст?*
- 6. Дар мактабе, ки он ҷо таҳсил доред, таҳсилни тарзи ташкили таълими ҳуқуқи инсонро дар иртибот бо таълими санадҳои миллӣ ва байналмилалӣ мустақилона анҷом дода, норасонҳои ин корро ошкор (агар ҷой дошта бошанд) соҳта, барои такмили он тақлифҳои муфид пешниҳод намоед.*

МУНДАРИЧА

Сарсухан.....3

ФАСЛИ IV. ЧАҲОНИ ҲОЗИРА ВА ҲУҚУҚХОИ ИНСОН

БОБИ 1. ЧАҲОНИШАВӢ ВА ҲУҚУҚХОИ ИНСОН

§1. Ҷаҳонишавӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	5
§2. Ифротгарӣ ва масъалаи ҳуқуқи инсон.....	10
§3. Масъалаҳои экологӣ ва ҳуқуқи инсон.....	13
§4. Масъалаҳои нигаҳдории тандурустӣ ва ҳуқуқи инсон.....	18
§5. Масъалаҳои риояи ҳуқуқҳои дастачамъӣ дар ҷаҳон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	24

БОБИ 2. ФАҶОЛИЯТИ СОЗМОНҲОИ БАЙНАЛМИЛАӢ ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН

§6. Фаҷолияти созмонҳои байналмилалии соҳаи ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	29
§7. Ҳазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ).....	36
§8. Ҳазинаи СММ оид ба рушди манфиати занон (ХСММРМЗ - ЮНИФЕМ).....	38
§9. Ташкилоти байналмилалии меҳнат ва созмони байналмилалии муҳочират	42
§10. Идораи Комиссари олии СММ оид ба Гурезаҳо.....	49
§11. Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо.....	53
§12. Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх	56

БОБИ 3. ҲУҚУҚ БА ҲАЁТ

§13. Арзишманӣ ва беназирии ҳаёти инсон.....	62
§14. Ҷазои қатл: Ҷонибдорон ва муқобилон.....	66

БОБИ 4. ОЗОДӢ АЗ ШИКАНҶА, МУНОСИБАТ ВА ҶАЗОИ ЗОЛИМОНА

§15. Мағҳуми шиканҷа, муносибати золимона ва ҷазо.....	72
§16. Конвенсияи СММ ба муқобили шиканҷа ва навъҳои дигари муносибат ва шаъну шарафи инсон пастзананда.....	76

БОБИ 5. ҲУҚУҚҲОИ КӮДАК

§17. Кӯдакон-гурӯҳи осебпазири иҷтимоӣ	81
§18. Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак.....	84
§19. Масъалаҳои риояи ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии қӯдак.....	88
§20. Ҳифзи кӯдак аз зӯроварӣ ва истисмор.....	92
§21. Иҷрои адолати судӣ нисбат ба ноболифон.....	96

БОБИ 6. ҲУҚУҚХОИ ЗАНОН

§22. Баробарӣ ва эҳтироми байниҳамдигарии мардҳо ва занҳо...	102
§23. Мақоми зан дар оила ва чомеа.....	106
§24. Конвенсияи СММ дар бораи рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон.....	110
§25. Масъалаи зӯроварӣ нисбати занон.....	114

БОБИ 7. ҲУҚУҚИ ШАҲСОНӢ ИМКОНИЯТАШОН МАҲДУД ВА ПИРОНСОЛОН

§26. Ашхоси имконияташон маҳдуд ва пиронсолон ҳамчун гурӯҳҳои иҷтимоии ба ҳимоя эҳтиёҷманд	117
§27. Муқаррароти байналмилалии ҳимояи ҳуқуқҳои афроди дорон имконияташон маҳдуд.....	120
§28. Масъалаи риояи ҳуқуқи ашхоси имконияташон маҳдуд дар Тоҷикистон.....	125
§29. Эҳтироми пиронсолӣ – вазифа ва шаъну шарафи ҳар як инсон....	131

БОБИ 8. ҲУҚУҚХОИ АҶАЛЛИЯТҲОИ МИЛЛӢ

§30. Ҷумхурии Тоҷикистон – давлати сермиллат. Аҷаллиятҳои миллӣ.....	134
§31. Конвенсияи СММ оид ба барҳам додани табъизи нажодӣ ва риояи аҷаллиятҳои миллӣ.....	139

БОБИ 9. ҲУҚУҚХОИ МУҲОЧИРОНИ МЕҲНАТӢ ВА АҶЗОИ ОИЛАҲОИ ОНҲО

§32. Конвенсияи байналхалқӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аҷзои хонаводаи онҳо.....	144
---	-----

БОБИ 10. ҲУҚУҚХОИ ГУРЕЗАҲО ВА МУҲОЧИРОНИ ИҶБОРӢ

§33. Гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ ҳамчун гурӯҳҳои иҷтимоии эҳтиёҷманд ба ҳимоя.....	150
§34. Конвенсияи СММ оид ба мақоми гурезаҳо ва масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқҳои онҳо.....	154
§35. Масъалаҳои риояи ҳуқуқи муҳоҷирони иҷборӣ	158

БОБИ 11. ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ҲУҚУҚИ ГУМАНИТАРӢ

§36. Ҳуқуқҳои инсон ва қоидай ҷанг.....	164
§37. Конвенсияҳои Женева.....	169
§38. Масъалаҳои ширкати кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона...175	

ФАСЛИ V. ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН – АСОСИ РУШДИ ЧОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ВА УСТУВОРИИ ДАВЛАТ

БОБИ 12. ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН ВА ҲУҚУҚИ ФАРҲАНГ

§39. Мафхуми фарҳанги ҳуқуқи инсон ва фарҳанги ҳуқуқӣ.....	181
§40. Тоқатпазирӣ ва муколама, бидуни зӯроварӣ.....	184
§41. Фарҳанги пешбурди музокирот.....	189

БОБИ 13. ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР ҶАҲОН ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

§ 42. Ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар ҷомеаи башарӣ	194
§ 43. Ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	199

Т.Н. ЗИЁЗОДА, М.А. МАҲМУДЗОДА А.Г. ХОЛИҚЗОДА,
З.И. ИСКАНДАРОВ, Р.Ш. СОТИВОЛДИЕВ, С.Т. ЗИЁЕВА,
Н. МУРОДОВА, **Ф. ЛУТФОНОВ**

ХУҚУҚИ ИНСОН HUMAN RIGHTS

Китоби дарсӣ барои синфи 11-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри сеюм

Мухаррир
Мусаххех
Муҳаррири техникӣ
Тарроҳ

М. Мунавваров
М. Сайдова
Н. Салоҳиддинзода
М. Раҷабов

Ба чоп 30.12.2021 иҷозат дода шуд.
Андозаи 60x90 $\frac{1}{16}$. Коғази оғсет. Чопи оғсет.
Чузъи чопӣ 13,0. Адади нашр 110 000 нусха.
Супориши № 114/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон,
7340243, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ “Нашри Мубориз”
чоп шудааст.
ш. Душанбе, кӯч Карамов, 205.